

*Баҳшида ба 30 - солагии Истиқолияти  
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон*

**ПАЁМИ  
АКАДЕМИИ ТАҲСИЛОТИ  
ТОҶИКИСТОН**



**ВЕСТНИК  
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
ТАДЖИКИСТАНА**

**BULLETIN  
OF ACADEMY OF EDUCATION  
OF TAJIKISTAN**

*Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ аз соли 2007 нашр мешавад  
Научно-просветительский и учебно-методический журнал издаётся с 2007 года  
Scientific and educational – methodical journal published since 2007*

**№ 2, (35) 2020**

**ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ  
ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН**

**Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ  
№2 (35), 2020**

**Муассис: Академияи таҳсилоти Тоҷикистон**



**САРМУҲАРРИР:**

**БОБИЗОДА Ф.М.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевтӣ, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**МУОВИНИ САРМУҲАРРИР:**

**АМИНОВ С.** – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, саркотиби илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**КОТИБИ МАСЪУЛ:**

**МУҲИДДИНЗОДА Б.** – мудири шӯббаи педагогикии муқоисавӣ ва мактаби муосири Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**ХАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

**ЛУТФУЛЛОЗОДА М.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**КАРИМОВА И.Х.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**ШАРИФЗОДА Ф.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**НУҶМОНОВ М.** – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**ШЕРБОЕВ С.** – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**НЕҶМАТОВ С.Э.** – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**ГУЛМАДОВ Ф.** – доктори илмҳои педагогӣ

**ХАЙАТИ МУШОВАРА:**

**ИМОМЗОДА М.С.** – вазiri маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

**РАҲИМИ Ф.Қ.** – президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**САЛОМИЁН М.Қ.** – муовини якуми вазiri маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ИМАТОВА Л.М.** – директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии АТТ

**КУРБОНЗОДА Х.** – ректори Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтинос ва бозомӯзи кормандони соҳаи маориф

Маҷалла ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Маҷалла ба Феҳристи нашириҳои илмии тақризашавандай Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.06.2019 ворид шудааст.

Маҷалла ба манбаи маълумоти Индекси иқтибосҳои илмии Россия ворид карда шудааст.

Маҷалла таҳти № 059/МЧ 17-уми апрели соли 2018 дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

**Сурога:** 734024, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ – 126, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**E-mail:** [aot.tjk@mail.ru](mailto:aot.tjk@mail.ru) **Сомона:** [www.aot.tj](http://www.aot.tj) **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

**ISSN 2222-9809**

ISSN 2222-9809



**Индекси обуна: 77727**



© Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2020

**ВЕСТНИК АКАДЕМИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА**

**Научно-просветительский и учебно-методический журнал  
№ 2,(35) 2020.**

**Учредитель: Академия образования Таджикистана**



**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:**

**БОБИЗОДА Г.М.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических наук, доктор фармацевтических наук, профессор, президент АОТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:**

**АМИНОВ С.** – член - корреспондент Академии образования Таджикистана, кандидат педагогических наук, главный учёный секретарь АОТ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:**

**МУХИДДИНЗОДА Б.** – зав. отделом сравнительной педагогики и современной школы Академии образования Таджикистана

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**ЛУТФУЛЛОЗОДА М.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**КАРИМОВА И.Х.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**ШАРИФЗОДА Ф.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**НУЬМОНОВ М.** – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**ШЕРБОЕВ С.** – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**НЕГМАТОВ С.Э.** – доктор педагогических наук, профессор

**ГУЛМАДОВ Ф.** – доктор педагогических наук

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

**ИМОМЗОДА М С.** – министр образования и науки Республики Таджикистан

**РАХИМИ Ф.К.** – президент Национальной Академии наук Таджикистана

**САЛОМИЁН М.К.** – первый зам. министра образования и науки Республики Таджикистан

**ИМАТОВА Л.М.** – директор Института развития образования имени А. Джами АОТ

**КУРБОНЗОДА Х.** – ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования

Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 03.06.2019.

Журнал включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 17 апреля 2018 года за № 059/МД.

**Адрес:** 734024, г. Душанбе, ул. Айни – 126, Академия образования Таджикистана

**E-mail:** [aot.tjk@mail.ru](mailto:aot.tjk@mail.ru) **Сайт:** [www.aot.tj](http://www.aot.tj) **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

**ISSN 2222-9809**

ISSN 2222-9809



**Индекс подписки: 77727**



© Академия образования Таджикистана, 2020

**BULLETIN  
OF ACADEMY OF EDUCATION  
OF TAJIKISTAN**



**Scientific-educational-methodical journal**

**№ 2, (35) 2020.**

**Founder: Academy of Education of Tajikistan**

---

**CHIEF EDITOR:**

**BOBIZODA G.M.**

– Academician of the Academy of Education of Tajikistan, the doctor of Biological sciences, doctor of pharmaceutical sciences, professor, The President of AET

**DEPOSIT CHIEF EDITOR:**

**AMINOV S.**

– Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Candidate of Pedagogical Sciences, Chief Scientific Secretary of AET

**EXECUTIVE SECRETARY:**

**MUHIDDINZODA B.** – Head of the Department of Comparative Pedagogy and the Modern School of the Academy of Education of Tajikistan

**EDITORIAL TEAM:**

**LUTFULLOZOZADA M.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

**KARIMOVA I.Kh.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

**SHARIFZODA F.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

**NUMONOV M.** – Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Doctor of pedagogical sciences, professor

**SHERBOEV S.** – Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Doctor of pedagogical sciences, professor

**NEGMATOV S.E.** – Doctor of pedagogical sciences, professor

**GULMADOV F.** – Doctor of pedagogical sciences

**EDITORIAL COUNCIL:**

**IMOMZODA M.S.** – Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

**RAHIMI F.K.** – President of the National Academy of Sciences of Tajikistan

**SALOMIYON M.Q.** – first deputy Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

**IMATOVA L.M.** – Director of the Institute for the Development of Education named after A. Jami AOT

**KURBONZODA X.** – Rector of the Republican Institute for Advanced Studies and retraining of educators

---

The journal is published in Tajik, Russian and English languages.

*The journal is included in the List of reviewed scientific journals of the higher attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan from 03.06.2019.*

*The journal is included in the database Of the Russian science citation index*

*The journal was registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on April 17, 2018 under No. 059/MD.*

**Address: 734024, Dushanbe, 126 Ayni Str., Academy of Education of Tajikistan**

**E-mail: aot.tjk@mail.ru Site: www.aot.tj Tel: +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15**

**ISSN 2222-9809**

ISSN 2222-9809



**Subscription index: 77727**



© Academy of Education of Tajikistan, 2020

**МУНДАРИЧА**  
**СИЁСАТИ МАОРИФ**

Сах.

**КАРИМЗОДА М. Б.**

Ташаббус ва гамхориҳои Пешвои миллат – омили асосии рушиди маориф.....	9 – 15
<b>ИМОМНАЗАРОВ Д.</b>	
Сифати таҳсилот: мағҳум, дастовард, мушиқилоти татбиқ ва арзёбии он.....	15 – 22

**МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА**

**БОБИЗОДА Ф.М., РАҶАБОВ У.Р., АЗАМАТОВ А.К.**

Ҳамбастагии байни фаслҳо дар омӯзиши фанни химияи умумӣ ва гайриорганикӣ барои ташаккули салоҳияти фанни фарматсевт ва модели назариявии омӯзиши касбии он.....	23 – 27
---	---------

**КАРИМОВА И.Х., ПИРОВА С.Н.**

Тарбияи шахсияти комил дар муҳити бисёрфарҳангӣ.....	27 – 30
--	---------

**БАНДАЕВ С.Г.**

Истифодаи усулҳои математикии ҳалли масъалаҳои химиявӣ дар синфи 9..	30 – 36
--	---------

**ГАДОЕВ Б.**

Нишионаҳои муҳиммтарини воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ..	36 – 40
---	---------

**МИРЗОЕВА Р.Б.**

Сифати таҳсилот дар дарсҳои забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик.....	41 – 44
--	---------

**ҚУРБОНОВ М.**

Оид ба масъалаҳои назариявии ганигардонии таҷрибаи маънавӣ-ахлоқии донишҷӯён дар муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотии мактаби олӣ.....	44 – 51
--	---------

**МУҲИДДИНЗОДА Б.**

Фазои айёни (визуали) бинои мактаб ва синфи таълимӣ.....	51 – 57
--	---------

**МАҲКАМОВ Д., ҲАКИМОВА М.Н.**

Ақидаҳои иҷтимоӣ – фалсафӣ ва педагогии Умари хайём.....	57 – 64
--	---------

**УБАЙДОВ А.А.**

Вазъ ва мушиқилоти мавҷуда дар татбиқи муносибати босалоҳият ба таълими фанни физика.....	64 – 68
---	---------

**НОЗИМОВ А.А., ШАҲЛОИ А. Т.**

Калима ва ибораҳои нав дар шеъри Бозор Собир.....	68 – 72
---	---------

**КАМОЛЗОДА С., АБДУРАҲМОНОВ Г.Н.**

Татбиқи принципҳои муносибати босалоҳият ба таълим ҳамчун омили инқишиофи лаёқати ақлии кӯдак.....	72 – 77
--	---------

**ЗУЛФОНОВ Б.**

Ҳамкории оила бо мактаб дар рушиди тафаккури хонандагон.....	77 – 81
--	---------

**ЧОНМАҲМАДОВА Г.Ш.**

Ташаккули салоҳиятҳои калидӣ ва фаннӣ ҳангоми омӯзиши забони русӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.....	81 – 86
--	---------

**ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ**

**НАЗАРОВ А.П.**

Методи нави гузаронидани корҳои санҷиишӣ аз фанҳои математика ва информатика бо истифода аз компютер ва барномаҳои компютерӣ.....	87 – 92
---	---------

**МИРБОБОЕВА Б.**

Истифодаи технологияи муосири таълим дар мактабҳои камнуфус.....	93 – 97
--	---------

**РИОЕВ А.М.**

Навъҳои технологияҳои педагогӣ ва таҳрезии раванди таълим.....	98 – 103
--	----------

**АБДУЛЛОЗОДА Н.**

Ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯён дар раванди таълим.....	104 – 108
--	-----------

**МИРЗОЕВ Д.Х., ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф.**

Асосҳои педагогии таҳсихис ва арзёбии натиҷаҳои салоҳиятнокии таълими технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.....	108 – 117
---	-----------

Ба таваҷҷӯҳи муаллифон .....	118
------------------------------	-----

## СОДЕРЖАНИЕ

### ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

*Стр.*

#### **КАРИМЗОДА М. Б.**

*Инициативы и забота Лидера нации – Основополагающий фактор развития образования.....*

*9 – 15*

#### **ИМОМНАЗАРОВ Д.**

*Качество образования: понятия, достижения, проблемы реализации и оценивания*

*15 – 22*

## ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

#### **БОБИЗОДА Г.М., РАДЖАБОВ У.Р., АЗАМАТОВ А.К.**

*Взаимосвязь тем при изучении предметов общей и неорганической химии для формирования предметной компетентности формоцентра и теоретическая модель его профессионального обучения.....*

*23 – 27*

#### **КАРИМОВА И.Х., ПИРОВА С.Н.**

*Воспитать яркую личность в поликультурной среде.....*

*27 – 30*

#### **БАНДАЕВ С.Г.**

*Применение математических методов решения химических задач в 9 классе.....*

*30 – 36*

#### **ГАДОЕВ Б.**

*Важнейшие признаки фразеологических единиц в таджикском и английском языках.....*

*36 – 40*

#### **МИРЗОЕВА Р.Б.**

*Качество образования на уроках таджикского языка и литературы.....*

*41 – 44*

#### **КУРБОНОВ М.**

*К вопросу теории обогащения духовно-нравственного опыта студентов в поликультурной среде.....*

*44 – 51*

#### **МУХИДДИНЗОДА Б.**

*Визуальное пространство школьного здания и учебного класса.....*

*51 – 57*

#### **МАҲКАМОВ Д., ҲАКИМОВА М.Н.**

*Социально - философическое и педагогические идеи Омара Хайяма.....*

*57 – 64*

#### **УБАЙДОВ А.А.**

*Современная ситуация и проблемы при компетентностном подходе к обучению физике.....*

*64 – 68*

#### **НОЗИМОВ А.А., ШАХЛОИ А. Т**

*Новые слова и фразы в стихотворении Бозора Собира.....*

*68 – 72*

#### **КАМОЛЗОДА С., АБДУРАХМОНОВ Г.Н.**

*Реализация принципов компетентностного подхода в образовании как фактор развития признаков интеллектуальной одаренности у детей.....*

*72 – 77*

#### **ЗУЛФОНОВ Б.**

*Сотрудничество семьи и школы в развитии мышления учащихся.....*

*77 – 81*

#### **ДЖОНМАХМАДОВА Г. Ш.**

*Развитие ключевых и предметных компетенций при обучении русского языка таджикской школы.....*

*81 – 86*

## ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

#### **НАЗАРОВ А.П.**

*Проведение проверочных работ по предметам «математика» и «информатика» с использованием компьютера и компьютерных программ.....*

*87 – 92*

#### **МИРБОБОЕВА Б.**

*Использование современной технологии обучения в малокомплектных школах.....*

*93 – 97*

#### **РИОЕВ А.М.**

*Виды педагогической технологии и планирование образовательного процесса.....*

*98 – 103*

#### **АБДУЛЛОЗОДА Н.**

*Развитие информационной компетентности студентов в процессе обучения.....*

*104 – 108*

#### **МИРЗОЕВ Д.Х. , ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф.**

*Педагогические основы диагностики и оценки результатов компетентностного обучения информационных технологий в средних общеобразовательных учреждениях.....*

*108-117*

#### **К сведению авторов**

*118*

## CONTENTS

### *EDUCATIONAL POLICY*

*Pag.*

#### **KARIMZODA M. B.**

*Initiatives and concerns of the Leader of the nation are fundamental factor for the development of education.....*

*9 – 15*

#### **IMOMNAZAROV D.**

*The quality of education: concepts, achievements and challenges of implementation and its evaluation.....*

*15 – 22*

### **GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY**

#### **BOBIZODA G.M., RAJABOV U.R., AZAMATOV A.K.**

*Generalization of themes in the study of subjects of general and inorganic chemistry for the formation of the subject competence of the former cell and the theoretical model of its vocational training.....*

*23 – 27*

#### **KARIMOVA I.H., PIROVA S. N.**

*Raise a bright personality in a multicultural environment.....*

*27 – 30*

#### **BANDAEV S.G.**

*Application of mathematical methods of decision of chemical tasks in a 9 class.....*

*30 – 36*

#### **GADOEV B.**

*The major signs of phraseological units in tajik and english languages.....*

*36 – 40*

#### **MIRZOEVA R.B.**

*The quality of education at the lessons of the tajik language and literature.....*

*41 – 44*

#### **QURBONOVA M.**

*Enriching students spiritual and moral experience in a multicultural environment.....*

*44 – 51*

#### **MUHIDDINZODA B.**

*Visual space of school building and educational class.....*

*51 – 57*

#### **MAHKAMOV D.. HAKIMOVA M.N.**

*Social-philosophical and pedagogical ideas of Omar Khayam.....*

*57 – 64*

#### **UBAIDOVA A.**

*Existing situation and problems with competent approach to teaching physics.....*

*64 – 68*

#### **NOZIMOV A. A., SHAHLOVA T.**

*New words and phrases in the poem of Bozor Sober.....*

*68 – 72*

#### **KAMOLZODA S., ABDURAKHMONOV G.N.**

*The implementation of the principles of the competency-based approach in education as a factor in the development of signs of intellectual giftedness in children.....*

*72 – 77*

#### **ZULFONOV B.**

*Family collaboration with the school in the development of readers.....*

*77 – 81*

#### **JONMAHMADOVA G. SH.**

*Formation of key and subject competencies in the process of teaching russian language.....*

*81 – 86*

### **TEACHING TECHNOLOGY**

#### **NAZAROV A.P.**

*A new method of testing in mathematics and computer science using a computer and computer programs.....*

*87 – 92*

#### **MIRBOBOEVA B. M.**

*The use of modern teaching technology In small schools.....*

*93 – 97*

#### **RIOEV A. M.**

*Types of pedagogical technology and planning the educational process.....*

*98 – 103*

<b>ABDULLOZODA N.</b>	
<i>The development of information competence of students in the process of studying.....</i>	104 – 108
<b>MIRZOEV D.H., FAYZALIZODA B.F.</b>	
<i>Pedagogical basis of the diagnostics and estimations competence result of the education to information technology in secondary comprehensive schools.....</i>	108 – 117
<b>For authors .....</b>	118

**СИЁСАТИ МАОРИФ**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**  
**EDUCATIONAL POLICY**

**ИНИЦИАТИВЫ И ЗАБОТА ЛИДЕРА НАЦИИ –  
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

**УДК:** 370 (09)

**КАРИМЗОДА М. Б.** - кандидат филологических наук, заместитель директора Института развития образования имени Абдурахмона Джами Академии образования Таджикистана, адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. С.Айни, 126, тел.: (992) 900 85 35 35, E.mail: [takmil-bbk@mail.ru](mailto:takmil-bbk@mail.ru)

В статье рассматриваются ряд инициатив и установок, высказанных Основоположником мира и согласия - Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Раҳмон, в ежегодных Посланиях Маджлиси Оли Республики Таджикистан о дальнейшем развитии сферы образования страны, которые послужили основой в определении и разработке государственной политики в сфере образования республики и стали определяющим фактором развития образования в Таджикистане.

**Ключевые слова:** образовательное пространство, сфера образования, социальная инфраструктура, интеграция, реформирование системы, культура образованности, образовательный процесс, гуманизм, содержание образования, духовные и общечеловеческие ценности, принципы демократизма и гуманизма.

**ТАШАББУС ВА ҒАМХОРИҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ – ОМИЛИ  
АСОСИИ РУШДИ МАОРИФ**

**КАРИМЗОДА М. Б.** – номзади илмҳои филология, муовини директори Пажӯҳшигоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, сурога: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи С.Айнӣ, 126. тел.: (992) 900 85 35 35, E.mail: [takmil-bbk@mail.ru](mailto:takmil-bbk@mail.ru)

Дар мақола чанде аз ташабbus ва дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон, ки асосан дар паёмҳои ҳамасола ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мулоқотҳояшон оид ба маорифи кишвар баён ёфта, ҳамчун роҳнамо дар муайянсозӣ ва сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф хизмат карда, омили асосии рушди маорифи Тоҷикистон гаштаанд, аз ҷониби муаллиф мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудаанд. Муаллиф бо пешниҳоди далелҳои мұттамад, зикри як силсила дастоварҳои соҳаи маорифи кишвар дар тӯли солҳои соҳибистиклолӣ ва ба фазои таҳсилоти байнамиллӣ батадриҷ мувоғиқ шудани он, собиг соҳтааст, ки омили асосии ин комёбихо дастуру роҳнамоиҳои Пешвои миллат мебошанд.

**Вожаҳои асосӣ:** фазои таҳсилот, соҳаи маориф, инфрасоҳтори иҷтимоӣ, ҳамгирийӣ, ислоҳоти соҳа, фарҳанги маърифатнокӣ, раванди таҳсилот, инсондӯстӣ, мазмуни таҳсилот, арзишҳои маънавӣ ва умушибашарӣ, принсипҳои демократизм ва гуманизм.

**INITIATIVES AND CONCERNS OF THE LEADER OF THE NATION ARE  
FUNDAMENTAL FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATION**

**KARIMZODA M. B.-** Candidate of Philology, Deputy Director of the Institute for the Development of Education named after Abdurahmon Jomi of the Academy of Education of Tajikistan, address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 126. AyniSt.. tel.: (992) 900 85 35 35, E.mail: [takmil-bbk@mail.ru](mailto:takmil-bbk@mail.ru)

The article considers a number of initiatives and attitudes expressed by the Founder of peace and harmony-the Leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, the respected Emomali Rahmon, mainly in his annual messages to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan on the further development of the country's education sector, which served as a guide in defining and developing state policy in the field of education of the Republic and became the main determining factor in the development of education in Tajikistan. Providing concrete facts and listing a number of achievements in the field of education of the Republic achieved during the years of independence, the author claims that the main factor in the development and achievement of these successes in education in Tajikistan were the initiatives and instructions of the Leader of the nation.

**Keywords:** *educational space, sphere of education, social infrastructure, integration, system reform, culture of education, educational process, humanism, content of education, spiritual and universal values, principles of democracy and humanism.*

Главной целью государственной политики Республики Таджикистан в области образования является формирование условий, позволяющих гражданам реализовать свое право на образование, создание образовательного пространства, интегрированного в глобальную образовательную систему.

Из этого следует, что для реформирования сферы образования необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя полную информатизацию образовательной сферы, обновление ее учебно-материальной базы, повышение уровня социальной защиты научно-педагогического и педагогического персонала, радикальное повышение социального статуса педагога, достижения глубокого взаимодействия между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти в деле реформирования системы образования, объединения семей и граждан в целях творческого развития молодых граждан республики.

С самых первых лет независимости в качестве приоритетного направления социально-экономического развития Республики Таджикистан было названо развитие сферы образования, которая, по нашему мнению, все эти года демонстрировала процесс неуклонной интеграции в глобальное образовательное пространство. Президент Республики Таджикистан объявил 2010 год Годом технических знаний и образования, что придало отрасли значительный импульс развития[8].

Из года в год происходит улучшение законодательной базы в сфере образования и ряд важных стратегических документов, принятых Правительством Таджикистана, которые направлены на реконструкцию и модернизацию системы образования, говорят о том, что на протяжении всех лет независимости республика была нацелена на достижение названных выше задач. Президент страны во всех своих выступлениях, особенно, в своих ежегодных посланиях к народу Таджикистана и его парламенту, регулярно поднимает вопросы, связанные с повышением культуры и грамотности населения, с формированием культуры образованности у всех граждан республики. В одном из таких посланий была поставлена задача обеспечить к 2015 году полный охват начальным образованием всех детей, решить социальные и гендерные вопросы, препятствующие получению образования.

Исторически сложилось, то таджикскому народу очень нелегко досталась независимость, поскольку практически сразу после достижения суверенитета в стране началась острое гражданское противостояние, обусловившее упадок экономики и сведение на нет истинных ценностей независимого статуса таджикского народа. Гражданский конфликт оказал резко негативное воздействие на всю социальную инфраструктуру, включая сферу образования. Была практически деструктурирована кадровая и материальная база учреждений системы образования. Как свидетельствуют данные статистики, за 6 лет (с 1993 по 1999 года) из республики выехало около полутора миллионов квалифицированных кадров образовательной сферы [15].

Достижение согласия и мира в стране придало новый импульс процессу реформирования образовательной сферы. Постепенно происходит расширение содержания правового статуса гражданина за счет увеличения объемов его прав, прежде всего, социальных, что подтверждается анализом принятых в последние годы (с 2000 по 2020 гг.) законодательных и нормативно-правовых актов. В общей сложности были приняты более 450 нормативных и законодательных актов, стандартов и положений, касающихся

образовательной системы. Безусловно, эти документы соответствуют всем требованиям международных актов.

Общие направления политики государства в образовательной сфере определяются Конституцией РТ. Статья 3 Закона «Об образовании» устанавливает, что в основе образовательной политики в республики лежит принцип доступности образования для каждого гражданина, независимо от его религиозных и политических взглядов и принадлежности к тем или иным общественным организациям.

В процессе интеграции системы образования Таджикистана в мировое образовательное пространство обязательно должны учитываться традиции и достижения национальной идентичности таджикского народа, преемственность в процессе получения образования с целью достижения национальной образовательной системой мирового уровня, сохранения и преумножения ее национального самобытного характера, коренного улучшения методов, форм и содержания обучения, непрерывного увеличения интеллектуального потенциала республики [11].

Между тем, при детальном рассмотрении принципов государственной стратегии в сфере образования республики, они могут быть сформулированы следующим образом: гуманизм в образовательном процессе, доступность образования для всех граждан, социальные гарантии и социальная справедливость, светский характер образования, принцип независимости учебно-воспитательного процесса, сохранение и развитие духовных и культурно-нравственных ценностей при учете национальных традиций.

В основе этой политики лежит программа развития сферы образования, разработка которой осуществляется Правительством Республики Таджикистан, которое в ходе работы над документом, приняло во внимание новейшие мировые достижение в этой сфере, с целью достижения доступности всех типов и форм образовательных услуг для всех граждан. Этот принцип предполагает право свободного выбора для каждого человека типа учебного заведения, а в основе обучения лежит направленность на сознательное усвоение знаний, формирование постоянного стремления к знаниям, постижение основ культуры физического и умственного труда.

В основу Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 года положен комплекс мероприятий по решению поставленных Президентом и Правительством Таджикистана задач в сфере образования. В ней также учтены приоритетные направления в достижении Целей развития тысячелетия, задачи и цели программы «Образования для всех», а также другие важнейшие документы Республики Таджикистан в области образования [5].

Этот документ призван обеспечить достижение поставленных целей, содействовать координации действий между Правительством Республики Таджикистан, заинтересованными ведомствами, министерствами и гражданским обществом в деле реализации приоритетных направлений развития системы образования с целью достижения долговременный целей в рассматриваемой области.

Этот документ положен в основу мероприятий по увеличению эффективности использования выделяемых государством средств, а также для содействия привлечению ресурсов доноров, направленных на решение стоящих перед образованием республики проблем. Национальная стратегия призвана содействовать обновлению системы образования таким образом, что оно стало ключевым ресурсом роста благосостояния как отдельных граждан, так и всего общества, а также позволило экономике страны соответствовать вызовам, связанным с процессом глобализации. При разработке Национальной стратегии развития образования Таджикистана максимально учтен мировой позитивный опыт, который адаптирован к реальным условиям страны.

Приоритет духовных и общечеловеческих ценностей, принципы демократизма и гуманизма, которым уделяется особое внимание в государственной образовательной политике, призваны обеспечить единство государства, народа и человека.

Особую актуальность в современных условиях приобретает гуманизация образовательной системы, поскольку закрепленные в Конституции Республики Таджикистан принципы свобод и прав человека предварялись обновлением общественного строя молодого независимого государства, допущением всех видов собственности, переходом от коммунистической идеологии к принципам плюрализма и общечеловеческим ценностям, основанным на правах каждого человека [4].

В максимальной степени гуманизация общественного развития закрепляется там, где в качестве приоритетных закреплены общечеловеческие ценности и права личности, что означает отказ от приоритета государственных интересов перед интересами личности, то есть соблюдается система взглядов, признающих ценность интересов отдельной личности, ее права на счастье, свободу, знания, проявление и развития своего интеллектуального и творческого потенциала.

Важным направлением государственной стратегии Республики Таджикистан в сфере образования стали принципы, в основе которых положены такие социальные цели, как социальные гарантии и социальная справедливость, а образование рассматривается как процесс передачи культурного наследия народа последующим поколениям. Образование как таковое представляет собой инструмент социализации, ориентированный на установленные в общественном сознании исторически обусловленные многочисленные социальные штампы и идеалы.

Основываясь на данном принципе, государственная образовательная политика в Таджикистане основана на анализе различных образовательных моделей передовых стран мира, где образование является важнейшим фактором социальной стабильности и поступательного развития общества. Например, в Таджикистане приоритетными признаны конкурентные методы повышения различных форм социальной эффективности в различных условиях. Между тем в отечественной системе образования до сих пор не нашли решения вопросы, связанные с отношением собственности, а система защиты экономических интересов учреждений и организаций зачастую не позволяет им реализовать свои права и полномочия введу недостаточного обеспечения ресурсами [2].

Основываясь на взятых Таджикистаном международным обязательствах и нормах, закрепленных в законодательных актах, государственная образовательная политика носит светский характер, что предусматривает тесную связь обучения с практикой и наукой, профессиональную направленность процесса обучения. Основываясь на этом принципе, учебный процесс направлен на изучение новейших достижений в науке, использование в обучении инновационных коммуникативных, педагогических и информационных технологий, достижений культуры, техники и науки, усиление мировоззренческой составляющей в обучении.

Современная мировая тенденция направлена на расширение академических свобод, обеспечение условий для активизации международного сотрудничества и развитие педагогических инноваций, развитие самоуправления образовательных учреждений как важнейшего фактора модернизации школы, привитие будущим специалистам навыков организаторской и управленческой работы. В учебных планах должны быть предусмотрены практическая и теоретическая подготовка учащихся, проведение производственных практик с целью формирования у студентов практических навыков и умений и научно-профессиональных знаний.

Еще одним принципом государственной политики является сохранение и развитие духовных и культурно-нравственных ценностей, учитывающих национальные традиции таджикского народа. Проблемы народного образования, по сути, неразрывно связаны с интересами и проблемами всего общества, поскольку с системой образования в той или иной степени в разные периоды жизни связаны большинство членов общества. Рассматриваемый принцип также предполагает тесную связь образования с национальными таджикскими традициями, культурой, религией и историей [3, С. 36].

Таким образом, в основе реализации данного принципа должны быть заложены национальная направленность воспитания, богатый исторический опыт образовательного процесса таджикского народа, история морали и культуры, применительно к нынешним историческим условиям с учетом корректного и уважительного отношения к традициям и культуре всех народов, живущих в республике. Учитывая именно последний фактор консолидации различных этнических групп в стране, правительство предпринимает шаги, включающие издание методических пособий и учебников на языках этих народов.

Независимость воспитательного и учебного процессов от влияния религиозных организаций и политических партий стала одним из значимых принципов государственной образовательной политики, закрепленных Конституции и законодательстве Республики Таджикистан

Закрепление этого классического принципа деятельности для всех учреждений системы образования осуществлялось с учетом обострения международной политической обстановки, прежде всего регионе Ближнего Востока и в целом в исламском мире, которые наглядно демонстрируют опасность применения религиозных доктрин с целью развития радикализма, экстремизма, терроризма в интересах антигуманных групп и объединений, что требует от светских государств, включая Таджикистан, проведения такой образовательной политики, которая бы была направлена на формирование человека, обладающего менталитетом гуманиста, способного противостоять религиозным, политическим и социальным провокациям [14].

Подготовка ученых нового поколения, которые способны оказать позитивное влияние на развитие общества, требует неуклонного роста знаний, радикального обновления методик профессиональной подготовки педагогического состава вузов, сохранения национальной культуры, придания педагогике новых функций.

Необходимо всесторонне изучить и использовать многовековой опыт самоуправления с функционирующими советами и союзами, которые сделать это достояние частью отечественного процесса демократизации образовательной сферы.

Основными чертами системы образования Республики Таджикистан являются значительный охват населения, развитая сеть разнообразных учреждений образования, процесс модернизации, особенно активный в последние годы.

За годы независимости Республика Таджикистан смогла достичь с сфере образования определенных успехов, которые стали возможны в результате проведения реформ, в рамках которых было сделаны следующие шаги:

- обновление законодательной базы;
- завершение работы по созданию нормативно-правовой базы национальной системы образования;
- принятие Концепции внедрения информационных технологий в управлении учебной деятельностью;
- разработка и принятие новых государственных образовательных стандартов высшего профессионального, среднего, начального, общего среднего и дошкольного образования, введение двухуровневой системы высшего образования, разработка и практическое внедрение новых учебных программ и планов на всех ступенях образования;
- введение в практику системы лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации и аттестации учреждений образования; создание основ системы мониторинга качества обучения;
- развитие сети негосударственных учреждений образования;
- проведение капитального ремонта и строительство новых школ;
- разработка и издание учебников нового поколения.

В период между 2000 и 2020 годами было принято более 400 нормативно-правовых и законодательных актов, закрепляющих основные направления государственной образовательной политики. Эти документы направлены, главным образом, на обновление сферы образования, гарантирование равного всеобщего доступа к образованию, повышение качественного уровня отечественного образования, решения гендерных проблем, ликвидацию бедности через рост образовательного уровня граждан [13].

Важное значение в реформировании системы образования играют такие законы и другие программные документы, как концепции, программы, законы и другие документы, которые посвящены всем ступеням образованию, инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями, реформам образования, обеспечению научных и образовательных учреждений научно-исследовательской базой и научными кабинетами, реконструкции, строительству и ремонту школ, которые находятся в неприспособленных помещениях (частные дома, административные здания, вагоны и т. д.), изданию учебников, профессиональному образованию, вопросам компьютеризации учреждений образования, изучению иностранных языков и т. д.

Система образования Таджикистана состоит из дошкольного, начального, основного общего и среднего образования, начального профессионального, среднего и высшего профессионального образования, профессионального образования на базе уже полученного высшего профессионального образования, а также дополнительного или специального образования взрослых и детей. В рамках системы среднего общего образования действуют

учреждения с ориентацией на детей, имеющих различные запросы - как учебные учреждения, обеспечивающие повышенный стандарт обучения (гимназии, лицеи), так и учебные заведения, ориентированные на обучение детей с ограниченными возможностями [7, С. 438-441].

За годы независимости система управления образованием подверглась серьезным изменениям - на смену управления восстановлением ресурсов пришло управление отраслевого развития. В Министерстве образования и науки были созданы подразделения развития и анализа реформ образования, прогнозирования и исполнения бюджета в области образования, управления планированием, управление международных отношений, успешно функционирует отдел информационных систем управления образованием, инвестиционный сектор и т.д. [6].

В рамках системы образования республики также сформированы и функционируют другие структуры, непосредственно реализующие государственную образовательную политику, такие как Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования, Академия образования РТ, Республиканский учебно-методический центр, Государственная служба надзора в области образования, Центр по коммуникационным информационным технологиям, Центр дополнительного образования, Национальный центр тестирования, Республиканский центр работы с одаренными детьми, Центр международных программ и т.д.

В соответствие с Законом «Об образовании», а также в целях поощрения студентов, аспирантов и школьников, Правительство Таджикистана выделят ежегодные стипендии Президента РТ «Дурахшандагон», дающие возможность получить образование за рубежом [1].

Интеграция Таджикистана в мировое сообщество, включая сферу образования, закрепленная международными актами и конвенциями, обмен научными кадрами и студентами, взаимное признание дипломов, а также другие задачи, относящиеся к научным исследованиям и подготовке кадров, позволили встать на дорогу широкого международного сотрудничества, требующего всемерного развития и внимания со стороны государства.

В соответствие с подписанными Таджикистаном соглашениями в области образования граждане республики ежегодно получают квоты для получения образования в зарубежных вузах стран СНГ. В свою очередь, растет количество студентов из стран СНГ, которые проходят обучения в вузах Таджикистана.

Модернизация и реформирование системы образования, пересмотр нормативно-правовых актов в данной сфере, постепенное решение вопросов дефицита квалифицированных кадров, укрепление материально-технической базы учреждений образования и обеспечение учебниками позволило достичь позитивных изменений в образовательной сфере республики, что подтверждается успешным участием учащихся в международных соревнованиях и олимпиадах.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Таджикистан "Об образовании".
2. Концепция национальной школы. - Душанбе, 1995. - С. 12.
3. Краевский, В.В., Лerner, И.Я. Дидактические основания определения содержания учебника. В кн.: Проблемы школьного учебника. - М., 1980. - С. 36.
4. Лутфуллоев, М. Педагогика таджикского народа. - Душанбе, 2015. - 126 с.
5. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года.
6. Новик, И.Б. Философия и проблемы методологического прогнозирования // Проблемы философии и методологии современного естествознания. - М.: Наука, 1973.- 447 с.
7. Норов, X. С. Особенности и значение межпредметных связей в условиях развивающего обучения / X.C. Норов, С.С. Султонов, Ф.Х. Хакимов, Ф.М. Мирзоев // Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 20-летию независимости Республики Таджикистан. - Душанбе, 2011. – С. 438-441.
8. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, от 24 апреля 2010 года.

9. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, от 26 декабря 2018 года.
10. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, от 28 декабря 2019 года.
11. Рахмонов, А. Инструменты государственной политики в сфере образования/А.Рахмонов //международное сотрудничество. Материалы международной конференции, 2011 г.
12. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯрӣ бо олимони кишвар. – Душанбе, аз 18 марта 2020.
- 13.Шарифзода, Файзулло. Интегрированная педагогика. - Душанбе: Ирфон, 2011. - 512 с.
14. Шарифзода, Файзулло. Интегрированное обучение - основа развития и воспитания. - Душанбе: Маориф, 1995. - 198 с. (на таджикском языке).
15. Шарифзода, Файзулло. Педагогика XXI века. - Тегеран: Авоматн, 2012. - 394 с.

## СИФАТИ ТАҲСИЛОТ: МАФҲУМ, ДАСТОВАРД, МУШКИЛОТИ ТАТБИҚ ВА АРЗЁБИИ ОН

**ИМОМНАЗАРОВ Д.** - мудири шуъбаи омӯзими стандарт, нақшаю барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии Пажӯҳшигоҳи рушиди маориф ба номи Абдурраҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни – 126, E-mail: idavlat@mail.ru, тел.: +(992)90 006 61 81

Дар мақола муаллиф аҳамияти баланд бардоштани сифати таҳсилот ва равона соҳтани онро ба ниёзу дарҳости хонанда тавассути таҷдиди назар намудани мундариҷаи таҳсилот (стандарт, нақшаю барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсии насли нав) ва мувоғиқ намудани он ба талаботи замон бо назардошти гузариш ба истифодаи технологияи мусосири таълим, таъмини ҳамгирии таҳсилот бо илм дар шароити рушди бозори меҳнати рақобатнок ва ислоҳоти муҳим шуморида, мавқеи онро дар ташаккули нерӯи ақлонии хонандагон ва дар маҷмӯъ чомеа қайд менамояд.

Дар баробари ин, муаллиф дар бораи роҳҳои таъмини таҳсилоти босифат тавассути баланд бардоштани самаранокии низоми идоракуни таҳсилот, такмили маҳорати қасбӣ ва таъминоти қадрии баландтахассус, бою ғанӣ гардонидани заминай моддию техникии муассисаҳои таълимӣ, такмили механизмҳои иқтисодӣ, молиявӣ ва механизмҳои дигари соҳа бо назардошти ворид соҳтани тағиирот ба системаи мусосири таҳсилот андешаҳои ҷолибо пешкаш менамояд.

Дар мақола мағҳуми “сифати таҳсилот”, ки дар солҳои охир дар педагогика мавриди таваҷҷӯҳи умум қарор гирифтааст, маълумоти муғид пешниҳод соҳта, моҳияту мақсади он тавсиф дода шуда, роҳҳои тақвият баҳшидан ба таъмин намудан ва мукаммалгардонии соҳтори низоми идории он дар шароити мусосири афзудани иттилоот пешниҳод гардидаанд, ки омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ метавонанд аз он истифода намоянд.

Муаллиф инчунин дар мақола дар бораи фароҳам омадани заминай воеӣ барои таҳияи асосҳои арзёбии мусосири натиҷаҳои таълими хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо назардошти тағиироти низоми мусосири таҳсилот, масъалаҳои мубрами ислоҳоти соҳа баҳри таҳқим баҳшидан ба сифати таҳсилот ва таъмини рушди босуботи он андешаҳои муғид пешниҳод манамояд, ки ҷолиби омӯзишанд.

**Вожаҳои асосӣ:** таҳсилот, инноватсия, иттилоот, рақобат, ислоҳот, арзёбӣ, боэътиҳод, мониторинг, худбаҳодиҳӣ.

## КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОНЯТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНИВАНИЯ

**ИМОМНАЗАРОВ Д.** - заведующий отделом по изучению стандартов, планов, госпрограмм и учебников Института развития Образования им. Абдурахмона. Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: idavlat@mail.ru, тел.: +(992)90 006 61 81

В статье автор обращает внимание учителей на значимость и необходимость повышения качества образования с целью удовлетворения нужд и потребностей каждого учащегося в получении достаточно современной информации с целью формирования интеллектуального потенциала учащихся.

Кроме того в статье высказаны мысли об обеспечении качественного образования посредством повышения эффективности системы управления образованием, совершенствования профессионального мастерства и подготовки высокообразованных кадров, развития материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствования экономических, финансовых и других механизмов сферы образования с учетом внесения изменений в современную систему образования.

**Ключевые слова:** образование, инновация, информация, конкуренция, реформа, оценивание, надежность, мониторинг, самооценка.

## THE QUALITY OF EDUCATION: CONCEPTS, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES OF IMPLEMENTATION AND ITS EVALUATION

**IMOMNAZAROV D.** - head of the Department for the study of standards, plans, state programs and textbooks of the Institute for the Development of education of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st., 126, E-mail: idavlat@mail.ru, mob.: +(992)90 006 61 81

In the article, the author draws the attention of teachers to the importance and need to improve the quality of education in order to meet the needs and needs of each student to obtain enough up-to-date information in requirements order to form the intellectual potential of each student.

In addition, the article expresses thoughts on ensuring quality education by increasing the efficiency of the education management system, improving professional skills and training highly educated personnel, developing the material and technical base of educational institutions, improving the economic, financial and other mechanism of the education sector, taking into account changes to the modern education system.

**Keywords:** education, innovation, information, competition, reform, evaluation, reliability, monitoring, self-assessment.

Чаҳони босуръат рушдёбандда тағйиротҳои мунтазами технологӣ, азхудкунии босуръати равандҳои инноватсионӣ, мутобиқгадии зуд ба шароити нави муосирро аз мактабу маорифи кишвар такозо дорад.

Ҳамқадам будан бо ин дастовардҳои инноватсионӣ ва омода намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар шароити кайҳонӣ афзудани ҳачми иттилоот, пайдоиши зехни сунъӣ ва имконияти маҳдуди инсон дар хифзу бунёди иттилоот танҳо ба мутахассиси олитаҳассуси ин ё он соҳаи фаъолияте мӯяссар мегардад, ки агар ӯ маълумоти олии қасбиро дар заминай маълумоти миёнаи умумии сифатан баланд гирифта бошад.

Масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот ва равона сохтани он ба қонеъ гардонидани ниёзу дарҳости ҳар як хонанда, пеш аз ҳама, *таҷдиди назар намудани мундариҷаи таҳсилот (стандарт, нақшаю барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсии насли нав)* ва мувофиқ намудани он ба талаботи замон бо назардошти гузарии ба истифодалии технологияи муосири таълим, таъмини ҳамгирои таҳсилот бо иш дар шароити рушди бозори меҳнати рақобатнок ва ислоҳоти соҳа дар мадди назари ҳукумати кишвар ва Вазорати маориф ва иш қарор гирифтааст. Масалан, ҷаҳду талоши пайгиронай Ҳукумати Тоҷикистон, аз ҷумла дар «Стратегияи милии рушди маорифи Тоҷикистон то соли 2020» (ҚҲҶТ аз 30.06., № 334), ки ҳанӯз соли 2012 ба тасвиб расонида шудааст ва ба ислоҳоти соҳаи маориф баҳри таъмини хизматрасонии амалию самарарабаҳши маориф ва дастрас гардонидани таҳсилоти босифат дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот замина гузоштааст, инъикос гардидааст.

*Стратегияи мазкур баланд бардоштани сифати таҳсилотро чунин тавр муайян кардааст:*

- ба воситай навсозии мазмунни таҳсилот: коркарди стандарт, нақшаю барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии насли нав (муносибати босалоҳият ба таълим);
- ворид соҳтани тағйирот ба соҳтори соҳаи маориф;
- таъмини дастрасӣ ба таҳсилоти босифат.

Тибқи қарори мазкур мазмуну мундаричаи стандарт, нақшаю барномаҳои таълимӣ (муносибати босалоҳият ба таълим) аз ҷониби коршиносон, олимон, омӯзгорони навовар ва дигар муттассадиёни соҳа таҷдиди назар ва баъзеи онҳо аз нав коркард карда шуданд. Аз ҷумла, **ба мундаричаи аксари китобҳои дарсӣ асосан тағйироту иловагҳои зарурӣ** ворид карда шуданд ва мазмуни онҳо то андозае ба талаботи замон, дарҳости хонандагон ва ҷомеа мувофиқ карда шуданд.

Ҳамзамон бо гузариш **ба муносибати босалоҳият ба таълими фанҳои ҷоегашиносӣ, технологияи иттилоотӣ, биология, география, санъати тасвириӣ, сурӯд ва мусикӣ дар соли таҳсили 2020-2021** марҳилаи аввали татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ба анҷом расонида мешавад.

Дар баробари ин, баҳри таъмини таҳсилоти босифат иҷроӣ **вазифаҳои зерини стратегӣ** низпешбинӣ гардидаанд:

- баланд бардоштани самаранокии системаи идоракуни таҳсилот;
- тақмili маҳорати қасбӣ ва таъминоти қадрии баландтахассус;
- бою ғанӣ гардоднидан заминai моддию техникии муассисаҳои таълимӣ;
- тақмил додани механизмҳои иқтисодӣ, молиявӣ ва механизмҳои дигари соҳа.

*Самтҳои афзалиятноки сифати таҳсилот ба таври зерин муайян шудаанд:*

- дастрасӣ доштани ҳамаи табақаҳои аҳолӣ ба таҳсилоти босифат;
- омода намудани мутахассисони баландтахассус дар шароити иттилооткунӣ дар ҷомеа ва истифодаи технологияҳои муосири таълим;
- таҷдиди назар намудани системаи арзёбии сифати таҳсилот;
- тақмili заминai моддию техникии системаи таҳсилот;
- таъмини таъминоти таълимию методӣ ва илмии раванди таҳсилот;
- баланд бардоштани вазъи иҷтимоии кормандони педагогӣ, тақвият баҳшидан ба таъминоти молиявӣ, қадрии системаи таҳсилот.

**Гузарии ба таҳсилоти босифат талаботи зеринро пешниҳод месозад:**

- нигаронидани мундаричаи таҳсилот ба ниёз ва дарҳости шаҳс ва ҷомеа бо назардошти қобилияти хонандагон;
- ташкил ва фароҳам овардани шароити иловагӣ барои тавсее ва баланд бардоштани дониши хонандагон дар самти гуногуни таҳсилот бо назардошти ҳавасмандии онҳо;
- баланд бардоштани фаъолияти беруназмактабӣ ва баъдимактабии хонандагон;

Дар баробари татбиқи Стратегияи номбурда Асосгузори сулҳу ваҳдат - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттараам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олий (26.12.2019) вазифаҳои муҳими навбатиро дар назди роҳбарон ва кормандони соҳаи маориф, муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар чунин муқаррар намуданд: «...сатҳу сифати таълимиро дар ҳар як муассисаи таълимӣ сарфи назар аз шакли моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд. Инҷунин назорати азхудкунии донишҳои замонавиро турзӯр гардонида, наврасон ва ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият баҳшианд ва ба таълими фанҳои табииатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳӣ бештар зоҳир намоянд» [4, С.23-24].

Ҳамзамон, агар рушди соҳаи маорифро тайи чанд соли охир таҳлил намоем, маълум мегардад, ки истилоҳи «*сифати таҳсилот*» дар ин солҳо дар педагогика ҳанӯз вучуд надошт.

Дар ин давра танҳо дар бораи санҷии ва бақайдигирии дараҷаи дониши хонандагон сухан мерафт, зеро таҳти мағҳуми сифати таҳсилот асосан сатҳи дониш, малака ва маҳорати хонандагон дар назар дошта мешуд.

*Имрӯз олимон, муҳаққиқон, коршиносон, омӯзгорон ва волидон дар бораи мушкилоти сифати таҳсилот фикру андешаҳои худро баён месозанд ва мағҳуми «*сифати таҳсилот*» низ мавриди муҳокимаи умум қарор гирифтааст.*

Дар ин муҳокимаҳо омӯзгорон муассисаҳои таълимӣ низ ширкат доранд. Онҳо вобаста ба бозори хидматрасонии таълимӣ ворид гардида, ҳадди аксари фаъолияти

педагогии худро ба қонеъ соҳтани ниёз ва дарҳости шахс ва дар маҷмӯъ чомеа равона месозанд. Яъне аз оғоз ҳадафмандона тарзи идораи самарабахши онро устувор мегардонанд. Ва яке аз далелҳои муҳими истифода бурдани он дар шароити маҳдуди заҳираҳои молиявӣ, нарасидани чойи нишаст дар муассисаҳои таълимӣ кишвар **таъмини намудани таҳсилоти босифат ва мукаммалгардонии соҳтори системаи идории он** маҳсуб меёбад (маслан, маблағгузорӣ нагардидани роҳбарии шӯро, иттиҳодияҳои методӣ ва гурӯҳҳои сифати таҳсилот).

**Мағҳуми сифати таҳсилот**, пеш аз ҳама, муваффакият, иҷтимоишавии хонандагон, дараҷаи азхудкунии барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидой, миёна ва олии қасбӣ маҳсуб меёбад. Он инчунин тавсифи маҷмӯии фаъолияти таълимӣ ва омодасозии хонандагон буда, дараҷаи азхудкуниу мутобиқати дониш, малака ва маҳорати онҳоро ба талаботи стандарти давлатии таҳсилот, стандартҳои фанӣ, талаботи давлат ва ё эҳтиёҷоти ашҳоси воқеӣ ё ҳукуқиро муайян мекунад.

Сифати таҳсилот натиҷаи бázze равандҳоест, ки дар ҷараёни он инсон дониш ва малакаҳои барои ҳаёт ва фаъолияти меҳнатӣ зарурии худро ташаккул медиҳад ва батартибдарории онҳо вобаста ба ҳусусияти фаъолияти ҳаётӣ (дониш ва малака) ҳар як инсон ба система дароварда мешавад [5, С.214].

**Сифати таҳсилот** - тавсифномаи раванди таълим буда, ташаккули пайгирана ва воқеан босамари салоҳиятҳо ва маърифати қасбири муайян мекунад, ва *дорои се ҳусусият мебошад*:

- сифати нерӯмандӣ, яъне ноил гардидан ба ҳадафҳои таълим;
- сифати раванди ташаккули қасбият;
- сифати натиҷаи дастовардҳои таълимӣ.

**Сифати нерӯмандӣ** дар чунин ҳусусиятҳо, аз қабили: сифати ноил гардидан ба иҷрои мақсадҳои таҳсилот, стандартҳои фанӣ, нақшаю барномаи таълимӣ, бою ғанӣ гардонидани заминai моддию техникии раванди таълим, таъминоти ҳайати қадрӣ (омӯзгорон), сатҳи дониши хонандагон, пойгоҳи иттилоотию методологӣ инъикос мегардад.

**Сатҳи баланди сифати таҳсилот** – дараҷаи олии донишҳои академӣ, ташаккули салоҳиятҳои асосӣ, фанӣ, иҷтимоӣ, дигар салоҳиятҳо ва дар маҷмӯъ ҷамъи таҷрибаҳои иҷтимоии хонандагон ба ҳисб меравад, ки дар раванди азхудкунии пурраи барномаҳои таълимии муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби хонандагон ба даст оварда мешавад.

**Сатҳи баланди таҳсилот инчунин ба ҳисоб меравад:**

- заминai олии моддию техники;
- мавҷудияти қадрҳои баландтахассус;
- самаранокии ташкил ва назорати раванди таълиму тарбия;
- хизматҳои гуногуни иловагии (ислоҳотӣ) таълимӣ;
- муваффакияти ҳатмкардагон дар ҳаёт;
- таҳсилоти комилан ҷавобғӯ ба талаботи истифодабарандагон ва пешниҳодкунандагон.

Ба нишондиҳандаҳои **сифати таҳсилот** дар муассисаи таълимӣ инҳо низ доҳил мешаванд:

- сатҳи малака ва маҳорати рушдёфтai таълимии хонандагон.
- қаноатмандии волидайн ва фарзандони онҳо аз раванди таҳсилот.
- қаноатмандӣ аз вазъи психологии хонандагон дар муассисаи таълимӣ;
- дараҷаи камолоти маънавии ташаккулёфтai хонандагон.

Нишондиҳандаи **дараҷаи камолоти маънавии хонандагон** аз рӯи аҳамиятнокӣ бояд умуман дар ҷои аввал бошад.

Қайд намудан амри зарурист, ки **омили муҳими баланд бардоштани сифати таҳсилот арзёбии натиҷаҳои таълимии (таҳсилотии)** хонандагон маҳсуб меёбад. Олимон-муҳаққиқон мағҳуми арзёбиро чунин тавсиф додаанд:

**Арзёбӣ- یبایзرا** баррасии ҷанбаҳои мусбат ва манғии чизе, муайян кардан арзиш, изҳори ақида кардан дар бораи арзишу аҳамияти баҳодихӣ [8, с.78].

**Арзёбии ташаккулдиҳанда** раванди гирдоварӣ ва истифодай кутоҳмуддати далелҳо барои роҳнамоии раванди таҳсилот ба ҳисоб меравад (Блэк, 1999, с. 118).

*Арзёбии ташаккулдиҳанда танҳо раванди пешбурди мақсаднок ва муваффақонаи таълим, на раванди натиҷагирии ниҳоӣ пазируфта мешавад, (Висдом, 2006, с. 193).*

*Арзёбии ташаккулдиҳанда* муҳимтарин воситаи кафолати таълими босифат, таҳлили комил ва самарабахши раванди таълим буда, он моҳияти ташхисӣ низ дорад, зеро мушкилоти хонандагонро ошкор месозад ва ба онҳо имкон медиҳад, ки вақт ва нерӯи худро барои такмили дониши хеш сарф кунанд (Петти, 2004, с. 463).

Арзёбии дастовардҳои таълимии хонандагон раванди ҷамъоварии иттилоот оид ба дараҷаи азҳудқуни дониш, қобилияти истифодаи амалии он, баровардани хулосаҳоро дар бар мегирад ва ба мақсадҳои зерин хизмат мекунад:

- баланд бардоштани сифати таҳсилот;
- таъмини пешрафти самарабахши таълимии хонандагон бо назардошти қонеъ соҳтани ниёз ва талаботи шаҳс ва ҷомеа;
- мушоҳидаи (мониторинг) пешрафт ё қафомонии хонанда;
- қабули қарорҳои афзалиятнок дар раванди омӯзиш;
- ба низом даровардани системаи арзёбӣ дар муассисаҳои таълимии қишвар дар шароити татбиқи ислоҳоти соҳа

**Намудҳои арзёбӣ.** Дар азҳудқуни талаботи стандартҳои фаннӣ, барномаҳои таълимӣ асосан намудҳои зерини арзёбӣ истифода бурда мешаванд:

*Арзёбии ташхисӣ* – сатҳи ибтидоии ташаккули дониш, малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои хонандаро муайян мекунад ва ба омӯзгор дар таъмини раванди таълими босифат кумак мерасонад. Арзёбии ташхисӣ, одатан, дар оғози соли таҳсил ё дар машгулияти аввали омӯзиши мавзӯъ, фасл, боби таълимӣ гузаронида мешавад ва таҳқурсии дониши қаблии хонандаро муайян месозад.

*Арзёбии ташаккулдиҳанда* - равандест, ки тавассути он омӯзгору хонанда раванди таълимро таҳлил карда, хулосаи зарурӣ мебароранд. Ин навъи арзёбӣ хонандаро водор месозад, ки сатҳи инкишоф, дастоварду мушкилоти худро муайян кунад ва барои пешрафту бартарафсозии мушкилоти муайяннамуда шароити мусоид фароҳам орад. Он ба омӯзгор низ имкон медиҳад, ки баҳри дарки норасоҳо дар таълим ва ворид кардани дигаргуниҳо ба фаъолияти минбаъдаи худ (интихоби методҳои нав, технологияи таълим, тақсимоти самарабахши вақти дарс ва г.) маълумот ба даст орад. Ҷонибҳо ба *воситаи арзёбии ташаккулдиҳанда* самти дурусти фаъолияти таълимии худро муайян мекунанд ва онро такмил медиҳад.

#### **Мақсади арзёбии ташаккулдиҳанда:**

- таъмини робитаи мутақобилаи самарабахши хонандагон ва омӯзгор дар раванди таълим;
- иштироки фаъолонаи хонандагон дар ҷараёни омӯзиш;
- таъмин соҳтани ташаккули маҳорат, малака ва қобилияти хеш дар раванди таълим ва назорати мақсаднок ва пешбурди муваффақонаи он;
- расонидани кӯмак ба хонандагон дар пешрафти таълимӣ;
- ҷамъоварии далелҳо дар бораи дастовардҳои хонандагон ва таҳлилу тафсири онҳо аз ҷониби омӯзгорон, хонандагон ва ҳамсинфон;
- эътироф намудани мавҷудияти мушкилот дар дарки талаботи стандарти фаннӣ ва дарёftи роҳҳои бартарафсозии онҳо;
- дарёftи роҳҳои баланд бардоштани сифати таҳсилоти минбаъда бо назардошти ислоҳи камбудиҳои ошкоргардида

*Арзёбии ҷамъбастӣ (ниҳоӣ)* ба арзёбии ташхисӣ монанд буда, он дараҷаи муваффақият, пешрафти хонандагонро дар азҳудқуни талаботи стандартҳои фанни мушахҳас ва гурӯҳи стандартҳои фаннӣ муайян ва баҳогузорӣ мекунад. Ин навъи арзёбӣ дар охири мавзӯъҳои қалонҳаҷм, боб (қисмат), ҷоряқ, нимсола, солона, атteststсия мувофиқи муқарароти муайяншуда анҷом дода мешавад.

#### **Хусусияти асосии арзёбии ҷамъбастӣ:**

- муайян кардани қобилияти хонандагон дар истифодаи маводи дарккардашуда дар амал мебошад.

- пешниҳоди натиҷаҳои ниҳоӣ ба хонандагон ва падару модарони онҳо дар давоми чоряқ нимсола, солона ва аттестсия;
- пешниҳоди ҳисбот оид ба роҳҳои таҳқим бахшидан ба сифати таҳсилот;
- натиҷаи арзёбии ҷамбастии хонанда нишондиҳандай боэътиҳод ва муносиби дараҷаи азхудкунӣ маҳсуб меёбад.

Қобили қайд аст, ки дар раванди ислоҳоти солҳои охир баҳсҳои зиёде пайдо гардидаанд ва яке аз онҳо масъалай гузариш ба Низом ва меъёрҳои арзёбии муосири натиҷаҳои таълимии хонандагони муассисаҳои таълимии кишвар мебошад, ки аз ҷониби **төъдоди муайянни коршиносон, муҳаққиқон ва омӯзгорон ҷонибдорӣ карда мешавад**. Онҳо самаранок гардонидани раванди таълим, дарёфти маълумоти воқеӣ дар бораи сифати таҳсилот ва дастовардҳои таълимии хонандагони муассисаҳои таълимии кишвар, коркарди механизми арзёбии муосирро басо мухим мешуморанд.

Гузашта аз ин, ба андешаи онҳо барои муайян соҳтани дараҷаи дониш, малака ва маҳорати хонандагон дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим коркарди низом ва меъёрҳои баҳодиҳии муосир амари заарист.

*Гурӯҳи дигари коршиносон, муҳаққиқон ва омӯзгорон* низоми нави баҳодиҳии (рақамӣ) бисёрхоларо ба натиҷаҳои таълимии хонандагон **омили ба сифати таҳсилот таъсиррасон намешуморанд**. Онҳо қайд мекунанд, ки **якум**, асоси баҳодиҳии (сифатӣ) ба дастовардҳои таълимии хонандагон аз раванди доимии ҷамъ овардани иттилоот (маълумот) оид ба дараҷаи азхудкунии дониш, қобилияти истифодаи амалӣ, таҳлили маълумоти сифатӣ, баровардани хулосаҳо ва пешниҳоди ҷавобҳои мӯътамад иборат мебошад;

**дуюм**, дар раванди чунин арзёбӣ (таҳлили сифатии натиҷаи фаъолияти таълимӣ) ҳар як хонанда водор мегардад, ки дастоварду мушкилоти таълимии (сатҳи азхудкунӣ) худро ба таври воқеӣ муайян созад ва барои пешрафту бартарафсозии мушкилоти муайяннамуда ҷораҳои амалии мушахҳас андешад;

**секундум**, тавассути арзёбии сифатӣ (таҳлил) ба маҷрои дуруст равона соҳтани раванди таълим муайян карда шуда, шавқмандии иловагии хонанда ба таълим ва интихобу истифодаи манбаҳо барои амалиёти фаъол муайян карда мешаванд ва ба хонанда қӯмаки иловагӣ баҳри пешрафти муваффақона дар таълим расонида мешавад.

**чорум**, баҳодиҳии мазкур инчунин мувофиқати дастовардҳои таълимии хонандагонро ба талаботи стандарт (фаниӣ) ва барномаҳои таълим дақиқ муайян месозад ва иттилооти ҷамоваришуда барои ба танзим даровардани раванди таълимии ҳаррӯза мухиммияти маҳсус пайдо мекунад;

**панҷум**, арзёбии ташаккулдиҳанда (сифатӣ) хонандаро ба худбаҳодиҳӣ ва таҳлили фаъолияти хеш ба таври мунтазам водор месозад ва ба ин васила ў раванди омӯзиши худро назорат мекунад ва дар сурати зарурат ба нақшаи фаъолияти худ тағйироту иловаҳо баҳри пешрафти муваффақона ворид месозад. Гузашта аз ин, чунин раванди таҳсилот хонандаро ба шахсони тамоми умр омӯзандагонро табдил медиҳад.

**шашум**, арзёбии ташаккулдиҳанда (сифатӣ) омӯзгорро низ водор месозад, дар раванди ҳар як дарс дар бораи дастоварду мушкилоти фаъолияти хеш маълумот ба даст орад, онро таҳлил намояд ва роҳҳои бартарафсозии норасоҳҳоро дарёфт намояд ва ба ҳамин васила мунтазам маҳорати қасбии худро ташаккул дихад.

*Гурӯҳи дигари коршиносон, муҳаққиқон* ва омӯзгорон чунин мешуморанд, ки дар сурати пайдо гардидани зарурати ҳатмии гузариш ба низом ва меъёрҳои баҳодиҳии бисёрхола, бинобар ба буҳрони шадид гирифтор намудани он аз ҷониби омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар ва риоя нагардида мебошад. Он дар раванди баҳодиҳӣ (рақамӣ) ба натиҷаҳои таълимии хонандагон дар марҳилаи кунунӣ, **интихоб ва истифода намудани низом ва меъёрҳои баҳодиҳии 10-ҳола** дар таълимгоҳҳои кишвар бештар муфид ҳоҳад буд. **Зеро истифодаи он нисбат ба дигар меъёрҳои баҳодиҳии бисёрхола осон ва ба хонандагон, омӯзгорон ва падару модарони онҳо бештар дастрас буда**, дар таъмин намудани маълумоти воқеӣ ва боэътиҳод дар бораи дараҷаи ташаккули салоҳиятҳои таълимии хонандагон низ саҳми афзалтар ҳоҳад дошт ва хеле муфид мебуд, агар гузариш ба **низом ва меъёрҳои баҳодиҳии бисёрхола (10 ҳола)** дар баробари гузариш ба низоми таҳсилоти 12-сола сурат мегирифт.

#### **Дастовард:**

1. Фаъолияти самарабахши Вазорати маориф ва илм, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва Пажӯҳишгоҳи рушди маориф дар солҳои охир дар шароити ислоҳот ва

ворид ворид гардидани маорифи кишвар ба низоми тасилоти ҷаҳонӣ ба назар мерасад, аз ҷумла дар самти:

- навсозӣ ва коркарди Стандарти давлатии таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, стандартҳои фаннӣ, нақшаю барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ, мувофиқу мутобик соҳтани онҳо ба талаботи замон дар шароити рушди бозори меҳнат ва афзудани босуръати иттилоот;

- баррасӣ, муҳокима, таҳлили вазъи таъмини таҳсилоти босифат, самараи истифодаи технологияи муосири таълим, омодагии кадрҳои баландихтисос дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар ҷаласаҳои мушовараи Вазорати маориф ва илм, шӯрои ягонаи АТТ, Шӯрои олимони Пажӯҳишгоҳи рушди маориф;

- дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илм, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ба роҳ мондани омӯзиши самара баҳаш сифати таҳсилот, дастовард ва мушкилоти раванди татбиқи он дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий ва пешниҳоди хулосаҳои илмӣ оид ба бартараф соҳтани норасоҳои муайянгардида;

- дар сайти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ ҷой додани маводи зиёд оид ба натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ роҷеъ ба баланд бардоштани сифати таҳсилот ва мушкилоти роҳандозии он, арзёбии натиҷаҳои таълимии хонандагон дар шароити ислоҳоти соҳа бо забонҳои тоҷикию русӣ барои истифода;

- мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор додани мавзӯъҳои илмӣ (рисолаҳои докторӣ, номзадӣ) ва пешниҳоди хулосаҳои илмӣ оид ба роҳҳои баланд бардоштаи сифати таҳсилот дар онҳо.

- мавриди омӯзиш, таҳлил ва хулоса барорӣ қарор додани омӯзиши самараи татбиқи стандартҳои фаннӣ, нақшаю барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсии насли нав (фанҳои таълимӣ) ва пешниҳоди муғид баҳри бартарафсозии мушкилоти татбиқи онҳо;

- ба нашр расонидани натигчаҳои таҳқиқоти илмии муҳакқиқони Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва Пажӯҳишгоҳи рушди маориф оид ба самаранокии арзёбии натиҷаҳои таълимӣ, таъмини таҳсилоти босифат барои истифода ба омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ;

### **Мушкилот**

1. Дар сатҳи нокифоя қарор доштани таъминоти молиявию иқтисодии воқеии соҳаи маориф, аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо назардошти афзудани нарху навои маводи таълимӣ дар шароити гузариш ба таҳсилоти босифат (амалисозии талаботи стандарт, нақшаю барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсии насли нав) ва технологияи муосири таълим, ки истифодаи маводи зиёди тақсимотӣ ва воситаҳои техникиро тақозо менамояд.

2. Танқисии кадрҳои баландихтисоси омӯзгории ҷавобӣ ба талабот ва дарҳости шахс ва ҷомеа дар сатҳи кишвар дар шароити гузариш ба таҳсилоти босифат, баҳусус дар дехот.

3. Заминаи сустӣ моддию техникии муассисаҳои таълимии кишвар, баҳусус, мӯҷаҳҳаз набудани кабинетҳои таълимӣ бо таҷхизоти замонавӣ, воситаҳои дигарои ёрирасони иловагӣ, ки омили муҳими таъсиррасон ба сифати таҳсилот пазируfta шудаанд.

4. Сатҳи пасти худомӯзиу ҳудташаккулиҳии омӯзгорон дар шароити босуръат афзудани иттилоот дар замони рушди илм ва техника.

5. Нарасидани ҷойҳои нишаст дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, яъне ҷой додани миқдори зиёди хонандагон дар синфҳо (45 нафарӣ ва аз он ҳам зиёд, фаъолият дар ду ва се баст) ва аз уҳдаи идораи хонандагон набаромадани миқдори зиёди омӯзгорон.

7. Нарасидани иттилооти (адабиёти) зарурӣ оид ба муносибати босалоҳият ба таълим барои ҳамаи зинаҳои таҳсилот (ба гайр аз иттилооти аз забони англisiy тарҷумашуда, ки асосан барои хонандагони ин кишвар пешбинӣ шудаанд).

8. Истифодаи нокифояи технологияи муосири таълим, таваҷҷӯҳи кам зоҳир намудан ба раҳёфти ҷалбӣ хонанда ба ташаккули қобилиятаҳои тафаккурӣ: таҳлил, муқоисаи факту далелҳо, маънӣ, мустақилият ва эҷодкорӣ, пайвастани донишҳои назарияӣ бо амалия ва гайра.

### **Пешниҳод:**

#### **1. Аз Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоҳии карда шавад:**

- дар дарёфти роҳҳои бою ғанӣ гардонидани заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимии кишвар, баҳусус, мӯҷаҳҳаз гардонидани кабинетҳои таълимӣ, лабораторияҳо бо

таҷхизоти замонавӣ, воситаҳои дигари ёрирасони иловагӣ, маводи тақсимотӣ ҳамчун омилҳои муҳими таъсиррасон ба сифати таҳсилот дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим чораҳои зарурӣ андешад;

- баҳри баланд бардоштани сифати курсҳои тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, аз ҷумла дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим, истифодаи технологияи мусосири таълим, босуръат афзудани иттилоот дар замони руши босуръати илм ва техника чораҳои муассир андешад.

### **2. Кормандони Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ:**

- баҳри шарҳу тафсири мазмун ва моҳияти сифати таҳсилот ва роҳандозии он дар таълимгоҳҳои кишвар фаъолияти худро ба омода намудани дастур, мақолаҳои илмию методӣ, оид ба фанҳои мушахҳас, дигар иттилооти ёрирасон барои омӯзгорон идома бахшанд;

- ба роҳбарони шӯро, иттиҳодияҳои методӣ, гурӯҳҳои сифати таҳсилоти муассисаҳои таълими, ки дар шароити ислоҳоти соҳа ниёз ба роҳандозии таҳсилоти босифат доранд, маводи зарурӣ тарикӣ мақолаҳои илмию методӣ пашниҳод созанд;

- дар муассисаҳои таҳсилоти умумии озмоиши оид ба сифати таҳсилот, мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо конференсия, семинар, мизҳои мудаввар барпо намоянӣ ва омӯзгоронро бо мазмун ва муҳтаво, роҳҳои тақвият баҳшидан ба таҳсилоти босифат аз наздик шинос намоянӣ;

### **3. Сардорони раёсат, шӯйбаҳои маориф ва direktoroni taъlimgoҳҳо:**

- вобаста ба шароит ва имконот баҳри таъмини таҳсилоти босифат кабинетҳои таълими, лабораторияҳои таълимгоҳҳои ба онҳо вобасташударо бо таҷхизоти замонавӣ, воситаҳои дигари ёрирасон мӯцаҳҳаз гардонанд.

- омӯзгоронро ба курси тақмили ихтисос ва бозомӯзӣ вобаста ба сатҳи омодагии онҳо ба истифодаи технологияи мусосири таълим мақсаднок сафарбар намоянӣ;

- ба истифодаи технологияи мусосири таълим, аз ҷумла ба раҳёфти раҳёфти ҷалби хонанда ба ташаккули қобилиятаи тафаккурӣ: *таҳлил, муқоисаи факту далелҳо, маънӣ, мустақилият ва эҷодкорӣ, пайвастани донишиҳои назарияӣ бо амалия бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянӣ ва гайра.*

- таъмини фаъолияти мақсадноки шӯро, иттиҳодияҳои методӣ, гурӯҳҳои сифати таҳсилот ва роҳҳои хавасманӣ намудани роҳбарони онҳоро дарёфт намоянӣ;

- омӯзгорон ва хонандагонро ба ҳудомӯзиҳои худташаккулдиҳӣ тавассути хулосабарорӣ намудани фаъолияти ҳаррӯзai онҳо ва бартарафсозии мушкилоти муайянгардида водор созанд;

- ба ташаккули маҳорати омӯзиши мустақилона, бедор намудани шавқу завқи ҳудомӯзиҳои худташаккулдиҳӣ, ҳамкории судманди мактаб, оила ва ҷомеа бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянӣ.

## **АДАБИЁТ**

1. Быкова, В.Г., Приоритеты современного образования – сущность его качества” – //“Завуч” №5, 2001.
2. Гершунский, Б.С. Россия: образование и будущее – Челябинск : Челяб. фил. ИПО, 1993. – 240 с.
3. Каплунович, Н.Я., Аверкин В.Н., Великий Новгород “Качество обучения: диагностика и оценка” // “Химия в школе”, 2004.- №8.
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе: Шарқӣ озод. 26.12. 2019.- с.23-24.
5. Поташника, М.М. Управление качеством образования: – М. : Педагогическое общество. 2000. – 448 с.
6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба“Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” (аз 30 июни соли 2012, №334).-Душанбе: Ирфон, 2012.- 116 саҳ.
7. Лутфуллоев, М. Независимость Таджикистана и современное образование / М. Лутфуллоев. - Душанбе: Саҳбо, 2006. - 224 с. - (на тадж. яз.).
8. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. - Душанбе: сомонаи «Фирдавсӣ», 2008.- 2.950 с.

**МАСЬАЛАХОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА  
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ  
GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY**

**ҲАМБАСТАГИИ БАЙНИ ФАСЛҲО ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ ХИМИЯИ  
УМУМӢ ВА ҒАЙРИОРГАНИКӢ БАРОИ ТАШАККУЛИ САЛОХИЯТИ  
ФАННИИ ФАРМАТСЕВТ ВА МОДЕЛИ НАЗАРИЯВИИ  
ОМӮЗИШИ КАСБИИ ОН**

**БОБИЗОДА Ғ.М.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевтӣ, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, E-mail: bobievgt@mail.ru, тел.: +(992) 888877917

**РАҶАБОВ У.Р.** – доктори илмҳои химия, профессор, мудири кафедраи фармасевтӣ ва заҳршиносии химиявии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139, E-mail: umarali55@mail.ru, тел.: (+992) 907-46-48-29

**АЗАМАТОВ А.К.** – ассистенти кафедраи фармасевтӣ ва заҳршиносии химиявии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ – 139, E-mail: azamatovabduholik@gmail.com, тел.: (+992) 907-03-58-08

Муаллифон таҷрибаи ботадриҷ мукаммал гардонидани омӯзиши касбии фанни таълимиро бо технологияи муосири таълим дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ»-и МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» аз нуқтаи назариявӣ асоснок пешниҳод намудаанд. Инчунин истифодаи муносибати ҷамъbastagii байнifaslii омӯзиши касбии фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ пешниҳод шудааст. Дар мақола модели назариявии омӯзиши касбии фанни таълими, фаслҳо, таркибиҳанд ва зинаҳои ташаккули салохияти химиявӣ дар раванди таълими химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ шарҳ дода шуда, муносибатҳои методологӣ пешниҳод карда шудаанд. Модели пешниҳодшуда ба мақсади ташаккулӯбии салохиятҳои химиявӣ равона карда шуда, методҳо, воситаҳо, намудҳои ташкили таълимро мувофиқи талаботҳои Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба мазмун ва сатҳи тайёр кардани мутахассиси соҳаи фарматсия дарбар мегирад. Инчунин барои муайян намудани сатҳу сифати ташаккулӯбии салохиятҳои химиявӣ, таркибиҳандҳои натиҷабаҳш ва меъёри-баходиҳӣ пешниҳод карда шудаанд.

**Вожаҳои асосӣ:** омодакуни касбии фарматсевт, салохияти фанни, салохияти касбӣ, химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ, модели назариявии омӯзиши касбӣ.

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ОБЩЕЙ И  
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ФАРМАЦЕВТА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ**

**БОБИЗОДА Г.М.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических и фармацевтических наук, профессор, президент Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни – 126, E-mail: bobievgt@mail.ru, тел.: +(992) 888877917

**РАДЖАБОВ У.Р.** – доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой фармацевтической и токсикологической химии Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139, E-mail: umarali55@mail.ru, тел.: (+992) 907-46-48-29

**АЗАМАТОВ А.К.** - ассистент кафедры Фармацевтической и токсикологической химии Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, г.Душанбе, проспект Рудаки, 139, E-mail: azamatovabduholik@gmail.com, тел.: (+992) 907-03-58-08

Авторами приведен опыт постепенного усовершенствования обучения дисциплины «Фармацевтической и токсикологической химии» в ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» и даны теоретические обоснования с применением новых образовательных технологий на фармацевтическом факультете. Также приводится применение взаимосвязанности между главами для обучения дисциплины «Общая и неорганическая химия». В работе описана теоретическая модель обучения «Общая и неорганическая химия» и её компоненты, а также этапы формирования химических компетенций в процессе обучения предмета. Приведены методологические подходы. Предложенная модель нацелена на формирование химических компетенций и включает методы, средства, формы организации обучения в соответствии с требованиями ГОС ВПО Республики Таджикистан по подготовке специалиста фармацевтического профиля. Для определения уровня сформированности химических компетенций предложены резульвативный и критериально-оценочные компоненты.

**Ключевые слова:** профессиональная подготовка фармацевта, техническая компетентность, профессиональная компетентность, общая и неорганическая химия, теоретическая модель профессиональной подготовки.

## GENERALIZATION OF THEMES IN THE STUDY OF SUBJECTS OF GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY FOR THE FORMATION OF THE SUBJECT COMPETENCE OF THE PHARMACIST AND THE THEORETICAL MODEL OF ITS VOCATIONAL TRAINING

**BOBIZODA G.M.**, – Academician of the Academy of Tajikistan Education, Doctor of biological and pharmaceutical sciences, professor, President of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni Str. 126, **E-mail:** bobievgm@mail.ru, **mob.:** + (992) 88 887 79 17

**RAJABOV U.R.** - Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino, Head of the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, Doctor of Chemical Sciences, Professor Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 139, **E-mail:** umarali55@mail.ru, **mob.:** (+992) 907-46-48-29

**AZAMATOV A.K.** - Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino, Assistant, Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, Address: 139 Rudaki Avenue, Republic of Tajikistan, Dushanbe, **E-mail:** azamatovabduholik@gmail.com, **mob.:** (+992) 907-03-58-08

The authors present the experience of gradual improvement of discipline teaching of “Pharmaceutical and Toxicological Chemistry” SEI “TSMU named after Abuali, Ibni Sino” and theoretical studies with the use of new educational technologies in the Faculty of Pharmacy. The application of the integrative-modular approach to teaching the discipline of “General and inorganic chemistry” is also given. The article describes the theoretical model of education and its components as well as the stages of the formation of chemical competencies in the process of OHE training. Methodological approaches are presented. The proposed model is aimed at the formation of chemical competencies and includes means, forms of organization of training in accordance with the requirements of SES HPE of the Republic of Tajikistan, methods, compliance with the training of a pharmaceutical specialist. To determine the level of formation of chemical competencies, we propose resultant and criteria-evaluative components.

**Key words:** pharmacist training, technical competence, professional competence, general and inorganic chemistry, theoretical model of professional training.

Рӯзафзун зиёд шудани талаботи шаҳрвандон ва ҷомеа ба намудҳои гуногуни доруварӣ, дигаргун шудани талаботи бозори ҷаҳонии меҳнат ва корфармо муассисаҳои олии қасбиро вазифадор менамояд, ки ба раванди таълим тағйиротҳои самаранок ворид созанд. Дар асоси «Стандарти давлатии таълимии ихтисос», «Талабот ба натиҷаҳои азхудкунии барномаҳои таълимии таҳсилоти олии қасбӣ аз рӯи ихтисоси «Фарматсия», «Стратегияи рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020» ва дигар санадҳо,

барномаҳои таълимии МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” барои омодакунии мутахассисони босалоҳият тартиб дода шудаанд [1,2].

Таҳсил дар макотиби олии тиббӣ бояд донишҷӯро ба фаъолияти мустакилонаи фаъол дар шароитҳои муқаррарӣ ва ғайримукаррарӣ омода намояд. Фарматсевти имрӯза бояд аз тачрибай табиону фарматсевтони пешина огоҳ буда, аз дастовардҳои нави соҳаи хеш дар замони муосир бархӯрдор бошад. Дониши ҳудро аз фанҳои гуногун ҳамеша такмил дода аз он самарнок истифода бурда тавонад. Аз сарчашмаҳои муосири иттилоотӣ дуруст истифода карда тавонад, масоили касбии ҳудро аз ҷиҳати назариявӣ муайян карда маҳорат ва малакаҳои пайдокардаашро дар амал татбиқ карда тавонад.

Тадқиқот дар мавзӯи «ҳамбастагии байни фаслҳо дар омӯзиши фанни “Химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ” барои ташаккули салоҳияти фанни фарматсевти ва модели назариявии омӯзиши касбии он» ба он асос ёфтааст, ки барои омодакунии фарматсевти босалоҳияти ба талаботи замона ҷавобгуй салоҳиятҳои умумимаданий, умумикасбӣ ва касбиро ташаккул бояд дод. Химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ зинаи аввали омӯзиши сикли фанҳои химия дар факултети фарматсевти буда, роҳҳои ташаккулёбӣ ва зинаҳои инкишофи салоҳияти фарматсевти аз ин фанн оғоз меёбад. Бинобар ҳамин тадқиқот доир ба **мавзӯъ мӯҳим аст.**

Технологияи таълим ин равандест, ки дар шароити мусоиди омӯзиши азхудкуни дониш, маҳорат ва малакаи субъекти таълимиро дар якчоягӣ бо таълимдиҳанда таъмин мекунад. Дар муносибати босалоҳият маркази фаъоли ин раванд донишҷӯй аст, омӯзгор бошад вазифаи роҳбаладро иҷро мекунад. Мо тарафдори он ақидаем, ки тақсим кардани фанни таълимӣ ба қисмҳои яклухт ва алоҳида, ки фаслҳо ном дошта ба он омӯзиши мавзӯъ ва санчиши сатҳи азхудкуни он дохил мешавад, барои ташаккули салоҳияти фанни донишҷӯй мусоидат мекунад. Сарчаши маълумотии ҳар як фасл маҷмуи таълимии методӣ (МТМ) мебошад, ки кори босамари раванди таълимиро мувофиқи нақшаи таълим дар ҳама намудҳои машгулият таъмин месозад.

Барои пайдо кардани тасаввуроти умумӣ доир ба раванди омодакунии фарматсевти босалоҳияти маълумоти олии касбии фарматсевти дошта ҳангоми омӯзиши фанни Химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ мо модели назариявии омӯзиши касбии фарматсевтро мураттаб намудем. Тартиб додани модел яке аз усулҳои натиҷабаҳши таҳқиқот ба шумор меравад. Доир ба моделикунонии раванди таълим маълумотҳои васеътарро дар корҳои Литвинова Т.Н., Комарова Ю.А., Ходжаян А.Б., Андриенко А.П. ва дигарон пайдо кардан мумкин аст.

Барои тартиб додани модели назариявӣ мо аз нуқтаи назари муносибати босалоҳият ба таълим ва ҷамбастагии байни фаслҳо дар омӯзиши касбии фанни Химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ дар факултети фарматсевтии МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” истифода кардем. Дар тадқиқоти илмии баррасишаванда нақшаи модели назариявии омӯзиши касбии Химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ, зинаҳои асосӣ ва таркибидиҳандаҳои он оварда шуда, моҳият ва масъалаҳои марбут ба омодакунии фарматсевти босалоҳият, ки ин модел ҳал карда метавонад пешниҳод карда шудааст.

### Мақсад

Таҷрибаи кори таълимии кафедраи химияи фарматсевти ва заҳршиносии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»-ро оид ба ташаккули салоҳияти фанни фарматсевти оянда (дар асоси таълими фанни «Химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ») пешниҳод намуда, асосҳои назариявии ҷамбастагии байнифаслии омӯзиши касбии фанни Химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ, модели назариявии омӯзиши касбии ин фанро дар факултети фарматсевтии маълумоти олии ва натиҷабаҳши онро ошкор намоем.

### Вазифаҳои тадқиқот

1. Муайян намудани асосҳои назариявии ҷамбастагии байнифаслии омӯзиши химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ барои донишҷӯёни факултаи фарматсевтий.

2. Тартиб додани модели назариявии омӯзиши касбии химияи умумӣ ва ғайрирганикӣ ва мувофиқи натиҷаҳои омӯзиши фанни таълимӣ баҳодиҳӣ намудани натиҷабаҳшии модел.

### Натиҷаҳо

Ба мақсади таъмини босамари таълим дар кафедраи «Химияи фарматсевти ва заҳршиносӣ» бо роҳбарии мудири кафедра, д.и.х., профессор У. Р. Раҷабов ва мутасаддиёни фанҳои талимӣ маҷмуи таълимии методӣ (МТМ) барои ҳар як фанни таълимӣ тартиб дода

шудааст, ки иборат аз барномаи корӣ (Силлабус), маводҳои таълимӣ ва санчишии фанн вобаста ба фаслҳо мураттаб гардонида шудаанд. Ҳусусиятҳои ҷамбастагии байнифаслҳоро мо дар маводи илмии баррасишаванда муайян намудаем. Бо мақсади таъмини робитаи байнни фаслҳои фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ ва алоқаманд сохтани дониш, маҳорат ва малакаи дар таҳсилоти миёнай умумӣ пайдокардаи донишҷӯй, фанни таълимӣ ба ҷор фасл таксим карда шудааст, ки дар маводи илмии пешниҳодшаванда муфассал баён мегардад.

Мавқеи омӯзиши қасбии фанн дар ташаккули салоҳиятҳои мутахассис аҳамияти қалон дошта барои ташкили дурустии таълими ҳамаи фанҳои мавқеи омӯзиш қарор дошта дикқати ҷиддӣ бояд дод. Барои ташкили самарарабаҳши таълими фанн модели назариявии омузишро бояд таълимдиҳанд ба пуррагӣ дарк намояд. Модели назариявии омӯзиши қасбии фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ ба тариқи нақша дар маводи [3,4] оварда шуда таҷрибаи пешқадами олимони соҳа истифода бурда шудааст. Модели назариявии омӯзиши қасбии химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ раванди мукаммали педагогии таълим ва ташаккулёбии салоҳияти фаннӣ буда таълими ба мақсад мувоғиқ ва асоси пешбиниро таъмин мекунад. Дар асоси ин гуна модел ба нақшагирии методии фанни таълимии мусоирро мураттаб месозанд. Модел ҳамаи таркибидиҳандаҳои таълим - мақсад, таркиб, метод, санчиш ва баҳодиҳиро дарбар мегирад. Модели назариявии омӯзиши қасбии фанни таълимӣ зинаҳои омузиш – зинаи муайянқунандай самти таълим, зинаи муайянқунандай ҳадафи таҳсилот, зинаи методологӣ ва шартҳои он, зинаи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои амалӣ ва зинаи ташаккулёбии салоҳияти химиявӣ ҳамчун асоси салоҳиятҳои умумимадани, умумикасбӣ ва қасби ва инҷунин алоқамандии байни онҳоро инъикос мекунад. Дар асоси муносибатҳои методологӣ зинаи асосии омӯзиши фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ – мазмун ва мундариҷаи фанн, ҷиҳатҳои ташкилий ва фаъолияти он ба нақша гирифта шудаанд. Мундариҷаи фанн дар асоси муносибати ҳамbastagии байни фаслҳо тақсим карда шудааст. Ҳар як фасл ягонагии назария ва амалияро таъмин намуда ҳангоми нишонрас ташкил намудани машғулиятҳо ба ташаккулёбии салоҳияти фаннӣ ҳамчун асоси салоҳияти қасбӣ оварда мерасонад.

Алоқамандии дохирифандӣ ва байнифандиро ба асос гирифта машғулиятҳоро тарзे бояд ташкил намуд, ки модели назариявӣ на танҳо сифати таҳсилотро оид ба ҳамин фанн баланд кунад, балки заминай мустаҳкам барои фанҳои алоқаманд ва фанҳои таҳассусӣ пайдо намуда дар умум барои ташаккули ҳар се намуди салоҳият мусоидат намояд. Модели назариявӣ дар ҳамон ҳолат самаранок аст, ки агар соҳтори мундариҷаи фасл, методҳо, воситаҳои ёрирасони таълим ва намудҳои ташкили раванди таълим дар факултети фарматсевтӣ таъмин ва ҷорӣ гардад. Дигар ҷиҳати муҳими ин модел дар он аст, ки дар машғулиятҳои фаъолияти мутақобилаи омузгор ва донишҷӯй дар мадди аввал қарор дорад. Натиҷаи амалигардии моделро ташаккулёбии салоҳияти химиявӣ нишон медиҳад. Барои таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаи раванди таълими босалоҳият дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ» фонди воситаҳои санчиший тартиб дода шудаанд, ки дар имтиҳони давлатӣ санчиш, баҳодиҳӣ ва таҳлил карда мешаванд.

### Хулоса

Аз натиҷаи таҳлили санчишҳои фосилавӣ, имтиҳонҳои аз курс ба курс гузаронӣ ва имтиҳони давлатии ҳатм муайян гардид, ки муносибати ҳамbastagии байнифаслии омӯзиши қасбии фанни таълимӣ дар асоси модели назариявии таълими фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ барои ташаккули фарматсевтӣ салоҳиятнок таъсири мусбӣ мерасонад. Дар ҳолати пурзӯр намудани алоқамандии байни фаннӣ натиҷаи омӯзиши ҳамаи фанҳои дар факултет омузонидашаванда таъсирибахшии ҳамbastagии байнифаслиро боз ҳам зиёд ва мувоғиқ ба мақсад мегардонад. Бо риоя ва иҷро намудани шартҳои таркибидиҳандаҳои модели назариявии омузиш ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидан мумкин аст.

### АДАБИЁТ

- Стандарти давлатии таълими иҳтинос, «Талабот ба натиҷаҳои азхудкунии барномаҳои таълими таҳсилоти олии қасбӣ аз рӯи иҳтиносӣ «Фарматсия».- Душанбе, 2018 с.
- Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года.- Душанбе 2012 г.

3. Хупорской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования /А.В. Хупорской //Народное образование. - 2003. №2.

4. Юдина, Т.Г., Литвиеова Т.Н. Курс аналитической химии как центральное звено формирования химической компетентности будущего провизора / Т.Г. Юдина, Т.Н. Литвинова // Современные проблемы науки и образования, 2016. – № 5. – URL: <http://www.scienceeducation.ru/article/view?id=25438>

## ВОСПИТАТЬ ЯРКУЮ ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

**КАРИМОВА И.Х.** - доктор педагогических наук, профессор, вице президент академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126. **E-mail:** gumanizm@mail.ru, **тел.:** (+992) 907 72 55 94

**ПИРОВА С.Н.** - кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и методики РТСУ, г. Душанбе, ул. М.Турсунзаде, 30. **E-mail:** svetikrtsu@mail.ru.

Авторы статьи отмечают, что государственная политика в области образования должна реализовываться в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности. С реализацией принципов поликультурного образования связывается также сохранение единого воспитательного пространства. Авторы полагают, что необходимо формировать у подрастающего поколения толерантное поведение, веротерпимость к представителям различных конфессий, уважение к культурам других народов.

**Ключевые слова:** поликультурная среда, формирование, образование, воспитательное пространство, личность.

## ТАРБИЯИ ШАХСИЯТИ КОМИЛ ДАР МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГӢ

**КАРИМОВА И.Х.** - узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, **E-mail:** gumanizm@mail.ru, **тел.:** (+992) 907 72 55 94

**ПИРОВА С.Н.** - номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогика, психология ва методикаи Донишгоҳи славянни Русияву Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. М.Турсунзода, 30, **E-mail:** svetikrtsu@mail.ru.

Муаллифони мақола қайд мекунанд, ки сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф бояд ба манифисати ташаккули шахсияти ҳамаҷонибаи рӯшидёбанд, иҷтимоӣ, фаъол ва эҷодӣ амалӣ карда шавад. Нигоҳ доштани фазои ягони таълимӣ бо татбиқи принципҳои таҳсилоти бисёрфарҳангӣ алоқаманд аст. Муаллифон бар он ақидаанд, ки ташаккул додани рафтари таҳаммулпазирӣ, таҳаммулпазирӣ мазҳабӣ ба намояндагони конфесияҳои гуногун ва эҳтиром ба фарҳангҳои халқҳои дигар ба насли ҷавон зарур аст.

**Вожаҳои асосӣ:** муҳити бисёрфарҳангӣ, ташаккул, таълим, фазои таълимӣ, шахсият.

## RAISE A BRIGHT PERSONALITY IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT

**KARIMOVA I.H.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor Pedagogical sciences, professor, Dushanbe, Ayni Str. 126, **E-mail:** gumanizm@mail.ru, **mod.:** (+992) 907 72 55 94

**PIROVA S. N.** - candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Methods of the RTSU, Dushanbe, M. Tursunzade St., 30. **E-mail:** svetikrtsu@mail.ru.

The authors of the article note that the state policy in the field of education should be implemented in the interests of forming a harmoniously developed, socially active, creative personality. The implementation of the principles of multicultural education is also associated with the preservation of a single educational space. The authors believe that it is necessary to form the younger generation of tolerant behavior, religious tolerance to representatives of various faiths, and respect for the cultures of other peoples.

**Keywords:** *multicultural environment, formation, education, educational space, personality.*

Возможность воспитать яркую личность в поликультурной среде – одна из актуальнейших задач современной педагогики, т.к. она ориентирует на подготовку учащихся к жизни в многонациональном и поликультурном социуме. Семья и школа, на наш взгляд, призваны формировать у детей умения общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий, а также понимания разнообразия и своеобразия культур других народов и не допускать негативного отношения к ним. Так важно, чтобы современный человек был толерантным, терпимым, с развитым чувством уважения к людям другой культуры, умеющих жить с ними в мире и согласии. И в этом нам помогут произведениях таджикско - персидских мыслителей и просветителей, в которых мы находим освещение вопросов морального совершенства человека, связи человека с представителями различных национальностей. Идеал воспитания в трактовке мыслителей включал в себя не только овладение познанием и нравственным совершенством. В их трактовке расширились границы понятия нравственного идеала и нравственности, взаимосвязи физического и эстетического аспектов воспитания, что немаловажно при решении проблемы труда в нравственном совершенствовании индивида. Именно это и явилось новым и прогрессивным элементом в понимании идеала воспитания различных народов.

Изучение трудов таджикских мыслителей позволило выявить не только развитие их идей об отдельных аспектах воспитания, но и те факторы, которые, определяли формирование человека. Не случайно, поэтому большой удельный вес в педагогических разработках таджикских мыслителей приобрело доказательство многообразия способностей человеческого индивида, огромной роли воспитания в социуме на его формирование.

Справедливое и добroe отношение к личности, его свободе, труду и человеческому достоинству составляли методологическую основу гуманистических идей мыслителей-просветителей таджикского народа.

Идея воспитать яркую личность в поликультурной среде всегда были самым тесным образом связаны с решением проблемы формирования человека, создания условий для его гармоничного развития. Видные гуманисты Средневековья эпохи Саманидского государства (Ар Рazi, Рудаки, Абуали-Ибн-Сино и др.) в гуманистической направленности обучения и воспитания видели развитие творческих сил человека, его чувств, разума, воли, любви как основного закона жизни (Хайям), доброты как основы человеческого естества (НосириХисрав).

В исследованиях отечественных учёных педагогов наметилась тенденция целесообразного внимания поиску путей востребования научных, культурных и нравственно ценных наследий таджикского народа в деле обучения и воспитания молодёжи. (М. Лутфуллоев, И. Обидов, А. Пахлавонов, Шарифзода Ф, М. Юлдашева).

В последние годы разработаны концепции определения поликультурного характера социальных процессов и организации гуманизации образования, к примеру, в начальных классах (М. Лутфуллоев), создана дидактическая система интегрированного обучения родному языку (Ф. Шарифзода), в которых оптимально учитываются интересы личности ребёнка.

Девяностые годы в Таджикистане характеризуются небывальными по своему динамизму темпами развития и изменениями в обществе.

Демократические процессы, происходящие в республике, поставили перед школой задачу воспитания детей и подростков, не только ориентированных на рыночную экономику, деловитость, самостоятельное и творческое участие в жизни общества, умение жить в поликультурной среде, осознавая, что мы разные, но равные, одухотворённых общечеловеческими и нравственными национальными ценностями.

Цели устойчивого развития до 2030 года нацеливают систему образования на решение новых задач, нацеленных на подготовку молодых людей к жизни в условиях поликультурной среды.

Одним из важнейших направлений реформирования сегодняшнего общества мы видим совершенствование образовательных систем. Следует констатировать тот факт, что имеют место межэтнические конфликты. Поэтому первостепенная задача воспитания толерантной личности ложится на семью и средние общеобразовательные учреждения. Анализ программных документов, законодательных актов, концепций, теоретических разработок, опыта совместной инновационной работы педагогов - теоретиков и практиков выявил, что в них подчёркивается настоятельная необходимость гуманизации общественных отношений и образовательной системы в целом, усиление воспитательной работы. Считаю, что это одно из самых приоритетных направлений реформирования образовательной системы. В настоящее время идея гуманизма, толерантного отношения друг к другу пронизывает учебные планы средних образовательных учреждений Республики Таджикистан, являясь составной частью учебных дисциплин.

Известно, что Республика Таджикистан входит в число государств, подписавших Конвенцию о правах ребёнка, и тем самым берёт на себя обязательство обеспечить соблюдение прав, содержащихся в Конвенции, как взрослыми, так и детьми.

Конвенцией определено право ребёнка на образование, что приобщит его к культуре, языку и духовным ценностям своего и других народов. Статья 2 указывает на то, что каждый ребенок не зависимо от расы, цвета кожи, пола, религии и социального происхождения обладает правами, предусмотренными данной Конвенцией. Результаты многолетней научно-исследовательской деятельности по разработке проблемы гуманизации поликультурного образования, свидетельствуют о том, что данный вопрос, несмотря на всю его важность и значимость, рассмотрен и проанализирован недостаточно.

Анализ имеющихся наработок убеждает нас в том, что пока нет целостного видения этой проблемы. При рассмотрении вопросов, связанных с глобализацией, поликультурным характером социальных процессов образования недостаточно адекватно оценивается их роль и степень значимости в современных событиях, происходящих в обществе и образовательной системе, их значение в решении проблем, стоящих перед страной. В этой связи необходимо отметить:

- во-первых, нет ясного представления о направлениях поликультурного образования;
- во-вторых, понятия гуманизм, толерантность, поликультурное воспитание ограничены рамками отношений между людьми и не может отвечать требованиям и потребностям гражданского общества, заинтересованного в правильной оценке гуманистической сути и роли совместного созидающего труда, моральных начал их отношений.

Эти новые пластины, указанные понятий, на наш взгляд, не в полной мере реализуются в практике образовательных учреждений Республики Таджикистан, и хотя имеют достаточное основание быть исследованными с новых позиций, заложенных в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, Национальной Концепции школы Республики Таджикистан, Национальной стратегии развития образования до 2030 года и др.

Считаем, что целесообразно идеями гуманизма, толерантности, поликультурного образования наполнить не только содержание гуманитарных дисциплин, но и всё школьное образование, весь организационный процесс обучения, систему взаимоотношений педагогов-учащихся, школы - родителей - общественности, востребовав в содержании их деятельности, все грани гуманного отношения к людям, их труду, к природе, воспетых в произведениях великих мыслителей таджикского народа, а также исходящих из культурно-нравственных источников мировой цивилизации. Такой подход позволит наиболее эффективно формировать в школьниках оптимальные пласти личностных качеств гуманности, таких как сострадание, терпимость, умение уважать культуру другого народа, знать традиции народов, с которыми вместе обучаются в школе, общаются в социальной среде, которые так необходимы демократическому государству.

В условиях Независимости нашего государства, 30- летие которого мы будем отмечать в 2021 году, образовательная система Таджикистана вправе востребовать нравственные ценности своей многообразной и богатой истории и современности,

гуманистические воззрения и принципиальные позиции народа и великих учёных-мыслителей прошлого. Ведь достаточно вспомнить историю, которая говорит о том, что человеколюбие, т.е. гуманизм, толерантность в научном истолковании, берёт начало в странах Древнего Востока от «АВЕСТО» и научных трудов египтян. В научных трудах и произведениях мыслителей и учёных таджикского народа, человеколюбие не ограничивается только понятием о доброте и защите прав человека, а представляется шире, включая в себя созидательный и творческий труд, от которого исходят все материальные и культурные ценности: забота о ближних, соотечественниках, людях прошлого и будущего поколения, счастье и любви, облагораживающих Человека.

Данные идеи должны пронизывать организацию системы образования, содержание школьного образования, руководство и управление образовательными учреждениями, педагогическое взаимодействие педагогов и учащихся, школы, семьи и гражданское общество, ученические общественные объединения. В стратегическом аспекте идея гуманизации должна охватывать составную часть принципов жизнеустройства общества: общественно-политическую, общественно-правовую, общественно-социальную сферы государства Таджикистан - субъекта мирового сообщества - и стать национальной потребностью таджикского общества, ибо гуманизм является основой национального менталитета таджикского народа.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования. Дис. Каримовой И.Х., Д., 2000 г.
2. Белогуров А.Ю., Супрунова Л.Л. Поликультурный аспект национально-регионального компонента содержания общего образования // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – Пятигорск: ПГЛУ, 2000.- № 3.
3. Дмитриев, Г.Д.. Многокультурное образование - М., 1999.
4. Палаткина, Г.В. Проблемы мультикультурного образовательного пространства. - Волгоград, 2015.

## ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 9 КЛАССЕ

**БАНДАЕВ С.Г.** – доктор химических наук, профессор кафедры органической и биологической химии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121. E-mail: s.bandaev@mail.ru. тел.: +(992)907-74-74-09

В статье обоснованы методологические подходы использования уравнений и неравенств при реализации межпредметных связей математики и химии в процессе обучения химии в 9 классе как основы реализации межпредметных связей математики и химии в средних общеобразовательных учреждений. Показаны эффективность разработанной нами методики использования уравнений и неравенств в процессе обучения химии, способствующей более высокому уровню усвоения химических понятий и умению решения химических задач в целом.

**Ключевые слова:** межпредметная связь, уравнения, неравенства, эффективность, математик, химия, обучение.

## ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ МАТЕМАТИКИИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ХИМИЯВӢ ДАР СИНФИ 9

**БАНДАЕВ С. Г.** – доктори имҳои химия, профессори кафедраи химияи органикӣ ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ - 121. E-mail: s.bandaev@mail.ru. тел.: +(992) 907-74-74-09

Дар мақола истифодай муодила ва нобаробариҳо барои амалӣ сохтани алоқаи байни фанни химия ва метематика, ҳангоми омӯзиши химия дар синфи 9 ҳамчун асоси истифодай алоқаи байни фанни химия ва метематика аз ҷиҳати методологӣ асоснок карда шудааст. Самаранокии истифодай муодила ва нобаробариҳо дар омӯзиши химия нишон дода шудааст, ки барои азҳудқунӣ ва ҳалли масъалаҳои химиявӣ мусоидат менамояд.

**Вожаҳои асосӣ:** коммуникатсияи байниминтақавӣ, муодилаҳо, нобаробарӣ, самаранокӣ, математик, химия, омӯҳтанд.

## APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS OF DECISION OF CHEMICAL TASKS IN A 9 CLASS

**BANDAEV S.G.** – Doctor of Chemistry, Professor of the Department of Organic and Biological Chemistry Tagik State Pedagogical University named after Sadreddin Ayni. Dushanbe, 121, Rudaki Ave. E-mail: s.bandaev@mail.ru. mob.: + (992) 907-74-74-09

The article substantiates methodological approaches to the use of equations and inequalities in the implementation of intersubject connections of mathematics and chemistry in the process of teaching chemistry in the 9 th grade as the basis for the implementation of intersubject connections of mathematics and chemistry in secondary educational institutions.

Showed efficiency the methodology of the use of equations and inequalities worked out by us in the process of educating of chemistry, assisting the higher level of mastering of chemical concepts and ability of decision of chemical tasks on the whole.

**Keywords:** intersubject connection, equations, inequalities, efficiency, mathematician.

Одной из приоритетных задач, провозглашенных Национальной доктриной образования Республики Таджикистан, является обеспечение целостного развития личности обучающихся и их подготовка к новым условиям жизни. Это положение актуализирует переход системы образования с информационно-репродуктивной парадигмы на развивающую, которая гарантирует не только овладение прочными знаниями, но и прежде всего формирование учащихся как субъектов учебно-познавательной деятельности. Важность подготовки выпускника школы к самостоятельной учебно-познавательной деятельности обусловлена не только требованиями современного этапа развития страны, но и сущностными возможностями человека.

Учащиеся приступают к изучению химии, имея определенный запас знаний по математике и физике. У них выработаны определенные умения и навыки, которые учитель химии должен умело включать в процесс обучения решению задач. В процессе обучения решению задач необходимо научить учащихся правильно применять общепринятые буквенные обозначения физических величин и их единицы (единицы СИ).

Большое значение в решении химических задач имеет правильное использование таких понятий, как «количество вещества», «моль», «молярная масса», «молярный объем». Эту взаимосвязь физических величин можно проиллюстрировать при изучении следующей темы:

**Тема: «Сплавы и их виды. Математические методы решения химических задач» (9 класс)**

**Цели и задачи урока:** *Образовательные*:– обобщить знания о «Сплавах и их видах» и использование квадратных уравнений в решении химических задач, которые относятся к сплавам и их видам. *Развивающие*: – продолжить формирование навыков о «Сплавах и их видах» и методы решения задач с химическим содержанием», а также умение решать текстовые задачи с помощью составления математических уравнений; *Воспитательные*:– способствовать развитию химических знаний, умений и навыков, укрепление математических знаний учащихся среднего образования, воспитание этических норм, активной жизненной позиции, а также гуманизма. *Применяемые формы обучения*:

индивидуальная, фронтальная, групповая. *Методы обучения:* частично-поисковый, репродуктивный, самопроверка.

### Ход урока

#### I. Организационный момент.

*Мотивация учебной деятельности.* На прошлом занятии мы говорили о математических методах, которые использовались в решении химических задач. Сегодня поговорим о сплавах и их видах и решаем задачи методом математических уравнений. Давайте повторим и вспомним все, что вы знаете об одном из видов математических уравнений - квадратных уравнений.

#### II. Актуализация: необходимые знания, умения и навыки по химии и математике учащихся.

*Фронтальный опрос:*

- Что такое сплавы?
- Какие виды сплавов вы знаете?
- Чем отличаются сплавы от других сложных веществ?
- В составе сплава содержатся неметаллы?
- Какое уравнение называется квадратным?

На прошлом уроке мы говорили об одном из первых описавших решение линейных уравнений Мухаммад аль-Хоразми. А что касается способов решения квадратных уравнений, то они содержатся в трудах Вавилонян, Евклида и Диофанта.

#### III. Формирование умений и навыков.

Решение химических задач с помощью квадратных уравнений из сборника. Уравнения с неверными ответами разбираются у доски с более подробным объяснением.

#### IV. Математические методы решения химических задач.

Методика решения химических задач с математическими содержанием с помощью квадратных систем уравнений.

**Задача №1. (Химия 9-класса).** При взаимодействии 9,5 г смеси алюминия и цинка с избытком серной кислоты образовалось 35,1 г сульфатов. Определить состав смеси в массовых долях.

Дано:

$$\begin{aligned} m_{\text{смеси}} &= 9,5 \text{ г} \\ m_{\text{сульфат}} &= 35,1 \text{ г} \end{aligned}$$

$m_{\text{Al}}$  и  $m_{\text{Zn}}$  -?

В условии задачи говорится о двух реакциях, которые идут параллельно: взаимодействие железа и цинка с кислотой.

Составим два уравнения с двумя неизвестными.

Предполагают, что в смеси  $x = m(\text{Al})$ ;  $y = m(\text{Zn})$ . Записывают уравнения реакции взаимодействия железа и цинка с кислотой, на основе которых вычисляют сульфаты каждого металлов:  $x$

$$\begin{array}{rcl} x & y_1 & 9,5-x & y_2 \\ 2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{S}O_4 & = & Al_2(SO_4)_3 + 3H_2 & Zn + H_2S_04 = ZnSO_4 + H_2 \\ 54 \text{ г} & 342 & 65 \text{ г} & 161 \\ \frac{x}{54} = \frac{y_1}{342} & y_1 = \frac{342x}{54} & 2 \cdot \frac{9,5-x}{65} = \frac{y_2}{161} & y_2 = \frac{161(9,5-x)}{65} = 2,48 - (9,5-x) \end{array}$$

Очевидно, что  $y_1 + y_2 = 35,1$ .

Составляя систему уравнений и решаем её:

$$3. 6,33x - 2,48(9,5-x) = 35,1 \quad 6,33x + 23,56 - 2,5x = 35,1$$

$$6,33x - 2,48x = 35,1 - 23,56 \quad 3,85x = 11,54 \quad 54x = 2,997$$

$$4. 9,5g - 100\% \quad 5,9,5-x = 9,5-3 = 6,5$$

$$3g - x \quad 9,5g - 100\%$$

$$95 \cdot x = 3 \cdot 100 \cdot 6,5 \quad g - x$$

$$x = 31,58\% \quad Al \quad 9,5 \cdot x = 6,5 \cdot 100$$

$$x = 68,42\% \quad Zn$$

**Ответ:** 31,58% Al и 68,42% Zn

**Вывод:** при решении задач использовались два уравнения с двумя неизвестными (система уравнений).

**Задача №2.** (Химия 9-класс). При растворении в соляной кислоте HCl 1,95 г сплавы алюминия и магния, было получено 2,24 л водорода. Определите массовую долю магния в смеси.

Дано:

$$m_{\text{сплава}} = 1,95 \text{ г}$$

$$w\% = 2,24 \text{ л}$$


$m_{\text{Al}}$  и  $m_{\text{Zn}}$  -?

В условии задачи говорится о двух реакциях, которые идут параллельно: взаимодействие железа и цинка с кислотой.

Составление двух уравнений с двумя неизвестными.

Предполагают, что в смеси  $x=m(\text{Al})$ ;  $y= m (\text{Zn})$ . Записывают уравнения реакции взаимодействия алюминия и магния с кислотой, на основе которых вычисляют массовую долю магния в сплавах.

**1-способ решения задачи.**



$$\frac{1,95-x}{54} = \frac{y_1}{67,2} \quad y_1 = \frac{67,2x}{54} = 1,244x \quad 2 \cdot \frac{1,95-x}{24} = \frac{y_2}{22,4}; \quad y_2 = \frac{22,4(1,95-x)}{24} = 0,933 \cdot (1,95-x)$$

Очевидно, что  $y_1 + y_2 = 2,24$ . (1)

Поставим найденное значение в уравнение 1:

$$3 \cdot 1,244x + 0,933 \cdot (1,95-x) = 2,24$$

$$1,244x + 1,81935 - 0,933x = 2,24 \quad 1,95 - 1,35 = 0,60 \text{ Zn}$$

$$1,244x - 0,933x = 2,24 - 1,81935 \quad 1,35 = 0,311x$$

$$0,311x = 0,42065 \quad 1,35 \cdot 100\% = 100\%$$

$$x = 1,35 \quad \text{Al}x = 69,23\% \text{ Al}$$

$$6 \cdot 1,95 = 100 \cdot 100\%$$

$$0,60 = x$$


$$1,95x = 100 \cdot 0,60$$

$$x = 30,77\% \text{ Zn}$$

**Ответ:** 30,77% Al и 69,23% Zn

**2-способ решения задачи.**

$$\text{Al}=x \quad \text{Zn}=y \quad x+y=1,95 \quad (1-\text{уравнение})$$



$$\frac{67,2x}{54} = 1,244x \quad \frac{22,4y}{24} = 0,933y$$

Величину X и Y поставим на 1-уравнение и получим два уравнения

$$\left\{ \begin{array}{l} 1,244x + 0,933y = 2,24 \quad (1-\text{уравнение}) \\ x + y = 1,95 \quad (2-\text{уравнение}) \end{array} \right..$$

из второго уравнения выражаем X через Y

$$\left\{ \begin{array}{l} 1,244x + 0,933y = 2,24 \quad (1-\text{уравнение}) \\ y = 1,95 - x \quad (-\text{уравнение}) \end{array} \right..$$

На первое уравнение поставим величину Y и решаем его.

$$1,244x + 0,933(1,95 - x) = 2,24$$

$$1,244x + 1,81935 - 0,933x = 2,24$$

$$1,244x - 0,933x = 2,24 - 1,81935$$

$$0,311x = 0,42065$$

$$x = 1,35 \text{ г Al}$$

$$x+y=1,95$$

$$1,35+y=1,95$$

$$y=1,95-1,35=0,60$$

$$2 \cdot 1,95 = 100\% \quad 3 \cdot 1,95 = 100\%$$

$$1,35 = x\% \quad 0,60 = y\%$$

$$1,95 \cdot x = 1,35 \cdot 100 \quad 1,95 \cdot y = 0,60 \cdot 100$$

$$x\% = 69,23\% \quad y\% = 31,58\%$$

**Ответ:** 31,58% Al и 68,42% Zn

**Вывод:** При решении задач использовались два уравнения с двумя неизвестными. (система уравнений).

#### V. Эксперимент. Экспериментальные задачи

**Задача №1.** К сплаву меди и цинка, содержащему 10 кг цинка, добавили 20 кг меди. При этом содержание меди в сплаве уменьшилось на 25%. Найти первоначальную массу сплава?

Дано:

$$m_1 \text{Zn} = 10 \text{ кг}$$

$$m_2 \text{Zn} = 20 \text{ кг}$$

$$w\% = 25\%$$

М<sub>сплава</sub> первоначала-?

#### Решение:

Если первоначальная масса сплава равна  $x$  кг. А масса меди в нем составило  $(x - 10)$  кг, которая и содержит 100% от массы сплава. Масса нового сплава, полученного после добавления 20 кг цинка, оказалась равной  $(x + 20)$  кг, а медь в нем составила · 100%.

Составим уравнение и решим:

$$\frac{1000}{x} = \frac{1000}{x+20} = 25$$

$$\frac{1000}{x+20} = \frac{1000x}{(x+20) \cdot x} = 25$$

$$\frac{1000x \cdot 20000 - 1000x}{(x+20) \cdot x} = 25$$

$$\frac{20000}{(x+20) \cdot x} = 25$$

$$\frac{800}{(x+20) \cdot x} = 1$$

$$(x+20) \cdot x = 800$$

$$x^2 + 20x - 800 = 0$$

$$x = 400 + 3200 = 3600$$

$$x_{1,2} = \frac{-20 \pm \sqrt{3600}}{2} = \frac{-20 \pm 60}{2}$$


$$x_1 = \frac{-20 - 60}{2} = 40 \text{ кг} \quad x_2 = \frac{20 - 60}{2} = -40 \text{ кг}$$

**Ответ:** 20 кг и 40 кг.

**Задача 2.** При взаимодействии 20 г сплава цинка и магния с избытком серной кислоты образовалось 69 г сульфатов. Определить состав сплава в массовых долях.

#### Решение.

Напишем уравнение



$$20w(\text{Zn}) = m(\text{ZnSO}_4)$$

$$20 - 20w(\text{Zn}) = (69 - m(\text{ZnSO}_4))$$

После подстановки числовых значений получим:

$$20w(\text{Zn}) = m(\text{ZnSO}_4)$$

$$20 - 20w(\text{Zn}) = (69 - m(\text{ZnSO}_4))$$


Из первого уравнения  $m(\text{ZnSO}_4) = 50w(\text{Zn})$ . Подставив найденное значение  $m(\text{ZnSO}_4)$  во второе уравнение, после преобразований найдем:

$$W(\text{Zn}) = 0,62; m(\text{Mg}) = 1 - w(\text{Zn}) = 1 - 0,62 = 0,38.$$

**Ответ.** Сплав содержит 0,62, или 62% цинка и 0,38 или 38% магния по массе.

#### Решение 2.

Напишем уравнение реакции:



Если массу Zn обозначим через  $x$ , а массу  $ZnS0_4$  через  $y_1$ , а массу Mg обозначаем через  $20-x$  и  $MgS0_4$  через  $y_2$ . Тогда отсюда получаем уравнение вида  $y_1+y_2=69$  (1). Использую данные первой реакции получим уравнение, если



$$x \xrightarrow{\quad} y_1$$

$$y_1 = \frac{161x}{65} = 2.5x$$



$$(20-x) \xrightarrow{\quad} y_2$$

$$y_2 = \frac{(20-x)120}{24} = 100 - 5x$$

Подставим найденное значение в первое уравнение,

$$3. y_1 + y_2 = 69 \quad 4. 20 - 12.4 = 7.6 \text{ Mg}$$

$$2.5x + 100 - 5x = 69. 20 \xrightarrow{\quad} 100\%$$

$$5x - 2.5x = 100 - 69. 20x = 12.4 \cdot 100$$

$$2.5x = 3112.4 \xrightarrow{\quad} x\%$$

$$x = 12.4 \text{ g Zn} \xrightarrow{20x\%} 1240 \quad x = 62\% \text{ Zn}$$

$$7. 20 \xrightarrow{\quad} 100\%$$

$$8. 20x = 7.6 \cdot 100$$

$$7.6 \xrightarrow{\quad} x\%$$

$$20x\% = 760$$

$$x = 38\% \text{ или } 9. 100\% - 62\% = 38\%$$

**Ответ.** Сплав содержит 0,62 (62%) цинка и 0,38 (38%) магния по массе.

### Работа в группах.

Две группы решают по две химические задачи.

Для первой группы:

**Задача №1.** Сплав меди и серебра содержал 40 г меди. После того как к нему добавили 50 г меди, получили новый сплав, в котором содержание меди возросло на 20%.

**Задача №2.** Сплав золота и серебра содержит 40 г золота. При добавлении к нему 50 г золота, получен новый сплав, где содержание золота возросло на 20%.

Для второй группы:

**Задача 1.** Масса двух сплавов меди и олова составляет 60 кг. Первый сплав содержит 6 кг меди, а второй – 3,6 кг меди. Найти массу каждого сплава, если известно, что содержание меди в первом сплаве на 15% больше, чем во втором.

**Задача 2.** Сплав меди с цинком, содержащий 6 кг цинка, сплавили с 13 кг цинка. При этом содержание меди в сплаве снизилось на 26%. Найти первоначальную массу сплава.

Взаимопроверка.

### V1. Подведение итогов.

Сегодня на занятии мы обобщили знания о рациональных, квадратных уравнениях и их системах. Рассмотрели случаи использования квадратных уравнений и системы уравнений в химии в случае решения задач. Заметный вклад в развитие уравнений был внесён со стороны Евклида, Диофанта, аль-Хорезми, а также и О. Хайяма, Виеты и других ученых. Круг их знаний не был ограничен лишь математикой, их поправу можно назвать энциклопедистами.

### Домашнее задание

Повторить материал касательно решения линейных, квадратных и рациональных уравнений. Решать несколько химических задач с математическим содержанием.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Аликберова, Л.Ю. Занимательная химия. – Москва: “АСТ-ПРЕСС”, 1999.
2. Габриэлян, О.С. «Химия, 9 класс», - М.: Дрофа , 2009 г.
3. Н.Прокопенко Библиотечка «Первого сентября», серия «Математика»
4. Мордкович, А. Г., Корешкова, Т.А .«Алгебра 7-11 класс». - Москва: Мнемозина
5. Прокопенко, Н.И. Задачи на смеси и сплавы.- М. :Чистые пруды, 2010

(Библиотечка «Первого сентября». Выпуск 31 ).

6. Кузьменко, Н.Е., Еремин, В.В., Попков, В.А. Начала химии. Современный курс для поступающий в вузы. – М.: Экзамен, 2004. – С. 383–438.
7. Еремина, Е.А. и др. Словарь школьника по химии: 8–11 кл., - М.: Дрофа, 1997.–208 с.
8. Шукайло, А.Д. Тематические игры по химии - М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с.

### **НИШОНАҲОИ МУҲИМТАРИНИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

**ГАДОЕВ Б.** – муалими қалони кафедраи забони англисии умумидонишгоҳии ДМТ, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ- 17, тел: + (992) 919 56 74 46

Дар мақола сухан доир ба воҳидҳои фразеологӣ ва таснифоти семантикии онҳо рафта, яке аз гурӯҳҳои асосии ВФ - идиомаҳо ва нишонаҳои асосии онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Доир ба нишонаҳои гуногуни асосӣ ва иловагии идиомаҳо фикру андешаҳои гуногуни муҳаққиқон таҳлил карда шудааст. Нишонаҳои асосии идиомаҳо яклюхтмаънӣ, устувории таркибӣ, образнокӣ ва айнан тарҷуманашавандагӣ ба забонҳои дигар бозкушӣ карда шудааст. Муаллиф зарур мешуморад, ки ҳангоми тарҷумаи идиомаҳо ба забони англисӣ муродифи онҳоро ёфтан зарур аст, то ин ки хосиятҳои асосии худро гум накунанд.

**Воҳсаҳои асосӣ:** воҳидҳои фразеологӣ, идиомаҳо, нишонаҳои асосӣ ва иловагӣ, маҷоз, обуранги хоси миллӣ, таснифоти маънӣ, тарҷуманашавандагӣ, хусусиятҳо, унсурҳои доҳилии воҳидҳои фразеологӣ.

### **ВАЖНЕЙШИЕ ПРИЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

**ГАДОЕВ Б.** – старший преподаватель общеглавной кафедры английского языка Таджикского национального университета, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, тел: + (992) 919 56 74 46

В данной статье рассматривается проблема фразеологических единиц и их семантическая классификация в таджикском и английском языках, а также она включает в себе проблемы идиомы и её основные дифференциальные и дополнительные признаки в двух языках. Среди исследователей существуют разные взгляды и подходы об основных и дополнительных признаках идиомов. К основными дифференциальным признакам исследователи относят целостность значения, устойчивость структуры к дополнительным признакам: метафоричность, образность, эмоциональность и непереводимость в других языках. При переводе идиомов с таджикского на английский язык необходимо найти их эквиваленты, чтобы они не утратили свои идиоматические свойства.

**Ключевые слова:** фразеологические единицы, идиомы, внутренние элементы фразеологических единиц, основные и дополнительные признаки идиомы, метафора, образность, семантическая классификация, непереводимость, свойство.

### **THE MAJOR SIGNS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES**

**GADOEV B.** - senior lecturer at the University-wide English Department of the Tajik national University, 17 Rudaki Avenue, Dushanbe. mob.: + (992) 919 56 74 46

The article deals with the issues of semantic classification of the phraseological units, as well as one of the main groups of phraseological units – idioms and its main differential and additional signs in Tajik and English languages. Different ideas and point of views can be observed about the main differential and additional signs among the researchers. The main signs of idioms are wholeness of meaning, stability of structure, untranslatability to other languages and the additional

signs of idioms include picturesque, motion and metaphorical characteristics. It is necessary to find their analogy during the translation of idioms into English in order to reserve their peculiarities.

**Keywords:** phraseological units, idioms, internal elements of phraseological units, major and additional signs of idioms, metaphor, imagery, untranslatability, semantic classification, property.

Мавзӯи воҳидҳои фразеологӣ ва тақсимоти маънои онҳо ва муқаррар намудани мавқеи идиомаҳо дар байни ин гурӯҳҳои маънӣ яке аз масъалаҳои асосии ВФ ба шумор меравад. То айни замон муҳакқикони зиёде кӯшиш ба ҳарҷ доданд, ки воҳидҳои фразеологиро (ВФ) аз ҷиҳатҳои гуногун - аз рӯи семантика, ифодаи ҷузъҳо, соҳтор ва монанди инҳо тасниф кунанд. Дар илми фразеологияи мусоир яке аз таснифотҳои муҳимтарин таснифоти семантикий воҳидҳои он ба шумор меравад.

Дар забоншиносии тоҷик низ оид ба тақсимбандии ВФ ақидаҳои зиёди гуногуне вучуд доранд, ки он ҳама байд аз нашри асарҳои машҳури академик В. В. Виноградов дар солҳои 40-уми асри гузашта ба вучуд омаданд. Академик В. В. Виноградов дар асарҳояш аввалин бор ВФ забони русиро гурӯҳбандӣ мекунад. Ў ВФ забони русиро ба се гурӯҳ тақсимбандӣ кардааст:

1. Ифодаҳои фразеологии рехта (Фразеологические сращения);
2. Ягонаҳои фразеологӣ (Фразеологические единства);
3. Таркибҳои фразеологӣ (Фразеологические сочетания). [3]

Муҳакқиқ ба гурӯҳи аввал ҷунин воҳидҳои фразеологиеро дохил мекунад, ки маъни умумии онҳо ба маъни ҷузъҳои дохириашон вобаста нестанд, онҳо ба ҷузъҳои мустақил чудо намешаванд, дар сурати тағиیر додани соҳтору маъно онҳо ҳамчун воҳидҳои яклюҳт барҳам меҳӯранд. Ақидаҳои академик В. В. Виноградово байдан шогирдонаш дастгирӣ карда, онро такмил доданд. Масалан, яке аз онҳо Н.М. Шанский ба таснифоти академик В. В. Виноградов гуруҳи ҷорумро илова намуда, ба он *ифодаҳои фразеологӣ* (фразеологическое выражение) ном мегузорад. Ҳусусияти барҷастаи ин гурӯҳ дар ҳамин зоҳир мегардад, ки онҳо аз образнокӣ ва муассирӣ маҳрум буда, танҳо аз бобати соҳтор рехта мебошанд. [11,79-85] Байд аз ҷанде дар забоншиносии рус таснифоти маънои Н.Н. Амосова ба вучуд меояд, ки он дар асоси маводи забони англисӣ амалӣ карда шудааст. Муҳакқиқ ВФ забони англisisро мавриди омӯзиш қарор дода, онҳоро ба ду гурӯҳ *идиомаҳо* ва *фраземаҳо* чудо мекунад. Зарбулмасал ва мақолҳо, ки ҳусусияти предикативӣ доранд аз доираи воҳидҳои фразеологӣ берун намондааст. Дар таснифоти маънои олими мазкур воҳидҳои гайриидиоматикӣ мавриди омӯзиш қарор нағирифтааст. [1,162]

Муҳакқики дигари рус профессор А.В. Кунин низ дар тадқиқотҳои худ оид ба семантикаи воҳидҳои фразеологӣ диққат дода, барьакси назарияи (ҳаммаъногии) ВФ ба воҳидҳои дигари забон онҳоро дар асоси назарияи нави соҳториву маънӣ ба ҷор гурӯҳ чудо намондааст. Ҳамаи ин тадқиқотҳои илмие, ки аз ҷониби муҳакқикони рус анҷом дода шуданд, бисёр паҳлӯҳои гуногуни ВФ-ро равshan соҳтаанд. Ин ҷустуҷӯҳои илмӣ барои тадқиқотҳои ояндаи фразеологӣ заминаи ҳубе ба вучуд оварданд. Онҳо дар инкишоф ва такмили илми фразеологияи тоҷик низ таъсири худро гузаштаанд. Доир ба масъалаҳои гурӯҳҳои маънои ВФ дар забоншиносии тоҷикӣ низ ақидаҳои гуногун дида мешаванд. Аввалин қайдҳо оид ба паҳлӯи маънои ВФ ба қалами академик А. Мирзоев тааллук дорад. Таснифотҳои дигари маънои ВФ забони тоҷикӣ ба қалами Н. Маъсумӣ, Р. Фаффоров, М. Муҳаммадиев, И. Ҳасанов, Ҳ. Ҷалилов тааллук доранд. Роҷеъ ба ин мушкилоти ВФ таснифоти нисбатан саҳехтареро дар асарҳои профессор Ҳ. Мачидов «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик» [7] ва боз ҳам шакли такмилёфтаву пурратари онро дар «Системаи фразеологии забони адабии мусоиро тоҷик» [8] мушоҳида кардан мумкин аст. Муаллиф ВФ-ро аз ҷиҳати тарзи ташкили маънои яклюҳти онҳо ба; а) идиомаҳо (ифодаҳои пурраи рехтаи забон, идиоматика); б) фраземаҳо (ифодаҳои қисман маҷозӣ); в) фразеологизмҳои гайриидиоматикӣ (ифодаҳои яклюҳтмаъни таҳтуллафзӣ) чудо кардааст. Аз ин гурӯҳҳо хосатан, идиомаҳо аз рӯи нишонаҳо, хосиятҳо ва категорияҳои фразеологиашон хеле батафсил аз назар гузаронида шудаанд [7,29], зоро ки идиомаҳо воҳидҳои рехтаву мӯъҷази ҳар як забони ҷудогонаро ташкил карда, бо образнокӣ ва рангорангии худ дар радифи гурӯҳҳои дигари маънӣ ба тарики равshan ҷудо мешаванд. Воҳидҳои идиоматикӣ дар баробари устувории соҳту таркиб, ҷудонопазирӣ, ба таркиби муайяни лексикӣ соҳиб будан, набудани муносибати синтаксисӣ дар байни ҷӯзъҳояшон,

айнан тарҷума нашудан ба дигар забонҳо, боз дори хусусиятҳои нодир идиоматикии зиёде мебошанд.

Яке аз хусусиятҳои муҳимтарини идиомаҳо ин **ифодаи тавъами нишонаҳои асосӣ ва иловагӣ** мебошад. Идиомаҳо дар таснифоти семантикий ВФ гурӯҳи аввалии онро ташкил медиҳанд. Онҳо чунин ВФ реҳтаву устуворе мебошанд, ки маънои ифодакардашон бо семантикаи қалимаҳои таркибиашон вобаста намебошад ва он саршор аз рангубори муҳталифи эҳсосотӣ буда, дори хусусиятҳои зиёди дигар мебошанд. Ин ҷиҳати воҳидҳои идиоматикро забоншинос И.И. Черньшева низ таъқид кардааст: «Воҳидҳои идиоматикӣ воҳидҳои таркибан устувору ҷудонашаванд буда, маънои ифодакардаи онҳо аз ҷузъҳои таркибиашон бар наимоянд» [10, 71]. Қалимаи идиома аз лугати юонии «Idiom» бо маънои «ифодаи маҳсус» гирифта шуда [7, 29], бо он ифодаҳои реҳтаи ҳар як забонро ном мебаранд, ки онҳо бо хусусиятҳои хоси ҳуд аз дигар воҳидҳои забон фарқ карда меистанд. Оид ба моҳияти лингвистии воҳидҳои фразеологии идиоматикӣ профессор X. Маҷидов чунин овардааст: «... ифодаҳои идиоматикӣ чунин воҳидҳои фразеологии маҳсуси забонамонро ташкил медиҳанд, ки бо мазмуни яклухту пуробуранг ва соҳти ба қисмҳо ҷудонашавандай ҳуд ба қалимаҳо наздикӣ доранд» [7, 29]. Масалан, далели ин гуфтаҳо воҳидҳои реҳтаи **алифро аз қалтак фарқ накардан** ба маънои «бесаводи гузаро будан», **дили қасе бад бурд** «боварӣ надоштан ба қасе», **ҷӯб ба сари қасе шикастан** «ба гуноҳи қасе ба ҷавобгарӣ қашида шудан», **ду даст дар бинӣ баргаштан** «киноя аз бечиз мондан» ва бисёр дигарҳо буда метавонанд, ки ба гурӯҳи воҳидҳои фразеологии диоматикӣ дохил мешаванд.

Доир ба нишонаҳои гуногуни ВФ муҳаққикон ақидаҳои гуногун доранд. Ф. де Соссюр ВФ-ро ба системаи забонӣ дохил карда, онҳоро ҳамчун масолеҳи тамоман тайёр ва устувори забон мешуморад. Яке аз пайравони асосии ў Шарл Балли чунин мешуморад, ки ВФ дори хусусиятҳои берунӣ ва дохилӣ мебошанд. [2, 98-100]. Нишонаҳои асосии фарқунандай ВФ моҳияти ҳақиқии онҳоро инъикос мекунанд. Ба нишонаҳои асосии ВФ пеш аз ҳама **яклухтмаъногии** онҳо, **устувории таркиб**, яъне дар аксарияти мавридҳо ивазнашавандагӣ ва доимӣ будани ҷузъҳои дохилии ВФ аз аломатҳои асосии онҳо маҳсуб мейёбанд. Ҳамин тавр, маънои **яклухтӣ** яке аз муҳимтарини нишонаҳои ВФ ба шумор меравад. Ифодаи маънои яклухтӣ, ба ҷузъҳо ҷудонашаванд аз нишонаҳои муҳимтарини онҳо мебошад: «Яке аз хусусиятҳои ҳарактерники воҳидҳои фразеологӣ яклухтии маънои онҳо мебошад, ки ин яке аз нишонаҳои аз ҳам фарқунии воҳидҳои фразеологӣ аз ибораву таркибҳои озоди синтаксисӣ ба шумор меравад». [4, 105-107] Масалан, ин хосиятҳоро дар таркиби ибораҳои типи **садқаи сар** – майлаз, бало ба пасаш (букв. жертва головы) – черт с ним! – *the hell with him!*; **ошиқи печон** (букв. выющийся влюбленный) – выонок – *bindweed; convolvulus*; **ру ба рӯ** (букв. лицом к лицу) – напротив - *opposite*; **зинда дар ғӯр** (букв. живой в могиле) – в заточении – *in recluse; in hermit*; **ҳавсаҳаи қасе пир шуд** – аз коре дилхунук шудан, ба кор майлӯ рағбат надоштан (букв. чье-то желание постарело) – кто-л. потерял желание к чему-л. – *smb lose (lost) wish (desire) to smth.*; **дили қасе равшан** (букв. чье-то сердце посветлело) – обрадоваться чему-л. / радоваться за кого-л.– *be glad/happy for smth/smb; be glad for smb's sake*; **души радуетсѧ** – *the heart feels with joy*; **хун ҳурдан** – захмат, ранчи зиёд, **қасеро аз ҳасрӯбадон гирифта, ба лойдон задан-** қасеро расво кардан ва монанди инҳо ифодагари семантикаи яклухтанд: ... токи қасон донанд, ки Бибӣ-Даҳбошӣ онҳоро бо сару либоси пуршашу шавкаташон **аз ҳасрӯбадон гирифта, ба лойдон зада истодааст** (С.А. Марги судҳӯр, 164). Вай дастгир шавад, **садқаи сар**, аз кучо ва чикора будани вайро мо намедонем (С.А. Доҳунда, 19). Бечорагоне, ки дар ғами панҷу чор нақдинаи ҳуд **хун меҳӯранд** ... (С.А. Ғуломон, 235). [4, 101] Вай ба линги лучи Пӯлод зада, ўро гирдогирди ҳавлӣ ҷанд бор ҷарҳ мезонанду баъд **ҳавсаҳаи қасе пир шуда** ба хона медаромад ... (9, к. II, 564).

Ҳамин тавр, яке аз хусусиятҳои асосӣ ва тағйирнапазири воҳидҳои фразеологӣ ин соҳти устувору бутуни онҳо мебошад, ки ин соҳт дар ҳар се қисматҳои воҳидҳои фразеологӣ шарти асосии тағйирнаёбанди маҳсуб мебошад. Ифодаи яклухтмаъногии ВФ ҳамон маъноеро ифода мекунад, ки онро синоними он низ ифода карда метавонад. Масалан, ҷуфтҳои синонимии лексикӣ-фразеологии зеринро дар контекст дида мебароем: **доду фарёд** – **фигон** – плач - *weeping, crying*; **бедарди миён** – **муфт** – дармовой, нетрудовой – *unearned income; not be worth one's salt – unearned*; **панҷ панҷа барин** – **хуб** – хорошо, со знанием дела. – *know one's job. – well* **Доду фарёди** қӯдакони тарсида ва илова ба садои онҳо фигони модаронашон шунуда мешуд. – Слышались, **плач и крики** испуганных детей, а также рыдания их матерей. Абдуллоев баъд аз ба мактаби мазкур директор шуданаш дарҳол

роҳҳои ба даст даровардани пули **бедарди миён** ва муфтро ёфта гирифт – Абдуллоев был назначен директором этой школы, он сразу нашел способы присвоения **дармовых и нетрудовых** денег. – ... ба қавли худаш ин ҷоҳоро **панҷ панҷа барин** хуб медонад – ... по его словам, он эти места знает хорошо, **как свои пять пальцев.** [8,47]

Нишонаи дигари асосии воҳидҳои фразеологӣ *устувории таркиби* онҳо ба шумор меравад. Воҳидҳои фразеологӣ ду ва зиёда калимаҳои оддии забони тоҷикӣ, ки ба ҳам ба тарики устувории ҷой пайваст шудаанд, ба вучуд омадаанд. Онҳо дар қолаби синтаксисии таркиб, ибора ва ҷумлаҳои озод ба вучуд омада бошанд ҳам, аз онҳо фарқ меқунанд. Дар байнни калимаҳои таркиби воҳидҳои фразеологӣ робитаи синтаксисӣ дида намешавад ва маъни якљути ВФ аз ҷамъулҷамии калимаҳои таркиби он бармеоянд. Дар ҳамаи забонҳо шумораи муайяне, ки онҳо дорои нишонаҳои устувори таркибӣ мебошанд, ба ин ғурӯҳ шомил мешаванд. Чунин фразеологизмҳо дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ низ ҳастанд. Масалан, **рости гап** (букв. правдивость слова) – по правде говоря *–to tell the truth, truth to tell;* **ҳар чӣ бодо бод** (букв. все, что будет, пусть будет) – будъ, что будет – *come what may;* **ҳак асту рост** (букв. истини и верно) – абсолютная правда – *absolute truth;* **ғӯш ба қимор** (букв. ухом к азартной игре) – держать ухо востро, на чеку – *keep one's (both) eyes open;* аз таги дил – розӣ будан – соглашаться, согласиться с чем-л./с кем-л. *agree with smth./with smb.,* **қасмаҳару қасмаёб** – ноёб, ноҷиз – ничего не стоящий; негодный, непригодный; никчёмный; матои ~ негодный материал – *unfit for use; worthless; good- for- nothing,* **дандон ба дандон мондан** – сабр, тоқат кардан, ноилоч ба ҷизе тоб овардан, **гул-гул шукуфтган** – ҳурсанд шудан, **сир бой надодан** – роз пинҳон доштан дар заминai қолабҳои мухталифи таркиб, ибора ва ҷумлаҳо ба вучуд омадаанд: Вале **сир бой надода**, зоҳирان бепарво гирди дегу коса мегашт. Ҳуди Бозор ҳам **аз таги дил ба** ин кор розӣ набуд, лекин ҷораи дигар надошт. Дӯконам танг, молам кам, ба болои ин ҳамаи молҳоям **қасмаҳару қасмаёб**, дар ин ҷо аберааш аз ин қалонтар намешавад, - гуфт аттор. Одина як соли дигар дар ин зиндони бало, яъне хизмати Арбоб камол, **дандон ба дандон монда** истодагӣ кард. [4, 101]

Ҳарчанд ки ҷузъҳои доҳили ВФ калимаҳои ҷудогонаро ташкил медиҳанд, мустақилияти лексикиву грамматикии ҳудро қайҳо аз даст додаанд ва онҳо ба унсурҳои таркибии қолаби овозии воҳидҳои фразеологӣ табдил ёфтаанд.

Ба ғурӯҳи ҳосиятҳои идиоматикии ВФ аломатҳои ифодаи маъни мачозӣ, обуранги ҳоси миллӣ ва эҳсосот, ҳамчунин бо талафузи махсус соҳиб будан ва айнан тарҷуманашавандагии онҳо ба забонҳои дигар доҳил мешаванд. Масалан, ибораи «**кафши қасеро пеш гузоштан**» на фақат маъни якљут дораду таркибан рехтаву устувор аст, балки дорои ҳосиятҳои идиоматикӣ ҳам мебошад. Маънии «*pesh karдан*» -ро, ки ин фразеологизм ифода меқунад, дар асоси истифодаи мачозии факти реалие, ки аз ҳаёти ҳалқамон гирифта шудааст, ба вучуд омадааст. Дар забони англисӣ ибораи **give smb. the chuck** истифода карда мешавад. Дар забони русӣ бошад истифодаи ибораи **от ворот поворот кому-л. – выбросить за ворот кого-л.**, яъне **қасеро аз кор (аз рӯзӣ) маҳрум кардан** бамаврид аст.

Дар забони англисӣ барои ифодаи ин ибора ҷунин эквивалентҳои он истифода бурдан қобили қабул аст: **give smb. his marching orders** (walking-orders, walking-papers или walking-ticket, **give smb. the kick**, mitten, push или sack разг.; жарг. **give smb. the boot**, bounce, chuck, hoof или the order of the boot, **give smb. the chuck.** [6, 314-315]

Дар забони русӣ ибораи **give smb. the order of the boot** ҷунин аналогия дорад: 1. **уволить, дать расчёт, выгнать с работы;** ё муродифи он **дать по шапке, гнать в шею (в три шеи), дать по шею кому-л.** дар забони тоҷикӣ **зада ҳай кардан; пеш кардан.** Ибораи мазкур бо ибораи забони тоҷикӣ **кафши қасеро пеш гузоштан** комилан мувофиқат меқунад.

What would they say if Margery suddenly appeared? He would **be given the order of the boot** pretty damn quick. (W. S. Maugham, 'Complete Short Stories', 'Virtue') [6, 315]

Что сказали бы белые люди в колонии, если бы неожиданно появился Марджери? Его бы **выгнали в три шеи** без всякого промедления. Агар ногаҳон (тасодуған) Марҷери пайдо мешуд, сафедпӯстон дар мустамлика ҷӣ мегуфтанд,? Ӯро бетаъхир (бедаранг) **зада ҳай мекарданд** (пеш мекарданд). 2. **give smb. his marching orders, his walking papers** ба забони русӣ ҷунин тарҷума кардан мумкин аст: **дать кому-л. отставку, от ворот поворот, оставить кого-л. с носом,увольнять.** Дар забони тоҷикӣ аналогияи вай ҷуни наст: **кафши қасеро пеш мондан, қасеро аз кор аз рӯзӣ) маҳрум кардан:** I **gave him his lking papers.** [6,315]

Ничего, я ему **выправила подорожную по всем правилам.** Ҳеч гап не, (аҳамият (зарар) надорад) **ман кафши ўро пеш мондам ман ўро аз кор (аз рӯзӣ)маҳрум кардам.**

Ибораи «*гурдаи касеро кафондан*» (букв. разорвать чью-л. почку) ба маъни **сильно, до смерти напугать кого-л.** – саҳт тарсидан – ба хурофот вобастааст, ки гӯё аз тарси саҳт кафидани гурда мумкин аст. Дар забони англисӣ ибораи *his heart sank to his boots, ё rose to his mouth* истифода бурда мешавад. Яъне ҳангоми тарҷумаи идиомаҳо зарур аст, ки эквиваленти онро дар забони тоҷикӣ ёбем, то ин ки идиома хосияти асосии ҳудро дар забони тарҷумашаванда нигоҳ дорад. Ибораи **have one's heart in one's mouth (throat)** дар забони русӣ аналогияи вай чунин аст: *быть очень напуганным; душа в пятки ушла; have one's heart in one's boots; one's heart stood still испытывать чувство безнадежности, впасть в уныние, струсить, испугаться; сердце упало; душа в пятки ушла.* [6, 374] Дар забони тоҷикӣ бошад, идиомаи **таҳакаф** (*гурдакаф, дилкаф*) шудан ҳелемувиғӣ аст. *Johnny's heart stood still when he saw his dog run into the street in front of a car.* У Джонни *оборвалось сердце:* его собака выскочила на улицу прямо под колеса машины. Ҷонни *таҳакаф* шуд, саги ў ба қӯча тозон давида рост ба таги чархи мошин даромад. Дар забони англисӣ **ибораи have (ё keep) an eye (ё a sharp eye) out for smb. (ё smth.); have (ё keep) one's eye open** мавҷуд аст, ки дар забони русӣ аналогияи вай чунин аст: *зорко следить, внимательно наблюдать за кем-л. (или чем-л.); -смотреть в оба, держать ухо востро, быть настороже, начеку.* Ҳангоми тарҷумаи ибораҳои дар боло зикр гардида ба забони русӣ онҳоро истифода бурдан қобили қабул аст. Дар забони тоҷикӣ бошад, чунин муодили онҳоро истифода бурдан бамаврид аст: *ҳаматан гӯш гардидан, гӯш ба қимор шудан, ҳушёрана (зиракона) нигоҳ карда истодан, гӯш кардан, диққат кардан (додан).*

**Не kept his eyes open.** [6, 253] Он держал ухо востро.

Ӯ гӯш ба қимор буд. In the thronged zoo, Leventhal **kept an eye out for** Allbee. [6, 52] Зоопарк был переполнен, но Левенталь *зорко следил*, не идет ли за ним Олби.

Боғи ҳайвонот аз ҳад зиёд пури одам буд, аммо Левентал *зиракона нигоҳ мекард*, оё (мабодо) аз ақиби ў Олби намеомада бошад. Ҳамин тавр, воҳидҳои фразеологӣ ҳам дар забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ дорои нишонаҳои асосӣ ва иловагӣ мебошанд. Ҷӣ тавре ки дар боло зикр гардида ба нишонаҳои асосии ВФ яклухтмаъногӣ ва устувории таркиб маҳсуб меёбанд. Идиомаҳо бошанд, дорои хосиятҳои хоси маҷозӣ, обуранги хоси миллӣ ва эҳсосот буда, онҳо ба забонҳои дигар айнан тарҷума намешаванд. Ҳангоми тарҷумаи ВФ забони англисӣ ба тарҷумон зарур аст, ки аналогияи онро дар забони тоҷикӣ ё русӣ дуруст интихоб намояд, то ин ки нозуқӣ ва хосияти хоси ҳудро ба забони тарҷумашаванда нигоҳ дорад. Агар тарҷумон аналогияи дурусти онро наёбад, он гоҳ муродифи онро истифода бурдан мумкин аст. Дар сурати набудани муродифи зарурӣ метавонем онро ба таври таҳтулафзӣ тарҷума кунем ё қалимаэро интихоб намоем, ки ибораи мазкурро пурра ифода карда тавонад. Ҳулоса, тарҷумаи ВФ аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ аз маҳорати тарҷумон вобастагии калон дорад. Агар тарҷумон ҳар чӣ бештар аз ибораҳои фразеологии ҳар ду забон барҳурдор бошад, у метавонад варианти бех ҳтарини онро истифода барад. Дар ин маврид сифати тарҷумаи ВФ хеле хуб ва дар сатҳи баланд иҷро мешавад.

## АДАБИЁТ

1. Амосова, Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: ЛГУ, 1963. – 208 с.
2. Балли, Ш. Французская стилистика. – М.: ИЛ., 1961. – С. 87 – 111.
3. Виноградов, В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. // В. В. Виноградов.-Избранные труды. Лексикология и лексикография-М.,1977- С.140-161
4. Зогакова, Г. Нишонаҳои мухимтарини воҳидҳои фразеологӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ).- Бахши «филология». – Душанбе: Сино, 2010. - №7. – С. 100-105.)
5. Кунин, А.В. Английская фразеология. – М.: Высш. Шк., 1970. – 344 с.
6. Кунин, А. В. Англо-русский фразеологический словарь.- М. Рус. яз.,1984 -944 с.
7. Маҷидов, Ҳ, Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик. – Душанбе, 1982. – 103 с.
8. Маджидов, Ҳ. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 406 с.
9. Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. - Душанбе, 1963-964. –Ч.I -951 с.; Ч. II. – 949с.
10. Чернышева, И. И. Идиоматика современного немецкого языка и ее обогащение // Проблемы изучения немецкого языка. – М., 1964. – 27 с.
11. Шанский, Н. М. Фразеология современного русского языка. – М., 1985. – 161 с.

**СИФАТИ ТАҲСИЛОТ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОЧИК  
ВА АДАБИЁТИ ТОЧИК**

**МИРЗОЕВА Р.Б.** - ходими пешбари илми шуъбаи фанҳои филология. Сурога: ш.Душанбе, н.Сино, кӯчаи Шамсӣ-6/2, тел.: (+992)98-537-66-46

Муаллиф дар мақола оид ба сифати таҳсилот ибрози ақида намуда, чӣ будани мағҳуми сифати таҳсилот ва роҳҳои баланд бардоштани онро дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик, пешниҳод намудааст. Ҳамчунин дар мақола оид ба принсипҳои асосии идоракуни сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилотӣ сухан меравад.

**Вожаҳои асосӣ:** сифати таҳсилот, идоракунӣ, босалоҳият, ангеза, муассисаҳои таҳсилотӣ, ҳадаф, омӯзгор, муосир, мушиқиот, забони давлатӣ, маҳорат.

**КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ТАДЖИКСКОГО  
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ**

**МИРЗОЕВА Р.Б.** – ведущий научный сотрудник отдела филологических наук, г. Душанбе, р. Сино, улица Шамси, 6/2, тел.: (+992)98-537-66-46

Автор в своей статье рассматривает качество образования и предлагает понятие «качество образования» и пути его повышения на уроках таджикского языка и литературы. А также речь идёт об основных принципах управления качеством образования в образовательных учреждениях.

**Ключевые слова:** качество образования, управление, компетентность, стимулятор, образовательное учреждение, цель, современный, преподаватель, проблема, государственный язык, способность.

**THE QUALITY OF EDUCATION AT THE LESSONS OF  
THE TAJIK LANGUAGE AND LITERATURE**

**MIRZOEVA R.B.** - Leading Researcher at the Department of Philological Sciences. Address: Dushanbe city, d. Sino, Shamsi street 6/2, mob. (+992) 98-537-66-46

The author in his article examines the quality of education and offers the concept of quality of education and ways to improve it in the lessons of the Tajik Language and literature. And also is written about the basic principles of quality management in education in educational institutions.

**Keywords:** quality of education, management, competence, stimulant, educational institution, goal, modern, teacher, problem, state language, ability.

Дар Консепсияи рушди маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мушкилоти соҳаи маориф, баҳусус забондонӣ, қонуниятҳо, мақсад, вазифа ва самтҳои асосии соҳти омӯзиши забон ва адабиёти тоҷик дар муассисаҳое, ки ба татбиқи барномаҳои таҳсилотӣ дар ҷумҳурий равона гардидаанд, хело ҳуб масъялагузорӣ шудааст, ки аҳамияти таълими ин ду фанро дар системаи маориф муайян кардаанд.

Омӯзиши забон ва адабиёти тоҷик дар ташаккули ҳар як фарди ҷомеа, барои тарбияи маънавӣ, инкишофи лаёқати эҷодӣ ва шиносои бо фарҳангӣ ҳеш ва ҳориҷӣ, ҳамчунин барои ривоҷи расму оинҳои миллӣ ва омӯзиши таърихи гузаштаи миллати тоҷик нақши муҳим мебозад.

**Адабиёт – ин рамзи маънавиёти тоҷикон буда, шакли аз ҳама олии ҳастии фарҳангу забон аст.** Адабиёт дар мактаб ба хонандагон тавассути эҳсоси зебопарастӣ, ҳисси ватанпарастию аз ҳуд намудани таъриҳ, ҷузъи як фарҳангу як ҳалқият будан ва умуман, инсонпарварии тарбия менамояд.

Мақсади асосии таҳияи ҳар як консепсия, барномаҳои таълимӣ ин пеш аз ҳама таъмини босифати таълим дар дарсҳо мебошад, ки бо дарназардошти дигаргун шудани талаботи мардум нисбат ба ҳар як фан ва тараққиёти минбаъдаи ҷомеа ва иқтисодиёти ҷаҳон, пешбинӣ мегарданд.

Ҳамин гуна, мо мебинем, ки худи ҳаёт моро маҷбур месозад, ки сифати таҳсилотро, баҳусус дар омӯзиши фанҳои забон ва адабиёти тоҷик, баланд бардорем. Ҳар як омӯзгорро зарур аст, ки аз усулу таҷрибаи пешқадами омӯзгорони шинохта, сарчашмаҳои зарурӣ, аёниятҳо (иттилоотӣ, иртиботӣ, лоиҳавӣ ва ғ.) истифода барад, то ин ки дар охир натиҷаи хубро ба даст орад.

Бояд иқрор гардем, ки ҳастанд мушкилоте, ки то ҳол ҳаллу фасли худро наёфтаанд ва баҳусус ин ҳусусиятҳои ангезабахшӣ, пурмазмункунӣ ва мураттабкунӣ мебошад. Дар мақола сари мавзӯи мушкилоти ҳусусияти ангезабахшидошта ҳарф ҳоҳем зад.

### Мушкилоти ҳусусияти ангезабахшидошта

Ҳоло, мо барьalo мебинем, ки ҳусусияти ангезабахшӣ ба ҳониш поён рафтааст. Дигаргуншавии ҳусусият ва шарту шароити мавҷудияти матн, ки кӯдакон ва наврасон сару кор доранд, матнҳои қалонҳаҷми китобҳо, ки бо душворӣ ҳонандагон меҳонанд ва аз ҳуд менамоянд. Баъзан, ин ҳама душвориҳоеро ба амал меоранд, ки ҳонанда асарро аз ҳуд карда наметавонад. Ҳоло талабот ба дониши адабӣ, дар асоси нуғузи он, дар ҷомеа на он қадар қалон аст. Арзиши бунёдие, ки адабиёт бо ҳуд дорад, ҳамчун як шакли санъат, баъзан ба арзишҳои шубҳанок вобаста медонанд, нисбат бар таомулу воситаҳои аҳбори омма.

Бинобар ин, дар назди ҳар як омӯзгор мушкилоти аз ҳама гароне меистад, ки ҳонандаро барои аз ҳуд намудани матнҳои дар барномаи дарсӣ буда, таълим дихад.

Барои ангезабахшӣ ба ҳониш бояд омӯзгор пешдастӣ карда, супорише дихад, ки ҳонанда ба шавқ ояд ва анҷоми онро интизорӣ қашад. Бояд аз ҳаёту фаъолияти ҳар қадоме аз қаҳрамонони асар далелҳои шавқовар, қалимаҳои ба он алоқамандро омӯзгор ёфта, маънии ҳар қадомеро фаҳмонад ва аз асар порчае қироат кунад, вале то охир набояд асарро ҳонад, хотима ҳамон ҳел норавшан монад, ки чи ғунағии анҷоми қисса ё асар ба ҳонанда ангеза бахшида тавонад.

Ҳамчунин, ман пешниҳод менамоям, ки дар муассисаҳои таълимӣ, новобаста аз шаклашон «Рӯзҳои ҳониши асарҳои бадӣ» таъсис дода шавад, ки барои ҳавасмандкуни ҳонандагон нисбат ба аз ҳуд намудани асарҳои бадӣ, шиносоӣ бо нависандагон такони ҷиддие бахшад. Иштироки ҳонандагон дар конкурсҳои мухталифи қироаткунӣ, конференсияҳо, фестивалҳо, идҳои фарҳангӣ, олимпіадаҳо, албатта аз манғиат ҳолӣ нестанд.

Дар бораи сифати таҳсилот сухан гуфта, бояд иброз дорем, ки аз ҳама усули самараноки баланд бардоштани он – ин шавқмандии ҳам кӯдакон ва ҳам омӯзгор дар рафти таълим мебошад. Олимпиадаҳои мактабиву байнимактабӣ, конференсияҳо, семинарҳо барои пайдо шудани омӯзгорони лаёқатманд ва ҳонандагони лаёқатманд таконе мебошад.

Ин аз ҳар яки мо омӯзгорон, такмили усул ва пайдо намудани шаклҳои нави шавқмандгардонии ҳонандагонро ба таълим талаб менамояд (албатта бо дарназардошти шавқу завқи имрӯзаи ҳонандагон ба таълиму истифодаи технологияи мусоир). Тамоми омӯзгорони имрӯзаи фанҳои забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик дар дарсҳои ҳуд аз асбобу анҷомҳои техникӣ, видеороликҳои фанӣ истифода менамоянд, ки албатта мувоғики мақсад мебошанд. Аудиозаписҳо ва он маводе, ки аз интернет истифода мегарданд, ҳонандагони имрӯзаро имконияти васетар медиҳанд, то ба адабиёту фарҳангӣ ҷомеаи имрӯза ошно гарданд, маводи бештареро дастрас созанд ва малакаи хубро аз ҳуд намоянд.

Ҳамаи мо медонем, ки мактаб аз омӯзгор оғоз мейбад. Ва аз омӯзгор сатҳи донишу қобилиятнокиву омодагии ҳонандагон вобаста аст. Пӯшида нест, ки баъзан фанҳое ҳастанд, ки ҳонандагон хуб медонанд ва баъзеи дигарро камтар. Ана дар ҳамин ҳолат ҳам қобилияту ҳунару истеъоди кӯдак, ба шавқу завқ, талабот ва масъулияти омӯзгор вобастагӣ дорад. Имрӯзҳо бисёре аз ҳатмкунандагони мактабҳои олии педагогӣ, намехоҳанд ба мактабҳо ба кор оянд. Барои ҳамин ҳам, барои баланд бардоштани сифати таҳсилот ба омӯзгорон аҳамияти ҷиддӣ додан лозим аст. Яке аз корҳои беҳтарин дар фаъолияти кори омӯзгорӣ ин иштирок дар дарсҳои ҳамдигар, аз ҳама беҳтар иштирок дар дарсҳои омӯзгорони пуртачриба мебошад. Аз ҳуд намудани сиру асрори омӯзгорӣ низ ба омӯзгорони ҷавон дар кори минбаъда ёрӣ мерасонад. Набояд кори ин ё он омӯзгори камтаҷибаро танқид созем, балки ба ҳар яки онҳо бояд ба қадри кофӣ ёрӣ расонем. Яке аз вазифаҳои таълим, имрӯз

бояд «диidi хуб доштан нисбат ба навгониҳои имрӯза дар таълим ва дуруст истифода намудани усули пештари таълим» бошад. Чунки он малакаву тачрибае, ки омӯзгорон солҳои дароз аз худ намуда, то ба мо расонидаанд, албатта, ки аз аҳамият холӣ нест.

Ҳастанд синфҳо, ки хонандагон дар он қобилиятноканд, вале ҳастанд синфҳо, ки дар он хонандагон на он қадар дониши хуб доранд. Барои ҳамин ҳам шаклҳои муносабат ба ҳар як синф бояд гуногун бошад. Шояд аз 22 нафар хонандаи синф, 6 нафари онҳо сустхон бошанд. Барои ҳамин ҳам ба омӯзгор лозим аст, ки бо талабагони дониши пастидошта иловагӣ кор қунад (ин метавонад, кори музdnок бошад; ташкили курсҳо бошад, ё ин ки машварат).

Барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, ҳамчунин муҳити руҳиву фарҳангие, ки хонанда дар он зиндагӣ мекунад, нақши муҳим мебозад. Ҳамин тариқ, мувафақияти хонандагон дар он ҷойе нисбатан паст мебошад, ки фикри онҳо ба инобат гирифта намешавад, онҳо маънни омӯзишро намефаҳманд ва муҳиммияти онро ҳис намекунанд ва бо ҳамсинфону омӯзгорони худ созгор гашта наметавонанд. Ана дар ҳамин ҷо низ омӯзгори хуб ҳамчун равоншинос, бояд донад, ки ба қадоме аз хонандагон чи гуна муносабат намояд. Ҳар як омӯзгор метавонад муҳити солимero дар синф созмон дихад. Барои омӯзгор сустхониву хуб хондани хонанда набояд муҳим бошад. Метавон сатҳи дониши дилҳоҳ хонандаро бо тарзу усули гуногун баланд бардошт.

Бояд гуфт, ки имрӯз барои синфҳои болоӣ, аз фанҳои забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик соатҳои дарсии тамоман кам ҷудо карда шудааст, ки ин боиси пайдоиши мушкилоти наве гардидааст. Аксарияти ҳатмкунандагон ба тарзи коғӣ фикри худро ҷӣ ҳаттӣ ва ҷӣ шифоҳӣ баён карда наметавонанд. Ҳоло он ки мо бояд онҳоро ба ин кор дар рафти таҳсил омода созем, то ҳар яке тавонад на танҳо фикри худро дуруст баён намояд, балки дар дилҳоҳ мавзӯъ ҳикоя ё ин ки нақли ҳаттӣ навишта тавонад. Боз ҳам сари он мушкилот бар мегардем, ки ба ҳар як омӯзгори забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик шинос аст. Бояд кори мушкилеро ба анҷом расонем, хонем, боз аз нав ихтисоси худро такмил дихем, ҳатоғиҳои худро ислоҳ созем, дониши хонандагонро таҳлил карда, камбузидҳоро ислоҳ созем ва таълимиро чунон ба роҳ монем, ки на танҳо хонандагон дониши лозимиро аз худ намоянд, балки хонанда худ ташаккул ёбад, донишашро сайқал дода тавонад.

Барои донистани сатҳи забондониву дониши хонандагон аз фанҳои забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик дар синфҳои ҳатмкунанда бояд, ки санчиш гузаронем ва сабабҳои паст будани дониши хонандагонро муайян намуда, сабабҳои объективию субъективии онро муайян созем.

#### Бо дарназардошти мушкилот барои мӯзим меояд:

- кори иттиҳодияҳои методиро пурзур намуда, лаёқати омӯзгоронро баланд бардошта, кори хуби омӯзгорони болаёқатро ба дигарон нишон дода, тачрибай пешқадами ҳар якеро паҳн намоем;
- аз натиҷаи мониторингҳо, тавсияномаҳо таҳия намоем, ки сифати кори омӯзгорони забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷикро баланд гардонад;
- кор бо қӯдакони болаёқат самараи хуб медиҳад (омӯзгор истифода аз ин метавонад таҳқиқотҳо барад, сабабҳои паст будани дониши хонандагони сустхонро муайян созад);
- ҳабардор будани омӯзгор аз технологияи мусоир, истифодаи ҳар яке лаёқати хонандагонро даҳчанд месозад ва дар хонанда малакаи эҷодиро таъмин месозад;
- таҳқими мунтазами лаёқати иртиботиву аҳборотии замонавии хонандагону омӯзгорон;
- дар хонандагон бедор намудани завқу шавқи хониш, устувор намудани ақида барои гузаронидани тарзи ҳаёти солим ва саломатии худро нигоҳ доштан.

Ба ақидаи яке аз профессорони шинохтаи Россия Людмила Дудова «Бояд мо обурӯйи пештараи омӯзгорони забон ва адабиётро аз нав бардорем. Агар мо нағз хонда натавонем, ҳеч гоҳ физикаро аз худ намекунем, агар мо хуб фикр карданро наомӯзем, пас математики хуб шуда наметавонем».

Барои баланд бардоштани сифати таълими фанҳои забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик, ҳамчунин дигар фанҳо, бояд ки дар якчоягӣ бо хонандагон мақсади муайяне гузорем, ки дар ҷараёни дарс ба он расида тавонед. Танҳо бо воситаи далелҳо, амал, шароити хуби таҳсил, ба назар гирифтани завқу ҳавасу талаботи хонандагон, ҳар яки мо омӯзгорон метавонем дар таълиму тарбияи насли наврас сахм гузошта, босифати баланд донишу ҳабарҳои нави

таълимиро дар вақти муайянгардида расонем то ин ки хонанда дониши босифати замонавиро аз худ карда тавонад.

### АДАБИЁТ

1. Антонова, Е.С. Где искать ресурсы для обновления школьной методики? Русский язык в школе, 2007. - №6
2. Байзоев, А. Баъзе масъалаҳои назариявӣ ва амалии муносибати босалоҳият ба таълим / Байзоев А., - Душанбе., 2018.
3. Белый, В.И. О современных тенденциях в распространении методов проектного обучения // Школьные технологии, 2010. - №2.
4. Григорьев, Д.В. Технология социальной проблемно-ценностной дискуссии // Классный руководитель, 2010. - №5.
5. Государственный стандарт общего образования в Республике Таджикистан// Постановление Правительство Республике Таджикистан от 1 августа 2015 года, №494.
6. Ильин, Г.Л. Педагогическая технология новой образовательной парадигмы // Образовательная технология. - 2008. - №3.
7. Коротаева, Е.В. О личностно развивающих технологиях в образовательном процессе // Русский язык в школе - 2008.- №5.
8. Рачевский, Е.Л. Информационные технологии в образовании: Школа будущего // Директор школы.- 2010. - №1.
9. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии. /Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.
10. Таҳияи стандарт, барномаи таълим ва роҳнамои омӯзгор барои зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ (дастури методӣ) /Мураттибон: Бобизода, Ф., Зиёӣ, Х., Акобиров, Ш., Исоеv, K., Байзоев, А., Алиев, А. – Душанбе: Нигор, 2018.

### ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ФАНИГАРДОНИИ ТАЧРИБАИ МАҶНАВӢ-АХЛОҚИИ ДОНИШҖӮЁН ДАР МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ ТАҲСИЛОТИИ МАҚТАБИ ОЛИЙ

**ҚУРБОНОВ М.** – омӯзгори кафедраи психологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, иш. Кӯлоб, кӯчаи Санҷак Сафаров, 16, тел.: (+992) 919-71-13-10

Дар мақола дар такя бо ақидаҳои олимони соҳаи фалсафа, психология ва педагогика роҳҳо ва воситаҳои ғаниградонии таҷрибаи маҷнавӣ-ахлоқии донишҷӯён дар муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотии донишгоҳӣ мавриди таҳлил қарор ёфтааст.

Қайд карда мешавад, ки мағҳуми таҷриба ҳамчун амали рафтору кирдори мусбӣ аз ҷониби шаҳсият дар ҳамаи марҳилаҳои фаъолияти ҳаётии он ва ҷустуҷӯи роҳҳое, ки ба мазмуни он таъсир мерасонад, фаҳмида мешавад. Бисёрҷанбагии мағҳуми таҷриба имкон медиҳад, ки самтҳои корбости он дар илм ва амалияи педагогӣ муайян карда шавад. Аксар вақт таҷриба ҳамчун натиҷае баррасӣ мешавад, ки дар раванди амали мутақобила бо олам ба даст меояд ва натиҷаи он муносибати бошууrona ба мавзӯи амали мутақобила мебошад.

Дар мақола таҷриба ҳамчун раванди ғаниградонии майдони фаъолияти воқеяияти ҳаётии инсон, нигоҳдории ягонагӣ, тамомият ва таҳрики воридшавии ў ба ҳаёти воқеӣ маънидод карда шудааст.

Ҳамзамон таъқид карда мешавад, ки давраи донишҷӯи ин давраи ғанигардии фаъол ва бошууronai таҷрибаи маҷнавӣ мебошад. Ба таври мустақилона дар муоширати ҳаррӯза дар чомеа донишҷӯён таҷрибаи маҷнавии худро тавассути арзёбии мавқеъҳои маҷнавии худ, хударзёбии рафтори худ, мушоҳидаҳо аз болои рафтору кирдори атрофиён, ҷустуҷӯи қарорҳоро дар вазъиятҳои интиҳоби маҷнавӣ қасб мекунанд. Омодагӣ ба воридшавӣ ба фаъолияти маҷнавӣ дар синну соли навҷавонӣ ташаккул меёбад. Навҷавонӣ – ин давраи ташаккулёбии инсон ҳамчун ҳамзият мебошад, вақте ки хосиятҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ мухим, қобилият ба ҳамдардӣ, ба ҳамкории фаъол бо одамони атроф, ба дилсӯзӣ, азхудкунии меъёрҳо, қоидаҳои муайяншудаи рафтор дар чомеа қасб карда мешаванд.

**Вожаҳои асосӣ:** муҳити бисёрфарҳангӣ, донишҷӯён, таҷрибаи маънавӣ-ахлоқӣ, сифати шаҳсият, арзииҳои фарҳангӣ маънавӣ, олами маънавии шаҳсият.

## К ВОПРОСУ ТЕОРИИ ОБОГАЩЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

**КУРБОНОВ М.** - преподаватель кафедры психологии Кулайбского государственного университета имени Абуабдулоха Рудаки, г. Кулайб, ул. Сангака Сафарова, 16, тел.: (+992) 919-71-13-10

Опираясь на идеи философов, психологов и педагогов в статье анализируются пути и средства обогащения духовно-нравственного опыта студентов в условиях поликультурной образовательной среды.

Отмечается, что понятие «опыт» понимается как положительный поступок со стороны человека на всех этапах его жизнедеятельности и поиск путей, влияющих на его содержание. Многогранность понятия «опыт» позволяет определить направления его применения в педагогической науке и практике.

Чаще всего опыт рассматривается как результат, полученный в процессе взаимодействия с миром, итогом которого является осознанное отношение к предмету взаимодействия. Опыт трактуется как процесс обогащения реальной жизнедеятельности человека, процесс единения, целостность и условия её вхождения к реальной жизнедеятельности.

Также отмечается, что студенческие годы - это период активного и осознанного обогащения духовного опыта. Самостоятельно в повседневном общении в социуме обучающиеся приобретают свой духовный опыт посредством оценки их с духовных позиций, самооценки собственного поведения, наблюдения за поступками окружающих, поиска решений в ситуациях духовного выбора.

Подготовка и вхождение к духовной деятельности формируются в юношеские годы. Юношество – это период формирования человека как личность, когда формируются особенности социально значимых качеств, умение сочувствовать другим, умение активного сотрудничества с другими людьми, умение усвоить общепринятые правила и нормы нравственности в обществе.

**Ключевые слова:** поликультурная среда студентов, духовно-нравственный опыт, качества личности, духовно-культурные ценности, духовный мир личности.

## ENRICHING STUDENTS SPIRITUAL AND MORAL EXPERIENCE IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT

**QURBONOV M.** - Lecturer in the Department of Psychology at Kulyab State University named after Abuabduloh Rudaki. Address: Kulob city, 16 Sangak Safarov street, mob.: (+992) 919-7113-10

In this article, based on the ideas of philosophers, psychologists and teachers, the author analyzes the ways and means of enriching the spiritual and moral experience of students in a multicultural educational environment.

It is noted that the concept of experience is understood as a positive action on the part of a person at all stages of his life and the search for ways that affect its content. The versatility of the concept of experience allows us to determine the directions of its application in pedagogical science and practice.

Most often, experience is considered as a result obtained in the process of interacting with the world, the result of which is a conscious attitude to the subject of interaction. Experience is interpreted as a process of enrichment of the real life activity of a person, the process of unity, integrity and conditions for its entry into the real life activity.

It is also noted that the student years are a period of active and conscious enrichment of spiritual experience. Independently in everyday communication in society, students acquire their spiritual experience by evaluating their spiritual positions, self-evaluating their own behavior, observing the actions of others, and searching for solutions in situations of spiritual choice.

Preparation and entry into spiritual activity are formed in the youth years. Adolescence is the period of formation of a person as a person, when the features of socially significant qualities are formed, the ability to empathize with others, the ability to actively cooperate with other people and the ability to learn the generally accepted rules and norms of morality in society.

**Keywords:** multicultural environment of students, spiritual and moral experience, personality qualities, spiritual and cultural values, spiritual world of the individual.

Барои он ки нақши таҷрибаи маънавӣ-ахлоқӣ дар ташаккули шаҳсияти донишҷӯён муайян карда шавад, мағҳуми таҷрибари мавриди таҳлил қарор додан лозим аст. Мағҳуми таҷриба аллакай дар осори файласуфони пешин – Афлотун, Арасту, Демокрит муайян гардидааст, ки онро ҳамчун ягонагии хосиятҳои табииати инсон: эҳсосотӣ, хиссӣ ва ҳофиза муаррифӣ кардаанд. Онҳо ҳаёти инсонро ҳамчун фазои таҷриба ва ҳастии онро ҳамчун муроқиба, эҳсоси таҷриба баррасӣ кардаанд [27]. Намоянҷагони фалсафаи даврони Эҳё мағҳуми «таҷриба»-ро ҳамчун манбаи донишҳо арзёбӣ намудаанд. Бояд зикр намуд, ки ин консепсия инъикоси ҳудро дар фалсафаи замони нисбатан нав дарёфт, ки дар он мавқеи васеъро афкори эмпиризм ва сенсуализм ишғол кардаст. Намоянҷагони он маълумоти ҳиссиро манбаи ягонаи боъзтимоди дониш меҳисобиданд (Ч. Беркли, Д. Юм). Инчунин олами моддиро ба сифати манбаи таҷриба чудо мекарданд (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ч. Локк, Д. Дидро, К. Гельветсий). Баракси эмпиризм, намоянҷагони ратсионализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбнитс) ақида доштанд, ки тафаккури мантиқӣ ба таҷриба асос ёфта наметавонад, зоро ҳақиқат, ба назари онҳо, бевосита, бидуни сатҳи ҳиссию эмпирикӣ дарк карда мешавад.

Файласуфони мусир таҷрибари ҳамчун «инъикоси ҳиссию эмпирикии олами беруна ва амали мутақобила шарҳ медиҳанд» [27, с. 125]. Аз ин ҷо, дар фалсафа ду самтро дар таҳқиқи падидаи таҷриба чудо кардан мумкин аст. Самти аввал таҷрибари нисбати дарки олами атрофи моддӣ бо мақсади муқаррарсозии ҳақиқат аз ҷониби инсон кушода медиҳад. Дар самти дуюм категорияи «таҷриба» ҳамчун натиҷаи ҷустуҷӯҳои мустақилонаи инсон дар соҳаи маънавият таъриф карда мешавад.

Дар таҳқиқотҳои психологӣ то ибтидои асри XX таҷрибари ҳамчун маҷмӯи ҳамаи падидаҳои психикие муаррифӣ мекарданд, ки ба инсон хос буданд. Истилоҳи таҷриба дар психология дар доираи васеи маъниҳо истифода шуда, чун ҳар гуна ҳодисае, ки қаблан сурат гирифтааст, ё дар марҳилаҳои гуногуни ҳаёти инсон сурат мегирад маънидод карда мешавад, Дониш, маҳорат ва малакаҳои аз ҷониби инсон дар раванди ҳаёти ӯ қасбшуда, ки дар ҳофизаи он нигоҳ дошта мешаванд, шарҳу тавзех дода мешавад [21, с. 96]. А.Н. Леонтьев вазифаи пешбиникунандай таҷрибари чудо мекунад: «Саҳми таҷрибаи гузашта дар марҳилаи муайяни рӯзди инсон ба вазифаи худи шаҳсият мубаддал мешаванд ва бинобар ин, на бавосита, балки бевосита ба рафтори он таъсир мерасонанд» [18].

Дар таърифи моҳияти мағҳуми «таҷриба» дар психология ду мавқеъ ташаккул ёфтааст. Мутобики мавқеи аввал, таҷриба ба таври ҷудошаванд ба шуури муқаррарӣ ва амалии инсон алоқа пайдо мекунад, яъне таҷриба ин маҷмӯи маҳсули фаъолияте мебошанд, ки аз тариқи гуногуни амалҳо барои донистани воқеяят дигаргун карда шудаанд (Л.С. Виготский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн). Ҷониборони мавқеи дуюм пешниҳод мекунанд, ки таҷриба ҳамчун фаҳмиш ва дарки фаъолият баррасӣ карда шавад. Р. Бернс, Ж. Пиаже, К. Рочерс аз ҷаҳорҷӯби сифр маърифати баррасӣ баромаданро ба мақсад мувоғиқ мешуморанд.

Дар мақола мағҳуми таҷриба ҳамчун амали рафтору кирдори мусбӣ аз ҷониби шаҳсият дар ҳамаи марҳилаҳои фаъолияти ҳаётӣ он ва ҷустуҷӯи роҳҳое, ки ба мазмуни он таъсир мерасонад, фаҳмида мешавад. Бисёрчанбагии мағҳуми таҷриба имкон медиҳад, ки самтҳои корбости он дар илм ва амалияни педагогӣ муайян карда шавад. Аксар вакъ таҷриба ҳамчун натиҷае баррасӣ мешавад, ки дар раванди амали мутақобила бо олам ба даст меояд, ки натиҷаи он муносибати бошуурона ба мавзӯи амали мутақобила мебошад. Ба ақидаи Е.

Шуркова, «тачриба – ин худи амали мутақобила, яъне фаъолияти фаъоли субъект мебошад, вали тачриба инчунин он асарест, ки аз чунин амали мутақобила боқӣ мемонад. Таърифоти категорияи тачриба дар адабиёти илмӣ чунин шарҳ дода шудааст.

Файласуфон тачрибаро ҳамчун раванди маърифати олами атроф аз ҷониби инсон бо мақсади муқаррар кардани ҳақиқат ва раванди ҷустуҷӯҳо озоди инсон дар соҳаи маънавӣ (илоҳӣ ё антропологӣ) (К.Г. Юнг) [28] маънидод мекунанд.

Психологҳо тачрибаро ҳамчун раванди ғанигардонии майдони фаъолияти воқеяти ҳаётӣ инсон, нигоҳдории ягонагӣ, тамомият ва таҳрики воридшавӣ ба худ, доностани моҳияти «ман»- и худ (С.Л. Рубинштейн) [24] ва фахмиши дарки фаъолият (Ж. Пиаже) [21] шарҳ медиҳанд.

Педагогҳо тачрибаро ҳамчун амали мутақобилаи субъектҳои раванди таҳсилотӣ [Н.Е. Щуркова 31] шарҳ медиҳанд.

Барои фахмиданни моҳияти тачрибай маънавии шахсият мө ба таҳқиқотҳои В.В. Сериков такия кардем, ки ба нақши тачриба дар ҳудтатбиқунии маънавию шахсияти инсон ишора мекунад, ки иҷрои вазифаҳои маъноиҷо ҷустуҷӯӣ, тачрибавӣ, ҳударзёбӣ, зиндагиро банақшагираанд ва гайраҳо алоқаманд аст: «Инсон бояд дорои тачрибай шахсӣ, яъне тачрибай иҷрои вазифаҳои маҳсуси шахсиятӣ (интихобӣ, ҳудмуайянкунӣ, ҳудтатбиқунӣ, масъулияти иҷтимоӣ ва ғайра) бошад. Чунин фаъолияти шахсии фард ягон ҳел фаъолияти мавзӯй набуда, бештар ҳамчун як навъ кирдор, ҳамчун нақшаи ҳудвижай ботинии фаъолияти дигари инсон хизмат мекунад» [25, с.96].

Файласуфон ва ҷомеашиносон мағҳумҳои «маънавият», «тачрибай маънавӣ»-ро ба ҳусусияти иҷтимоии он мансуб медонанд. С.Ф. Анисимов, И.В. Бестужева-Лада, Л.Н. Буева, А.А. Гусейнов, Н.Д. Зотов, И.С. Кон, В.Т. Титов дар таҳқиқоти худ ҷанбаи иҷтимоии маънавият, моҳият ва марҳилаҳои ташаккули онро кушода медиҳанд. Н.Д. Зотов исбот менамояд, ки рафтари инсон бевосита аз тамоюлоти маънавии он иборат аст [14, с.120].

Бисёрҷанбагии шарҳи мағҳуми «маънавият» дар адабиёти илмӣ раванди коркарди муносибатҳоро ба муайянсозии моҳият ва мазмuni тачрибай маънавии донишҷӯён мураккаб месозад. Маънавият ҳамчун:

- маҷмӯи сифатҳои муҳимми психикаи инсонӣ мебошад, ки мазмuni аҳлоқӣ, зебоишиносӣ, зехнию шинохтиро ифода месозад, ки ба тасдиқи асолати инсонӣ дар одамон, инчунин рафъи камбудихо дар ҷаҳонбинӣ ва фарҳанг нигаронида шудааст (А.Д. Косичев, К.К. Платонов [22]);

- сифати воридшавӣ ба ҳаёти инсонӣ, ки ба соҳаи арзишҳои ҳаётан муҳим мансуб буда, самтнокӣ, сифат ва мазмuni ҳастии инсонӣ ва симои инсониро дар ҳар як фард муайян месозанд (Л.П. Буева);

- олами ботинии инсон ҳамчун қувваи ҳаракатдиҳандай асолати инсонӣ дар шахсият (К.А. Абулханова-Славская, Н.С. Братус, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков);

- ҳолати ҳудвижай фаъолнокии иҷтимоии инсон, ки онро ба ҷустуҷӯи шаклҳои даҳлдори ҳудтатбиқунии ҷамъиятӣ водор месозад (Б.А. Бачнин);

- фаъолнокии психикӣ мебошад (Б.Г. Ананев, Л.С. Виготский, А.Ф. Лазурский).

Дар асоси таҳқиқоти ғузаронидашуда масъалаи маънавиятро ҳамчун сифати шахсият баррасӣ кардан мумкин аст, ки дар муносибат ба арзишҳои фарҳанги маънавии инсоният ҳамчун танзимгари асосии ҳавасмандию маъноиҷои фаъолияти ҳаётӣ, танзимгари фаъолияти ҳаётӣ, сбитсозии асолати инсонӣ дар ҳар як фард ифода ёфтааст. Таҳқиқотҳои илмие, ки ба масъалаҳои рушди инсон ва мақоми он дар ҷомеа бахшида шудаанд, таваҷҷӯҳро ба мағҳумҳои: «маънавияти шахсият», «тачрибай шахсиятӣ», «тачрибай маънавии шахсият» мутамарказ менамояд [14, с. 36]. Ин тезисро мушаххас намуда, тавсифи мазмuniин намунаҳои алоҳидаро дида мебароем:

- Н.Д. Бердяев, Н.О. Лосский, И.А. Илин пешниҳод намудаанд, ки тачрибай маънавӣ ҳамчун тачрибай камолёбии маънавии инсон баррасӣ мегардад [27, с. 505];

- дар фалсафаи бостонӣ мулоҳизаҳоро оид ба тачрибай маънавӣ мө дар осори Афлотун ва Арасту меёбем. Дар фахмиши онҳо тачрибай маънавӣ – ин «малакаи рӯҳ» буда, дар донишҳо, маҳоратҳо ва таассуротҳои ҳаётӣ дар бораи воқеяите ифода мейбад, ки дар хотира нигоҳ дошта шуда, барои ҳаёт ва маърифат заруранд [5; 185];

– дар таҳқиқоти К. Юнг, Э. Гуссал, М.К. Мамардашвили намунаи ахлоқие кушода дода мешавад, ки ба таҷрибаи чидду ҷаҳди субъективии маънавӣ мансуб мебошад.

Чанабаҳои педагогӣ ва психологии мафуми таҷрибаи маънавӣ ва масъалаҳои ташаккули онро олимони зерин: Т.К. Аҳаян, Л.Н. Божовиҷ, Е.Б. Бондаревская, З. Васильева, Л.Ю. Гордин, М.М. Евдокимова, Ю.П. Жигалов, Т.Е. Конникова, Н.А. Лукъянов, И.С. Маренко, Н.Н. Петухова кушода додаанд.

Омӯзиши адабиёти илмии психологии педагогӣ доир ба масъалаи кушода додани категорияи «таҷрибаи маънавӣ» ба мо имкон дод, ки ҷузъҳои тарҷибаи маънавии шахсият муайян карда шуда, таърифи мағҳуми дар боло зикршуда дақиқ карда шавад. Дар консепсияҳои гуногун соҳторои таҷрибаи маънавӣ ба таври гуногун кушода дода мешавад. Р.С. Немов ҷунин ҷузъҳои таҷрибаи маънавӣ, ба мисли талабот, ваҷҳо, чидду ҷаҳд, ҳадафҳо, майлу рағбатҳоро муайян кардааст, ки фаъолнокии иҷтимоии онро равона месозанд [20, с. 234]. В.П. Каширин, омӯзиши соҳтори маҳорати маънавиро амиқ соҳта, ҷузъҳои зерини асосиро фарқ мегузорад:

- низоми ташаккулҳои арзишию маънои шахсият, ки ду ҷанбаи бо ҳамдигар марбути шахсиятӣ: маънӣ ва арзиширо дар бар мегиранд;
- даъвоҳои шахсият, арзёбии имкониятҳо ва интизороти худ;
- дақиқии натиҷаҳои муайянни амалҳо, рафткор, муносибатҳои худ ба атрофиён ва гайра;
- низоми устувори ваҷҳо, ки фаъолнокӣ, дақиқӣ ва интихобнокии муносибати онро ба ҷониши муайян месозад [17, с.230].

Дар асоси таҳлили назариявии категорияи «таҷрибаи маънавӣ» мо соҳтори онро ҳамчун маҷмӯи ҷузъҳо: арзишию ҳавасмандсозонда, шинохтию маърифатӣ ва фаъолиятӣ муайян намудем, ки дар ҷадвал оварда мешавад

Ҷадвали 3.

Арзишию ҳавасмандсозӣ	Шинохтию маърифатӣ	Фаъолиятӣ
Ваҷҳои ҳудрушдии маънавӣ, иштирок дар фаъолияти аз ҷиҳати маънавӣ муҳим, ғанигардонии таҷрибаи маънавӣ, фаъолияти аз ҷиҳати ҷамъиятӣ муҳим, чидду ҷаҳдҳо дар татбиқи қидорҳои ахлоқӣ; водорсозӣ ба танзими бошууронаи фаъолияти худ, эҷоди заминai мусбати эҳсосотӣ дар ҷомеа; зоҳиркунии ҳамдардӣ ба муошират бо одамони атроф. Ҳудогоҳии маънавӣ, муносибати арзишӣ ба ҳаёт. Маҷмӯи донишҳои аз ҷониби шахсият азхудшуда дар бораи моҳият ва таҷрибаи маънавӣ. Муносибати бомасъулият ба принсипҳо ва меъёрҳо, қоидаҳои рафткори умумиқабулшуда дар ҷомеа. Қобилияти фарқ кардани маънавияту ахлоқ аз бемаънавиятӣ, дарки мақоми худ дар зиндагӣ, муғид будани фаъолияти худ, арзиши ашҳсию ҷамъиятии он.	Дониши мазмуни концептҳои маънавӣ, меъёрҳои маънавият ва ахлоқ, ки дар муҳити бисёрфарҳангӣ қабул шудаанд.	Иштирок дар фаъолияти саਮнокии маънавӣ. Омодагӣ ба зоҳир кардани интихоби бошууронаи рафткор; қабули қарор; арзёбии паёмадҳо; муайянкунии маҳдудиятҳои зарурӣ дар рафткор дар асоси ҳудогоҳии рушдёфта ва ҷаҳонбинии ташаккулёфта.

Ба сифати вазифаҳои асосии таҷрибаи маънавии донишҷӯён, ки бевосита ба ҳадафҳо ва вазифаҳои он ҷавоб медиҳанд, барои таҳқиқоти худ мо инҳоро ҷудо намудем:

- маърифатӣ, ки унсури зарурӣи фаъолияти маънавӣ буда, тамоми соҳаҳои муносибатҳои субъект: муносибат ба субъектҳо, муносибат ба худ ва ҷомеааро дар маҷмӯй дар бар мегирад;
- шароит ва вазъиятҳои шахсияти таълимгирандагонро ташаккулдиҳанд, муайянкунандай зоҳиршавии чидду ҷаҳдҳои иродавӣ дар фаъолият, дар рафъи мушкилот, дар маҳорати банақшагирӣ, дар қабули мустақилонаи қарор, дар маҳорати пешбинӣ кардани паёмадҳои наздиктарин ва дуртари ниҳои, инчунин натиҷаҳои фосилавӣ ва ниҳоӣ;

– рафтор ва фаъолияти маънавии батанзимдароронда ва батаҳрикоронда.

Бояд қайд намуд, ки омодагӣ ба воридшавӣ ба фаъолияти маънавӣ дар синну соли навҷавонӣ ташаккул меёбад. Маълум аст, ки навҷавонӣ – ин давраи ташаккулёбии инсон ҳамчун шахсият мебошад, вақте ки хосиятҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим, қобилият ба ҳамдардӣ, ба ҳамкории фаъол бо одамони атроф, ба дилсӯзӣ, азхудкуни нақшҳо, меъёрҳо, қоидаҳои муайяншудаи рафтор дар ҷомеа қасб карда мешаванд. Тағйироти дар боло зикршудаи сифатии шахсият дар бораи андӯҳт, азхуқунӣ ва афзудани маъноҳо ва маъниҳои аз ҷиҳати шахсиятӣ муҳимми таҷрибаи маънавӣ дар раванди фаъолияти ҳаётӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Психологҳои рус (Л.И. Божович, Л.С. Виготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик) давраи аз 15 то 20 – соларо ба навҷавонӣ нисбат дода, онро ба барвакӯӣ ва дер тақсим мекунанд. Синну соли барвактии навҷавонӣ – ин марҳилаи дуюми ҳаётӣ инсон буда, қалонсолшавӣ ё синну соли гузариш ном гирифта, мазмуни он гузариш аз қӯдакӣ ба синну соли қалон мебошад. Дар асоси гуфтаҳои боло, дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ донишҷӯён ба синну соли навҷавонӣ мансубанд, зоро давраи таълим ба 18 – 22 солагӣ мувофиқат мекунанд.

Дар назарияи Л.С. Виготский синну соли ҷавонӣ, бо зоҳиршавии ҷизи нав дар рушд алоқаманд аст [12, с. 628]. Ба қидаи Л.И. Божович боз як ташаккули нав ин ҳудмуайянкуни мебошад, ки бо дарки ҳуд ба сифати узви ҷомеа тавсиф ёфта, дар мавқеи нави аз ҷиҳати ҷамъиятӣ муҳим мушаҳҳас мешавад [11, с. 164]. Ж. Пиаже сабт соҳтааст, ки дар синну соли навҷавонӣ шахсият ба таври ниҳоӣ ташаккул ёфта, барномаи зиндагӣ тарҳрезӣ мешавад, ки бо он навҷавон ба ҷомеаи қалонсолон бо ҳоҳиши дигаргун соҳтани он ворид мешавад [21, с. 193].

Дар таҳқиқоти психологии педагогии солҳои охир нишонаҳои хоси синну соли донишҷӯён ошкор карда шуданд, ки дорои тамоюлоти ҳам мусбат ва ҳам манғӣ мебошанд. Ба тамоюлоти манғӣ инҳоро нисбат додан лозим аст: сатҳи пасти талабот ва ваҷҳҳои маънавӣ; мавҷудияти тасаввуроти алоҳидай пароконда дар бораи меъёрҳо ва қоидаҳои маънавӣ, муносабати ба таври қифоя озод ба интизом, мавҷудияти одатҳои манғӣ, ки бо талаботи ҳудпарастӣ ба миён омадаанд. ташаккулёбии нокифояи донишҳо дар бораи арзишҳои фарҳангӣ, ки дар ҷомеа қабул шудаанд (эҷодкорӣ, маърифат, фаъолияти фаъол дар ҳаёт); самтнокӣ ба ҳаётӣ ҳуҷбахтонаи оилавӣ, вазъи хуби моддӣ, саломатӣ, саъю талош ба ҳаётӣ «зебо», сабук, лаззатҳо [16, с. 115]; Дар айни замон дар ҷавонон баъзан ҳолати афсурдагӣ, безобитагии бесабаб, сатҳи баландшудаи изтиробнокӣ ва дағалӣ ба қайд гирифта мешаванд, ки дар бораи солимии нокифояи маънавӣ дар муҳити ҷавонон гувоҳӣ медиҳад. Тамоюлоти мусбат эҳсосоти қавии «Ман»-и ҳуд дар олами атроф, ки ба ҳисси ҳудэҳтиромкуни ҷавону шарафи ҳуд интиқол меёбад, баландшавии ҳударзёбӣ ва эҳсосоти таълимгирандагон; қобилияти дарки заифӣ, камбудиҳои ҳуд, муқоиса кардани ҳуд бо дигарон, маҳорати арзёбӣ кардани таҷрибаи гузашта ва ҳозираи ҳуд, омодагӣ ба ҳудтаҳлилкуни таҳлили таҷриба мебошанд [26].

Ҳамин тариқ, синну соли донишҷӯён ин давраи ғанигардии фаъол ва бошууронаи таҷрибаи маънавӣ мебошад. Ба таври мустақилона дар муюширати ҳаррӯза дар ҷомеаи донишҷӯён таҷрибаи маънавии ҳудро тавассути арзёбии мавқеъҳои маънавии ҳуд, ҳударзёбии рафтори ҳуд, мушоҳидро аз болои кирдорҳои атрофиён, ҷустуҷӯи қарорҳоро дар вазъиятҳои интиҳоби маънавӣ қасб мекунанд. Дар асоси таҳлили психологии педагогӣ, ҷомеашиносию фарҳангии синну соли донишҷӯён муқаррар карда мешавад, ки зимини бавучудоии ихтилофот, низоъҳои иҷтимоӣ дар марҳилаи фаъол зехният ва талаботи маънавии онҳо зоҳир мешаванд, ё ин ки нишондиҳандо баста мешаванд.

Ҳусусиятҳои ишорашудаи синну соли навҷавонӣ омодагии донишҷӯёнро ба кор доир ба ғанигардонии таҷрибаи маънавии ҳуд ошкор месозанд, зоро нигаришҳои асосии ҳадафманди ин синну сол ҳудрущддии ҳудшиносӣ мебошанд, ки бо интиҳоби арзишҳо дар асоси дурнамоҳои инкишофи маънавии шахсият, самтнокии он бо такя ба маъниҳои ахломӯзие муайян мешаванд, ки ваҷҳҳо ва ҳадафаҳои фаъолияти аз ҷиҳати маънавӣ муҳимро ошкор месозанд.

Ба имкониятҳои психологии педагогии ғанигардонии таҷрибаи маънавии донишҷӯён мансубанд: дар сатҳи ҳавасмандӣ – мавҷудияти майлу рағбатҳо ва шавқу ҳавасҳо, ваҷҳҳо ва

ҳоҳишот, ки самтнокии шахсиятро муайян месозанд; дар сатҳи шинохтӣ – мавҷудияти донишҳо дар бораи арзишҳои фарҳанги маънавии чомеа ва шахсият, дониш дар бораи зарурати мавҷудияти идеали маънавӣ; дар сатҳи фаъолиятӣ – қобилият ба худмуайянкунӣ, ки ба инкишофи маънавии шахсият мусоидат менамояд. Тағирии мавқеи донишҷӯёни дирӯза дар ҳамкорӣ бо олами атроф, саъю талош барои мустақил будан аз он ва аз ин нуқтаи назар муқобилгузории имкониятҳо ва сифатҳои шахсиятии худ ба олам, ба ҷудо кардани донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ аз ягонагии субъективӣ бо чомеаи атроф мусоидат менамояд [265].

Ба пояи васеи таҳқиқоти педагогикии ватанӣ ва ҳориҷӣ такя намуда, мо меъёрҳои ташаккулёфтai таҷрибаи маънавиро муайян месозем, ки соҳтори психологию педагогии сифатҳои маънавиро инъикос намуда, имкон медиҳанд, ки ташаккулёбии онҳо ҳамчун асоси томи соҳаи маънавии шахсият муайян карда шуда, ҷузъҳои алоҳидаи соҳтории онҳо ошкор карда шуда, камбуҷидҳо ба қайд гирифта шуда, бартараф карда шаванд, таҷрибаи маънавии донишҷӯёни дақиқтар муайян карда шавад.

Меъёрҳои дар боло зикршуда дар асоси ғояҳои таълимуму тарбияи шахсият ҳамчун меҳвар (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) ва муқаррароти асоснок кардашуда оид ба маҷмӯи ҳамгироёни сифатҳои маънавӣ ва ҷузъҳои мазмунию соҳторӣ таҳия гардидаанд, ки соҳаи маънавии шахсиятро ташкил дода, ба сифати мазмуни доҳилии он хизмат намуда, дар рафтор ва фаъолияти арзишҳои маънавӣ зоҳир мешаванд.

Меъёри эътирофшудаи таҷрибаи маънавии донишҷӯён дар бораи арзишҳои фарҳанги маънавии шахсият ва чомеа инъикос меёбанд, ки ҳамчун восита барои худшиносии нерӯи маънавии худ дар сатҳи идеали интиҳобшудаи маънавӣ ва арзишҳои ба он хос, қобилият ба таҷрибаи андӯхташуда, саъю талош ба маърифат ва истифодай наਮунаҳо ва мисолҳои ба кирдорҳои маънавӣ хос, маҳорати мустақилона гузоштани ҳадафи худрущдии маънавӣ, қабули вазъият аз нигоҳи арзишҳои фарҳанги маънавӣ, қобилияти сарфаҳм рафтани мояҳияти падидаҳо, дидани сабабҳо ва натиҷаҳои онҳо мавриди истифода қарор мегиранд.

Таҷрибаи маънавии донишҷӯёнро ҳамчун сифати ҳамгироёни шахсият, ки дар азхудкунӣ ва қабули арзишҳои фарҳанги маънавӣ, азхудкуни донишҳо ва таҷриба ифода ёфта, барои худтатбиқкунии шахсиятӣ, шиносой бо фарҳанги оила, кишвар ва ҳалқи худ заруранд, муайян карда, мо меъёри ҳавасмандсозии таҷрибаи маънавии донишҷӯёнро ҳамчун низоми ваҷҳҳо ва саъю талошҳо, майлу рағбатҳо ва ҳоҳишоти худи таълимгирандагон баррасӣ менамоем, ки онҳоро ба фаъолияти аз ҷиҳати маънавӣ муҳим ташвиқ медиҳанд.

Ғанигардонӣ, тибқи лугатномаи В.И. Дал, маънои «ғанӣ гардонидан, боигарӣ ато кардан, зиёд кардан, афзоиш додан, бой кардан»-ро дорад. Дар лугати С.И. Ожегов мо мебинем, ки ғанигардонӣ – ин афзудани арзишнокӣ мебошад. Бинобар ин, мағҳуми «ғанигардонӣ»-ро бо мағҳуми «таҷриба» нисбат додан мумкин аст. Таърифтоти мағҳуми ғанигардонии таҷрибаи маънавиро олимон чунин шарҳ додаанд.

Файласуфон ғанигардонии таҷрибаи маънавиро ба ташаккулдихӣ, тағирии олами маънавии шахсият дар замина бо шароити муҳити зисти инсон. ба қобилиятҳои иродавӣ, муборизаи ботинии иснсон нисбат медиҳанд.

Психологҳо ғанигардонии таҷрибаи маънавиро ба раванди ташаккулёбии сифатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимми инсон, эътиқодот, назарҳо, қобилиятҳо, ҳусусиятҳои хислати инсон (К.А. Абулханова-Славская [2]); ба маҷмӯи ташаккулҳои шахсиятию маънӣ, ки тамоюлоти арзиширо ба арзишҳои мутлақи маънавӣ дар бар мегирад (П.С. Братус, [7]).

Педагогҳо ғанигардонии таҷрибаи маънавиро ба тағирии зарурии сифатӣ ва миқдории психикаи инсон (В.В. Игнатова [15]); ба раванди ҳамкории маънавии шахсият бо шахсоне, ки дорои арзишҳои маънавӣ, бозбинии ваҷҳҳои маънавию ахлоқӣ, интиҳоби мустақилонаи фаъолияти маънавию эҷодӣ ба маҷмӯи равандҳои андӯҳт, коркард ва азхудкуни иттилоот, ки ба афзудани маъноҳо ва маъниҳои аз ҷиҳати шахсиятӣ муҳим боис мешаванд, (Н.К. Полукарова [23] мутааллиқ медонанд).

Ғанигардонии таҷрибаи маънавии донишҷӯро дар муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотии донишгоҳ ҳамчун раванди дастгирии ҳадафманди педагогӣ ба ташаккулёбии мавқеи субъективии донишҷӯ дар фаъолияти аз ҷиҳати маънавӣ муҳим мавриди баррасӣ қарор дода, мо дақиқ месозем, ки дастгирии педагогӣ мавҷудияти муҳити ба таври маҳсус

ташкилшудаи рушддиҳандаи шахсиятро пешбинӣ менамояд, ки суръати рушди таҷрибаи маънавии донишҷӯёнро дар раванди ҳамкорӣ бо омӯзгор таъмин менамояд.

Мураккабӣ ва бисёрчанбагии омилҳо, ки раванди ғанигардонии таҷрибаи маънавиро муайян месозанд, ҳамзамон, барқароршавии робитаҳои қонунмандро дар онҳо мушкил соҳта, зарурати эҷоди амсилаи соҳториро мубрам месозад, ки ин имкон медиҳад хусусиятҳои объект, раванд ё падидай мавриди баррасӣ бо мақсади беҳтар соҳтани онҳо, татбиқи усули тарҳрезии идоракуни онҳо мушаххас карда шаванд.

## АДАБИЁТ

1. Абдулова, Т.Н. Подростки и информационном пространстве [Текст]/ Т.П. Абдулова // Психология обучения, 2010. – № 4. – С. 28 – 38.
2. Абульханова, Славская, К.А. Стратегия жизни [Текст]/ К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. –299 с.
3. Аллагулов, А.М. Проблема нравственного воспитания личности школьника в современных образовательных учреждениях (В контексте идей Сухомлинского, В.А.) [Текст]/ Аллагулов, А.М. // Теория и практика высшего профессионального образования: содержание, технологии, качество. – Оренбург: ОГИУ, 2003. – 7 ч. – С.12–17.
4. Андрусенко, В.А. Формирование духовности [Текст]/ В.А. Андрусенко. – Оренбург: Изд-во ОПТУ, 1997, 46 с.
5. Аристотель. Избранные сочинения. [Текст] / Аристотель. – М.: Просвещение, 1985. – 256 с.
6. Асмолов, А.Г. Историко-эволюционный подход в психологии личности: автореф. дис. ... канд. псих. наук: [Текст]/ Асмолов, А.Г. – М., 1996. – 24 с.
7. Братусь, Б.С. Смысловая сфера личности [Текст] / Братусь, Б.С. // Психология личности в трудах отечественных психологов. – М., 2000. – С. 56– 57.
8. Буева, Л.М. Человек, деятельность, общение [Текст]/ Буева, Л.М. – М., 1978. – 216 с.
9. Бачинин, В.А. Духовная культура личности: философские очерки [Текст]/ Бачинин, В.А. – М.: Политиздат. – 1986. – 111 с.
10. Божович, Л.И. Избранные психологические труды. Проблема формирования личности [Текст] / Божович, Л.И. под ред. Фельдштейна, Д.И. М.: Междунар. пед. академия, 1995. – 212 с.
11. Выготский, Л.С. Психология / Выготский, Л.С. – М.: ЭКСМО –Пресс, 2000.–994 с.
12. Гаязов, А.С. Образование и образованность гражданина в современном мире: Монография [Текст] / Гаязов, Л.С. М.: Наука, 2003. - 256 с.
13. Зотов, Н.Д. Духовная активность личности: сущность и этапы становления [Текст] / Зотов, Н.Д. – М.: Просвещение. – 2010. - 160 с.
14. Игнатова, В.В. Педагогические факторы духовно-нравственного становления личности в образовательном процессе: монография [Текст] / Игнатова, В.В.; СибГТУ – Красноярск, СКХ). – 272 с.

## ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ И УЧЕБНОГО КЛАССА

**МУХИДДИНЗОДА Б.** – зав. отделом сравнительной педагогики и современной школы Академии образования Таджикистана, соискатель НИИРО имени Абдурахмона Джами АОТ г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: [bakhridin.1973@mail.ru](mailto:bakhridin.1973@mail.ru), тел.: +(992) 904-29-22-66, +(992)225-18-14

В статье рассматриваются вопросы методологии проектирования школьных зданий и учебных помещений в них. Автор считает наиболее приемлемым подход функционально-временных зон к проектированию новых школьных зданий в Республике Таджикистан. По мнению автора необходимо обратить внимание на опыт европейских проектировщиков, предложивших ряд нетрадиционных, но пользующихся популярностью у потребителей и экономически рентабельных решений проектирования зданий образовательных учреждений. В статье доказывается обоснованность позиции того, что в условиях Республики

Таджикистан необходимо при проектировании учебных зданий обращаться к многовековому опыту строительства традиционных для таджикского народа медресе.

**Ключевые слова:** архитектура школы, функциональная зона, учебное помещение, медресе.

## ФАЗОИ АЙЁНИИ (ВИЗУАЛИИ) БИНОИ МАКТАБ ВА СИНФИ ТАЪЛИМИЙ

**МУХИДДИНЗОДА Б.** – мудири шуъбаи педагогики муқоисавӣ ва мактаби муосири Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, унвонҷӯи ПРМ ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, **E-mail:** bakhriddin.1973@mail.ru, **тел.:** +(992) 904-29-22-66, +(992)225-18-14

Дар мақола масъалаҳои методологияи тарҳсозии биноҳои муассисаҳои таълим ва синфонаҳои таълимӣ баррасӣ гардидааст. Муаллиф раҳёфти минтақаҳои функционалӣ-муваққатиро зимни тарҳсозии биноҳои муассисаҳои таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қобили қабул мешуморад. Ба андешаи муаллиф ба таҷрибаи тарроҳони (лоиҳасозони) аврупойӣ, ки як қатор лоиҳаҳои биноҳои муассисаҳои таълимии гайрианъанавӣ, вале миёни истифодабарандагон маъмулу аз лиҳози иқтисодӣ муғифиро пешниҳод намудаанд, дикқати ҷиддӣ додан зарур аст. Дар мақола асоснокии мавқее исбот карда мешавад, ки мувофиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми лоиҳасозии биноҳои таълимӣ ба таҷрибаи бисёррасрай соҳтмони мадрасаҳои барои халқи тоҷик анъанавӣ рӯй овардан зарур аст.

**Вожаҳои асосӣ:** меъмории (архитектураи) мактаб, минтақаи функционалӣ, бинои таълимӣ.

## VISUAL SPACE OF SCHOOL BUILDING AND EDUCATIONAL CLASS

**MUHIDDINZODA B.** – Head of the Department of Comparative Pedagogy and the Modern School of the Academy of Education of Tajikistan, Applicant INIRO named after A. Jami, Dushanbe, Ayni Str. 126, **E-mail:** bakhriddin.1973@mail.ru, **mob.:** +(992) 904-29-22-66, +(992)225-18-14

The article discusses the design methodology of school buildings and classrooms in them. The author considers the approach of functional-time zones to the design of new school buildings in the Republic of Tajikistan as the most acceptable. According to the author, it is necessary to pay attention to the experience of European designers who have proposed a number of unconventional, but popular among consumers and economically viable, design solutions for buildings of educational institutions. The article proves the validity of the position that in the conditions of the Republic of Tajikistan it is necessary when designing educational buildings to turn to the centuries-old experience of building madrassas traditional for the Tajik people.

**Keywords:** school architecture, functional area, classroom, madrasah.

Формирование новой социальной реальности, как результата взаимодействия глобальной тенденции перехода к постиндустриальному обществу и адаптации к изменившейся, в результате пандемии COVID-19, экосистемы человека, ставит принципиально новые условия для функционирования системы образования и воспитания.

Одним из таких условий выступает изменение роли и значения школьного физического и символического пространства, его организации.

Известно, что архитектура общественных зданий непосредственно связана с характером человеческой деятельности. Многообразие социальных процессов отражается на запросах относительно формирования пространства для их протекания. Все чаще возникают новые общественные услуги разного характера и длительности, требующие новых функционально-пространственных решений. Исключением не является и школа.

По своим функциям оно становится более разнообразным. Для сохранения его эффективности во времени необходимо уже при проектировании ориентироваться не только на непосредственную актуальную пользу, а и учитывать необходимость его трансформации

в связи с появлением новых потребностей и новых функций в материально-предметном компоненте образовательного пространства, в будущем. В таких условиях, когда новое школьное здание будет вмещать в себя постоянно совершенствующиеся образовательные и социальные технологии, изменение функционального предназначения отдельных помещений и зон здания, наиболее эффективным решением для школьного здания представляется модель гибкой структуры, которая является основой для дальнейших трансформаций<sup>1</sup>. Школьное здание с такой структурой может оставаться эффективным на протяжении всего срока эксплуатации, исключительно благодаря своей динамичной функционально-пространственной организации, предусматривающей возможность изменения объемно-пространственного решения объекта в соответствии с изменениями характера функциональных процессов.

В основе современной модели школьного здания, используемой в европейских и российских разработках, лежит динамичная функционально-пространственная структура объекта сопряженная с реализацией идеи совмещения традиционного принципа функционального зонирования и временных характеристик функций. Функционально-временное зонирование подразумевает дифференциацию пространственно-планировочной структуры архитектурного объекта по признаку длительности протекания функции. К разным функционально-временным зонам относятся участки объекта, в которых функциональное назначение имеет разную скорость и темп изменения. Таким образом, архитектурный объект представляется в виде системы, состоящей из нескольких подсистем — функционально-временных зон. Каждая из них имеет свои планировочные особенности и функциональное наполнение и формируется в соответствии с определенными принципами<sup>2</sup>.

В единым пространстве школьного здания, оформленном как группа сопряженных строений выделяются 4 функционально-временные зоны.

Постоянная функционально-временная зона формирует наиболее устойчивое «ядро» объекта, отвечающее за его жизнеобеспечение и безопасную эксплуатацию: перемещение, эвакуацию, санитарно-гигиенические требования. К долговременной функционально-временной зоне отнесены пространства и помещения, включающие функции, связанные с технологическими процессами, администрированием, анализом информации, хранением стационарного инвентаря и материальной базы. В эту зону входят учебные классы, кабинеты учителей и лаборантские, кабинеты администрации школы, помещения библиотеки и информационно-коммуникативных технологий.

В кратковременную функционально-временную зону школы включаются помещения и пространства для проведения «активных» общественных процессов, например: внеурочная деятельность, общественная работа, досуг, развлечения, спорт и тому подобное. В эту же зону включаются и помещения столовой.

Переменная функционально-временная зона образует «свободный» буфер между объектом и окружающей средой. Эта зона является пространством экспериментирования, синтеза и проверки новых общественных функций. Кроме рекреационных помещений и гардероба, в нее включаются помещения для дежурного учителя, пост службы безопасности, помещения для приема родителей. В эту же зону включаются помещения для проведения массовых мероприятий, предусматривающих участие внешкольного контингента.

Методика формирования динамичной функционально-пространственной структуры школьного здания на основе принципа функционально-временного зонирования состоит в определении взаимного расположения функционально-временных зон с учетом всех необходимых требований к находящимся в них помещениям, обязательных путей доступа и потенциальных возможностей трансформации каждой из зон<sup>3</sup>. После составления перечня всех необходимых помещений следует отнести их к соответствующим функционально-временным зонам, по сумме нормативных площадей всех помещений подсчитать размеры зон и определить особенности требований к помещениям каждой из зон, а именно: необходимость естественного освещения; обязательная связь с вертикальными коммуникациями (лифтами, лестницами); обязательная связь с улицей; технологическая потребность в воде (обязательная связь с сетями ВК) и другими инженерными сетями. Таким

<sup>1</sup> Anthony D. King (ed.), *Buildings and Society: Essays on the Social Development of the Built Environment*. – London, 1980.

<sup>2</sup> Baudrillard Jean and Nouvel J. *The Singular Objects of Architecture*. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

<sup>3</sup> Ковалчук, К.К. Принципы формирования модели архитектурного объекта на основании функционально-временного подхода. // Эволюция научной мысли: сборник статей III Международной научно-практической конференции (5 октября 2014 г., г. Уфа). — Уфа: Аэтерна, 2014. — 222 с.

образом, определяются внешние связи каждой из функционально-временных зон, на основании которых формируется дальнейшая схема функционально-временного зонирования объекта.

Важным аспектом является то, что одни зоны не должны мешать пространственным изменениям в других зонах. Переменная функционально-временная зона может быть расположена как в центре здания, так и по ее периметру, но она не должна быть «разрезана» или «зажата» между другими зонами, которые изменяются реже или медленнее. К сожалению, в имеющихся проектах эта ошибка допускается достаточно часто, создавая администрации школы «головную боль» во время эксплуатации здания.

Зоны должны быть максимально сплошными, удобными для реорганизации и превращений. Переменная и кратковременная функционально-временные зоны могут при необходимости пространственно объединяться, потому их лучше располагать в одном связанным пространстве.

Постоянная и долговременная функционально-временные зоны также являются тесно связанными между собой, поэтому их стоит располагать рядом, объединяя в «стволь», «узлы» или «стены».

Технология процесса школьного обучения часто подвергается изменениям, связанными с различными факторами, например с применением разных систем обучения. Распространение нетрадиционных методических систем, таких как Марии Монтессори или системы Вальдорфской школы, предполагающих индивидуальный и игровой подход к обучению детей, постоянное изменение сценариев преподавания, делает обоснованным и применение функционально-временного подхода к проектированию школьного здания. В связи с повышением «подвижности» населения (возможности международных переездов, доступность съемного жилья и т. д.) постоянно меняются запросы относительно возрастных групп детей, что особенно проявляется в небольших городах и поселках. Эксплуатация существующих школьных зданий свидетельствует о неполной градостроительной эффективности их использования: здания неравномерно загружены в течение суток, практически не используются в каникулярный период, при хроническом недостатке учебных кабинетов, ряд значительных по площади помещений простаивают. При проведении внеклассных мероприятий и каких-либо других массовых мероприятий приходится «вписываться» в существующее пространство. Создание динамической функционально-пространственной структуры помогло бы учесть все эти особенности эксплуатации школьных зданий, которые все более явно проявляются в современных условиях.

Как уже было отмечено выше, основываясь на стандартном задании на проектирование средней школы, необходимо выделить функционально-временные зоны. В состав постоянной функционально-временной зоны школы входят: вертикальные коммуникации (лестницы, пассажирские и грузовые лифты) вместе с необходимыми тамбурами; помещения, имеющие подключение к водопроводным и канализационным сетям (санузлы, мойки, душевые и т. д.); технические помещения (серверные, щитовые и т. д.). Помещения этой зоны не требуют естественного освещения, но должны иметь выход наружу (для эвакуации и загрузки). Таким образом, постоянная зона может одной стороной «выходить» на улицу, а другими сторонами примыкать к остальным зонам объекта. Такое взаимное расположение обеспечит необходимое использование всех зон вертикальными коммуникациями и инженерными сетями. Постоянная функционально-временная зона сконцентрирует все самые важные функции объекта в один «жесткий» и цельный «узел», проходящий сквозь все этажи, не «нарезая» при этом пространства остальных зон.

В состав долговременной функционально-временной зоны школы входят: производственные помещения кухни (цехи, склады, моечные, раздаточные); места хранения информации и материальной базы (архивы, книгохранилища, склады); помещения администрации (кабинеты директора, завуча, преподавателей, бухгалтерия и т. д.), а также часть учебных кабинетов. Долговременная функционально-временная зона должна быть непосредственно связана с постоянной и кратковременной зонами. Большинство помещений, входящих в ее состав, требуют естественного освещения, остальные же могут оставаться «темными».

В состав кратковременной функционально-временной зоны школы входят: часть учебных классов, предназначенных для проведения занятий в переменных по численности

учебных группах или по инновационным методикам, актовый и спортивный залы, обеденный зал столовой, читальный зал библиотеки. Кратковременная функционально-временна зона должна быть связана с тремя остальными зонами: она «прикреплена» как к технологическим и техническим помещениям долговременной и постоянной функционально-временой зоны, так и к свободному пространству переменной, которая дает возможность при необходимости объединять пространства и использовать их с большими возможностями.

В состав переменной функционально-временой зоны школы может входить вестибюль, рекреации, универсальные помещения для проведения разных небольших мероприятий, реализации творческой активности учеников. Это пространства, в которых трансформативный потенциал должен быть реализован наиболее полно. Они должны иметь возможность объединения с кратковременной функционально-временой зоной в случае необходимости (например, при проведении открытых школьных мероприятий, ярмарок и т. д.) и быть максимально открытыми внешней среде.

Выделение функционально-временой зоны школьного здания обусловлено и необходимостью проведения санитарных и карантинных мероприятий, связанных с противодействием пандемии коронавируса, а также, и в других подобных в будущем, случаях.

Внимание к школьной архитектуре активизировалось в последнее десятилетие в попытках найти адекватный архитектурно выраженный ответ на изменившиеся общественные запросы в отношении образования. Данной тематике посвящается ряд специализированных мероприятий, включая архитектурные выставки и симпозиумы. Необходимо отметить, что наравне с архитекторами и проектировщиками, их равной стороной выступают и педагоги, и родители. Последнее немаловажно, так как именно родители являются носителями социального заказа на образование, включая и обучение в соответствующих пространственно-визуальных условиях.

В Европейском Союзе успешно реализуются многочисленные программы школьного строительства и инновационной школьной архитектуры. Страны ЕС в подавляющем большинстве отошли от понятия «типовое школьное здание». Строящиеся объекты отражают не только авторский замысел архитектора, но и конкретные требования педагогического коллектива и родителей, а также особенности эко-ландшафтной среды, истории конкретной общины и ее национально-культурных особенностей.

Отличительной чертой европейского подхода к проектированию школьного здания является участие педагогического коллектива и родительского сообщества уже на самых ранних этапах разработки. Главной фигурой коллектива разработчиков становится не архитектор, а директор будущей школы. Они считают, что главный двигатель всех изменений в школе – это ее директор. Только инициатива и энергия директора способна создать и менять школу, двигать ее вперед, проводить нужные изменения.

С точки зрения разработчиков предметно-материального сегмента образовательного пространства, на уровне учебного класса все пространство делится на 3 зоны: информационная, учебная и зона отдыха. В первой – легкие, мобильные парты, позволяющие организовать работу в группах; персональные вайтборды; точечное, настраиваемое освещение. Во второй - всесторонний проектор, транслирующий изображение одновременно на все стены класса, система персональных локеров (для хранения планшетов и личных вещей). В третьей – диваны и пуфы. На уроках можно и нужно передвигаться, менять положение, слушать урок иногда лежа или стоя. Это вдохновляет и помогает снять напряжение и стресс.

В европейских проектах большое значение придается трансформируемости школьных помещений – например, актовый зал, который может становиться лекторием, залом хореографии или просто удобной зоной отдыха. Необычный фасад, с панорамным остеклением. Большой крытый внутренний двор с газоном и деревьями. Живой уголок. Напольное покрытие с игровыми элементами и интуитивной навигацией. На стенах - картины и рисунки, принадлежащие кисти как профессиональных художников, так и обычных мальчиков и девочек - а не только лучших учеников, как это обычно принято. В коридорах разноцветные скамейки, которые одновременно закрывают радиаторы отопления. Проектами предусматривается скалодром, планетарий, зал 3D физкультуры и даже велопарковка.

«Живое» многофункциональное центральное пространство школы, в котором школьники разных классов смогут общаться, знакомиться, взаимодействовать. Классы для разных форматов обучения («открывающиеся» в коридоры стены, зоны для индивидуальной и групповой работы), спортивный зал разделенный на зоны не только по вертикали, но и горизонтали, реализуемый сразу в двух уровнях.

К сожалению, в условиях Таджикистана реализовать европейский опыт в полном объеме вряд ли удастся. Причина не только в хроническом недофинансировании, но и в существующей нормативной базе. Действующие санитарные, пожарные, строительные нормы (часто — наследие сверхрегламентированного советского прошлого) связывают любого работающего архитектора по рукам и ногам. В подобных условиях создать инновационное архитектурное пространство предельно сложно, если не «невозможно». Например, в европейской практике школьного строительства много уделяется дереву, как основному материалу в отделке интерьера школы. Но согласно у нас нормам, дерево в отделке школ просто недопустимо. Причина — критически устаревшие нормы и правила строительства школ. И проблема даже не столько в самих нормах, сколько в чиновниках и инспекторах на местах, привыкших за много лет их трактовать определенным, исключительно запретительным образом.

Разработка школьного здания остается не только сложной комплексной инженерно-педагогической задачей, но и междисциплинарной научно-теоретической темой исследования. Теоретические положения разработки школьного здания охватывают не только общефилософские положения визуалистики, теории образовательной среды и образовательного пространства, о которых в меру подробно мы уже говорили в своем исследовании, но и положения социологии архитектуры как самостоятельной исследовательской области.

Важным направлением образовательной политики в Республике Таджикистан было и остается сохранение многотысячелетнего исторического наследия таджикского народа, сохранение и укрепление этнической и государственной идентичности таджиков. Ребенок, пришедший в школу, не должен оказываться в безликой глобализированной среде. Школьное пространство также должно оказывать влияние на формирование этнического самосознания учащегося. К тому же, многовековой практический опыт строителей и архитекторов древности закрепил практические приемы решения многих актуальных проблем сегодняшнего дня в строительстве школ: сейсмичность, температурные колебания, колебания влажности, активная солнечная радиация и прочее.

В связи с вышеизложенным считаем целесообразным для более глубокого раскрытия предмета нашего исследования обратиться к рассмотрению особенностей медресе, как традиционного школьного здания таджиков.

Средневековые зодчие достигали больших профессиональных высот в строительстве медресе. Были выработаны специфические черты архитектурных школ характерных для каждого города.

При внимательном изучении исторического наследия часть из строительно-архитектурных приемов средневековья, по нашему убеждению, можно использовать и в современном проектировании. Привлекательными в этом плане являются купольные своды, наличие айванов, разделение учебных помещений на летние и зимние, пространственное обоснование библиотеки как неотъемлемой функциональной части школьного здания.

Двадцать пять лет суверенного развития Республики Таджикистан доказали мировому сообществу, что наше государство и общество способно ставить и реализовывать даже самые сложные задачи своего развития. В то же время, даже в самые тяжелые времена, образование, школа и детство находились в центре внимания таджикского государства и общества, лично Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона. Хочется надеяться, что через определенное время школы нашей республики нельзя будет узнать не только по высокому качеству образования в них и страстному порыву учеников и учителей к овладению знаниями, но и даже, по внешним своим приметам, своему оформлению, цвету, они заметно будут отличаться в лучшую сторону от школ в остальных постсоветских странах.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедов, М.К. Средневековые архитектурные ансамбли Узбекистана. - Ташкент: Фан ва технологиялар, 2014.
2. Барташевич, А. А. Основы художественного конструирования. — М.: Высшая школа, 1984. — 168 с.
3. Воронина, В.Л. Ансамбли среднеазиатских городов. // Архитектурное наследство, вып.24.М: 1976.
4. Делитц, Х. Архитектура в социальном измерении: Пер. нем. Вильковский М.Б., Воробьева, А.Г. /Социол. исслед., 2008. - № 10. – С. 113–120.
5. Иконников, А.В. Архитектурный ансамбль. - М: "Знание", 1979.
6. Ковалчук, К.К. Принципы формирования модели архитектурного объекта на основании функционально-временного подхода // Эволюция научной мысли: сборник статей III Международной научно-практической конференции (5 октября 2014 г., г. Уфа). — Уфа: Аэтерна, 2014. — 222 с.
7. Методика художественного конструирования — М.: ВНИИТЭ, 1978. — 334 с.
8. Монтессори, М. Дом ребёнка. Метод научной педагогики. — М.: Задруга, 1913. — 339 с.
9. Anthony D. King (ed.), Buildings and Society: Essays on the Social Development of the Built Environment. – London, 1980.
10. Baudrillard Jean and Nouvel J. The Singular Objects of Architecture. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

**АҚИДАҲОИ ИҼТИМОЙ – ФАЛСАФӢ ВА ПЕДАГОГИИ  
УМАРИ ХАЙЁМ**

**МАҲКАМОВ Д.** - номзади илмҳои педагогии ПРМ-и ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, тел.: +(992) 93 502 15 64

**ҲАКИМОВА М.Н.** - унвончӯи ПРМ-и ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, муовини директори Қоллеҷи техниқӣ-омӯзгории н. Рӯдакӣ.

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи шахсият, муҳити маданий-маърифатии Умари Хайём ва ба шахсияти бузурги замон табдил ёфтани ў меравад. Дар мақола сухан дар бораи таҳсилоти ибтидой ва мадрасаро дар зодгоҳаш дар ёфтани Хайём ва дар дарбори Маликшоҳи Салчукӣ ба обрӯю иззат сазовор гардиданӣ Хайём меравад.

Инчунин дар бораи дониши баланди астрономӣ ва астрологӣ доштани ин олим ва аз ҷониби ў пешгӯй кардани ҳодисаҳои табиат қушода дода шудааст. Дар мақола сухан дар бораи маърифати баланди илмӣ доштани Хайём меравад ва зикр карда мешавад, ки дар соли 1074 бо амри Маликшоҳи Салчукӣ дар асоси мушоҳидаҳои астрономӣ аз ҷониби ин олим тақвими сол тартиб дода мешавад.

**Вожаҳои асосӣ:** ҳаймадӯз, риёзиёт, алҷабр, тиб, фалсафӣ- иҼтиможӣ, озодандешиӣ, синғу табақаҳои болоӣ, мағҳуми озодӣ, макон, замон.

**СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
ОМАРА ХАЙЯМА**

**МАҲКАМОВ Д.** - кандидат педагогических наук НИИРО имени Абдурахмона Джами АОТ, г. Душанбе, ул. Айнӣ, 126, тел: + (992) 93 502 15 64

**ҲАКИМОВА М.Н.** - соискатель НИИРО имени Абдурахмона Джами АОТ, зам. директора технического - педагогического колледжа р. Рудаки.

В данной статье разговор ведётся о личности, культурно-познавательной сфере Омара Хайяма и формирования его, как великой личности своего времени. Автор освещает

вопрос начального образования Хаяма и его обучение в медресе по месту жительства и его жизни при дворе Меликшах Салчуки.

В статье рассматривается высокие астрологические и астрономические знания Хаяма и точном предсказывании природных явлений. В статье раскрываются материалистические позиции Хаяма и ссылаясь астрономический эксперимент построен календаря в 1074 года.

**Ключевые слова:** математика, алгебра, медицина, социально-философический, свободомыслящий, класс, верхний слой, понятие свободы, пространство, время.

## SOCIAL-PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL IDEAS OF OMAR KHAYYAM

**МАНКАМОВ Д.** - candidate of pedagogical sciences IDE AET, Dushanbe, 126 Ayni St.,  
**mob.:** + (992) 93 502 15 64

**ХАКИМОВА М.Н.** - applicant of the IDE named after Abdurahman Jomi AET, deputy director of technical and pedagogical college of Rudaki d.

This article, is about the personality, cultural and cognitive sphere of Omar Khayyam and his formation as a great personality of his time. The author the issue of primary education of Khayyam and the training at the madrasah in the place of residence and his life at the court of Melikshah Saljuki.

The article examines the high astrological and astronomical knowledge of Khayyam and the accurate prediction of natural phenomena. The article deals with the materialistic position of Khayyam and on the basis of astronomical experiments in 1074 was compiled the calendar of the year.

**Keywords:** high society, mathematics, algebra, medicine, socio-philosophical, free-thinking, class and upper layer, the concept of freedom, space, time.

Хайём дар шаҳри Нишопури Хурросон дар оилаи хаймадӯз таваллуд ёфтааст. Фиёсиддин Абдулфатҳ ибни Иброҳими Хайём таҳсили ибтидой ва мадрасаро дар зодгоҳаш соҳиб гардида, ба корҳои тадқиқоти илмӣ машғӯл гардида, ба олими универсалий табдил ёфтааст.

Ӯ дар риёзиёт, алҷабр, ҳайат, тиб, фалсафа худро намоён кардааст ва ҳамин универсалият ба Хайём имконият надодааст, ки дар соҳаи муشاҳас худро зохир ва намоён созад. [6. 22- 30 т.]

Аз ақидаҳои фалсафавӣ- иҷтимоии Хайём равшан аён аст, ки Ӯ ба амалдорон ва намояндагони синғу табакаҳои болоӣ нафрат дошта, оммаро дар рӯҳияи ба касе тобеъ набудан талқин менамуд.

Дар фаъолияти фалсафавӣ – иҷтимоии Хайём фикрҳои озодихоҳӣ ва мағҳуми озодӣ ҷои хосаро ишғол менамояд. Хайём тамоми умрашро дар ҳолати қашшоқӣ бо умеди зиндагии хушбахтонаи оянда сарф кардааст:

Додам ба умед зиндагонӣ барбод,  
 Нобурда зи умри хештан рӯзе шод.  
 З-он метарсам, ки умр амонам надиҳад,  
 Ҷандон ки зи рӯзгор бистонам дод. [1, 40.]

Аз рубоӣ бар меояд, ки Ӯ аз носозиҳои соҳти сиёсӣ – иҷтимоии замони хеш норозӣ буда, аз зоеъ гузаштани вақт, умр, нафас ва нотакрории ҳаёт афсӯс меҳӯрад.

Абдулҳасан Алӣ ибни Зайди Байҳақӣ дар асари худ «Татимма сиван-ул-хикмат» ҳурмату иззати ба Хайём доштаи подшоҳи қароҳонӣ Шамсулмулукро зикр карда мегуфт: «Йомом Умарро бо худ ба таҳт мешинонд». Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки доираи дарбори қароҳониҳо тақдиру насибашонро аз Хайём, ки олими бузурги илми нучум буд фаҳмида мегирифтанд ва нисбати Ӯ эҳтироми хоса доштанд. Ба воситаи ин илм ва маърифати болои Хайём дарбориён меҳостанд, ки зиндагӣ ва тақдири ояндаашонро фахманд.

Хайём ба воситаи донишҳои астрономӣ ва астрологии хеш қобилияти пешӯи кардани ҳодисаҳои табиатро дошт. Ин маърифати баланди илмӣ доштани Хайёмро ифода менамуд. Соли 1074 бо амри Маликшоҳи Салчуқӣ дар асоси мушоҳидаҳои астрономӣ

тақвими сол бояд тартиб дода мешуд. Ин вазифаи мушкил ба зиммаи Хайём ва як гурӯҳ олимони он замон voguzor гардиш. Барои амалӣ кардани ин мақсад Хайём сардории расадхонаи Исфаҳонро қабул карда, пеш аз ҳама кӯшиш менамуд, ки барои ходимони расадхона шароити мусоиди зиндагӣ ва кориро муҳайё созад. Тақвим 6 марта соли 1079 сохта шуд ва «Тақвими Ҷалолӣ» ном гузорӣ карда шуд, ки ин аз эҳтироми хоса доштаи ўро ба Маликшоҳ Ҷалолиддин шаҳодат медиҳад. [10, 101-107].

Хайём дар илми тиб ҳам бехамто буд ва ин даъворо далели таърихии аз касалии нағзак табобат кардани Султон Санҷари салҷуқӣ тасдиқ менамояд. Бо вучуди олими илмҳои дунявӣ будан ва дар мавқеи зиддиинӣ истоданаш, донишманди бузурги соҳаи дин низ мебошад.

Ӯ дар мачлисҳои мунозирации динӣ ширкат варзида, ба догматизм назари шубҳа дошт ва ба он зарбаи саҳт мерасонид. Ӯ дар бораи нахустасос, оғаридгор, сарнавишт ва ҷазои рӯзи қиёмат ва бемантиқии он сухан рондааст:

**Яздон чу гили вучуди моро орост,  
Донист зи феъли мо чӣ хоҳад барҳост.  
Бе ҳукмаш нест, ҳар гуноҳе морост,  
Пас сухтани рӯзи қиёмат зи чӣ хост?**

Дар мисраҳои ин рубой таълимоти зиддиятноки дини ислом дида мешавад. Аз мисраҳои он бар меояд, ки Хайём Ҳудоро оғаридгор ва сӯзандга ифода менамояд. Хайём дар рубоиҳои худ то як андоза ба дарки маърифат диққат дода, зарбаи асосии ақидаҳои фалсафавӣ- иҷтимоии худро ба муқобили уламоҳои динӣ, ки аз мазмун ва ҳақиқати дунё дур буданд, яъне мутаасибон равона менамуд. Барои исботи фикраш фармудааст:

**Онон, ки ба кори ақл дар мекӯшанд,  
Беҳуда бувад, ки гови нар медӯшанд.  
Он беҳ, ки либоси аблайҳ дарпӯшанд,  
К-имрӯз ба ақл тара мебифрушанд.**

Хайём дар ин рубой бештар ба масъалаи маърифат ва ақлу заковат диққат медиҳад, ки яке аз қисмҳои таркибии шуур ва маърифат мебошад. Дар ин ҷо сухан дар бораи ақли носоломи замон ва табақаҳои болоии ҷамъият меравад, ки онҳо ба кӯтоҳбинии худ иқрор нестанд ва ба ақлҳои пешқадами замон такя ва пайравӣ намекунанд. Кору фаъолияти онҳоро Хайём ба дӯшиданӣ гови нар муқобил мегузорад. [7, 130].

Ақидаҳои фалсафавӣ – иҷтимоии Хайём боиси аз худаш дур кардани уламоҳои ҷоҳил гардиш ва онҳо ба Хайём бо назари шӯбҳа менигаристанд. Ҳатто Хайём дар мунозираҳои динӣ аз болои ақидаҳои догматикий ва тақдирпарастии онҳо ғалаба карда, дар дили уламоҳо тарсу ваҳмро бедор менамуд, ки ин боиси минбаъд даъват нашуданаш ба баҳсу мунозираҳо мегардид.

Наҷмулдини Розӣ ба мазмuni шеърҳои Хайём баҳо дода мегӯяд: «Шеърҳои Хайём барои шариат мори заҳрнок ва худи ў олими «саргаштаи ғофил» мебошад». Ҳамин тавр нисбати Хайём фикрҳои гуногуне, ки гӯё ў майпараст, коғир, даҳрӣ будааст пайдо шуданд, ки дар ҷавоб ба ин суханони беасос Хайём мегӯяд: [5, 73].

**Гар ман зи май мугона мастам, ҳастам,  
Гар кофири габру бутпарастам, ҳастам.  
Ҳар тоифае ба ман гумоне дорад,  
Ман з-они худам чунон ки ҳастам, ҳастам.**

Ӯ ба шубҳадорон ҷавоби тасдиқ дода, худро як олами дигар, як маърифати баланд эълон намуд, ки ба дигарон олами маънавии ў ноаён ва нофаҳмо мебошад.

Хайём худнамоӣ, вазгӯй дар байни одамон, дарс додан дар мадрасаҳоро дӯст намедошт. Хайёмро ба ин қарор он чиз водор мекард, ки баъзеҳо дар шакли дӯст ё шогирд назди ў омада, баъди иҷро гардидани мақсадашон ҳамчун душман худро ошкор мекарданд.

Яке аз ақидаҳои пешқадами Хайём имрӯз таъқиди ў нисбати интиҳоби дӯст ва вахдати байни одамон мебошад. Аз меъёрҳои рафттории одамон ва вахдати байни онҳо Хайём дилмонда гардида, таъқид менамояд:

**Он беҳ, ки дар ин замона кам гарӣ дӯст,  
Бо аҳли замона сухбат аз дур нақӯст.  
Он кас, ки ба кулли эътиими ту бар ўст,  
Чун ҷашми хирад боз кунӣ, душмани туст. [9, 87-90.]**

Ин рубоии Хайём пандест, ҳикматест, ки одамонро ба танҳоинишинӣ ва аз ҷамъият гурехтан не, балки ба интихоби дӯсти арзишманд ҳидоят менамояд. Ин рубой айбномаи замони ў ва тамоми замонҳост, ки дар он озодии шахс маҳдуд ва фаъолияти ҷамъияти дар зери таъқиб қарор гирифтааст. Фалсафаи ин рубой таъқиду огоҳкунӣ оид ба маҳфӣ нигоҳ доштани сирру асрор мебошад, ки дар намояндагони дигари адабиёти классикӣ дида мешавад.

Дар ҳикояҳои Байҳақӣ омодааст, ки уламои дини иртикои он давр, имом Ғазолӣ ба назди Хайём омада, аз вай ҳоҳиш кардааст, ки бâъзе масъалаҳои фалсафа ва нучумро барои ў шарҳу эзоҳ дихад. Хайём гапро қашол дода фикрҳои асосиро аз ин ҷосус пинҳон нигоҳ медорад ва Ғазолӣ инро фаҳмида, бо шунидани аzon аз ҷой хеста гуфтааст: «Ҳакиқат омаду дуруғ гум шуд». [5, 97-100].

Дар китоби Закариёи Қазвийӣ «Осор – ул- билод» наклест, ки гӯё яке аз факҳони замони Хайём аз ў илми фалсафа омӯхта, дар ҳама ҷо Хайёмро тухмату бадгӯй карда мегашт. Хайём барои шарманда қардани ин одами дурӯя, карнайчиёнро ба ҳонааш даъват карда, вақте ки факҳ чун одат барои фалсафамӯй ворид ҳавлӣ гардид, навозандагон ба навозиш оғоз бахшиданд, то ки мардум ҷамъ шаванд. Хайём ба мардум рӯ оварда гуфт: «Ай аҳли Нишопур! Ин олимӣ шумост. Ҳар рӯз дар ин вақт пеши ман омада аз фалсафа сабақ мегирад. Дур аз ман дар ҳақам суханоне мегӯяд, ки ҷизҳои гуфтаи ўро ҳудатон медонед. Ў муаллими худро барои ҷой ҳақорат медиҳад?».

То вафоти Маликшоҳи Салҷуқӣ ва қушта ғардидани Низомулмулк Хайём аз душманони ғоявияш дар амон буд. Пас аз вафоти онҳо маъракаи муборизаи зидди Хайём оғоз ғардид ва ба он замина фаро расид. [7, 140].

Соли 1095 ҷаҳолатпарастон дар Нишопур муборизаро зидди шаковарандагони дин оғоз намуда, ба озодфикрон дарафтоданд. Хайёми нозукбин, ки замону маконро дуруст дарк мекард, бо баҳонаи зиёрати Макка ба сафар баромад.

Дар ин бора китоби «Таърих-ул-хуқамо»-и Ибн-ул-Қуфтӣ равшан вазъи сиёсиро шарҳ медиҳад. Хайём аз соли 1097 дар дарбори султон Санҷари салҷуқӣ барои худро аз ҳуҷуми ҷоҳилон эмин нигоҳ доштан ба кор даромада, ба фаъолияти табиӣ ва тиб машғул ғардид.

Аз рӯи китоби «Чаҳор макола» - и Низомии Арӯзии Самарқандӣ, ки ў худро шогирди Хайём мегирад ва дар бораи ҳаёти минбаъдаи ў наклҳои ҷолибе мекунад. Хайём барои заргарон тарозуи аҷибе соҳта буд, ки зарфро вайрон накарда миқдори тилло ва нукраи дар таркибаш бударо аниқ муайян менамуд.

Хайём яке аз ситораҳои дураҳшон дар маданият ва тамаддуни мардуми ориёинажод маҳфуз мебошад. Ў дар илм, адабиёт ва фалсафа маҳсули афкори пешқадами асри X1-X11 мебошад. Дар ин асрҳо феодализм ба ривоҷи савдо, ҳунармандӣ, дехқонӣ роҳ қушода, пеши фикри солим ва пешқадамро мебаст. Дар ҷунин ҳолат фикрҳои оппозитсионӣ, зиддиинӣ, зидди феодалий ба ҷашм мерасиданд. Ҳалқҳои Эрон ва Осиёи Миёна барои озодии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва миллӣ ба муқобили истилогарони ҳориҷӣ – турку арабҳо ва ҳокимони маҳалӣ мубориза мебурданд. [10, 107].

Дар фалсафа ва илми асрҳои миёна мактабҳои фалсафии асхоби ҳаюлло, машъо, тасаввуф, исмоилия, қарматия, ринҷӣ ва материалистӣ бар зидди идеалистии «калом» авҷ гирифтанд. Хайём дар ҷунин замон тарбия ёфта, ҳамчун маҳсули замони ҳеш ба воя расидааст. Ақидаҳои фалсафавӣ- иҷтимоии Хайём ба подшоҳи боадолат равона ғардида, ривоҷи илмро ва фарҳангро аз феодализм умед мекард:

**Эй ҷарҳ зи ғардиши ту ҳурсанд наям,  
Озод қунам, ки лоиқи банд наям.  
Гар майли ту бо бехираду ноаҳл аст,  
Ман низ ҷунон ҳаҷлу ҳирадманд наям.**

Аз ин мисраҳо бар меояд, ки Хайём аз соҳт, система норозигӣ баён намуда, парастиш ва майли замонро ба бехирадону ноаҳлон равшан ифода намудааст. Хайём соҳти феодалиро бо истилои «ҷарҳ», «фалак», «ғардун» ва ғайраҳо ифода намуда, нисбати он эътирози заиф баён мекунад:

**Эй ҷарҳ дилам ҳамеша ғамнок қунӣ,  
Пироҳани фарруҳии ман чок қунӣ.  
Боде, ки ба ман вазад ту оташ қуниям,  
Обе, ки ҳӯрам, дар даҳнам хок қунӣ.**

Аз ин мисраҳо ақидае бармеояд, ки гӯё инсонҳо ҳамин гунна бадбаҳт оғарида шуда, аз лаззати боду об маҳруманду ин лаззатро замона мечашада бошад. Хайём роҳи озод кардани одамонро ноумедона чунин васф кардааст:

**Чун хосили одамӣ дар ин дайри дудар,  
Чуз хуни дилу додани чон нест дигар.  
Хуррам дили он, ки як нафас зинда набуд,  
В-осуда кассе, ки худ назод аз модар.**

Хайём ҳамчун фарзанди замони хеш, роҳҳои хушбахтиро мечуст. Ӯ касеро, ки зинда набудааст ва зоида нашудааст дар чунин замона осудаю хуррам медонад. Аммо дар афкори фалсафӣ ва сиёсию иҷтимоии Хайём муросо ва созиш бо тақдир хеле беш дида мешавад. [9, 134.]

Хайём баҳри барҳам задани ғами замона гӯё чораи асосиро дар «май» мебинад, ки аз ғаму андуҳи замон шаҳсро дур месозад:

**З-он май, ки шароби ҷовидонист бихӯр,  
Сармояи айши ҷовидонист, бихӯр.  
Сӯзанда чу оташ аст, лекин ғамро,  
Бурранда чу оби зиндагонист, бихӯр.**

Дар ин мисраҳо идеалий шоир хушбахтии ҷаҳон ифода ёфтааст, лекин заҳари май ҳамчун оташ ба ҷисм, ҷон, ақл ва мавқеи ҷамъиятию вазъи иқтисодӣ ифода ёфтааст.

Дар ақидаҳои фалсафӣ- иҷтимоии Хайём пичинг ва қиноя ба бехирадӣ ҷои намоёнера ишғол менамояд. Асоси гуманизми Хайёмро озодии инсон аз табакаҳои замона ташкил медиҳад:

**Гар бар фалакам даст будӣ чун яздон,  
Бардоштаме ман ин фалакро зи миён,  
В-аз нав фалаки дигар ҷунон соҳтаме,  
К-озода ба коми дил расидан осон.**

Дар ин ҷо Хайём қудрату тавоноии Ҳудоёна надоштани худро афсӯс ҳӯрда баён менамояд, ки агар ин қудратро медоштам, оламе меофарид, ки нишоне аз ғаму андуҳ намебуд. Аз ин гуфтаҳо маълум мегардад, ки дар назари гуманистони Хайём ҷои асосиро инсон ва орзухои вай ишғол менамоянд. Фаҳмиши ҷаҳонбинии Хайём гуногунпаҳлӯ ва муракқаб буда, дар он бештар баёни фикрҳо дар шакли пардапӯш ифода мейбанд.

Хайём дар баёни ақидаҳои фалсафӣ- иҷтимоии хеш пайрави фалсафаи машоъ буда бо Форобӣ ва Сино дар як қатор меистад. Мувофиқи ақидаҳои Хайём «Бибояд донист, ки... воҷиб ҷизе бошад, ки нашояд, ки набошад ва шояд, ки бошад... Пас воҷиб-ул-вучуд яке аст». Хайём воҷиб-ул-вучудро дар ҷои аввал олами моддӣ мегузошт, вале дар ҳама кори олам онро аввалин қабул намекард. Ӯ ақида дорад, ки олами моддӣ бо роҳи такамулоти модда ва тағири шакли он инкишоф мейбад.

Дар бораи шаклан тағиیر ёфтани, оиди наботот, ҳайвонот ва инсонҳо асос унсурҳоро мөхисобад. Аввал оташ, он гоҳ – ҳаво, он гоҳ об, хок ва он гоҳ наботот, он гоҳ ҳайвон аст. Инсон ҳам аз ҷумлаи ҳайвон аст. Ба ин ҷинсият ва зинаҳои инкишофро асоснок менамояд. Инсон аз ҷиҳати мөхнат ва нутқ бар ҳайвон шараф дорад.

Аз рӯйи ин фикр ва ақида Хайёмро дар паҳлуи философони дунёи қадим гузоштан мумкин аст, зеро ки дар андешаи ӯ оғаридгор вучуд надорад. Аз рӯи ақидаи эътироф кардани «воҷиб-ул-вучуд» ва аввалин қувваи такондиҳандай олам донистани Ҳудо, Хайём идеалист аст, вале азбаски роҳи мустақили инкишофи ҳаёти моддиро талқин кардааст, майли зиёде ба материализм зоҳир намудааст:

**Давре, ки дар ӯ омадану рафтани мост,  
Онро на нихоят, на бидоят пайдост.  
Кас ҳеч нагуфтаанд з-ин маъни рост,  
К-ин омадан аз кучову рафтани ба кучост?**

Ин ақидаи Хайём бар хилофи таълимоти дин буда, ҷаҳонро дар фазо ва вақт дохил намуда абадӣ мешуморад, ки и ифодаи майл ба материализми стихиявӣ доштани ӯ мебошад.

**Аз омаданам набуд гардунро суд,  
В-аз рафтани ман ҷоҳу ҷалолаш нафузуд.  
В-аз ҳеч касе низ ду гӯшам нашнуд,  
К-ин омадану рафтани аз баҳри чӣ буд?**

Дар ин мисраҳо як қисми ноҷизи табиат будани субъект – инсон ва қобилияти зиёду кам кардани ҳаётро надоштанаш баён гардидааст ва муносабати субъекту обьекtro ба нафӯи материализм ҳал намудааст. Дар ин рубой яке аз хосиятҳои ҳастӣ, яъне новобаста аз шуур вучуд доштан ишора гардидааст. [10. 109.]

Хайём дар масъалаи тағйир ёфтани шакл ва бетағирии материя дар мавқei материалистӣ меистад. Материализми Хайём дар бисёр ҳолат бо фикрҳои зиддиинӣ ифода мейфт.

Хайём таълимоти динии рӯзи қиёмат, дар дӯзах сӯхтани одамонро ғайримантиқӣ мешуморад:

**Мову маю маъшуқа дар ин қунчи ҳароб,  
Чону дилу ҷома дар раҳни шароб.  
Фориг зи умеди раҳмату бими азоб,  
Озод зи хоку боду аз оташу об.**

Хайём ба масъалаи насибу тақдири қисмат зид буда, ба «карим, гафур ва баҳшанд» будани Ҳудо муқобил баромадааст. Дар масъалаи нахустасос ё мабдай Ҳайём Ҳудоро инкор карда, кутоҳии нафасро дарк карда, арзанда ва сазовор зистанро таълим медод:

**Гар як нафасат зи зиндагонӣ гузарад,  
Магзор, ки ҷуз ба шодмонӣ гузарад.  
Зинҳор, ки сармояи ин мулки ҷаҳон,  
Умр аст: бад-он сон гузаронӣ, гузарад.**

Хайём дар ин мисраҳо гузаранда будани умр, нотакори будани ҳаёт, қисмати некбахтӣ ва озод буданро аз ғаму гусса талқин менамояд. Хайём ҳаётро дӯст дошта васф менамуд ва қимати онро дар сатҳи баланд ифода менамуд. Ӯ ба ишқ назари ҳоса дошт ва барои он азоб қашиданро ҷоиз медонист. Мавзӯи асосии ишқро ӯ дар вафодорӣ ва садоқат медиҳад:

**Гӯянд: ҳар он қасон, ки бопарҳезанд,  
Он сон, ки бимиранд, бад-он сон ҳезанд.  
Мо бо маю маъшуқ мудомем аз он,  
Бошад, ки ба ҳашрамон чунон ангезанд.**

Аз ин мебарояд, ки Хайём саволи ҷаро ин корро дар ин дунё қардан мумкин нест? Дар ашъори Хайём масъалаҳои хеле зиёди иҷтимоӣ, фалсафӣ ва зиддииниро воҳӯрдан мумкин аст, ки дар тамоми давру замон қиммати ҳудро нигоҳ медоранд. [9. 36.]

Хайём ҳамчун бузургтарин шоир, олим, файласуф дар таърихи афкори иҷтимоӣ-сиёсии адабиёти форсу тоҷик мавқei ҳосаэро ишғол менамояд. Рубоиҳои ӯ дар асрҳои миёна ҳамчун байраки озодӣ ва муборизаи мафқуравӣ ҷило менамуданд. Дар тарбия ва ташаккули озодфирони минбаъда таъсири ғояҳои онҳо бузурганд. Масъалаҳое, ки Хайём даст задааст, ғуногун ва бой мебошанд. Хайём олимест, мураккаб, пурасрор, ки ҳар кас қобилияти ба он сарҳафм рафтани баҳоғузорӣ қарданро надорад.

Аз рӯи мушоҳида ва омӯзиши ақидаҳои иҷтимоии Хайём бар меояд, ки ӯ қонунҳои философиро равшану возеҳ дарк мекард:

**Умрат ҷу дусад бувад, ҷу сесад, ҷу ҳазор,  
З-ин қуҳнасарой брун барандат ночор.  
Гар подшоҳио гар гадои бозор,  
Ин ҳар ду ба як нарҳ бувад, оҳири кор.**

Ақидаи Хайём дар ин ҷо оиди вақт, оиди ноҷории инсон дар назди марг дар шакли қонунӣ будани инкор ифода ёфтааст. Ин мисраҳо таъқид ба инсон ва дар қадом мавқеъ, дар ҷамъият ҷой надоштани онҳо дар муносабат ба марг ифода ёфтааст. Инсон бояд ҳудро шиносад ва аз болои амалиёт ва рафткорҳояш назорат барад. [10, 110].

Аз рӯи ақидаҳои иҷтимоии Хайём пай бурдан мумкин аст, ки ӯ ҳаёти ноором ва пурташвишро аз сар гузаронидааст:

**Хушёр набудам, даме, то ҳастам,  
Гар чӣ шаби қадр бошад, он ҳам мастан.  
Лаб бар лаби ҷому сина бар синаи хум,  
То рӯз ба гардани суроҳе дастам.**

Аз ин бармеояд, ки Хайём ғами доимие доштааст, ки ҳатто дар рӯзи қадр ҳам имконияти амон будан надоштааст. Ӯ як олами тавоноест, дар ифодаи ақидаҳои фалсафавӣ ва иҷтимоии замони хеш, ки аксари равшанфирон рубой ва шеърҳояшонро дар пайравӣ ва

аз номи ў мегуфтанд ва зарбю бадбиниро ба Хайём равона мекарданд. Ин амал ду пахху дошт:

1. Ифодаи ақидаҳои иҷтимоиро дар байни одамон васеъ менамуд.
2. Ҳаёти Хайёмро дар зери хатар мегузошт.

Мо аз ифодаи фикрҳои баёнгардида ба хулосае омадем, ки Хайём оинаест, ки ҷамъиятро ба баҳодиҳии нуқсонҳои зоҳирӣ ва ботинияш машбур месозад. Хайём назарияҳои материалистиро аз рӯи моҳият татбиқ намуда, ҳамчун машҳуртарин философ, математик, астроном, шоир ва мутаффакир шинохта шудааст. Ҳудо ва инсон мавзӯи марказии философияи Умарӣ Хайём мебошад.

Олимӣ бузурги тоҷик Б. Фағуров оид ба У.Хайём чунин менависад: «Шоири бузурги шарқ У. Хайём бо рубоиҳои хеш машҳур гардидааст. Шумораи рубоиёти Хайём зиёд набуда, аммо аҳамияти онҳо аз нуқтаи назари адабиёт ва фалсафа ниҳоят бузург мебошад».

Дорои маърифати баланд, меҳнатдӯст будани Хайём ва садоқати бепоёни ўро ба илм дар ин рубоӣ бараъло мебинем:

**Ҳаргиз дили мани зи илм маҳрум нашуд,  
Кам монд зи асрор, ки маълум нашуд.  
Ҳафтоду ду сол фикр кардам шабу рӯз,  
Маълумам шуд, ки ҳеч маълум нашуд.**

Дар ин ҷо сухан дар бораи зинаҳои маърифати олам меравад. Аз гуфтаҳои Хайём бар меояд, ки инсон ҳамеша бояд дар пайи ҳосил намудани донишҳои нав ба нав бошад. Аз ақидаҳои Хайём бар меояд, ки маърифати олам бе охир ва адонашаванд мебошад ва инсон наметавонад тамоми асрори оламро фаро гирад. [8, 134].

Дар асрҳои 1X-ХУ муҳимтарин фасли фалсафаи тоҷику форсро фалсафаи ҳакимони табиатшинос ташкил медод, ки намояндагони беҳтарини он Абубакри Розӣ, Ибни Хайён, Сино, Умарӣ Хайём ва дигарон ташкил медоданд.

Соли 1905 дар Лондон китоби Честертон Г.К. «Умарӣ Хайём ва винои муқаддас» аз ҷоп баромада дастраси дӯстдорони Хайём гардид, ки ба фаъолият ва ҷаҳонбонии ў баҳои одилона дода нишудааст.

Ба Умарӣ Хайём асарҳои зерин: «Рисола дар бораи ҳастӣ ва вазифашиносӣ», «Ҷавоб ба се савол», «Равшанини хирад дар бораи мавзӯи илми умумӣ», «Рисола дар бораи мавҷудият», «Наврӯзнома» тааллук доранд.

Ҳудо ва одам – мағзи асосии таълимоти Хайёмро ташкил медиҳад, ки ин олим ва мутаффакири гениалӣ барои асарҳои теологияш номи Эмом ва лақаби «Ҳучҷат – ул - Ҳақ» - ро гирифта буд, ки дар пеши ҳонандадар образи пири хушхоле, ки дар як даст гардани дуҳтари зебое ва дар дасти дигар қӯзai шаробро дорад, намоён мегардад.

Масъалаи асосии фалсафаро Хайём аз мавқеи материалистӣ ҳал менамояд. Дар асарҳои илмӣ ва рубоиёташ вай роҳибони аз таълимоти дину мубин дур бударо саҳт танқиду масхара карда, ба он дунё, дӯзах ва биҳишт ҳеч гуна боварӣ надошт ва бар он буд, ки бо вафоти одам ҷони одам мемирад. Қариб тамоми рубоиҳо ва ҷорбайтиҳояш ҳарактери философӣ ва рӯҳияи баланди бадей доранд. [5, 70- 81].

Ҳеч қас инкор карда наметавонад, ки Алқинӣ, З. Розӣ, А.Форобӣ, Берунӣ, Сино, У. Хайём ва дигарон илми фалсафаи дунёи қадими Шарқро ба пояи нав бардоштанд ва ба тараққиёти тамаддуни ҷаҳон ҳиссаи арзандай ҳудро гузоштанд.

Масалан, объективӣ ва абадӣ будани олам ва инъикоси онро дар ҳастии ҷамъияти ҳирадмандона тасвир кардаанд: «Олам зуҳури ҳақ аст ва ҳақ ботини олам, олам пеш аз зуҳур айни ҳақ баъд аз зуҳур айни олам».

## АДАБИЁТ

1. Книга чтения по философии. – Душанбе: Матбуот, 2004. – С. 40, 57.
2. Книга чтения по философии.- Душанбе: Матбуот, 2004, - С. 37, 40.
3. Фалсафа. Қисми 1. – Душанбе, 1977. - С. 140-147.
4. Раҳимов, А. Расулов, К. Асосҳои фалсафа. – Душанбе: Матбуот. - 50-56.
5. Маҳкамов, Д. Асоси фалсафа. – Душанбе: Матбуот, 2013, . - 70-84.
6. Пайдоиш ва ташаккули тафаккури философӣ Осимӣ, М.- Душанбе: «Дониш», 1970.- С.22.
7. Мирзозода, X. Таърихи адабиёти тоҷик. – Душанбе, 1974.

8. Крамар, Ф. Д. Об исследованиях Омара Хайяма и Насирэддина Туси по теории параллельных линий. — Алма-Ата, 1964.
9. Омар Хайям // Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под редакцией проф. Горкина, А.П.. — М.: Росмэн, 2006.
10. Шамсиддинов, Д. Проблема общих понятий и научной абстракции в творчестве Омара Хайяма // Философские науки, 1987. — № 7. — С. 101—105.

**ВАЗЪ ВА МУШКИЛОТИ МАВҔУДА ДАР ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ  
БОСАЛОҲИЯТ БА ТАҔЛИМИ ФАННИ ФИЗИКА**  
(дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

**УБАЙДОВ А.А.** - унвончӯйи Пажсӯҳиигоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к.Айнӣ-126, **E-mail:** ubaidov2017@mail.ru, **төл.:** +(992)92 778 87 43

Дар мақола роҷеъ ба мушкилоти мавҷуда дар шароити кунунӣ ва монеаҳо, ки боиси васеъ татбиқ нашудани муносабати босалоҳияти дар таълими фанни физика мегардад, маълумот дода шуда, доир ба дурнамои татбиқи муносабати босалоҳият ва аҳамиятии он хуносаронӣ шудааст. Таъқид мегардад, ки татбиқи босамари муносабати босалоҳият ба таълим имкон медиҳад, ки хонанда донишманд, дар ақидаи худ устувор ва аз ҷиҳати фикрронӣ ташаккулёфта ба воя расад.

**Вожаҳои асосӣ:** муносабати босалоҳият, малака, маҳорати амалиӣ, салоҳият, такмилии ихтисос, маводи таълими,

**СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ ФИЗИКЕ**  
(на примере общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан)

**УБАЙДОВ А.А.** - соискатель НИИРО имени Абдурахмона Джами АОТ, г. Душанбе, ул. Айнӣ, 126, **E-mail:** ubaidov2017@mail.ru, **төл.:** +(992)92 778 87 43

В статье представлена информация о существующих проблемах и препятствиях в сложившейся ситуации, которые не способствуют широкому использованию компетентностного подхода в преподавании физики, а также обобщены перспективы реализации компетентностного подхода и его важность. Подчеркивается, что при эффективном использовании компетентностного подхода к обучению ученик растет образованным, уверенным в своих знаниях и интеллектуально развитым.

**Ключевые слова:** компетентностный подход, умение, практические навыки, компетенции, повышение квалификации, учебные материалы.

**EXISTING SITUATION AND PROBLEMS WITH COMPETENT APPROACH  
TO TEACHING PHYSICS**  
(on the example of educational institutions of the Republic of Tajikistan)

**UBAIDOVA A.A.** - applicant INIRO named after A. Jami, Dushanbe, 126 Ayni Str., **E-mail:** ubaidov2017@mail.ru, **mob.:** +(992)92 778 87 43

The article provides information on existing problems and obstacles in the current situation that do not contribute to the widespread use of the competent approach in teaching physics, as well as summarizes the prospects for implementing the competency-based approach and its importance. It is emphasized that with the effective use of the competency-based approach to teaching, the pupil grows educated, confident in his knowledge and intellectually developed.

**Keywords:** competency-based approach, ability, practical skills, competences, advanced training, educational materials.

Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми хеш ба Маҷлиси миллӣ соҳаи маорифро ҳамчун омили муҳими таъминкунандай хадафҳои асосии рушди иқтисодию иҷтимоии давлату ҷомеа таъқид намуда, ислоҳоту пешрафти онро барои беҳбудии ҷомеа ва инкишофи фарҳанги миллӣ тавсиф карданд.

Аз ин рӯ дар мамлакат барои ба мөъёрҳои байналмилалӣ ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани низоми таҳсилоти миллии кишвар тадбирҳои мушаххас ва судманд андешида истодааст. Махсусан, дар доираи талабот ва нақшашои амалии Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 бояд дар муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат муносибати босалоҳият ба таълим ҷорӣ карда шавад [4]. Дар доираи ҳамин ислоҳот низоми нави таълим - таълими босалоҳият, ҷорӣ гардид. Гузаштан ба ин низом амри зарурӣ буд, зеро он ба хотири мутобиқи талаботи рӯз ба роҳ мондани таълим нигаронда шудааст [3].

Қайд бояд намуд, ки бо мақсади муайян намудани мушкилоти мавҷуда дар татбиқи васеи муносибати босалоҳият ба таълими фанни физика ва вазъи амалӣ намудани он байни омӯзгорони як қатор шаҳру навоҳии мамлакат пурсишнома гузаронида шуд, ки натиҷаи он дар ҷадвали №1 оварда шудааст.

### Ҷадвали №1

№	Номгӯи саволҳо	Интихоб
1	<b>Моҳияти муносибати босалоҳиятро Шумо ҷӣ тавр мефаҳмедин?</b> А) Ин як навъ муносибатест, ки дар он дикқати асосӣ ба ташаккули малакаҳои амалӣ (ҳаётӣ) равона мешавад. Б) Ин як навъ муносибатест, ки дар он дикқати асосӣ ба азҳудкуни маводи назариявӣ равона мешавад. В) Моҳияти ин навъмуносибати таълимиро намедонам.	47 / 37% 30 / 24% 49 / 39%
2	<b>Оё таҷрибаи чандинсолаи кориатон дар мактаб бо методи айъанавии таълим, барои татбиқ намудани муносибати босалоҳият монеаҳо эҷод намекунад?</b> А) Не. Б) Барои ҷавоб додан душворӣ мекашам. В) Ҳа.	41 / 33% 32 / 25% 53 / 42%
3	<b>Барои татбиқи муносибати босалоҳият Шумо маводро аз кучо дастрас мекунад?</b> А) Аз шабакаи интернет Б) Аз адабиёти бо забони русӣ таҳияшуда В) Дастрас накардаам, чунки зарурат набуд.	57 / 45% 40 / 32% 29 / 23%
4	<b>Оё барои татбиқи муносибати босалоҳият бо забони тоҷикӣ адабиёт мавҷуд ҳаст?</b> А) Ҳа. Б) Ҳа, вале ба миқдори кам. В) Не	13 / 11% 54 / 43% 59 / 46%
5	<b>Методҳои асосии таълим, ки дар татбиқи муносибати босалоҳият истифода мешаванд, қадомхоянд?</b> А) ба таври фаъолсозии хонандагон сурат мегирад. Б) ба таври репродуктивӣ сурат мегирад. В) Айнан аз нав накл кардани суханони муаллим ё матни китоб.	91 / 73% 17 / 13% 18 / 14%
6	<b>Оё ҳангоми таҳияи саволномаҳои дарои ҳусусияти проблемавидошта душвориҳо мекашад?</b> А) Не. Б) Барои ҷавоб додан душворӣ мекашам. В) Ҳа.	24 / 19% 34 / 27% 68 / 54%
7	<b>Оё Шумо дар дарсхои хеш аз бозихои таълими истифода мебаред?</b> А) Ҳа, истифода мекунам. Б) Баъзан. В) Не.	29 / 23% 70 / 56% 27 / 21%
8	<b>Оё дар амалияи фаъолияти хеш Шумо аз усули ангезиши зехни таълими (АЗТ) истифода мебаред?</b> А) Ҳа. Б) Баъзан. В) Не.	26 / 21% 42 / 33% 58 / 46%
9	<b>Шумо розӣ ҳастед, ки дар таълим ҳамкории хонандагон на танҳо бо омӯзгор, балки бо ҳамдигар низ сурат гирад?</b> А) Ҳа, зеро ин боиси ташаккулӯбии босалоҳиятии хонандагон ва зудмутобиқшавии онҳо дар колективи синф мегардад.	41 / 32% 51 / 40%

	Б) Қисман, зеро ҳамкории онҳо бо омӯзгор хуб аст, вале бо ҳамсинфон боиси бетартибӣ дар синф мегардад. В) Не.	34 / 28%
10	Оё Шумо дар дарсҳои худ аз барномаҳои компьютерӣ (барои навиштани матнҳо, соҳтани таблиғсаҳо, омодасозии муаррифҳо, таҳияи моделҳои физики, ҷамъоварии маълумот аз шабакаи интернет ва гайра) истифода мебаред. А) Мунтазам истифода мебарам. Б) Баъзан истифода мебарам. В) Не.	29 / 23% 53 / 42% 44 / 35%
11	Оё Шумо дар дарсҳои худ аз усули ба таври графикӣ тасвир кардани маълумот (схемаҳо, ҷадвал, конспектҳои такягоҳӣ ва гайра) истифода мебаред? А) Ҳа. Б) Баъзан. В) Не.	32 / 25% 71 / 56% 23 / 19%
12	Ҳангоми пурсиши хонандагон қадоме аз усулро истифода мекунед? А) Пурсиши кӯтоҳ (блитс-пурсиш)-и инфиродӣ, дар гурӯҳҳои дунафарӣ, гурӯҳҳои хурд, пурсиш аз рӯйи рақамҳо; пурсиши байніҳамдигарӣ дар гурӯҳҳои дунафарӣ ва гурӯҳҳои хурд; пурсиш аз рӯйи варакаҳои назоратӣ; Б) Пурсиши инфиродии хонандагон аз ҷойи нишаст; пурсиши як хонанда дар назди таҳтаи синф; пурсиши якчанд хонанда дар назди таҳтаи синф; В) Пурсиши хонандагон мувоғики ҳоҳиши онҳо; пурсиши умумӣ (рӯбарӯй); пурсиши ҳар як хонанда мувоғики ном ва насад аз журнали синф	27 / 21% 46 / 36% 53 / 43%
13	Оё Шумо кӯшиши мекунед, ки дар дарсҳои лабораторӣ ва практикумҳо кори хонандагон ҳусусияти эҷодкориву навоварӣ дошта бошад? А) Ҳа. Б) На ҳамавақт. В) На.	31 / 25% 58 / 46% 37 / 29%
14	Оё Шумо дар рафти дарс аз маводи омоданамудаи хонандагон (анавордҳо, варакаҳои тестӣ, намоишномаҳо, газетаҳои деворӣ ва гайра) истифода мебаред? А) Ҳа. Б) Баъзан. В) Зарур намешуморам.	24 / 19% 61 / 48% 41 / 33%
15	Оё Шумо дар ҷорабинҳои берунисиғии фанни муносибатҳои босалоҳиятро татбиқ менамоед? А) Ҳа. Б) Баъзан. В) Не.	33 / 26% 54 / 43% 39 / 31%
16	Ба ҳуд дар самти татбиқ намудани муносибати босалоҳият ба таълим чӣ ғуна баҳо медиҳед? А) Ман омодаам ин муносибати таълимиро дар дарсҳоям истифода кунам Б) Ҳоло ҳам ба пуррагӣ моҳияти ин муносибатро намефаҳмам В) Ман барои татбиқ намудани ин муносибати таълим омода нестам	27 / 21% 70 / 56% 29 / 23%
17	Анденсаҳои Шумо оид ба самаранок татбиқ намудани муносибати босалоҳият дар таълим: Пешниҳодҳои омӯзорон ба саволи мазкур ҷунин аст: - Мазмуни маводи китобҳои дарсӣ ба барномаи таълим ва стандарти таълими фанни физика мувоғиқ қуонида шаванд; - Кабинетҳои фанни физика бо тамоми асбобу анҷоми муосири таълим ҷиҳознида шаванд; - Дар маҷаллаҳои соҳавӣ дар бораи роҳҳои истифодаи маводи дастисоҳти хонандагон дар дарсҳои физика; доир ба роҳҳои истифодаи бозиҳои таълими дар дарсҳои физика; роҳҳои амалий намудани муносибати босалоҳият дар дарси ҳалли масъалаҳо; доир ба алоқамандии фанни физика бо дигар ғанҳо ва истеҳсолот; роҳҳои эҷодкорона баргузор намудани дарси кори лабораторӣ ва амалий; ҳалли машқу масъалаҳои таъриҳӣ; роҳҳои баргузории ҷорабинҳои беруназисинӣ аз физика; роҳҳои босамари истифодаи маводҳои дидактикаи дар таълими физика; оид ба ташкилу гузаронидани намудҳои ғуногуни пурсиши хонандагон дар дарсҳои физика; роҳҳои босамари истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар дарсҳои физика; тарзи ҳалли масъалаҳои олимпиадавӣ аз физика; тартиби баргузории хафтai физика дар мактаб; оид ба аҳамияти таҷрибаҳои шавқовар дар дарсҳои физика; роҳҳои ташкил ва гузаронидани корҳои инфиродӣ ва гуруҳӣ дар дарсҳои физика; роҳҳои истифодаи воситаҳои интерактивии таълим дар дарсҳои физика маводҳо нашр ва дастраси омӯзгорони фанни қарда шавад. - семинар ва конференсҳои омӯзиши донир ба татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими физика гузаронида шаванд;	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- дарсхои күшоди намунавӣ ташкил ва баргузор карда шавад;</li> <li>- курсҳои омӯзиший доир ба роҳҳои босамари истифодаи компьютер дар дарсхои физика ташкил ва гузаронида шавад;</li> <li>- семинари омӯзиший ташкил карда шуда, роҳҳои таҳияи нақşaҳои тақвимӣ ва дарсии яксоата баррасӣ карда шавад;</li> <li>- ҳангоми аз курсҳои тақмили ихтисос гузаронидани омӯзгорон ба роҳҳои татбиқи муносабати босалоҳият дар дарсхои физика бештар вакът чудо карда шавад;</li> <li>- дар сатҳи донишгоҳ муаллимони оянда маҳз бо ҳамин низоми таълим омода карда шаванд;</li> <li>- намунаи дарсхои күшоди омӯзгорон тавассути фитаҳо сабт ва пахн карда шавад;</li> <li>- доир ба ҳар як дарси физика маводҳои аудиовизуалӣ дастрас бошанд;</li> <li>- оид ба усулҳои интерактивии таълим маводҳо дастрас карда шаванд;</li> <li>- дастурҳои методӣ доир ба ҳалли масъалҳои эҷодӣ аз фанни физика таҳия карда шавад;</li> <li>- маводҳо ва китобҳо доир ба роҳҳои татбиқи муносабати босалоҳият дар таълими физика бо забони тоҷикӣ нашр карда шавад;</li> </ul>	
--	--

Аз натиҷаи пурсишномаи анҷомдодашуда, иштирок ба дарси омӯзгорон, саволу ҷавоб бо хонандагон ва дидан намудан аз ҷандин синғҳонаҳои фанни физика ошкор намуд, ки айни замон асосан мушкилоти зерин дар самти татбиқи васеи муносабати босалоҳият дар таълими ин фан ҷой дорад. Чунончи:

- норасони адабиёти таълимӣ бо забони тоҷикӣ ва мувоғиқат накардани мазмуни маводи китобҳои дарсӣ ба барнома ва стандарти таълими фанни физика ба назар мерасад;
- кабинетҳои фанни физика бо тамоми асбобу анҷоми муосири таълим ҷиҳозонида нашудаанд;
- на ҳамаи омӯзгорони фанни физика доир ба моҳияти низоми таълими босалоҳият маълумоти кофӣ доранд ва ба ёрии методӣ муҳтоҷанд;
- ҳангоми аз курсҳои тақмили ихтисос гузаронидани омӯзгорон барои омӯзонидани роҳҳои татбиқи муносабати босалоҳият дар дарсхои физика вакът кам чудо карда мешавад;
- дар сатҳи донишгоҳҳои омӯзгорӣ муаллимони оянда маҳз бо ҳамин низоми таълим омода карда намешаванд [8].

Низоми нав аз раванди анъанавии таълим бо ҳусусиятҳои зиёд фарқ мекунад. Агар дар таълими анъанавӣ мақсади дарсро асосан маҷмӯи дониш, малака ва маҳорате, ки муҳтавои дарсро ташкил медиҳад, фаро гирад, дар низоми таълими босалоҳият аслан таваҷҷӯҳ бештар ба он равона мегардад, ки хонандагон донишҳои андухтаашонро дар ҳаёт чи гуна тадбиқ менамоянд [5].

Қайд кардан зарур аст, ки дар низоми таълими босалоҳият омӯзгор масъулияти роҳбаладиро иҷро карда, бояд бештар талош кунад, ки хонандагон қобилияти мустақилона андеша ва амал карданро соҳиб шаванд [4]. Ин низоми таълиму тарбия ба табииати инсон ва қонунҳои инкишофи он мутобиқат карда, амалан ҳисси кунҷковӣ ва қӯшишҳои мустақилона амал кардани шогирдонро тадриҷан, рушд медиҳад. Албатта, дар татбиқи ин назария сатҳи дониш, таҷриба, маҳорат, ироди ва муҳаббати омӯзгор нисбати касби интихобкардааш таъсири муҳим дорад.

Омӯзгор бояд дар низоми таълими босалоҳият уҳдадории худро аз рӯи барномаи таълими иҷро карда, таъсири омӯзиши фанро дар зиндагии инсоният муаррифӣ намояд [2]. Дар ҳар дарси ҳуд дар доираи мавзӯъ аз таҷрибাহои ҳаётӣ мисолҳо орад ва тавассути проблемагузорӣ дар дарс дар хонандагон ҳисси кунҷковиро боло бардорад.

Дар доираи татбиқи муносабати босалоҳият дар таълими фанни физика омӯзгор бояд дорои малакаю маҳорати касбии зерин бошад [8]:

- сатҳи инкишофи синну солӣ ва ҳолати равонии шогирдони худро муайян карда тавонад;
- бо истифода аз методҳои интерактивии таълим, воситаҳои аёни ва воситаҳои техникии муосир шавқу рағбати хонандагонро нисбати фанни физика инкишоф дихад;
- дар тафаккури хонандагон ғояҳои ватандӯстӣ, озодандешӣ ва инсондӯстиро ташаккӯл дихад;
- таъсири корҳои мустақилонаро дар пешрафти маҳорату малакаи донишандӯзии хонандагон дарк кунад.

Дар маҷмӯй метавон гуфт, ки низоми ҷадид – муносабати босалоҳият ба таълим дар асоси модули хонанда – марказ фаъолият менамояд [9]. Яъне, агар дар низоми таҳсилоти анъанавӣ мавқеи марказиро омӯзгор мебозид ва қариб тамоми дарс ба ў вобаста буд, дар низоми нави таҳсил тамоми дарс ба салоҳияти хонанда вобаста мебошад.

Омӯзгор супориши синфӣ ва хонагӣ медиҳад, роҳҳои ҷолибу ҷадиди ҳалли масъаларо ба хонанда мефаҳмонад. Хонанда дар навбати худ мустақилона ба дарс омодагӣ мебинад [2]. Чунин муносабат имкон фароҳам меорад, ки тафаккури хонанда инкишоф ёфта, ба масоил ва ҷузъиёти мавзӯи дарс баҳоғузорӣ қунад ва он чиро, ки меомӯзанд, дар амал тадбиқ намояд. Яъне, дар ин низоми таҳсил дар меҳвари дарс хонанда қарор мегирад. Дар рафти дарс хонанда тариқи далел ҷавоби пешниҳодакардаи ҳудро исбот карда, дигар хонандагон дуруст ё нодуруст будани анҷешаҳои ўро таҳлил мекунанд. Дар рафти мунозира, албатта, ҳамон хонанда ба саволҳои тавсияшуда ҷавоби мантиқан дуруст гардонида метавонад, ки дар ҷараёни дарсҳои гузашта ошной дошта бошад. Ҳамзамон тариқи ташкили чунин мунозираҳо барномаи таълимӣ дар хотири хонандагон хуб нақш баста фаромӯш намешавад [6].

Ҳамин тавр, чунин навъ муносабат ба таълим имкон фароҳам меорад, ки оянда аз миёни хонандагон нафарони донишманд, дар ақидаи худ устувор ва аз ҷиҳати фикрронӣ ташаккулёфта ба воя расанд. Аҳамияти асосии ин навъ муносабат ба таълим маҳз дар ҳамин аст.

## АДАБИЁТ

1. Байденко, А. Компетенции в профессиональном образовании // Высшее образование в России. 2004. – № 11. – С. 3-13.
2. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия.-М.:Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
3. Методика дар низоми таълими салоҳиятнокӣ (Дастур барои омӯзгор). Модули мураттибон: Ниёзов Ф., Алиев, А., Нусратов, Б., Ҷонмирзоев, Э., Қодиров, Н., Иргашева, М., Зиёев, Қ.-Душанбе, 2016.-141с.
4. Мирзоёров, Ф. Дурнамои татбиқи муносабати босалоҳият ба таълим. // Илм ва ҷомеа. Душанбе, 2017. - №2 (17).
5. Низоми таълими салоҳиятнокӣ (Дастур барои омӯзгор). Модули 1. Мураттибон: Ниёзов, Ф., Алиев, А., Нусратов, Б., Ҷонмирзоев, Э., Қодиров, Н., Иргашева, М., Зиёев, Қ.-Душанбе, 2016.-36с.
6. Петровская, Л.А. Компетентность в общении.- М., 1989.
7. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе. / Выявление, развитие и реализация. -М., 2002. (англ. 1984).
8. Умаров, У.С., Бобониёзова, Г.А. Муносабати босалоҳият ба таълими физика. / Маҷмӯаи мақолаҳои «Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявии «Проблемаҳои муосири рушди илмҳои табии-риёзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе: ДДОТ, 2017. - С. 89-92.
9. Хоторской, А. В. Современная дидактика: учеб.пособие.– М.: Высшая школа, 2007.

## КАЛИМА ВА ИБОРАҲОИ НАВ ДАР ШЕЪРИ БОЗОР СОБИР

**НОЗИМОВ А.А.** - доктори илмҳои филология, профессор, *E-mail:* aa.nozimov@mail.ru, *тел.:* + (992) 907 72 56 66,

**ШАҲЛОИ А. Т.** - номзади илмҳои филология, *E-mail:* Shahlo\_vak@mail.ru, *тел.:* + (992) 884 088 123

Дар мақола ҷой ва мавқеи неологизмҳои услубӣ ва услубии фардӣ, масъалаи омилҳои тавлид, ҳусусиятҳои маънӣ ва сохтории наввожаҳои услубии ашъори Бозор Собир оварда шудааст. Қайд намудан лозим аст, ки ин масъала дар забоншиносии тоҷик умуман мавриди таҳқиқ қарор нағирифтааст ва баррасӣ намудани паҳлӯҳои гуногуни масъалаи мазкур дар илми забоншиносии муосири тоҷик аҳамияти муҳим дорад.

Дар мақола неологизмҳои услубӣ ва услубии фардие дар ашъори шоир Бозор Собир мавриди таҳлил қарор гирифтаанд, ки корбурди онҳо барои сохтани муродифҳои нав мусоидат мекунанд ва як қисми бори маънои гуфтугӯро ба худ мегиранд.

**Вожаҳои асосӣ:** неологизмҳо, заҳираи лугавии забон, қалимаҳои иқтибосӣ, неологизмҳои услубӣ ва фардӣ.

## НОВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ В СТИХОТВОРении БОЗОРА СОБИРА

**НОЗИМОВ А.А.** - доктор филологических наук, профессор, **E-mail:** aa.nozimov@mail.ru, **тел.:** + (992) 907 72 56 66

**ШАХЛОИ А. Т.** - кандидат филологических наук, **E-mail:** Shahlo\_vak@mail.ru, **тел.:** + (992) 884 088 123

В статье рассматривается место и положение стилистических и индивидуальных стилистических неологизмов личности, проблема факторов приобретения, semanticические и структурные особенности стилистических нюансов поэзии Бозора Собира. Следует отметить, что этот вопрос не изучался в таджикской лингвистике в целом, и важно рассмотреть различные аспекты этой проблемы в современной таджикской лингвистике.

В статье анализируются стилистические и индивидуально-стилистические неологизмы в стихах поэта Бозора Собира, использование которых способствует созданию новых синонимов и принимают участие в смысловой нагрузке разговора.

**Ключевые слова:** неологизмы, лексические ресурсы языка, цитаты, стилистические и индивидуальные неологизмы.

## NEW WORDS AND PHRASES IN THE POEM OF BOZOR SOBIR

**NOZIMOV A. A.** – Doctor of Philological Sciences, **E-mail:** aa.nozimov@mail.ru, **mob.:** + (992) 907 72 56 66

**SHAHLOI A. T.** – Candidate of Philological Sciences, **E-mail:** Shahlo\_vak@mail.ru, **тел.:** + (992) 884 088 123

The article discusses the place and position of stylistic and individual-stylistic neologisms of the individual, the problem of production factors, semantic and structural features of the stylistic nuances of the poetry of Bozor Sobir. It should be noted that this issue has not been studied in Tajik linguistics as a whole, and it is important to consider various aspects of this problem in modern Tajik linguistics.

The article analyzes stylistic and individually-stylistic neologisms in the poems of the poet Bozor Sobir, the use of which contributes to the creation of new synonyms and takes part in the semantic load of the conversation.

**Keywords:** neologisms, lexical resources of the language, quotes, stylistic and individual neologisms.

Барои инкишоф ва такмили забони адабии муосир тадқиқ ва таҳқиқи паҳлӯҳои гуногуни грамматикии он аҳамияти мухим дорад. Забони адабии ҳозираи тоҷик гарчанде аз заминай забони классики форсӣ қадим баҳраманд гашта бошад ҳам, дар қатори дигар забонҳои дунё эҳтиёчи бевосита ба инкишоф, такмил ва ғанигардонӣ дорад.

Калима ва ибораҳои навро дар илми забоншиносӣ неологизмҳо меноманд. Ҳусусияти рушд намудан ва ё аз инкишоф мондани забон дар замони муайян ба тамоми забонҳои дунё хос мебошад. Дар давру замони гуногун ҳодиса ва ҷоқеаҳои мухталифи дар ҷамъият рӯйдода ба забони мавриди истеъмол низ таъсири худро мегузорад.

Вожаҳои гуногунсоҳт бо роҳу усуљои мухталиф ба таври фаровон пайдо мегарданд. Пешравии илму техника ва ҳодисаҳои сиёсии змони муосир ба забони адабии ҳозираи тоҷик низ таъсири ҷиддӣ расонидааст. Азбаски забон ҳамқадами ҷамъият мебошад, рушди он низ ба ҷамъият вобаста аст ва дар баробари пешрафти ҷамъият инкишоф меёбад.

Тибқи нишондоди забоншинос А. А. Брагина ду роҳи асосии соҳташавии калимаҳои нав мавҷуд аст: 1. Аз имкониятҳои захираи лугавии забон ба вучуд омадани калимаи нав, маъно нав гирифтан ё ба маъно иловагӣ соҳиб шудани калимаи мавҷудаи забон. 2. Бо роҳи иқтибос, яъне қабули калимаю маъноҳои нав аз забонҳои дигар [9,13]. [ниг. 9].

Дар китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии ихтиёси забон ва адабиёт «Забони адабии ҳозираи тоҷик» (23), роҷеъ ба неологизмҳо маълумоти муҳтасаре оварда шудааст. Дар китоби мазкур дар бораи сарҷашмаҳои пайдоиш, таҳаввулот, омилҳо, роҳҳо ва таснифоти неологизмҳо қариб чизе оварда нашудааст. Дар ин китоби дарсӣ ду роҳи пайдо шудани неологизмҳо муайян шудааст:

1. Барои номбар намудани предмет, ҳодиса ва сифати нави воқеият, ки дар ин сурат вазифаи маҳсуси номинативро иҷро менамоянд. Масалан, космодром, бекомфликтӣ ва гайра.

2. Барои аз нав номбар намудани предмет, ҳодисаҳо ва сифатҳои воқеияте, ки пеш аз ин ҳам дар забон ном доштанд. Дар ин маврид дар қатори номҳои мавҷудаи ҳодисаҳои ҳаёти воқеӣ номҳои дигар, яъне синонимияи онҳо пайдо мешаванд. Масалан, аскар - солдат, доруҳона - аптека, достон - поэма... Ин қабил неологизмҳо нисбат ба маънои синонимҳои худ бо як навъ тобишҳои маъноӣ фарқ мекунанд, яъне маънои онҳо нисбатан конкреттар аст» [23, 57]. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки калимаҳои иқтибосӣ бештар ба забон ворид гашта ба неологизмҳо мубаддал мегарданд. Забон қонуниятҳои худро дорад ва дар ин замана вожаҳои содатар ва одитар ҷойи вожаҳои душвортаffaузро мегиранд. Масалан, дар забони гуфтугӯй ба ҷойи вожаи доруҳона-аптека бештар истеъмол мегардад.

Доир ба ҳусусиятҳои маъногии неологизмҳо дастури дигари таълимии дигар «Лексикаи забони адабии тоҷик» мебошад (72), ки дар он дар бораи неологизмҳо маълумоти бештаре дода шудааст. Аз он ҷумла оварда шудааст: «Агар калимаи нав дар соҳти худ маъноро барҷаста ифода намуда, ба таври умумӣ ба нутқи омма дохил гардад, ҳамчун калимаи муқаррарӣ хизмат мекунад ва дар вай осори навӣ бοқӣ намемонад, аммо он калимаи нав ҳисоб карда мешавад; космонавт, луноход, селхозтехника...» [72, 79]. Дар таҳқиқоти забоншиносони дигар низ ин мавзӯй мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Масалан, профессор X. Маҷидов қайд мекунанд: «Мумкин аст, ба калимаҳои маъмул маъноҳои нав зам шуда бошанд. Чунин вожаҳои забон неологизмҳои маъноӣ номида шудаанд. Чунончи, калимаи дафтар ба маънои «идора, кабинет», ҷанбар «рули мошин», сабқат «марафон»: сабқати телевизионӣ; мушкилот «проблема», дарғирӣ «чант», қазия «ҳодиса, воқеа» [59, 159]. Дар бобати таҳаввулот ва инкишофи таркиби лугавии забони адабии тоҷик, усулҳои пайдоиш ва вуруду азбайнравии калимаҳо аз ҳисоби луғати иқтибосӣ, маҳсусан русию аврупой забоншиносони тоҷик, аз ҷумла, Н. Шаропов, Ю. Нурмаҳмадов, М. Музоғиршоев ва дигарон таҳқиқоти дақиқтареро ба анҷом расондаанд.

Дар бобати неологизмҳои услубӣ ва услубии фардӣ, масъалаи омилҳои тавлид, ҳусусиятҳои маъноӣ ва соҳтории наvvожаҳои услубии ашъори Бозор Собир сухан ронда қайд намудан лозим аст, ки ин масъала дар забоншиносии тоҷик умуман мавриди таҳқиқ қарор нағирифтааст ва баррасӣ намудани паҳлӯҳои гуногуни масъалаи мазкур дар илми забоншиносии муосири тоҷик аҳамияти муҳим дорад. Азбаски дар доираи як мақола муфассал таҳқиқ намудани ин масъала имкон надорад, мо тасмим гирифтем танҳо бâъзе неологизмҳои услубии хоси эҷодиёти шоири шинохта Бозор Собирро мавриди таҳқиқ қарор дихем:

Шоиru шеъре агар ҳаст

*Аз ватан бо бар кафан ҳар буду побудаи ки буд,*

*Бар ватанталбу кафанталбандаҳо баҳшиду дод.* (7)

Дар «Фарҳангги тафсирии забони тоҷикий» вожаи ватанталб умуман мавҷуд нест. Вожаи ватан чунин маънидод гаштааст: ватан *a. وطن* 1. ҷои таваллуд ва нашъунамо (*mas., deҳа, шаҳр, мамлакат*), зодгоҳ, меҳан; ҷои баромаду пайдоishi чизе. 2. ҷои истиқомат, манзил, макон, маскан; ватан кардан ҷои истиқомат иҳтиёر кардан, манзил гирифтan. 3. диёр, сарзамин, кишвар, мамлакат; дар роҳи ватан // барои ватан дар хиғзи диёру кишвари худ; ҷалои ватан кардан маҷбуран ё аз рӯи ноилочӣ тарки диёр кардан. Вожаҳои ватанҳоҳ ва ватандӯст низ ба маънои соҳибватаний омада метавонистанд. ватанҳоҳ *وطنخواه nig.* ватандӯст. ватандӯст *وطندوست* дӯстдорандай зод-гоҳи худ; содик ба ҳалқу ватани худ, ба ҳалқу ватани худ меҳру муҳабbat дошта, меҳанпараст, ватанпараст, ватанпарвар. Вале бо мақсади ба маъни манғӣ корбурд намудан ва муассирттар гаштани сухан, шоир аз вожаи

ватанталб истифода бурдааст. Ба чойи вожаи ватанталб шоир метавонист ҳаммаъни он - ватангадоро истифода барад: ватангадо **وطنگد** ۱ он ки дар орзуи ватан дар ғаридӣ умр ба сар мебарад; овора, ғарид. гадо//гадой ۲. он ки ба сабаби нодорӣ аз дигарон садақа талабида рӯз меғузаронад, соил, дарюзагар; гадои бекасу кӯй садақаҳӯри танҳову бесарпаноҳ. ۳. нодор, бенаво, камбағал; **муқоб**. доро. ۴. мӯҳтоҷ, ҳоҷатманд. ۵. бечора, мискин, бекадр: гадо кардан камбағалу эҳтиёҷманд гардонидан касеро. ۶. **маҷ**. дилдода, дилбоҳта, ошиқ; гадо бор ёфту ҷоғаҳ не (ё борҷома наёфт) (зарб.) дар мавриди ҳеч омад накардани кори камбағале гуфта мешавад; гадо душмани гадост (зарб.) ҳангоме гуфта мешавад, ки ягон кас муваффакияти ҳамвазн, ҳамкасб ё ҳамкори худро дида наметавонад. Лекин аз ҷумлаи «Шахсе, ки ватан надорад, vale ҷамъорад пораи ватани дигаронро соҳибӣ қунад» як қалимаи мурakkabi «ватанталб»-ро сохтааст. Ин амал мушаххасии афкорро таъмин менамояд ва барои равонию фасоҳати шеър мусоидат мекунад. Ҳамзамон, вожаи ватанталб дар радифи вожаи кафанталб омада, хушоҳангӣ ва равонии мисраъро таъмин менамояд. Мувофиқи таснифоти забоншинос X. Маҷидов ин вожа бо роҳи «ба тариқи қалимасозӣ соҳта шудани вожаҳои нав» неологизм сохтааст.

*Az vatan raftam,  
Valekin dур raftan az vatan imkon nadorad,  
Mekashad ҷун зодбуði meҳrubon meҳraš,  
Garchi bo man meҳrubon kam bud. (9)*

Тибқи нишондоди «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаи **зодбум** *زادبوں* *nig.* **зодгоҳ**, **зодгоҳ** *زادگاه* ј ҷои таваллуд, маҳалли таваллуд, ватан маънидод гаштааст. Вожаи **зодбуð** *زادبود* кит. сармоя ва асбобу анҷоми зинҷагӣ, будушуд тафсир гаштааст. Vale вожаи **зодбуð** умуман мавҷуд нест. Ин ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки шоир барои фасехтару равонтар гаштани фикр ва риояи оҳангнокии шеър вожаи нав-**зодбуð** корбурд намудааст. Дар ин мисраъҳо **зодбуð** ба маъни **зодбум** омадааст. Ҳамсадои **-м** бо ҳамсадои **-д** трансформатсия гашта, вожаи нави ҳоси забони шеъри шоир-**зодбуð** пайдо гаштааст. Агар аз рӯйи таснифоти пешниҳоднамудаи забоншинос X. Маҷидов гирем, ин қалима низ бо роҳи «ба тариқи қалимасозӣ соҳта шудани вожаҳои нав» соҳта шудааст.

Гарчи мардум ҳарчи мегӯянд;

*Ҷӯби сад доре ба хуни шоирон сурхида, мегӯянд;  
Шоиреро дар фалак кушианд, мегӯянд. (21)*

Вожаҳои ба вожаи **сурхида** монанд дар фарҳанг инҳо мебошанд: **сурх**, **сурхак**, **сурхакон**, **сурхбед**, **сурхбинӣ**, **сурхзамин**, **сурхина**, **сурхинарӯй**, **сурхӣ**, vale қалимаи **сурхида** дар ин китоб тафсир нагаштааст.

**Сурх** ۱. ба ранги хун, қирмизӣ, гулгун; **гули сурх**, **шароби сурх**. ۲. *кӯн. мансуб ба* инқилоби октябр ва ба соҳти шуравӣ: **аскари сурх**, **байраки сурх**, **сурх кардан** а) ба ранги сурх даровардан, ранги сурх (сурхӣ) молидан (*mas.*, *занҳо лаби худро*); б) **маҷ**. касеро ба ҳичолат монондан; **сурх шудан** а) ба ранги сурх даромадан; б) дар оташи тафсон пухта кабоб шудан (*mas.*, *гӯшт*); в) **маҷ**. шарм доштан, ҳичолат қашидан. **Сурхак** ۱. сурхтоб, ба сурхӣ моил (*ранг*). ۲. як навъ ангури тезпазак. ۳. як навъ гандум. ۴. *тиб.* бемории гузаранде дар бачагон (сурхча, сурхакон).

**сурхакон** *nig.* **сурхак** ۴. **сурхбед** *سرخ بید* навъе аз дараҳти бед.

Сурхбинӣ *سرخ زمین* он ки бинияш ҳамеша сурх бошад. Сурхзамин замине, ки хокаш сурхранг аст. Сурхина *سرخینه* сурхтоб, сурхча (*ранг*). Сурхинарӯй *سرخینه روی* он ки ранги рӯяш ба сурхӣ моил аст. Сурхӣ *سرخی* ۱. сурхрангӣ. ۲. ранги сурх барои ҳатнависӣ. ۳. гоза, гулгун, ки занҳо ба рӯҳсора моланд; **сурхӣ давидан ба рӯй** аз ҳаяҷон, шодӣ *ва ғ.* сурх шудани рӯй. Дар шеъри дигари шоир низ ин вожаи мавриди истифода қарор гирифтааст.

*Сурхида буд анорат, лунҷаи дамида дам буд,  
Онро намефуշурдам, дар ҷаими ман варам буд,  
Ҷун он ки аз анорат дӣ об мефуշурдам,  
Оби анори дилро аз диддам фуշурдам. (54)*

Дар ин мавридҳо низ неологизмҳои ҳоси забони шоир бо роҳи «ба тариқи қалимасозӣ соҳта шудани вожаҳои нав» соҳта шудаанд.

Ҳамин тавр, қалимаҳои нав дар забон якчанд функцияҳоро иҷро мекунанд. Аввал ин, ки барои соҳтани муродифҳои нав мусоидат мекунанд. Сониян, қалимаҳои нав як қисми бори маъноии гуфтугӯро ба худ мегиранд. Қалимаҳое, ки вобаста ба соҳташон ҳосияти

умумӣ доранд, дар муқоиса бо калимаҳои аслии забон маъноҳое меофаранд, ки метавонанд боиси бойшавӣ ва ғановати забон гарданд.

## АДАБИЁТ

1. Бозор Собир. Аз Гули хор то симхор .- Москва: Интрансдорнаука, 2003.- с.
2. Бозор Собир Бо чамидан, бо чашидан.- Душанбе: Ирфон, 1987.-203с.
3. Болотнова, Н. С., Болотнов, А. В. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография: контрольно-тренировочные задания: учебное пособие. – Флинта Наука, 2009.
4. Буриев, Ш. Р. Лексическая синонимия в «Маснавии маънави» Джалолиддина Руми / Автор.канд. дисс: – Душанбе, 2002. – 22 с.
5. Винокур, Т. Г. О содержании некоторых стилистических понятий. В кн.: Стилистические исследования. - М.,1972.-С.114.
6. Джумаев, М. О. Лексико-семантические особенности «Нафахат-ул-унса» Абдурахмана Джами. Автор. канд. дисс. – Душанбе, 2007. – 22с.
7. Джураева, С. Б. Синонимы в поэзии Абдурахмана Джами. /Автор. канд. дисс. – Худжанд, 2009.
8. Кабиров, Ш. Лексические особенности «Таърихи Бадаҳшон». – АҚД. – Душанбе, 1979. – 24 с.
9. Камолиддинов, Б. Синтаксическая синонимия в современном таджикском литературном языке. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 288 с.
10. Музофиришоев, М. Неологизмы и способы их образования в современном таджикском литературном языке (на материале периодической печати 90-ых гг. XX и начала XXI веков) / Автор. канд. дисс., –Душанбе, 2012.
11. Нурмаҳамадов, Ю. Ш. Лексические категории и их стилистические особенности в творчестве Лоика Шерали. – Автор. канд. дисс. – Душанбе, 2007.– 26 с.
12. Падучева, Е. В. Динамические модели в семантике лексики. – М., 2004.
13. Солодуб, Ю. П., Альбрехт, Ф. Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 264 с.
14. Тиллоева, С. М. Лексическая синонимия имён прилагательных в таджикском и русском языках / Автор. канд. дисс. – Душанбе, 2000. – 22 с.
15. Хайтова, Ш. И. Лексические особенности газелей Камоли Худжанди / Автор. канд. дисс. – Душанбе, 2002. – 21 с.
16. Хасанов, А. Лексические особенности «Худуд-ал-олам» / Автор. канд. дисс. – Душанбе, 1986. – 22 с.
17. Хашимов, С. Лексические особенности «Гулистана» Саади Шерози / Автор. канд. дисс. – Душанбе, 1973. – 23 с.
19. Юсупов, Х. Лексические особенности языка произведений Садриддина Айни / Автор. канд. дисс. – Душанбе, 1971. – 35 с.
20. URL [http://www.langinfo.ru/index.php?sect\\_id=1442](http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1442)
21. URL <http://www.homeenglish.ru/Texteliseeva1.htm>

## ТАТБИҚИ ПРИНСИПҲОИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ҲАМЧУН ОМИЛИ ИНКИШОФИ ЛАЁҚАТИ АҚЛИИ КӮДАК

**КАМОЛЗОДА С.** – мудири шуъбаи таҳсилот ва технологияи педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126. **E-mail:** kamolzoda70@mail.ru, **тел.:** +(992) 918 23 28 22.

**АБДУРАҲМОНОВ Г.Н.** – сармутаҳассиси шуъбаи таҳсилот ва технологияи педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126. **E-mail:** abduraxmonov\_1979@mail.ru, **тел.:** +(992) 98 333 02 79.

Дар мақола масъалаи татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Зимни таҳлили андешаҳои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ хулоса карда мешавад, ки муносибати босалоҳият ба таълим метавонад ба сифати омили муҳимми мусоидаткунанда дар зоҳиргардӣ ва инкишофи аломатҳои лаёқати ақлии хонандагон

баромад кунад. Нақши ташакқули салоҳияти иҷтимоӣ дар босамар татбиқ гаштани имкониятҳои кӯдакони лаёқати ақлидошта таъкид мегардад. Тавсияҳо барои татбиқи босамари муносабати босалоҳият ба таълим дар раванди таҳсилот пешниҳод мегарданд.

**Вожаҳои асосӣ:** ташаккул, инқишиоф, салоҳият, салоҳиятнокӣ, салоҳияти иҷтимоӣ, муносабати босалоҳият ба таълим, лаёқати ақлий, аломатҳои лаёқати ақлий, кӯдакони лақати ақлидошта.

## РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРИЗНАКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ

**КАМОЛЗОДА С.** – заведующий отделом образования и педагогической технологии Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126. E-mail: kamolzoda70@mail.ru, тел.: +(992) 918 23 28 22.

**АБДУРАХМОНОВ Г.Н.** – гл.специалист отдела образования и педагогических технологий Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126. E-mail: abdurakhmonov\_1979@mail.ru, тел.: +(992) 98 333 02 79.

В статье рассматривается проблема реализации компетентностного подхода в образовании. На основе анализа зарубежных и отечественных исследователей утверждается благотворное влияние компетентностного подхода в образовании на развитие признаков интеллектуальной одаренности учащихся. Отмечается вещающая роль формирования социальной компетенции в реализации возможностей детей с признаками интеллектуальной одаренности. Предлагаются рекомендации для эффективной реализации компетентностного подхода в образовательный процесс.

**Ключевые слова:** формирование, развитие, компетенция, компетентность, социальная компетентность, компетентностный подход, интеллектуальная одаренность, признаки интеллектуальной одаренности, дети с признаками интеллектуальной одаренности.

## THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN EDUCATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SIGNS OF INTELLECTUAL GIFTEDNESS IN CHILDREN

**KAMOLZODA S.** - Head of the Department of Education and Pedagogical Technology of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st, 126. E-mail: kamolzoda70@mail.ru, mob.: +(992) 918 23 28 22.

**ABDURAKHMONOV G.N.** - Specialist of the Department of Education and Pedagogical Technology of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st, 126. E-mail: abdurakhmonov\_1979@mail.ru, mob.: +(992) 98 333 02 79.

The article considers the problem of implementing the competency-based approach in education. Based on the analysis of foreign and domestic researchers, the beneficial effect of the competency-based approach to education on the development of signs of intellectual giftedness of students is approved. The broadcasting role of the formation of social competence in realizing the opportunities of children with signs of intellectual giftedness is noted. Recommendations are proposed for the effective implementation of the competency-based approach to the educational process.

**Keywords:** formation, development, competence, competence, social competence, competency-based approach, intellectual giftedness, signs of intellectual giftedness, children with signs of intellectual giftedness.

«Академияи таҳсилот ба масъалаи дурнамои рушди маориф бояд диққати аввалиндарача дода, доир ба мақоми мактаби мусоир, сатҳу сифати китобҳои дарсӣ, ворид кардани гояҳои давлатдории милий ва арзишҳои хувиятсози халқамон дар китобҳои дарсии фанҳои ҷамъиятигу гуманитарӣ, раванди таълим, таносуби соатҳои фанӣ, усулҳои фаъоли таълим, роҳҳои самараноки омӯзиши фанҳои табӣ, риёзиву дақиқ ва ташаккули зехнияти хонандагону донишҷӯён пешниҳодҳои мушаххас манзур намояд».

### Эмомали Рахмон

Дар шароити кунунӣ самти афзалиятноки рушди мактабу маориф татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим маҳсуб мейёбад. Қобили қайд аст, ки раҳёфти мазкур дар низоми маорифи давлатҳои рушдёфта миёнаҳои асри гузашта ворид гардида, натиҷабаҳшии ҳудро событ соҳтааст. Моҳияти муносибати босалоҳият ба таълим дар он ифода мейёбад, ки дар он диққати асосӣ ба рушди қобилияти ба даст овардан ва босамар истифода бурдани донишу маҳорат ва малакаҳо ҳангоми машғулиятҳои гуногуни таълимӣ, қасбӣ ва инфиродӣ равона мегардад.

Салоҳиятнокӣ қобилияти маҷмӯии инсон буда, барои мустақилона истифода бурдани унсурҳои мухталифи дониш, малакаю маҳорат ва усули фаъолият дар вазъиятҳои муайян (таълимӣ, инфиродӣ, қасбӣ) равона мегардад [4, с. 18].

Ермаков Д. В. ҳусусиятҳои муҳими салоҳиятнокиро ба таври зайл ифода менамояд [1]:

- қобилият ва омодагии шаҳс барои муаррифӣ намудани ҳуд ҳамчун субъекти комили ҳудтакомулдиҳанда дар системаи «инсон - дунё»;
- мавқеи субъективии шаҳсро дар таълим инъикос ва татбиқи арзишҳои шаҳсиятро таъмин менамояд;
- ҳарактери фароғаний дорад;
- услуби (принципи) дидактикаи алоқамандсозии таълимро бо ҳаёт ва фаъолият татбиқ менамояд;
- дар раванди татбиқи амалии фаъолият зоҳир гардида, идора карда мешавад.

Муҳаққиқон М. Лутфуллоҳода ва F. Бобизода масъалаи салоҳият ва салоҳиятнокиро ба хубӣ пайғирӣ намуда, дар мисоли салоҳиятнокии омӯзгор тавсифи зеринро пешниҳод мекунанд: «...салоҳиятҳои омӯзгор ҷабидай дониш, маҳорату малака, таҷрибаи амалӣ, технологияи педагогӣ, маъnavиёт ва фарҳанги ўст, ки дар мустақилияти иҷтимоӣ-коммуникативӣ, аҳбор, тафаккури интиқодӣ, таҳқиқотӣ, тафаккури эҷодӣ, эҳсос, арҷгузорӣ ва гайра ифода мегардад» [2, с. 7].

Таҳлили андешаҳои муҳаққиқон нишон медиҳад, ки мағҳуми «салоҳият» дар робита ба фаъолияти қасбӣ дараҷаи мувофиқат ба талаботи қасбро дорад, яъне мувофиқати сифатҳои психологии шаҳс, ки ба ў имкон медиҳанд то дар вазъиятҳои гуногун, мустақилона ва бо дарки баланди масъулият амал намояд. Салоҳиятнок будан маъни соҳиб будан ба қобилият ва маҳорати иҷрои вазифаҳои муайянни меҳнатиро дар назар дорад.

Дар раванди таҳсилот, муносибати босалоҳият ба таълим ба принципҳои зерин асос мейёбад:

- зимни истифодаи таҷрибаи ҷамъиятий, ки таҷрибаи худи қӯдак як унсури онро ташкил медиҳад, дар хонандагон инкишоф додани қобилияти мустақилона ҳал намудани масъалаҳои соҳаҳои гуногун ва намудҳои гуногуни фаъолият;
- мундариҷаи таҳсилотро бояд таҷрибаи иҷтимоии аз ҷиҳати дидактикӣ мутобиқ гардонидашудаи ҳалли масъалаҳои маърифатӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва ғ. ташкил дихад;
- фароҳам овардани шароит барои дар хонандагон ташаккул додани таҷрибаи мустақилона ҳал намудани масъалаҳои гуногуни ҳаётӣ ва таълим;
- натиҷаҳои таълимро зимни таҳлили дараҷаҳои маълумотнокӣ, ки хонандагон дар давраҳои муайян таҳсил ба даст меорад, баҳоѓузорӣ намудан;
- натиҷаи асосӣ ва бевоситаи фаъолияти таълимӣ ташаккули салоҳиятҳои калидӣ маҳсуб мейёбад [3].

Салоҳиятҳои калидӣ, аз назари муҳаққиқон, ин қобилияти истифодаи дониш, маҳорат ва малакаҳо ҳангоми ҳалли масъалаҳои муҳим, қобилияти мустақилона амал намудан дар вазъиятҳои номуайян мебошад.

Дар муносибат ба хонанда мағҳуми салоҳият мазмуни зеринро қасб мекунад:

–мачмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои амалие, ки ба ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, маърифатӣ ва қасбӣ) равона карда мешаванд;

–мачмӯи маҳоратҳое, ки шаҳс онҳоро тавассути маърифат ва таҷрибаи хеш ҳосил мекунад;

–натиҷаи таҳсил арзёбӣ гардида, ҳамчун қобилияти истифода бурдани дониш, малака ва маҳорат ҳангоми ҳалли масъалаҳои соҳаи муайян зоҳир мешавад [4, с. 18].

Зимни татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим мақсадҳои таҳсилот низ дигаргун мегарданд. Дар назди муассисаи таҳсилотӣ ин шакли ташкили таълим вазифаҳои зеринро тақозо мекунад:

–дар хонандагон ташаккул додани қобилияти мустақилона дониш омӯхтан, яне на танҳо гирифтани донишҳои тайёр, балки муайян қардани мақсадҳои фаъолияти таълимӣ-маърифатии худ, интихоб намудани сарчашмаҳои зарурии иттилоъот, натиҷаҳои бадастомадаро баҳогузорӣ қардан, фаъолияти худро ташаккул додан, бо дигар хонандагон ҳамкорӣ қардан ва ф.;

–омӯзонидан ва маънидод қардани раванди мустақилона ҳал намудани масъалаҳои маърифатӣ ва зуҳуроти воқеяят бо назардошти алоқамандиҳои моҳият;

–омӯзонидани мавқеъгирӣ дар масъалаҳои қалидии ҳаёти мусир: экологӣ, сиёсӣ, муносибати байнифарҳангӣ ва ф.

–омӯзонидани мавқеъгирӣ дар олами арзишҳои маънавӣ, ки маданият ва ҷаҳонбинии гуногунро инъикос мекунанд;

–омӯзонидани ҳалли масъалаҳое, ки барои татбиқи намудҳои гуногуни фаъолиятҳои қасбӣ заруранд (масъалаҳои коммуникативӣ (иртиботӣ), ҷустуҷӯ ва таҳлили аҳбор, қабули қарор, ташкили фаъолияти якҷоя ва ф.);

–омӯзонидани ҳалли масъалаҳои интихоби қасб, давом додани таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ.

Ҳамин тарик, татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ба хонандагон имкон медиҳад, ки дар фаъолияти таълимӣ-маърифатии худ эҷодкор бошанд, ба ҳудтаълимдиҳӣ ва ҳудтакомулдиҳӣ қодир бошанд, дар худ мустақилият ва ҳисси масъулиятыносиро ташаккул диханд.

Ба андешаи мо, муносибати босалоҳият ба таълим барои рушди аломатҳои лаёқати ақлӣ дар хонандагон мувофиқи мақсад ва самараҳаҳш мебошад. Ташкили шароитҳои зарурӣ барои татбиқи раҳёғти мазкур дар раванди таълим метавонанд ба сифати омилҳои мусоиде баромад қунанд, ки ба зуҳурот ва инкишофи аломатҳои лаёқати ақлӣ дар хонандагон мусоидат мекунанд.

Қобили зикр аст, ки масъалаи лаёқати ақлӣ аз ҷумлаи масоили муҳими илмҳои психология ва педагогика маҳсуб мейбад. Он бевосита ба масъалаи тарбия ва истифодаи самараноки захираи эҷодӣ ва зеҳни кишвар марбут аст.

Айни замон муҳаққиқон лаёқати ақлиро ҳамчун зуҳуроти серпаҳлӯ, тағиیرпазир ва мураккаб ба қалам медиҳанд, ки дар баробари қобилиятҳои ақлӣ боз чунин ҷузъиётро ба монанди эҷодкорӣ, мароми маърифатӣ ва сифатҳои шаҳсии фард дар бар мегирад [5, 7, 8].

Шумакова Н.Б. қайд мекунад, ки лаёқати ақлӣ дар зинаи баланди инкишофи умумии ақл ва имкониятҳои эҷодӣ, ҳассосӣ ба донишомӯзӣ дар соҳаҳои гуногун зоҳир мегардад [7]. Ба андешаи ў, раванди таълим набояд танҳо ба рушди қобилиятҳои ақлӣ равона бошад, балки шаҳсияти кӯдакро дар маҷмӯъ фаро гирад.

Ба вазифаҳои асосии таълими кӯдакони лаёқати ақлидошта зеринҳо мансубанд:

–рушди рағбат ва талаботи маърифатӣ ба доираи васеи зуҳуроти омӯхташаванда;

–ташаккули «тасаввуроти мукаммали олам» ва тафаккури системавӣ дар мактаббачагон;

–рушди намудҳои гуногуни тафаккур: эҷодӣ, танқидӣ ва мантиқӣ;

–ташаккули қобилияти мустақилона ба даст овардани дониш ва гузаронидани кори таҳқиқотӣ, омӯзонидани малакаҳо ва маҳоратҳои барои ин зарурӣ;

–омӯзонидани малакаҳои фаъолияти якҷоя (муҳокимаи якҷояи масъалаҳои ҳалшаванда дар гурӯҳҳои хурд, маҳорати бурдани баҳс, қабул намудани нуқтаи назари дигарон, фаъолияти якҷояи таҳқиқотиро анҷом додан ва ф.);

–рушди қобилият ба ҳудомӯзӣ ва ҳудбаҳодиҳӣ [7, с. 95].

Чуноне ки таҳлили боло нишон медиҳад, миёни вазифаҳои асосии мактаб дар мавриди татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ва вазифаҳои таълими кӯдакони

лаёқати ақлидошта, монандиҳои муайян ба мушоҳид месаданд. Пас, хулоса кардан мумкин аст, ки татбиқи принсипҳои муносибати босалоҳият ба таълим метавонад ба инкишофи лаёқати ақлии кӯдакон мусоидат намояд.

Яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи лаёқат – ин масъалаи татбиқи нагаштани имкониятҳои зеҳнӣ ва эҷодии кӯдакони болаёқат дар оянда мебошад. Ба андешаи психологи рус В.С. Юркевич душвории асосии кӯдакони болаёқат дар оянда – ҳангоми кӯшиши татбиқи намудани имкониятҳои шон дар фаъолияти касбӣ пеш меояд. Ў ба натиҷаи як қатор таҳқиқотҳо ишора намуда, қайд мекунад, ки на бештар аз 3% кӯдакони лаёқати баланди ақлидошта метавонанд имконоти худро маҳсулнок амалӣ намоянд [8, с. 48].

Яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур – ин ташаккули салоҳиятнокии иҷтимоӣ дар хонандагон мебошад. Салоҳияти иҷтимоӣ яке аз намудҳои муҳими салоҳият ба шумор рафта, ташаккули он дар татбиқгардии имкониятҳои кӯдак аҳамияти муҳим дорад. Салоҳиятнокии иҷтимоӣ дар ҷанбаҳои зерин ифода мейёбад: аз тарафи кӯдакон аз худ гаштани салоҳиятҳо барои ворид гаштан ба ҷомеа (маърифатӣ, умунифарҳонгӣ, коммуникативӣ, арзишӣ-маънӣ, шаҳсӣ); маҳорат ва малакаҳои барои ҳаётин минбаъдаи кӯдак арзишноки рафтори иҷтимоӣ; гузоштан ва амалӣ намудани мақсадҳои умумӣ; амалӣ намудани фаъолияти маърифатӣ; одат намудан ба танзими фаъолии худ ва мувофиқа соҳтани он бо одамони дигар зимни арзишҳои умумииносонӣ, ки ташаккули таҷрибаи иҷтимоӣ ва камолоти иҷтимоӣ тавассути онҳо сурат мегирад ва ғ. [6, с. 46].

Таҳқиқоти олимон муайян намуданд, ки дар амал татбиқи гаштани имкониятҳои кӯдакони болаёқат дар оянда аз малакаҳои ҳамкории иҷтимоӣ бо дигар одамон, фарҳонги муошират ва ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ дар онҳо вобастааст. Дар робита ба ин В.И. Панов қайд мекунад: «Кӯдакони болаёқат аксарон таҷрибаи ҳалли масъалаҳои душвори маърифатиро соҳиб бошанд ҳам, таҷрибаи ҳалли вазъиятҳои иҷтимоиро надоранд, яъне он вазъиятҳои рӯзмарра ки ҳамеша дар ҳаётин ҳаррӯза, муошират бо дигар одамон, такмили касбӣ ва гайра пеш меоянд. Гузашта аз ин, аксарон ҳалли ин масъалаҳоро калонсолон ба дӯш мегиранд (волидон, муаллимон). Бо ин сабаб кӯдакони болаёқат метавонанд ҳатто чунин вазъиятҳо ва душвории ҳалли онҳоро «набинанд». Аз ин рӯ, ба шароитҳои аз лиҳози иҷтимоӣ қатъии ҳаётин қалонсолон афтода, кӯдакони болаёқат ба ҳалли он вазъиятҳои мураккаби ҳаётӣ, ки пас аз таълими мактаби миёна ва олӣ пеш меоянд, бетайёрӣ мемонанд. Дар натиҷа «ҳосили» лаёқати онҳоро шахсоне истифода мебаранд, ки қобилияти дидан ва ҳал намудани масъалаҳои иҷтимоиро доранд ва ё ин лаёқат имконоти татбиқгардӣ наёфта, тадриҷан дар «ботлок»-и масъалаҳои рӯзмарра ё дигар проблемаҳои иҷтимоӣ гарк мегардад» [5, с. 352].

Бартараф намудани душвориҳои мазкур дар сурати татбиқи самараноки принсипҳо ва талаботи муносибати босалоҳият ба таълим дар раванди таълими кӯдакони болаёқат имконпазир мегардад. Самти афзалиятноки раҳёфти мазкур ташкили ҳамкории миёни тамоми иштирокчиёни раванди таълим – педагогҳо, волидон, худи кӯдакон ва психологи баландиҳтисос мебошад, ки қодир аст душвориҳои мавҷударо саривақт ошкор намуда, дар дараҷаи баланди касбӣ раванди дастгирии психологӣ-педагогии кӯдакон, волидон ва муаллимонро амалӣ гардонад.

Аз таҳлили боло хулосае бармеояд, ки муносибати босалоҳият ба таълим метавонад барои барвақт ошкор намудани аломатҳои лаёқати ақлий дар кӯдакон ва фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои рушди ҳамаҷонибаи онҳо нақши муҳим бозад.

Дар интиҳо якчанд тавсияҳо ҷиҳати татбиқи босамари муносибати босалоҳият ба таълим пешниҳод менамоем:

1. Коркарди стандартҳои босифати психолог ва педагог, ки мувофиқи талаботи муносибати босалоҳият ба таълим омода гаштаанд.
2. Омодасозии педагогҳо ва психологҳо барои татбиқи сатндартҳои таълими тибқи талаботи басалоҳият ба таълим таҳиягашта.
3. Ташкили ҳамкории зичи мактабу оила.
4. Ҳамкории судманди тамоми зерсохторҳои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ (Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, Дошишкадаи ҷумҳуриявии таҳсилоти оила) баҳри татбиқи босамари муносибати босалоҳият ба таълим.
5. Мониторинги раванд ва натоиҷи татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим.

6. Гузаронидани таҳқиқоти системаноқи психолоғӣ-педагоғӣ дар самти муайяннамои душвориҳои асосии татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим.

## АДАБИЁТ

1. Ермаков, Д.С. Информационная компетентность в информационном обществе // Педагогика, 2013. - № 2. - С. 26–30.
2. Лутфуллоҳода, М., Бобизода, Ф. Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо. - Душанбе, 2017. - 88с.
3. Мединцева, И. П. Компетентностный подход в образовании [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/> (дата обращения: 20.01.2020).
4. Муносибати босалоҳият ба таълим (дастури методӣ). Мураттибон: Ф. Бобизода, Д. И момназаров, Ш. Истрофилии, А. Байзоев. – Душанбе: Ирфон, 2018. – 72 с.
5. Панов, В.И. Экopsихологический взгляд на развитие и сохранение детской одаренности [Текст] / В.И. Панов // Психология образования в XXI веке: теория и практика. – С. 349-353.
6. Трубайчук, Л. Формирование социальной компетенции как фактор развития детской одаренности [Текст] / Л. Трубайчук // Дошкольное воспитание, 2010. – №4. – С. 45-47.
7. Шумакова, Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей [Текст] / Н.Б. Шумакова. – М.: Моск.псих. - соц. ин-т.; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 336 с.
8. Юркевич, В.С. Развивающий дискомфорт в народной и профессиональной психопедагогике [Текст] / В.С. Юркевич // Одаренные дети. – Душанбе, 2002. - №2. – С. 48-65.

## ҲАМҚОРИИ ОИЛА ВА МАКТАБ ДАР РУШДИ ТАФАККУРИ ХОНАНДАГОН

**ЗУЛФОНОВ Б.** - ходими пешбари илмии Пажӯҳишгоҳи рушд мавриди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ – 126, тел.: +(992) 93 6017525

Дар мақола мавқеи оила дар ҳаёти инсон, баҳусус, хонандагон нишон дода шудааст. Оила дар мустаҳкам намудани саломатӣ ва тарбияи насли наврас нақши муҳим мебозад. Дар оила асосҳои феълу атвори инсон, муносибати вай ба меҳнат, ба сарватҳои маънавӣ, идеявӣ ва маданий ташаккул мейбад. Мактаб истеъоддоро ташаккул дода, қобилияти зеҳнӣ, фаълоият дар шароити гуногун, зуд аз худ намудани донишҳои нав ва истифодай мақсадноки дастовардҳои технологияи мусирро меомӯзонад. Ташаккули тафаккури насли наврас ба эҷодкорӣ, навовариву ихтироъкорӣ аз айёми кӯдакӣ ва наврасӣ рушд мейбад.

**Вожаҳои асосӣ:** тарбия, оила, мактаб, омӯзгорон, Падар, Модар, кӯдак, фарҳанг, иҷтимоӣ, таълим, миллӣ.

## СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

**ЗУЛФОНОВ Б.** - ведущий научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмона Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, тел.: +(992) 93 6017525

В статье освещается роль семьи в жизни человека. Семья играет важную роль в укреплении здоровья и воспитании подростков. В семье формируются основные принципы человека, их отношение к труду, духовное, идеологическое и культурное богатство. Школа развивает таланты, создает интеллектуальность, гибкость в различных условиях, быстро приобретает новые знания и целевые технологические достижения. Развитие подросткового мышления создает и вводит новшества, вовлекая детей и подростков в образовательный процесс.

**Ключевые слова:** образование, семья, школа, учителя, родители, мать, ребенок, культура, образование, национальный.

## COLLABORATION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL IN THE, DEVELOPMENT OF STUDENTS THINKING

**ZULFONOV B.** - leading researcher at the Institute for the Development of Education named after Abdurahmon Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni 126, mob.: +(992) 93 6017525

The article describes the role of the family in the life of a person, especially students. The family plays an important role in promoting the health and education of adolescents. The family forms the basic principles of man, their attitude to work, spiritual, ideological and cultural wealth. The school develops talents, creates intelligence, flexibility in various conditions, quickly acquires new knowledge and targeted technological advances. The formation of the thinking of the younger generation to creativity, innovation and ingenuity begins and develops from childhood and adolescence.

**Keywords:** education, family, school, teachers, parents, mother, child, culture, social, education, national.

Қўдак бо гузоштани кадамҳои аввал аз зиндагӣ барои хеш сабаки нахустин мегирад ва батадриҷ барои дарёфти донишҳо ва маълумоти дигар талош меварзад. Қўдакон ба сари хеш дар фаро гирифтани донишҳо дасткӯтаҳанд ва танҳо мактаб метавонад барояшон ба сўи шоҳроҳи маърифат роҳ кушояд.

Дар ҷомеаи муосир одамон ҷаҳонро бояд бо диди нав дарк кардан тавонанд. Омилҳои инкишофи шахсият ва рушди ҷомеа тақозо менамоянд, ки мактаби муосир шахсро бо хулку атвори нек тарбия намояд.

Ҳадафи асосии давлат тарбия намудани наврасону ҷавонони соҳибилму соҳибхунар, донандаи техникуму технологияҳои ҳозиразамон ва мутахассисони ҷавобгӯи талаботи рӯз мебошад.

Мактаб истеъоддоро ташаккул дода, қобилияти зеҳнӣ, фаълоият дар шароити гуногун, зуд аз худ намудани донишҳои нав ва истифодаи максадноки дастовардҳои технологияи муосирро меомӯзонад.

Ҳонаводаи имрӯза дар муҳити сифатан нав ва тазодҳои иҷтимоӣ қарор дорад. Аз як тараф, бо душвориҳо рӯ ба рӯ гаштани ҷамъият ва муҳтоҷ будани оиларо мушоҳида намуда, кор карда баромадан ва дар амал татбиқ намудани барномаи мукаммали комплексӣ оид ба мустаҳкам намудан ва аҳамияти қалон доштани накши оила дар тарбияи қўдаконро зарур мешуморам. Аз тарафи дигар, омилҳо, ки боиси тезу тунд шудани мушкилоти ҳонавода мегарданд, хеле зиёданд.

Пеш аз ҳама паст будани сатҳи зиндагии оилаҳо, зиёд гардиданчи чудошавии волидон аз ин авомил ба шумор мераванд, ки сабаби мушкилоти равонии қўдакон мегарданд. Қисми зиёди наврасон аз волидонашон ҷудоянд. Бинобар ин, дар шароити мураккаби имрӯза оила ёрии мунтазам ва таҳассусиро аз тарафи муассисаҳои таълимӣ талаб менамояд. Танҳо раванди ҳамкории омӯзгорон ва волидон метавонад бомуваффақият масъалаи ташаккули шахсияти мактаббачагонро ҳал намояд.

Ҷараёни ҳамкории оила бо муассисаҳои таълимӣ бояд волидонро барои фаъолона иштирок намудан дар раванди таълиму тарбия ва берун аз он тарғиб намояд. Вазъи имрӯзаи ҳаёти ҷомеаи Тоҷикистон тақозо дорад, ки волидон ба тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти қўдакони хеш бо диди нав, муносибати нав, андешаю афкори нав чун фарди соҳибхуқуқ ва мустақили ҷомеа назар намоянд. Зарурат ва моҳияти ин масъаларо ба назар гирифта Ҳукумати Тоҷикистон бо назардошли пешниҳодоти ҷомеа ва мутахassisон Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» -ро қабул кард. Тарбияи оилавӣ яке аз самтҳои муҳими ҷараёни тарбия буда, аз бисёр ҷиҳат ба фахмишу дониш ва фаъолияти пурсамари падару модарон ва омӯзгорону мураббииён саҳт марбут аст. Ҳусусан, таълиму тарбияи дурусти фарзанд дар оила қарзи аввалиндараваи

падару модар дониста мешавад. Мухити тарбия, ҷаҳонбинӣ ақлу одоб ва дунёи маънавии падару модар аввалин сарчашмаест, ки қӯдак аз он ғизои маънавӣ мегирад. (6-10)

Сарвари давлат Эмомалий Раҳмон, дар муаррифии лоиҳаи Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимум тарбияи фарзанд» хеле оқилона таъкид кардан: «Усулан ақлу идрок, ҷаҳонбинӣ ва фазилати маънавии падару модар аввалин сарчашмаест, ки дар зехну шуури қӯдак нақши ҳамешаӣ пайдо мекунад ва нуфузи он дар зиндагии инсон як умр бокӣ мемонад». Махзӯбо кӯшишу талоши волидон сатҳи тафаккур ва донишандӯзӣ, одобу рафткор, муошират ва худшиносии фарзандон ташаккул меёбад. Бинобар ин, дар шароити кунунӣ маъсулости тарбият ва таълими наврасон ва ҷавонон асосан бар дӯши оила ва мактаб voguzor гардидааст. Ба комёбӣ ноил гардидани қӯдак дар мактаб аз кӯшиши волидон хеле вобаста аст. Аз ин рӯ, мактаб дар робита ба масъалаи ҳамкорӣ бо волидон дар назди худ вазифаҳои зеринро мегузорад:

- Таълими равонию педагогии волидон оид ба масъалаи тарбияи қӯдакон.
- Ҷалб намудани волидон бо фаъолияти якҷоя бо қӯдакон барои тақвияти нерӯи тарбиявӣ дар шароити берун аз синф, беҳтар намудани ҳамкории омӯзгорон, волидон ва қӯдакон.

- Ворид намудани дигаргуниҳо ба раванди тарбия дар бâъзе оилаҳо;
- Расонидани ёрии равонию педагогӣ дар тарбияи хонандагони боистеъодод ва лаёқатманд;
- Ба волидон расонидани ёрии равонию педагогӣ дар ҳал намудани масъалаҳои душвори тарбия;
- Кори инфириродӣ бо оилаҳои носолим.
- Ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятии волидон: кумитаи падару модарон, шурӯи мактабӣ ва гайра.

Самтҳои асосии фаъолияти омӯзгорон ва волидон аз инҳо иборатанд:

- фазои маърифатии ҳаёт;
- дастгирии солими ҷисмонии таълимгирандагон;
- ташаккули нерӯи эҷодӣ;
- дастгирии қӯдакони болаёқат;
- дастгирии иҷтимоӣ ва тадбирҳои пешгирии беназоратӣ.

Дар барқарор намудани робитаи байни волидон ва омӯзгорон роҳбари синф нақши мухим мебозад. Ў кӯшиши менамояд, ки волидонро ёрдамчиёни ҳақиқӣ ва босадоқати колективи педагогӣ гардонад, эҳтироми онҳоро нисбат ба мактаб дастгирӣ намояд.

Чӣ хеле, ки волидон ба мактаб муносибати менамоянд, ҳамон хел муносибати қӯдаконашон ба онҳо суръат мегирад. Агар волидон ба омӯзгорон боварӣ дошта бошанд, ҳамин тавр хонандагон низ ба мактаб боварӣ ҳосил менамоянд. Ин таҳқурсии хуб аст барои ҳамкорӣ кардан ва барои ҳамаи муваффақиятҳо дар пешравии фаъолияти хонандагон. (9)

Қадами асосӣ ва аввалин дар ҳал намудани мушкилоти ҳамкории мактаб ва волидон омӯхтани нерӯи тарбиятии хонаводагӣ (фазои хонавода) ба шумор меравад. Роҳбари синф шиносномаи иҷтимоии синфро тартиб медиҳад, ки дар асоси он ва маълумотномаи иҷтимоии ҷонишини директор оид ба корҳои тарбиявӣ шиносномаи мактабӣ таҳия мегардад. Маълумоти таҳлилӣ ҳамчун манбаи иттилоотӣ барои коркарди роҳбурди ҳамкории мактаб ва волидон имконият фароҳам меорад. Анвои ҳамкориҳои зерин дар низоми ҳамкорӣ бо оилаҳо нақши мухим мебозанд: ҷорабинҳои умумимактабӣ ва синғӣ (намоишномаи анъанавии солинавӣ, консертҳо, идҳо, рӯзи саломатӣ ва гайраҳо); идоракунии якҷояи мактабӣ (кори умумимактабии кумитаи падару модарон); маводи ахборотии мактаб (лавҳа, гӯша барои волидон, сомонаи мактабӣ). Дар асоси шароити ҳамкорӣ нерӯи эҷодӣ, саломатӣ, сулҳ, таҳаммумлазизӣ, муоширати тарафайн, муошират ва ҳамкорӣ, самти ёрии байниҳамдигарӣ дар ташаккули шахсияти қӯдак инкишоф меёбад. Волидон саёҳатҳо ташкил менамоянд, дар таҷиҳозонидани синфҳонаҳо ва таъмири онҳо ёрӣ мерасонанд. Дастигирӣ асосии волидон дар тайёр намудани сару либос, ороишот, сабти овозҳо ва гайра мебошад. Аз нигоҳи аввал, ба назари кас чунин менамояд, ки ҳамаи кор дар мактаб ба хубӣ ба анҷом мерасад. Аз ҷиб сабаб бошад, ки на дар ҳамаи синфҳо дар маҷлиси падару модарон шумораи зиёди волидонро дидар метавонем? Пас, ҷиб тавр муносибатро бо волидон ба таври ҷиддӣ метавон барқарор кард?

Албатта, волидон мунтазиранд, ки мактаб ба кӯдакон некӣ, мустақилият, дуруст фикр кардан, баёни саҳеҳ, таҳлили вазъият, дар колектив зистан ва эҷодкориро меомӯзонад.

Дар ин замина волидонро зарур аст, ки муҳити тарбияи хонаводагиро мувофиқи мақсад чун давоми фаъолияти мактаб, тибқи анъанаҳои миллӣ ва тақозои ҷомеаи мусоир ташкил намоянд.

Ташаккули тафаккури насли наврас ба эҷодкорӣ, навовариву ихтироъкорӣ аз айёми кӯдакӣ ва наврасӣ яъне аз боғчай кӯдакон, мактаби миёна оғоз гардида, дар таълимгоҳҳои ойлӣ рушд мебад.

Таҳсил дар ҳаёти наврасон мавқеи муҳим дорад. Онҳо вақти зиёди худро дар мактаб мегузаронанд. Ҷиҳати мусбӣ дар он аст, ки омода намудани наврасон ба намудҳои фаъолияти таълими худи онҳоро дар пеши назарашон ба камолрасида нишон медиҳад. Яке аз сабабҳои чунин омодагӣ мумкин аст таҳсил бошад, ки барои наврасон шакли шавқовари мустақилонаи он дарс махсуб мешавад.

Донише, ки наврасон дар раванди фаъолияти таълими, дар мактаб ба даст меоранд, бояд ҳавасманкунанда бошанд, дар акси ҳол майлу рағбати эшон нисбат ба омӯзиш коста мегардад. Донишомӯзон таҳсил ҳамон вақт ҳавасманӣ ҳосил меқунанд, ки агар аҳамияти донишҳоро дар оянда дарк кунанд. (7)

Тараққиёт ва пешрафти ҷаҳони мусоир, ки бо раванди ҷаҳонишавии илму техника ва фазои иттилоот алоқаи зич пайдо намудааст, ба ташаккулебии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон таъсири зиёд расонида метавонад. Дар ҷаҳони мусоир илму маориф ҳамчун сарчашмаи бунёди пешрафти иқтисодию иҷтимоии ҷомеа арзёбӣ карда мешавад. Бинобар ин, моро зарур аст, ки насли наврасро ҳамчун созандай ҷомеаи ҳависин ва ҳамқадами замон парвариш дихем.

Таҳсилоти мактабӣ бояд ҳамзамон мутобиқати синну сол ва сарбории мактабиро низ таъмин намояд, то донишомӯzon аз донишҳои фарогирифташон қаноат ва хушбинӣ ҳосил намоянд. Зоро қаноат ва хушбинӣ омилҳои равоние ҳастанд, ки ба ҷараёни байдии таҳсилоти донишомӯз таъсири мусбат расонда, ояндаи онҳоро умебахш мегардонанд. Дар ин маврид боз нақши муаллим ҳамчун роҳнамо мухимтар арзёбӣ мегардад.

Муаллим дар раванди таълим ва берун аз он роҳнамои хонандагон буда, ҳамеша бо онҳо ҳамкорӣ менамояд. Муоширати муаллим бо хонандагон бояд рӯи аслҳои педагогӣ, иҷтимоӣ ва арзиши шаҳсият ташкил карда шавад.

Барои расидан ба ин ҳадаф мо бояд насли наврасро дар рӯхияи ватандӯстиву ватанпрастӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллий тарбия намуда, онҳоро бештар ба омӯхтани илму технологияи мусоир раҳнамун созем, то ки шаҳси соҳибиилм ва озодандешро тарбия намоем. Одатан, рафтори кӯдак баёнгари муҳити тарбиятии хонавода аст. Хонаводаҳое, ки аз фарҳанги тарбия бархурдор ва аз равишҳои хос баҳраманданд, фарзандони худро хубтар парвариш медиҳанд. Оилаҳои аз фарҳанги педагогию психологӣ дур бошанд, бештар ба мушкилот дучор мешаванд. Аз ин рӯ, хонавода вазифадор аст, ки ҳиссииёти мусбати кӯдакро нисбат ба ҷаҳон ва ҷаҳониён ташаккул дихад. Эҳсоси боварӣ ба одамон ва оянда ҳамон ҷавҳари аслии тарбия аст, ки бо ҳубиҳои дигаре мисли дӯстӣ, меҳруbonӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳинҷорпазирӣ ва ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ зинат дода мешавад. Албатта дар ин амри савоб шаҳсияти волидон нақши мухимро адо менамояд. Ҳулқу автори эшон барои кӯдак ба ҳар сурате, ки бошад, чун намуна пазируфта мешавад ва бо гузашти замон чун қонун қабул мегардад. Дар ин робита бояд афзуд, ки волидон барои ороиши афъоли хеш ба хотири ояндаи фарзандон месазад, ки ҳамеша саъю талош варзанд, зоро метавонад рӯзе фаро расад, ки пушаймониҳо суде набахшанд. (1-2)

Оила ба кӯдак барои ба даст овардани таҷрибаи зарурии ҳаёти ёрӣ мерасонад. Дар навбати аввал:

- муносибат бо ҳуд;
- шеваи рафтор бо дигарон;
- тасаввурот дар бораи ҳуд ҳамчун мард ё зан;
- бойгари мальнавӣ, фаҳмиш дар бораи «хуб ва бад»
- ҳадафи зиндагӣ;
- саъю кӯшиш, орзухо;
- дарки робитаи байни наслҳо, эҳсоси ҳамbastagӣ бо ҳалқу Ватан.

Набояд фаромӯш кард, ки оила макони асосии ташаккули шаҳсияти кӯдакон аст ва онро ҳеч ниҳоди дигаре иваз карда наметавонад. Ташаккули шаҳсияти ўз мухаббати

бепоёни волидон оғоз мегардад. Танҳо чунин муҳаббат метавонад ҳама гуна шароиту имконоти ташаккули кӯдакро таъмин намояд, камолоти маънавӣ ва арзишҳои ӯро ошкор намояд.

Ҳамин тавр, дар ҳамкорӣ ҷаҳонбинӣ, хулқу атвор, муносибат, муошират, меҳру муҳаббат, тафаккури зеҳнӣ, меҳнатдӯстӣ ва нерӯи эҷодии хонандагон дар заминаи омилҳои воеӣ ташаккул мейбанд.

## АДАБИЁТ

1. Волков, Г.Н.- “Этнопедагогика”. – М., 1999.
2. Вульфсон, Б.Л. «Кризис воспитания»- М., Педагогика, 2006, - №5.
3. Гершунский, Б.С.- “Философия образования для XXI века” – М., 1998.
4. Измаилов, А.Э.- “Народная педагогика: педагогическая воззрения Народов Средней Азии и Казахстан”- М., 1991.
5. Иванова, Н.Л., Бобыева, М.А., Заводилкина, О.В. «Воспитание детей в семье в контексте социальных изменений» // Начальная школа, 2004.- №3.
6. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». - Душанбе, 2010.
7. Лутфуллоев, М. Шарафномай миллат. – Душанбе: Сарпараст, 2003.
8. Р.С.Немов, Психология. Книга 2: Психология образования – М., Владос, 2002.
9. Макаренко, А.С. Методы воспитания. А.С.Макаренко - М. Прогресс. 1990.
10. Лутфуллоев, М, Тулӯи ҳуршеди истиқлол ва масъалаҳои тарбия - Душанбе, 2016.
11. Давлатшоев, И. Даствурамали пешгирии қонунвайронкунӣ ва косташавии ахлоқи наврасону ҷавонон - Душанбе, 2014.

## РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ

**ДЖОНМАҲМАДОВА Г. Ш.** – кандидат педагогических наук, зав. отделом изучения проблем малокомплектных школ и национальных меньшинств Института развития образования им. Абдурахмона Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126. **E-mail:** dgulraftor@bk.ru, **тел.:** +(992) 88-888-62-76.

О компетенциях, компетентностном подходе в сфере образования республики много говорят и пишут, особенно в последние годы, когда завершена работа над новыми образовательными стандартами как для начальных, так и старших классов по русскому языку общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения. В статье, рассматриваются компетенции как осознанная человеком способность реализации знаний и умений по русскому языку для эффективной деятельности в конкретной ситуации. По мнению автора статьи, введение компетентностного подхода в обучении предмета требует и новых, инновационных методов, форм и средств обучения, особой организации учебного материала на уроках русского языка в средних общеобразовательных учреждениях республики.

**Ключевые слова:** ключевые и предметные компетенции, коммуникативная компетенция, инновационные методы, реализация цели, друг, речевая деятельность.

## ТАШАКУЛЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КАЛИДӢ ВА ФАНӢ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИ

**ЧОНМАҲМАДОВА Г. Ш.** – мудири шуъбаи масъалаҳои камнуфус ва ақалиятҳои миллии Пажӯҳишгоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126. **E-mail:** dgulraftor@bk.ru. **тел.:** +(992) 88-888-62-76.

Дар ҳусуси салоҳиятҳо, муносибати босалоҳият дар соҳаи маорифи қишвар бисёр сухан меравад ва менависанд, маҳсусан солҳои охир, дар замоне ки стандартҳои нави таҳсилот ҷӣ барои синфҳои ибтидой ва ҷӣ барои синфҳои болоии фанни забони русӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнai умумӣ таҳия гаштанд. Дар мақола масъалаи салоҳиятҳо

ҳамчун қобилияти бошурунаи шахс барои татбики дониш ва малакаҳо аз фанни забони русӣ барои фаъолияти муассир дар вазъияти мушаххас мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ба ақидаи муаллиф, ҷорӣ намудани муносабати босалоҳиятро дар таълими фанни мазкур бо воситаи усулҳои нав, инноватсионӣ, шаклҳо ва воситаҳои таълим, ташкили маҳсуси маводи таълими дар дарсҳои забони русӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро талаб менамояд.

**Вожсаҳои асосӣ:** салоҳиятҳои калидӣ ва фаниӣ, салоҳияти коммуникативӣ, усулҳои инноватсионӣ, амалииавии мақсад, дуст, фаъолияти нутқӣ.

## FORMATION OF KEY AND SUBJECT COMPETENCIES IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE

**JONMAHMADOVA G. SH.** - Candidate of pedagogical sciences, Head of the department for studying problems of ungraded schools (classes) and national minorities, Institute of Educational Development named after Abdurahman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st., 126. **E-mail:** dgulraftor@hk.ru. **mob.:** +(992) 88-888-62-76.

There is a lot of talk and write about competences, the competency-based approach in the field of education of the republic, especially in recent years, when work was completed on new educational standards for both primary and high schools in the Russian language of educational institutions with the Tajik language of education. In the article, competencies are considered as a person's conscious ability to implement knowledge and skills in the Russian language for effective activity in a specific situation. According to the author of the article, the introduction of a competency-based approach to teaching a subject requires new, innovative methods, forms and teaching aids, special organization of educational material in Russian language lessons in secondary schools of the republic.

**Keywords:** key and subject competencies, communicative competence, innovative methods, goal realization, friend, speech activity.

Современная образовательная система Республики Таджикистан ориентирована на входжение в мировое образовательное пространство, что предполагает совершенствование и введение коренных изменений во все составляющие образовательной системы: корректировку целей обучения, изменение методических основ образования, совершенствование средств обучения, обеспечение преемственности обучения на всех этапах образовательной системы и пр.

Современный этап развития методики преподавания русского языка и литературы характеризует новые подходы к определению целей обучения. В сфере образования всё шире входит в лексикон понятие «компетенция», «компетентностный подход».

Компетенция – это совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения, и способность к выполнению деятельности, связанной с данным учебным предметом. В обучении неродным языкам выделяют языковую (лингвистическую), речевую, коммуникативную, социокультурную и некоторые другие виды компетенций. Коммуникативная компетенция – важнейшая цель обучения неродному языку, которая включает в себя все другие виды компетенций. Это способность решать средствами неродного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; *умение учащихся пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения с учётом различных условий речевого общения*. Учащийся при этом должен в условиях прямого или опосредованного контакта успешно решать задачи взаимопонимания и взаимодействия с носителями изучаемого языка в соответствии с нормами и традициями культуры этого языка. Коммуникативная компетенция – это способность человека адекватно в ситуации общения организовать свою речевую деятельность в её продуктивных и непродуктивных (рецептивных) видах [7; с.5-6].

Компетенция – совокупность определённых знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлён и имеет практический опыт работы и может передать свой опыт другим.

Однако компетентность необходимо отличать от традиционных знаний, умений и навыков. Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а умения разрешать проблемы по аналогии, возникающие в ситуациях освоения современной техники и технологии; в практической жизни; при выборе профессии; во взаимоотношениях людей, в этических нормах и т.д.

О компетенциях в преподавании русского языка как неродного (иностранный) говорилось уже давно [11, с. 141; 1, с. 118; 7, с. 5 и др.], причём в методике преподавания русского как иностранного (РКИ) и в методике преподавания иностранных языков выделяются различные виды компетенций, так или иначе способствующих формированию важнейшей компетенции – коммуникативной. Это лингвистическая компетенция, речевая, страноведческая, стратегическая, социальная, социокультурная, экзистенциальная, языковая, общеучебная, профессиональная компетенция (для изучающих русский язык как специальность). Для детей, изучающих русский язык в условиях таджикской школы, важна коммуникативная компетенция, позволяющая достичь в итоге обучения русскому языку такого уровня, который в современной классификации уровней владения неродным языком называется уровнем общего владения (по европейской системе – A2). Этот уровень владения языком позволяет пользоваться им как средством общения для осуществления коммуникации в социально-бытовой (обиходной) и социально-культурной сферах общения [4; с.24].

Специфической особенностью компетентностного обучения является то, что учащимся усваивается не готовое знание, предложенное учителем для усвоения, а самостоятельное добывание знания.

В общепедагогической сфере в зависимости от содержания образования различают три типа компетенций:

- метапредметные компетенции;
- личностные компетенции;
- предметные компетенции, касающиеся одного предмета.

В общедидактическом аспекте в настоящее время выделяется понятие «ключевые компетенции», которые в обучении гуманитарным предметам и предметам естественно-математического циклов учебных дисциплин понимаются по-разному. Это такие компетенции межпредметного характера, как *креативность, критическое мышление, умение учиться, коммуникативность и сотрудничество*. Безусловно, в преподавании языков (родного и неродных) коммуникативность выступает на первое место. Если обучение родному языку характеризуется как познавательно-практическое, то обучение неродным языкам должно быть направлено на речевую практику [8; с.27].

*Предметные компетенции* представляют собой компетенции, заключающиеся в решении на уроке неродного языка предметных обучающих задач (формирование произносительных, орфографических, словообразовательных навыков, речевых и пр.), их мы можем сформулировать, исходя из ошибок, которые допускают школьники в речи на русском языке. *Личностные компетенции* – это компетенции, связанные в большей мере с развитием коммуникативных способностей ребёнка (например, имеет представление о качествах монологической и диалогической речи, понимает и может употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных речевых задач и др.). *Метапредметные компетенции* (надпредметные, или жизненные, компетенции для жизни) объединяют в единое целое компетенции всех изучаемых предметов, так или иначе связанные друг с другом. Все компетенции в целом обеспечивают целостное гармоничное развитие языковой личности, обладающей такими положительными качествами, как патриотизм, гуманность, толерантность, интеллигентность, высокий уровень интеллекта и др.

Ведущими языковыми речевыми компетенциями в обучении русскому языку остаются компетенции аудирования, говорения, чтения и письма. Они составляют основу личностных компетенций и представляют собой основу метапредметных компетенций учащихся. Кроме того, компетенции аудирования, говорения, чтения и письма являются универсальными учебными для дальнейшего обучения русской речи [3; с.21].

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической

подготовки. Все это повышает статус предмета "Русский язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение русского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка [4; с.10].

В государственном стандарте по русскому языку определены три задачи школьного курса русского языка: это формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции.

**Языковая компетенция** – это способность учащихся употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать его синонимические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном счёте – владение богатством языка как условие успешной речевой деятельности. Эти задачи традиционным путём решаются в школе посредством введения новой лексики, пополнения фразеологического запаса, обогащения грамматического строя речи учащихся: усваиваются морфологические нормы согласования, управления, построения предложений разных видов, речь школьников обогащается синонимичными словами.

Слово учителя с красочными примерами, цитатами о богатстве русского языка, работа детей над различными текстами, текстами художественных произведений, конечно же, произведут на учащихся хорошее впечатление. Учащиеся поймут, как важно вдумываться, вслушиваться в слово, как важно понимать произведения великих писателей, чувствовать «волшебство знакомых слов», наслаждаться красотой их звучания, понимать глубину их значения, чтобы передать через него свои мысли, чувства.

Учитель подчеркнёт мысль о том, что словарное богатство русского языка создаётся не только большим количеством слов, но и наличием слов, близких по значению, противоположных по значению, пословиц и поговорок.

Приведу несколько интересных, на мой взгляд, упражнений, используемых при закреплении и обобщении знаний, умений, навыков учащихся по теме «Лексика». Это упражнения с одним словом **«друг»**.

Определите, сколько значений у слова **друг** в приведённых предложениях.

- 1) Нет в этом мире радости сильней,  
Чем лицезренье близких и друзей.  
Нет на земле мучительнее муки,  
Чем быть с друзьями славными в разлуке.
- 2) Дорогой мой друг, сколько вам ещё объяснить?
- 3) Мы с друзьями ходили на экскурсию.

Что вы понимаете под словом **друг**? Сделайте запись в таблице.

**Друг** – это... – человек, с которым дружишь, на кого можно положиться.

Найдите синонимы (товарищ, приятель, дружок), антонимы (недруг, неприятель), и слова, родственные слову **друг** - дружок, дружить, дружный, дружно.

Запишите их в таблицу.

- 1) Мы с приятелем вдвоём замечательно живём!

Мы такие с ним друзья, - куда он, туда и я.

Переведите слово **друг** и его синонимы на родной (таджикский) язык: друг – дӯст, товарищ – рафиқ, приятель – ошно, чӯра, дружок – чӯрачон.

Составьте словосочетания с синонимами слова **друг**: закадычный друг, надёжный товарищ, хороший приятель.

Запишите в таблицу родственные слова.

В каких предложениях вы употребите слово **друг**, **дружок**? Почему?

Он является моим самым надёжным другом.

Шавкат мой верный, школьный, надёжный дружок! Слово дружок обычно употребляется в разговорной речи и образовано при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса – ок.

Эффективность такой работы заключается в том, что у детей складывается целостное, полное представление о слове и формируются навыки и умения употребления в речи, дети запоминают это слово навсегда.

Следующий тип компетенций – **лингвистическая**. Чаще всего этот термин употребляется как синоним языковой компетенции, однако это понятие шире. Оно

предполагает более глубокое осмысление устной и письменной речи – её особенностей, законов, правил, структуры.

Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки.

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила употребления их, грамматические формы и конструкции, уметь использовать различные способы выражения одной и той же мысли. Другими словами, быть компетентным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно в реальной речевой обстановке, или, как говорят учёные, коммуникативной ситуации, не уметь донести до собеседника, партнёра. Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или коммуникации. В обучении русскому языку важна коммуникативная компетенция.

*Коммуникативная компетенция.* В обучении русскому языку как неродному в соответствии с современными требованиями важно и необходимо сформировать *коммуникативную компетенцию*. В процессе коммуникативной компетенции ученик на каждом этапе обучения будет овладевать способностью решать средствами русского языка задачи общения, важные и доступные для него, т.е. соответствующие его возрасту, интересам и уровню развития. В значении, близком к этому термину, в литературе иногда используется термин «речевая» компетенция. Формирование коммуникативной компетенции предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений в области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения, слушания и понимания, чтения, письма).

Коммуникативная компетентность предполагает способность к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это *умение создавать и воспринимать тексты – продукты речевой деятельности*. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста.

Из этого следует сделать вывод, что собственно коммуникативные умения и навыки – это умения и навыки речевого общения с учётом того, с кем мы говорим, при каких обстоятельствах, где говорим, и, наконец, с какой целью, что из этого следует ожидать.

Следовательно, формирование этих умений и навыков речевого общения возможно лишь на базе лингвистической и языковой компетенции.

Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о языке и формирует у них языковые и речевые умения. И поэтому специальными целями преподавания русского языка в национальной школе является формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций учащихся.

Специфические особенности русского языка дает возможность развития, прежде всего информационно-коммуникативной деятельности. Этот вид деятельности предполагает поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, как Интернет, литературы информационно-коммуникационных технологий. Исследовать и извлекать этой информации, выделить основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации, передать содержания информации, выбирать виды чтения в соответствии с поставленной целью; свободно работать с текстами различных стилей, понимать их специфики, владеть навыками редактирования текста. Этого требует и государственный стандарт образования нового поколения, который устанавливает основные требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Сейчас основной акцент перенесён на практическую направленность обучения. В итоге обучения любому предмету, в том числе и неродным (иностранным) языкам, выпускник среднего общеобразовательного учреждения должен уметь на практике применять свои знания, умения и навыки. Поэтому компетенции - это нечто большее, чем знания, умения и навыки. Это готовность и способность пользоваться приобретёнными знаниями, умениями и навыками в процессе решения жизненно важных задач.

Таким образом, главной целью компетентностного подхода в преподавании русского языка в средних общеобразовательных учреждениях заключается в формировании всесторонне развитой личности учащегося, его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, овладение культурой речевого общения и поведения.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов, Э.Г. и др. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э.Г. Азимов, Щукин, А.Н. – СПб.: Златоуст, 1999. – 472 с.
2. Гусейнова, Т.В. О методической концепции преподавания русского языка в средней школе / Гусейнова, Т.В. //Русский язык и литература в таджикской школе. – 2009. – №5. – С. 53-60.
3. Гусейнова, Т.В. Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка / Т.В. Гусейнова, – Душанбе: РТСУ, – 2019. – 270 с.
4. Джонмахмадова, Г.Ш. Инновационные технологии в методике преподавания русского языка как неродного (на материале средних общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения) / Джонмахмадова, Г.Ш. /Дисс. ... канд. пед. наук. – Душанбе, 2019. – 164 с.
5. Ельникова, С.И. Инновационные педагогические технологии как средство формирования русскоязычной компетенции в сфере профессионально-делового общения: Учеб. Пособие / Ельникова С.И. –М.: РУДН, 2008. – 157с.
6. Ибрагимова, Г.И. Инновационные технологии обучения в условиях реализации компетентностного подхода // Инновации в образовании, 2011. - №4. - С.4-14.
7. Программа по русскому языку для общеобразовательных школ с таджикским языком обучения (2-11 классы). – Душанбе: Polygraphgroup, 2008. – 124 с.
8. Руководство для учителей начальных классов общеобразовательных школ по предмету “Русский язык” для 4 класса (с учётом компетентностного подхода) /Авт.-сост.: Джонмахмадова, Г.Ш., Розикова, Г.Г. – Душанбе: Маориф, 2016. –224с.
9. Руководство для учителей начальных классов общеобразовательных школ по предмету “Русский язык” для 6 класса (с учётом компетентностного подхода в средних общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения) /Авт.-сост.: Гусейнова Т.В. – Душанбе: Маориф, 2018. – 201 с.
10. Разоренова, М.В. Творческие задания как средство подготовки будущих учителей к формированию коммуникативной культуры у учащихся / Разоренова, М.В. // Активизация творческого потенциала личности: сб. науч.-метод. тр. / Под ред. В.И. Третьяченко и др. – М.: Изд-во Схидноукр. нац. ун-та им. Владимира Даля, 2007. – С. 101-104.
11. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учеб. пособие для вузов / Щукин, А.Н. – М.: Высшая школа, 2003. – 334 с.

**ТЕХНОЛОГИЯ ТАЪЛИМ  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  
TEACHING TECHNOLOGY**

**МЕТОДИ НАВИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРХОИ САНЧИШӢ АЗ ФАНҲОИ  
“МАТЕМАТИКА” ВА “ИНФОРМАТИКА” БО ИСТИФОДА АЗ КОМПЮТЕР ВА  
БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ**

УДК 372.851, 378.147

**НАЗАРОВ А.П.-** номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионии ДДОТ ба номи С. Айнӣ, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, Е-mail: ahtam\_69@mail.ru, тел.: + (992) 91 962 44 44, + (992) 93 516 61 01

Дар мақола методи нави гузаронидани корҳои санчишӣ (мустакилона, контролӣ, хаттӣ) аз фанҳои математика ва информатика таҳлил карда шудааст. Муайянкуни (генератсияи) ададҳо барои шарти супоришҳо чунон коркард шудааст, ки додаҳои дохилшаванд ба ҳар як хонанда дар шакли фардӣ пешниҳод карда мешаванд. Ин худ объективияти арзёбии донишҳои хонандагонро таъмин намуда, меҳнати омӯзгори фаннӣ сабук мегардад. Дар асоси методи эҷодкардашуда тарзи соҳтани барномаҳои компютерӣ дар забонҳои барномасозӣ оварда шудааст. Ин барномаҳо ба хонандагон имкони аз ҳамдигар рӯйбардоркуни роҳи ҳал ва ҷавобҳоро намедиҳад. Тафтиши дурустии ҷавобҳои дохилкардашуда тарики ҳудкор сурат мегирад. Дар мақола алгоритми истифодабарии барномаҳои соҳташуда дар ҷараёни таълим оварда шудааст. Дар заминай методи эҷодкардашуда якчанд барномаҳои компютерӣ соҳта шуда, шаҳодатномаҳои ҳуқуқи муаллифӣ гирифта шудаанд. Ин метод “Методи таъмини объективияти санчиши дониши хонандагон ва сабук гардонидани меҳнати омӯзгорони фаннӣ зими гузаронидани корҳои мустакилона ва корҳои контролӣ аз фанҳои математика ва информатика – Методи Пулот” номгузорӣ шудааст.

**Вожсаҳои асосӣ:** метод, математика, информатика, объективият, арзёбӣ, кори санҷиши, донии, санҷиини донии, барномасозӣ.

**ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ «МАТЕМАТИКА» И  
«ИНФОРМАТИКА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА И  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ**

**НАЗАРОВ А.П.-** кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий ТГПУ имени С. Айни, г. Душанбе, проспект Рудаки, Е-mail: ahtam\_69@mail.ru, тел.: +(992) 91 962 44 44, +(992) 93 516 61 01

В статье рассматривается новый подход в проведении проверочных (самостоятельных, контрольных, письменных) работ по предметам “математика” и “информатика”. Разработан метод генерирования чисел для задач таким образом, что каждому учащемуся даются индивидуальные входные данные. Это обеспечивает объективность контроля знаний учащихся и облегчает труд учителя-предметника. На основе разработанного метода приведён способ разработки компьютерных программ на языках программирования. Эти программы не дают возможность учащимся переписать решения и ответы друг у друга, а проверка правильности введённых ответов производится программой автоматически. Приведен алгоритм использования разработанных программ в учебном процессе. На основе разработанного метода составлено несколько компьютерных программ и получено авторское свидетельство. Метод получил название “Метод обеспечивания объективности проверки знаний учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ по математике и информатике для облегчения труда учителя – Метод Пулот”.

**Ключевые слова:** метод, математика, информатика, объективность, проверка, проверочная работа, знания, проверка знаний, программирование.

**NAZAROV A.P.** - Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the department of information and communication technologies TSPU named after S. Ayni, Dushanbe, E-mail: ahtam\_69@mail.ru, mob.: (+992) 91-962-44-44; (+992) 93-516-61-01

The article discusses a new method of conducting verification (independent, control, written) work in mathematics and computer science. A method for generating numbers for the condition of tasks is developed in such a way that each student is given an individual input. This ensures the objectivity of students' knowledge control and facilitates the work of the subject teacher. Based on the developed method, a method for developing computer programs in a programming language is given. These programs do not allow students to rewrite solutions and answers from each other. The correctness of the entered answers is checked automatically by the program. The algorithm of using the developed programs in the educational process is given in the article. Based on the developed method, several computer programs were compiled and copyright certificates obtained. The method was given the name "The Method of Ensuring the Objectivity of Testing the Knowledge of Students During Independent and Control Works in Mathematics and Computer Science and Facilitating the Work of the Teacher - The Pulot Method".

**Keywords:** method, mathematics, computer science, objectivity, verification, verification work, knowledge, verification of knowledge, programming

Мақсади аввалиндарачаи ҳаряқ омӯзгори фанҳои математика ва информатика дар ҷараёни таълим ин баланд бардоштани сифати таълим аст. Барои амалӣ гардонидани мақсади мазкур омӯзгори фаннӣ аз методҳо ва шаклҳои гуногуни таълим истифода мебарад. Дуруст ташкил ва гузаронидани корҳо оид ба санчиши сатҳи дониши хонандагон низ ба баланд бардоштани сифати таълим таъсири мусбӣ мерасонад. Зери ибораи корҳои санчишӣ дар мақолаи мазкур мо корҳои контролӣ ва корҳои мустақилонаро аз ин фанҳо дар назар дорем. Омӯзгорони фаннӣ пас аз таълим додан ва омӯзонидани мавзӯинави дарсӣ меҳоҳанд арзёбӣ намуда, фахманд, ки хонандагон дар қадом сатҳ салоҳиятҳои мавзӯи гузаштаро азҳуд кардаанд ва то қадом дараҷа мисолу масъалаҳоро ҳал карда метавонанд. Зеро дар дарсхои ибтидой омӯзгори фаннӣ ба хонандагон қонуну қоидаҳои ҳалли мисолу масъалаҳои ба мавзӯй вобаста бударо омӯzonidaast. Бо ин мақсад омӯзгори фаннӣ метавонад дар дарси навбатӣ бо сарфи вақти камтарин кори мустақилонаро ташкил ва гузаронад. Омӯзгори фаннӣ бояд худ хулоса барорад, ки мавзӯи навро хонандагон то қадом дараҷа азҳуд кардаанд. Ин боварии хонандагонро нисбат ба омӯзгорони фанҳои математика ва информатика бозҳам зиёдтар мекунанд. Барои ҷамъбаст намудан ва арзёбии натиҷаи дониши азбарнамудаи хонандагон пас аз омӯхтани якчанд мавзӯъҳои муайянӣ дарсӣ, омӯзгорони фаннӣ кори контролиро ташкил ва мегузаронанд.

Аmmo тавре амалия ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, айни замон омӯзгорони фанҳои математика ва информатика ҳангоми ташкил ва ҷараёни гузаронидани корҳои санчишӣ ба мушкилиҳои зиёд дучор мегарданд. Албатта, инҷо мушкилиҳо зиёданд, аз ҷумла тайёр намудани миқдори зиёди вариантҳои кори санчишӣ барои ҳар як хонанда ва тағтиши онҳо бо истифода аз ручкаи рангаш сурх. Таъмини объективияти арзёбии дониш ҳангоми гузаронидани корҳои санчишӣ яке аз масъалаҳои муҳими баланд бардоштани сифати таълими ин фанҳо мебошад, ки то ҳол омӯзгорон барои таъмини объективонаи арзёбии донишҳои хонандагон мушкилиҳои зиёд мекашанд. Методикаи аъланавии ташкил ва гузаронидани корҳои санчишӣ аз фанҳои математика ва информатика, ки омӯзгори фаннӣ ду вариантро дар таҳтai синғӣ менависад, ба талабот ҷавобгӯй нест ва вақти зиёдро талаб мекунад. Методикаи гузаронидани корҳои санчишӣ бо истифода аз тестҳо низ ба талабот ҷавобгӯй нест, зеро объективияти санчиш ва арзёбии донишро таъмин намекунад, барои тайёр намудани тестҳо ба омӯзгори фаннӣ вақти зиёд зарур аст. Инчунин аксар вақт ҷавобҳои супоришҳои тестӣ (калидҳои тест) ба дасти хонандагон ё умуман, шахсони санчишсупоранда меафтад. Ин ҳама гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки омӯзгорони фаннӣ ба дастрасии компютерӣ ва технологияи информатсионии ҳозиразамон ниёз доранд. Барои омӯзгорони фаннӣ дар замони мусоир барномаҳои компютерие заруранд, ки бо истифода аз

онҳо корҳои санчиши дониши хонандагонро бо таъмини объективият, бо роҳи осон ва вақти камтарин ташкил ва гузаронанд. Мехнати омӯзгорони фаннӣ сабук гардонидашуда, нишонаҳои субъективизм пурра ё қисман аз байн бардошта шаванд. Дар мақолаи мазкур як методи нав барои соҳтани чунин барномаҳои компьютерӣ ва гузаронидани корҳои санчиши бо истифода аз онҳо омӯхта мешаванд.

Ҳангоми эҷоди супориш ва инъикоси онҳо дар экрани компьютер барои кори санчиши бояд салоҳияҳои фанниро ба инобат гирифт. Яъне супориш ва параметрҳои он набояд аз доираи салоҳияҳои мавзӯи фаннӣ берун бошанд. Дар методи мазкур барои муайян намудани параметрҳои воридшавандай супориш аз функсияҳои коркарди вақти забонҳои барномасозӣ васеъ истифода мебаранд. Баъди муайян намудани бузургихои миллисония ва сонияи дар вақти системаи компьютер буда, муайян намудани вақти аз оғози кори барнома гузашта бо миллисония ва амсоли инҳо, ин бузургихоро бо истифода аз функсияҳои тригонометрӣ ба ягон параметр табдил медиҳем. Тавре аз шиносой ва омӯзиши функсияҳои тригонометрӣ медонем, қимати ин параметр хурд мебошад. Ин параметрро ба ягон адади калонтар зарб мезанем, ки дар натиҷа адади калонтар ҳосил мешавад. Минбаъд ин адади ҳосилшударо ба салоҳияти мавзӯи кори санчиши табдил медиҳем. Масалан, агар қимати параметри мазкур барои супориш бояд адади бутун бошад, пас онро бо истифода аз функсияҳои табдилдиихи забони барномасозӣ ба адади бутун табдил медиҳем. Ё худ, қимати параметри мазкур бояд ҳамавакӯт адади мусбат бошад, пас онро бо истифода аз функсияи қимати мутлақ ба адади мусбат табдил медиҳем. Ё худ, қимати параметри мазкур бояд танҳо адади натуралий бошад, пас онро бо истифода аз функсияҳои қимати мутлақ ва бутун ба адади натуралий табдил медиҳем. Бо истифода аз ин алгоритм қимати ҳамаи параметрҳои воридшавандай супориши кори санчиширо дар доираи салоҳияти мавзӯй муайян мекунем. Ҳамчун намуна, тартиб додани супориши кори мустақилона оид ба зарбкунандаҳои сода ҷудо намудани адади натуралиро дидар мебароем. Бо ин мақсад, масалан, ба матни барномаи дар забони барномасозӣ соҳташаванда сатри зеринро дохил мекунем:

$$pr = \sin(\text{сония}) + \cos(\text{миллисония}) - \sin(p\bar{y}z) - \cos(\text{миллисония аз вақти барнома}) + \cos(\text{ҳафта})$$

Қимати  $pr$ -и дар ин сатр муайяншаванд адади хурд мебошад. Онро ба ягон адади калонтар, масалан, ба 437 зарб мезанем ва натиҷаи ҳосилшударо ба адади натуралий табдил дода, боз ба ягон адади дигар, масалан, 33 ҷамъ мекунем:

$$pr = \lceil pr * 437 \rceil + 33.$$

Дар инчо аломати [...] функсияи қимати мутлақ ва [...] қисми бутуни адад мебошад. Ин адади ҳосилшаванда пешакӣ маълум нест ва маълум карда низ намешавад, дар ягон пойгоҳи додаҳо нигоҳ дошта намешавад, танҳо барнома дар ҷараёни кораш маълум мекунад. Ин сатҳи объективияти санчиширо бениҳоят баланд мебардорад ва таъмин менамояд. Боз як адади дигарро бо ҳамин усул маълум мекунем, масалан:

$$prr = \lceil \cos(\text{сония}) - \cos(\text{миллисония}) + \sin(\text{миллисония}) - \sin(p\bar{y}z) + \cos(\text{миллисония аз вақти барнома}) + \sin(\text{ҳафта}) \rceil * 201 + 19.$$

Ҳардӯи ин ададро ба якдигар зарб карда, адади натуралиро барои ба зарбкунандаҳои сода ҷудо кардан ҳосил мекунем. Адади ҳосилшуда адади ғайрисода аст ва онро ба зарбкунандаҳои сода ҷудо кардан мумкин аст. Ин ададро дар экрани компьютер ҳамчун супориши инъикос мекунем. Йиҷчунин катақҳои алоҳидаро дар шакли ду сутун инъикос мекунем, то хонанда адади ҳосилшударо дар дафтараш навишта, онро ба зарбкунандаҳои сода ҷудо карда, ба ин катақҳо дастӣ дохил кунад. Тафтиши дурустии ҷавобҳо пас аз дохил карда шуданашон, бояд тариқи ҳудкор ҳуди барномаи соҳташуда дар речай ОнЛайн (OnLine) маълум кунад ва эълон кунад.

Тавре мебинем, методи нави эҷодкардашуда ба ҳама талаботи методикаи таълим ва салоҳияҳои мавзӯй ҷавобгӯй аст. Бояд қайд кард, ки аксар омӯзгорон, методистон ва олимон ба он ақидаанд, ки гӯё тавассути компьютер санҷидани ҳал, танҳо имкони дохил намудани як адад бошад. Ин нодуруст аст. Масалан, дар кори [8] нишон дода шудааст, ки чӣ тавр дар экрани компьютер супоришиҳои кори контролӣ оид ба амалҳо бо қасрҳои одӣ инъикос карда мешаванд ва чӣ тавр ҷавоби супоришиҳо, ки ҳама қасрҳои одӣ мебошанд, аз тарафи хонандагон дохил карда мешаванд. Ё худ, дар кори [7] кори мустақилона оид ба ҳосила аз бисёраъзогӣ, дар кори [10] кори контролӣ оди ба фанни физика оварда шудааст, ки

барномаҳои компьютерии онҳо бо истифода аз методи мазкур дар речай визуалии забонҳои барномасозӣ соҳта шудаанд.

Бо истифода аз ин метод корҳои санчишӣ оид ба фанни информатикаро низ ташкил кардан мумкин аст. Масалан, барои супориши зерин: “Дар катаки F3 ва G3-и ҷадвали электронӣ мувофиқан ададҳои  $XXX$  ва  $UUU$  доҳил карда шудаанд. Дар катаки H3 бошад, формулаи  $= (F3+G3)*ZZZ$  доҳил карда шудааст. Қимати катаки H3 чанд аст?” Дар ин супориши барнома тариқи ҳудкор бо истифода аз методи болозикр ададҳои  $XXX$ ,  $UUU$  ва  $ZZZ$ -ро маълум карда, ба салоҳиятҳои мавзӯи фанни информатика мувофиқ карда, ба ҷойхояш мегузорад. Инчо низ ба ҳар як хонанда вариантҳои гуногун пешниҳод карда мешавад ва ҷавобҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Дар фарқият аз корҳои мустақилона, дар корҳои контролӣ шумораи супоришҳо зиёдтар пешниҳод карда мешаванд ва дар доираи салоҳияти фаннӣ 45 дақика вактро ба инобат мегиранд. Супоришҳои кори контролӣ низ бо истифода аз ҳамин метод тартиб дода мешаванд. Масалан, дар кори [6] методи соҳтан ва истифодабарии барномаи компьютерӣ оид ба кори контролӣ аз фанни алгебраи синфи 7-ум барои ҳалли системаи муодилаҳои ҳатти дуномаълума оварда шудааст. Дар он тарзи дар экрани компьютер инъикос намудани се системаи муодилаҳо нишон дода шудаанд.

Насби барномаҳои бо ин метод соҳта шуда ба системаи оператсионии компьютерҳо ё серверҳо хело осон аст ва омӯзгорони фаннӣ онро зуд мефаҳманд ва ба ягон душворӣ дучор намегарданд. Зоро онҳо танҳо аз як файлӣ барномавии ҳаҷман хурд иборат буда, аз ягон пойгоҳи додаҳо вобаста нестанд. Барномаҳои бо ин метод соҳташаванда ба ҳар як хонанда супориши фардӣ медиҳад, ки имкони аз якдигар рӯйбардор кардани роҳи ҳал ва ҷавобҳо нест. Тарзи кор бо ин барномаҳо ба алгоритми зерин асос ёфтааст:

1. Ба кор омода намудани барнома дар компьютер;
2. Пахш намудани тугмаи амрии “Супориш” барои инъикос намудани супоришҳо дар экрани компьютер;
3. Агар вариант маъқул набошад, пас гузар ба 2;
4. Дар дафтар навиштани яке аз супоришҳои иҷро нашуда;
5. Ҳалли супориш / азнав дуруст ҳал намудани супориш;
6. Ба барномаи компьютерӣ доҳил намудани ҷавоби супориши ҳалшуда;
7. Пахши тугмаи амрии “Санчиш” ва ҳудкор санцидану инъикоскуни дурустии ҳал ва хол/баҳо;
8. Агар ҷавоб нодуруст бошад, пас тугмаи амрии “Давомдиҳӣ”-ро пахш карда, ба 5 гузаред;
9. Агар ҳама супоришҳо иҷро нашуда бошанд ва баҳои 5 (Аъло) нағирифта бошед, пас гузар ба 4;
10. Агар вакт бошад ва хоҳед, ки боз варианти дигарро иҷро кунед, пас гузар ба 2;
11. Ба охир расонидани кор ва маҳкамкуни барнома.

Алгоритми мазкур ҳуд гувоҳӣ аз он медиҳад, ки миқдори вариантҳои кори санчишӣ беохир аст. Инчунин хонанда ҳуд варианти маъқулашро интиҳоб мекунад, аз қадом супориши корро оғоз кардан низ аз худи ӯ вобаста аст. Инчо сатҳи мустақилияти хонандагон зимни иҷрои корҳои санчишӣ баланд гардида, кори омӯзгор хеле сабук мегардад. Объективияти санчиши дониши хонандагон бо истифода аз методи мазкур имкон медиҳад, ки маҳорату малакаи хонандагон ва сатҳи дониши онҳо баланд бардошта шаванд. Хонандагони лаёқатманд ва соҳибистеъдодро тайёр намоем. Яъне мо бояд ба он дикқат дихем, ки хонанда қадом супоришро иҷро карда метавонад, чӣ корро карда метавонад, на он ки чиро медонад! Дар ҳақиқат, иҷрои кори санчишӣ кори осон нест, аз ҳар як хонанда маҳорат ва малакаи баланд ва дониши устуворро талаб мекунад. Барои ҳал карда тавонистани супоришҳои кори санчишӣ хонанда бояд пеш аз ҳама мазмуну муҳтавои супоришро донад ва бо воситаи татбиқи қонуну қоидаҳои фан онҳоро иҷро карда тавонад.

Барномаҳое, ки бо истифода аз методи болозикр соҳта шудаанд, хонандагон ва дигар шавқмандон озодона дар хона низ мустақилона истифода бурда метавонанд. Ин як шакли кори мустақилонаи хонандагон дар хона, ё умуман берун аз дарс буда, онҳо супоришҳои варинати кори санчишии барномаро мустақилона иҷро мекунанд ва тавре қайд кардем, миқдори вариантҳо беохир мебошанд. Дар натиҷаи ин амал хонандагон роҳҳои азҳуд

намудани донишҳоро пайдо намуда, дар баробари ин ба чустӯчи донишҳои нав ва иловагӣ роҳандозӣ мегарданд. Инчунин методи мазкур пеши роҳи дилгиркуни хонандагонро мегирад, зеро тартиби гузаронидани кори санчишӣ ва арзёбии донишашон каме дигар мешавад ва бо истифода аз компютер ва барномаи компютерии ба он наасб шуда гузаронида мешавад.

Хулоса, методи нави эҷодгардида дар ҷараёни гузаронидани корҳои санчишӣ аз фанҳои математика ва информатика арзёбии объективонаи донишро таъмин намуда, меҳнати омӯзгорони ин фанҳоро хело сабук мегардонад. Ба ҳар як хонанда варианти инфириодии кори санчишӣ тавассути барномаи компютерӣ пешниҳод карда мешавад. Зарурати дар таҳтаи синғӣ навиштани ақалан ду варианти кори санчишӣ аз байн меравад. Дигар зарурати бо истифода аз ручкаи сурх тафтиш намудани корҳои санчишӣ ва сарф кардани вақти зиёд барои иҷрои ин кор нест, зеро ҳар як супориши иҷрошуда дар речай худкор ва реалии ОнЛайн бо истифода аз барномаи компютерӣ тафтиш карда мешавад. Гузаронидани корҳои санчишӣ бо истифода аз методи мазкур аҳамияти ниҳоят қалон дошта, ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, сифати тайёр намудани хонандагони соҳибистеъдоду лаёқатмандиҷавобгӯи стандартҳои давлатӣва ҷаҳонӣ буда мегардад. Ба методи мазкур номи падари бузургворам Пулотро гузоштаам, яъне **методи Пулот**. Номи пуррааш ин тавр аст: “Методи таъмини объективияти санчиши дониши хонандагон ва сабук гардонидани меҳнати омӯзгорони фанӣ зимни гузаронидани корҳои мустақилона ва корҳои контролӣ аз фанҳои математика ва информатика – Методи Пулот”.

Бояд қайд кард, ки ин ибтидои кор ва дар амал ҷори намудани методи Пулот аст. Методи Пулот ҳуд замина ба як самти илмӣ буда, роҳ барои олимони ҷавони оянда, ё умуман олимон барои навиштан ва ҳимоя намудани рисолаҳои илмӣ мегардад. Айни замон мо методи Пулотро ба фанҳои математика ва информатика татбиқ кардаем. Якчанд барномаҳои компютерии ихтирооти илмӣ дошта ва ба методи Пулот вобаста бударо соҳтаем. Барномаҳоро дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта, сазовори шаҳодатномаи ҳуқуқи муаллифӣ ба ин барномаҳои компютерӣ гаштаем. Аз нуқтаи назари мо методи Пулотро ба фанҳои физика ва химия барои гузаронидани корҳои санчишӣ доир бамасъалаҳои ҷавобашон ададӣ буда ва арзёбии объективонаи дониши хонандагон аз ин фанҳо татбиқ кардан мумкин аст. Ин ҳуд гипотезаи илмӣ буда, мубрамияти он ва натиҷаи онро шояд дар оянда маълум қунанд. Танҳо иловатан маҳорат ва малакаи баланди барномасозӣ ва донистани забонҳои барномасозии насли нав зарур аст. Методи Пулот ва барномаҳои бо ин метод соҳташударо дар ҳама зинаҳои таълими муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ – ибтидой, миёна ва миёнаи умумӣ ҷорӣ намудан мумкин аст. Ба замми ин дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи қасбӣ дар ҳама намуди низомҳои таҳсилот – анъанавӣ, кредитӣ ва фосилавӣ низ паҳн кардан мумкин аст.

## АДАБИЁТ

1. Нугмонов, М. Теоретико-методологические основы методики обучения математике как науки. - Душанбе, 2011. - 290 с.
2. Родионов, М.А., Акчурина, Э.Х. Пути и средства организации текущего самоконтроля младших школьников в процессе обучения математике // Вестник Поморского университета. Серия Гуманит. и соц. Науки. 2008 год. №3, стр. 95.
3. Абдукаримов, М.Ф., Баротов, Р.Т., Шерматов, Н. К вопросу активизации познавательной деятельности студентов вузов Республики Таджикистан при проведении лабораторных работ по предмету численных методов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. - 2016. - № 1-1 (192). - С. 107-110.
4. Абдукаримов, М.Ф., Баротов, Р.Т. Развитие творческой активности студентов вузов Республики Таджикистан при проведении лабораторных работ по предмету численных методов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. - 2016. - № 1-4 (216). - С. 26-35.
5. Назаров, А.П. Методикаи таълими информатика (китоби дарсӣ). - Душанбе, 2019. – 462 с.
6. Назаров, А.П.\_Технологияи компютерии гузаронидани кори ҳаттӣ оид ба ҳалли системаи муодилаҳои ҳаттии дуномаълума // Паёми Донишгоҳи давлатии Boxtar ба номи

Носири Хусрав (мачаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. - 2018.- № 1/4 (57) – С. 133 – 138.

7. Назаров, А.П. Технологияи таъмини объективияти санчиши дониши хонандагон оиди ҳосила бо истифода аз технологияи компютерии ҳозиразамон //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои табии. -2017. - №1/5. С. 103-108.

8. Назаров, А.П. Технология объективного контроля знаний учащихся по математике при проведении письменных контрольных работ // Материалы X Юбилейной Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 27–30 марта 2018 г. «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Республики Беларусь – С. 132 – 134.

9. Назаров, А.П. Арзёбии салоҳиятҳо ва таъмини объективияти санчиши дониши хонандагон зимни гузаронидани кори хаттӣ оид ба ҳалли муодилаҳои квадратӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). - 2019. - №6. - С. 181 – 188.

10. Назаров, А.П, Моҳруи Абдулаҳад. Технологияи санчиши объективии дониши хонандагон аз фанни физика бо истифода аз компютер // Паёми филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов, М.В. дар шаҳри Душанбе (мачаллаи илмӣ), бахши илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – 2017. - №2 (1). - С. 117-124.

### ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБҲОИ КАМНУФУС

**МИРБОБОЕВА Б.-** ходими пешбари илмии шуъбаи мактаби камнуфус ва таҳсилоти ақаллиятҳои миллии Пажӯҳишгоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, к. Айнӣ, 126, **E-mail:** [mirboboeva\\_61@mail.ru](mailto:mirboboeva_61@mail.ru), **тел.:** [+\(992\) 93 182 11 88](tel:+992931821188)

Дар мақола нақши истифодаи технологияи муосири таълим дар раванди татбиқи муносабати босалоҳият ба таълим дар мактабҳои камнуфус баррасӣ шудааст. Муаллиф назари худро оид ба таҳия намудани ҷанбаҳои нави ташаккулдиҳонда барои ҳар як дарс баён намуда, қайд менамояд, ки кори омӯзгор ҳамон вақт натиҷабаҳш мегардад, ки агар усул ва тарзҳое, ки муаллим дар дарс истифода мебарад, он майли табии хонандагонро ба фаҳмидан, ҷустуҷӯ ва таҳқиқ кардан фаъол намуда, завқу шавқи онҳоро ба таҳсил барангезад. Ҳамзамон фаъолияти фикрӣ, эҷодӣ ва мустақилияти хонандагонро бедор намуда, онҳоро ба дарки ҳаёти вοқеӣ рӯхбаланд намояд.

**Вожаҳои асосӣ:** муносабати босалоҳият, таълим, хонанда, усулҳои муосири таълим, мактабҳои камнуфус, омӯзгор, ҷанбаҳои ташаккулёбанд, раванди таълим, ташаккули шаҳсияти кӯдакон, масъулиятинос, ботарбия ва бомаърифат, дарс, сифати таълим.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛАХ

**МИРБОБОЕВА Б.-** ведущий научный сотрудник отдела малокомплектной школы (класса) и образования национальных меньшинств Института развития образования им. Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, **E-mail:** [mirboboeva\\_61@mail.ru](mailto:mirboboeva_61@mail.ru), **тел.:** [\(+992\) 93 182 11 88](tel:+992931821188)

В статье рассматривается роль современной технологии в процессе внедрения компетентностного подхода к обучению в малокомплектной школе. Автор подчёркивает, что переход на компетентностный подход не означает не использование традиционных методов обучения, напротив, они должны обучаться интегрированно. Автор статьи выражает свое мнение по реализации новых развивающихся для каждого урока учителями способов, считает, что деятельность учителя тогда будет эффективной, когда методы и способы, используемые учителем, создают естественную склонность учащихся к пониманию, поиску и исследованию, к обучению, а также формируют и развивают творческое мышление и самостоятельность учащихся к познанию реальной жизни.

**Ключевые слова:** компетентностный подход, обучение, учащиеся, современные методы обучения, малокомплектная школа, учитель, развивающиеся аспекты, учебный процесс, развитие личности ребёнка, ответственный, воспитанный и образованный, урок, качество преподавания.

## THE USE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGY IN SMALL SCHOOLS.

**MIRBOBOEVA B. M.** - Leader Researcher of the department of ungraded schools (classes) and education and national minorities of the Institute for the Development of Education named after A. Jami, Academy of Education of Tajikistan, E-mail: [mirboboeva\\_61@mail.ru](mailto:mirboboeva_61@mail.ru), mob.: +(992) 93 182 11 88

The article discusses the role of modern technology in the implementation of a competency-based approach to teaching in a small school. The author emphasizes that the transition to a competency-based approach does not mean not to use the traditional teaching method, on the contrary, they should be trained in an integrated way. The author of the article expresses his opinion on the implementation of new developing methods of teachers for each lesson considers that the teacher's activity will then be effective when those ways and methods used by the teacher create a natural tendency of students to understand, seek and research, to learn: raise the creative thinking and independence of pupils to knowledge of real life.

**Keywords:** competency-based approach, training, students, modern teaching methods, small school, teacher, developing aspects, the educational process, the development of the child's personality, responsible, well-mannered and educated, lesson, quality of teaching.

Бо назардошти пешрафти илм ба назария ва принсипҳои дидактикаи таълим низ тағиироти зиёде ворид шуда истодааст, ки онро ба назар гирифтан зарур аст. Яке аз сабабҳои асосии тағиирот дар муносибати таълим (мундариҷа ва раванди таълим) талабот ва нақшаҳои Стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 мебошад. Тибқи он “Низоми нави маориф, ки мутобики тамоюлоти ҷаҳони мусир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти аз худ намудани салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимоиро, ба монанди қабули масъулиятнокии қарорҳо ва банақшагирии пешравӣ дар қасб, илмомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаёт, тайёрии қасбии дар бозори меҳнати талаботдошта, донишу малакаи барои худтакмилдидӣ зарур, малакаи тарзи ҳаёти солим, арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмин намояд.”<sup>4</sup>

Як масъалаи муҳими дигаре, ки зарурати ворид намудани тағииротро тақозо менамояд, ин ба соҳтори масъала ва таҳлилҳои амиқи илмию методӣ ҳамчониба назар кардан аст. Зоро бо ворид шудани муносибатҳои нав дар таълим ба ҳамгирии истифодаи донишҳои хонанда дар ҳаёт мусоидат мекунад ва ба баланд бардоштани сифати таълим оварда мерасонад.

Қобили тазаккур аст, ки навсозии таҳсилот чун тамоми соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъияти ба талаботе вобаста аст, ки онро замона дархост менамояд. Аз ин рӯ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таъкид намудааст: “Таҳқим баҳшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, устувор гардонидани поъҳои моддиву техникии муассисаҳои таълими, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи истедодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои мусир ва корҳои эҷодиву техниқӣ вазифаи муҳимтарини соҳаҳои илму маориф мебошад”. [12, 25]

Дар шароити имрӯза технологияи таълим тақозо менамояд, ки омӯзгор бояд шогирдони худро бо донишҳои ҷавобгӯйи талаботи замони нав бархурдор намояд. Дар шароити навин омӯзор на танҳо вазифаи муаллим, устод ва тарбиятгарро ба ҷо орад, балки ӯ ҳамчун пажӯҳишгар дар фаъолияти худ аз принсипҳои мусири таълиму тарбия, ки таълими анъанавиро бо муносибати босалоҳият мепайвандад, бо истифода аз технологияи

<sup>4</sup>Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020. Душанбе, 2012.

муосири иттолоотӣ-иртиботӣ роҳу усулҳои муосири таълимиро ҷустуҷӯ намояд. Ин тағйироти куллӣ зарурати баланд бардоштани сатҳи бозомӯзӣ ва тахассуси қасбии омӯзгоронро ба миёнмеорад, ки ба баланд гардидан салоҳияти қасбии онҳо замина мегузорад.

Бешубҳа, кор кардан бо гурӯҳҳои синну солашон гуногун нисбат ба муассисаҳои таълимии муқарарӣ душвортар аст. Мактаби камнӯфус маҳсусиятҳои хоси худро дорад, ки донистани ин нозуни барои омӯзгор мухим аст:

- 4 - 5 маротиба тағйир додани тартиби кори худ бо як синф ва гоҳ бо синфи дигар ва дар айни замон аз мадди назар дур нагузоштани мақсади асосии кор кардан бо ҳар як синф;

- вакътро байни синфҳо бояд тарзे чудо кардан лозим аст, ки асосан азхудкуни дониш дар раванди дарс ба даст ояд;

- бояд ҷунин амал намуд, ки раванди маърифатии таълим ҳалалдор нагардад;

- ҳавасманд намудани хонандагон барои дарки донишҳои нав аз рӯйи фаҳмиш, азхудкуни, баҳотиргирии кӯдакони синну соли гуногун ва сатҳи гуногуни омодагӣ;

- дар як вақт гузаронидани корҳои тарбиявӣ дар ҳамаи синфҳо;

- ташаккули таҳкурсии қисматҳои таълим: донишандӯзӣ, таваҷҷуҳ пайдо кардан ба донишҳои нав ва гайра.

Дар сурати пайдо гардидан мушкилот яке аз тадбирҳои нави самарабахши ташкили раванди педагогиро ҷустуҷӯ намуда, оқилона онро дар фаъолияти худ истифода бурдан лозим аст. Аз ин рӯ, метавон онро дар доираи маҳсусиятҳои ба худ хоси мактабҳои камнӯфус истифода намуд, ки аз ҳар як омӯзгори ин намуд мактаб вазифаҳои мушаххасротақозомекӯнад. Барои ҳалли ин масъала ва мутобиқ будан ба талаботи муосири стандарти қасбии омӯзгорон ташаккули салоҳияти қасбӣ нақши асосиро мебозад.

Дар робита ба гузариши муассисаҳои таълими ба стандарти нави таҳсилот барои қушодани тамоилҳои шаҳсияти кӯдакон, дар онҳо тарбия намудани шавқ ба хониш ва донишандӯзӣ, омода намудан барои интиҳоби қасб вазифаи аввалиндарашаи маориф ба шумор меравад. Самарабахшии фаъолияти педагогӣ ва паҳлӯҳои гуногуни салоҳияти омӯзгорӣ дар робита бо ҳамаи мушкилоти паҳлӯҳои вазифаи педагогӣ бештар муайян мегардад, ки бо таълим, тарбия ва ташаккули қобилияти рақобатпазирии шаҳсият алоқамандӣ дорад. Қобилияту маҳорате, ки бисёр паҳлӯҳои фаъолияти инсонро таъмин месозанд, салоҳияти ҳаматарафа меноманд. Дар зери маҳфуми салоҳияти қасбии омӯзгорон қобилияти ҳалли мушкилоти қасбӣ ва иҷрои вазифаи омӯзгорӣ муайян мешавад ва он дар раванди амали соҳтанитаълиму тарбия пайдо гардида, бо талаб намудани дониши ҳақиқӣ, таҷрибаи ҳаётӣ, баҳодиҳӣ ва сифати шаҳсияти омӯзгор муайян мешавад.

Таъмини таълими ҳамаи фанҳо дар мактабҳои камнӯfus хеле мухим аст, зеро хонандагони синну соли гуногун дар як синф таҳсил мекунанд. Талаботи умумӣ ба дарсҳо дар мактаби камнӯfus дар ҳаҷми пурра нигоҳ дошта мешавад: санитарӣ- гигенӣ, психологӣ-физиологӣ, дидактикӣ ва гайра. Фарқи асосии дарсҳо дар ин мактабҳо аз он иборатаст, ки дар як дарс якчанд фан таълим дода мешавад. Дарс тарзе ташкил карда мешавад, ки худуди миёни донишандӯзии хонандагон тавассути муаллим ва гузариш ба кори мустақилона ва баръакс чудо мешавад. Вақти бештарро ба ҳамонсинф чудо кардан даркор аст, ки дар он маводи нав ва муракқаб омӯзонида мешавад, инҷунин ба синфе, ки гурӯҳи асосиро хурдсолон ташкил медиҳанд.

Барои баланд бардоштани савияи дониш ва сифати таълиму тадрис дар мактабҳои камнӯfus ба омӯзгор лозим аст, ки ба соҳтори дарс, истифодаи шаклу равишиҳои муосири таълим, воситаҳои техникию аёни ва таҳияи нақшаҳои он дикқати ҷиддӣ дихад. Онҳо бояд дар раванди таълим дар ҳамаи намудҳои дарс ба ташкили дурустӣ корҳои мустақилона, интиҳоби супоришҳои ҳавасмандкунанда, суръати дарсҳо ва тақсимоти дурустӣ вақт барои ҳар як синф таваҷҷуҳи хосса зоҳир намоянд.

Муносибати босалоҳият дар таълим омӯзгоронро водор месозад, ки бо истифода аз шаклу усулҳои замонавии таълиму тарбия хонандагонро ҳаматарафа ба зиндагӣ омода намоянд, зеро ҷомеаи имрӯза шогирдони ботаҷриба, дорои қобилияти ҳалли мушкилоти муракқаби ҳаётӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатро аз мактабу маориф интизор аст. Бинобар ин, имрӯз тамоми маҳорат ва неруи зехни соҳаи маорифи кишвар, баҳусус, омӯзгорон бояд ба рушди салоҳияти таълимии хонандагон равона гардад.

Аз ин рӯ, бояд қайд намуд, ки салоҳият таълим дода намешавад, он дар натиҷаи азхудкуни дониш ва татбиқи амалии он ташаккул мейёбад. Ҳамин тарик, муносибати

босалоҳият равандест, дар ҷараёни он дониш, малакаҳои ҳаётан мухим ташаккул ёфта, тарзу роҳҳои дар ҳаёт истифода бурдани онҳо рушд дода мешавад.

Муносабати босалоҳият дар таълим муносабати хонандаро ба таҳсил, нақши омӯзгорро дар раванди таълим, муносабати омӯзгору хонандагон, ҳамчунон хонандагону маводи таълимиро муайян мекунад. Донистан ва салоҳияти татбиқ кардани ин ҳусусиятҳо ба омӯзгор имкон медиҳад, ки сатҳи зарурии азхудкунии малака ва рушди салоҳиятҳои хонандаро таъмин соҳта, барои ташаккули шахсияти масъулиятшинос, ботарбия ва бомаърифат заминаи мусоид фароҳам орад. Бинобар ин, салоҳият маҳорати татбиқи маводи назариявии омӯхташуда дар ҳаёт буда, натиҷаи амалии таълим арзёй мегардад.

Муҳаққиқ, академик Муҳаммад Лутфуллоҳозода дар китоби “Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо” чунин қайд намудааст: “Муаллим ин ҳосияти ташаккулро ҳам дар ҳуд ва ҳам дар замири шогирдон тарбия менамояд. Барои ин, ӯ пеш аз ҳама ба дониши қасбиаш машғул мешавад, ки бе он комёб шудан амрест мухол”.

Аз ин рӯ, омӯзгорро зарур аст, ки салоҳияти қасбии ҳудро ҳамеша ташаккул дихад ва дар фаъолияти амалии ҳуд онро моҳирона истифода барад.

Дар назди омӯзгор вазифаи мухим, яъне дар хонандагон ташаккул додани малакаи азхудкунии қисмати муайянни маводи таълими бо ёрии воситаҳои таълимии гуногун: китобҳои дарсӣ, компьютер, маводи видеой, маҳорати таъсир расонидан ба супоришоти алгоритмӣ, асоси матнро ҷудо кардан ва ғайраҳо меистад. Аз ин рӯ, барои омӯзгор аз ҳама мухим дар дарс оқилона истифода намудан вакт мебошад. Барои ин, ба омӯзгор зарур аст, ки истифодаи метод ва усулҳои таълимиро дар раванди дарсҳояш мустақилона ҷустуҷӯ ва интиҳоб намояд. Усули таълим дар мактаби камнӯфус на ба таври мақсади ягона доштани таълим, балки ҳамчун восита барои ташаккули шахсияти қӯдак истифода бурда шавад.

Ташкил намудани фаъолияти таълими дар шакли кори мустақилона яке аз роҳҳои мухими ҳал гардидан проблемаҳо мебошад. Ба вучуд овардани фазои пурмазмуни эҷодкорӣ дар дарс ин вазифаи муаллим аст. Маълум мешавад, ки ташкил намудани раванди таълим дар шароити мактаби камнӯфуси дехот аз муаллим дарки амиқи асосҳои равонию педагогии он, такмили маҳорату малакаи қасбии омӯзгориро талаб менамояд:

- аз усулҳои муосири таълим дар ҷараёни дарс самаранок истифода намояд;
- роҳ ва усулҳои самарабахши ташкил намудани кори мустақилонаи хонандагонро ба роҳ монад;
- ба фаъолияти таълими бо роҳи ҳавасманкунии дохилии толибилмон бештар таваҷҷӯҳи хос зоҳир намояд;
- Мазмун ва фазои эҷодкоронаро ҳамчун омили мухими таълими босалоҳият дар раванди таълим ба вучуд орад.

Оқилонаомезиши додани методика ва шакли ташкили он имкон медиҳад, ки машғулиятҳои таълими, мақсади асосии роҳҳои ташаккули тафаккури эҷодӣ, робитай маҳорат ва малакаи меҳнати дастҷамъона, меъёри ахлоқии маъмул ва барои гирифтани маҷмӯи донишҳо самарабахш бошанд.

Масъалаи салоҳиятҳои таълими башад, ҳадафҳои дурнамои таҳсил буда, ҳамчун маҳаки асосии меъёри сифати таълим ва стандартҳои он ҳизмат мекунад. Вазифаҳои асосии таълими босалоҳият аз он иборат аст, ки ҷараёни таълимиву маърифатӣ дар хонандагон ҳусусияти тазаккурӣдоштани таълимиро ташаккул медиҳад. Яъне хонандагон шунидан, хондан ва бозгӯйӣ, ё дар асоси намунаҳо, қоидаҳо иҷро кардани мисолу масъаларо ҳамчун фаъолияти асосии маърифатӣ ҳисоб мекунанд.

Бояд тазаккур дод, ки нақши донишҳои зеҳнӣ дар ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагон ниҳоят қалон аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки инкишофи тафаккури эҷодӣ дар ҳама гуна намудҳои фаъолияти амалии қӯдак зарур буда, инчунин воситаи мухими ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагон мегардад. Аз ин ҷост, ки омӯзгор бояд ба шогирдонаш мустақилона фикр ва амал кардан, ба вазъият ва ҳалли масъалаҳо муносабати эҷодӣ карданро омӯзонад. Ҳалли ин масъалаи мазкур муносабат ва истифодаи роҳҳои нави таълимиро талаб менамояд.

Ҷамъбости донишҳои зеҳнӣ барои муҳассилин имкониятҳои фароҳро ба вучуд оварда, нисбати ҳуд боварибахш будани донишҳоро такозо менамояд. Фаъолиятро бе дониш тасаввур кардан мумкин нест. Дар асоси донишҳо маҳорат ташаккул мейбад. Маҳорат дар амал татбиқ шудани донишҳо мебошад. Ҳамон вакт азхудкунии донишҳою фахмишҳо зоҳир мегардад, ки агар толибилм мустақилона фикр ронда, мустақилона кор

карданро омӯзад. Яке аз муҳимтарин шартҳои такмили ташаккули донишҳои зеҳни толибилмон такмили шаклу усулҳои таълим мебошад, ки бо ин роҳ қобилияти равонӣ (психикӣ)-и хонандагон ҳамаҷониба инкишоф ёфта, донишҳои зеҳнӣ ва маҳорату малакаи онҳо ташаккул мейёбад.

Яке аз сарчашмаҳои ташаккули зеҳнӣ ва фаъолгардонии хонандагон истифодаи усулҳои фаъоли таълим ба шумор меравад, ки ҳар як дарс бояд дар дили хонандагон шавқмандиро ба вучуд оварда, афкорашонро рангин созад. Ба омӯзгор зарур аст, ки дар раванди таълим фаъолият ва мустақилияту эҷодкории хонандагонро ба назар гирад, зеро нишон додани ин талабот дар раванди таълим гарави муваффакиятҳо ба ҳисоб меравад. Мустақилият нишон медиҳад, ки хонандагон ба донишҳои назарияйӣ такъя намуда, дар рафти иҷрои саволу супоришиҳо онро дар амал татбиқ менамоянд. Кори омӯзгор ҳамон вақт натиҷабаҳш мегардад, ки агар усул ва тарзҳое, ки муаллим дар дарс истифода мебарад, он майли табии хонандагонро ба фаҳмидан, ҷустуҷӯ ва таҳқиқ кардан фаъол намуда, завқу шавки онҳоро ба таҳсил барангезад: фаъолияти фикрӣ, эҷодӣ ва мустақилияти шогирдонро бедор намуда, онҳоро ба дарки ҳаёти воқеӣ рӯхбаланд намояд.

Гузариш ба муносибати босалоҳият дар таълим тамоман аз байн бурдани таълими анъанавиро надорад, балки он дар ҳамгирой ҷиҳатҳои мусбати таълими анъанавиро бо роҳу усулҳои муосири таълим оmezish дода, маҳорати эҷодӣ, тафаккури маънавӣ, ҳавасмандгардонии хонандагонро ба донишандӯзӣ ва дарки ҳисси масъулиятшиносиро дар хонандагон бештар гардонида, онҳоро барои дар амал татбиқ намудани донишҳояшон водор менамояд. Асоси салоҳиятро таҷриба ташкил медиҳад, яъне хонанда то қадом андоза ин ё он амалро дуруст иҷро карда метавонад. Дар ин раванд диққати асосӣ ба рушди салоҳиятҳои хонанда ё худ ба ташаккули малакаҳои амалий (ҳаётӣ, воқеӣ, функционалий) равона мегардад, ки он ҳамчун натиҷаи таълими самарабаҳш арзёбӣ гардида, хонанда дар ин раванд ба маҷмӯи салоҳиятҳои амалий ноил мегардад.

Омӯзгор бояд кӯшиш кунад, ки ҷанбаҳои нави ташаккулдиҳандаро барои ҳар як дарс таҳия намояд. Бинобар ин, ҳар яке аз ҷунин вазифаҳои ташаккулёбандаро ба назар гирифтан лозим аст, ки дар раванди якчанд машғулиятҳо ва баъзан дар рафти омӯзиши мавзӯи пурра онро иҷро кардан мумкин аст. Ҷанбаҳои ташаккулёбандаро аз якчанд қисматҳо иборат аст:

а) инкишофи нутқ - бой гардонидани таркиби луғавии забон, образҳои бадеиро аз худ намудани хонандагон;

б) ташаккули тафаккур - омӯзиши таҳдилҳо, маҳоратро асосӣ ҳисобидан, қиёс намудан, ҳулоса баровардан, мураттаб соҳтан, ба гурӯҳҳо ҷудо кардан ( тасниф кардан), исбот кардан ва рад кардан, муайян кардан ва шарҳ додани мағҳум, проблемагузорӣ ва ҳал кардани он;

в) рушди маҳорати умумитаълими - ташаккул додани маҳорати кор кардан бо китоб, маълумотномаҳо ва адабиёти оммавӣ, такмили малакаи хониш ва гайра;

г) инкишофи қобилияти ташкилотчиӣ - маҳорати ба нақша гирифтани корҳои худ ва дигарон, ҷорӣ кардани худназораткуй ва назорати мутақобил ва гайра;

е) рушди муносибати хонанда ба машғулият - маро меомӯзонанд, худам меомӯзам, дигаронро омӯзонидан меҳоҳам, дигаронро меомӯзонам ва гайра;

ё) ташаккули муносибати байни қалонсолон ва хурдсолон.

Мактаби камнӯфуси деҳотро имрӯз зарур аст, ки соҳтори дарсро таҷдиди назар намояд, то ки шаҳсияти хонандагон дар он ташаккул ёфта тавонад. Барои рӯй надодани муҳити дилгиршавӣ омӯзгорро зарур аст, ки дар гурӯҳҳои хурд корро вусъат дода, бозиҳои шавқовар ва лаҳзаи дамгириро бештар истифода намояд.

Аз ин рӯ, дар мавриди ташкили дарс дар мактаби камнӯфус омилҳои зерин бояд ба эътибор гирифта шаванд:

- роҳ надодан ба сарбории зиёд (аз ҳисоби кам кардани вақт барои таълими меҳнати ҳатмӣ ва интиҳоби мазмун ва ҳаҷми маводи таълими);

- дар дарсҳо бештар аз 2 бор гузаронидани машқҳои дамгирий;

- ташкили кори мустақилонаи хонандагон;

- ба эътибор гирифтани ҳаҷми кори мустақилона дар раванди кор бо ду ва зиёда синфҳо;

- иваз намудани ду қисмати дарс;

- корҳои хонандагон таҳти роҳбарии омӯзгор ва корҳои эҷодии онҳо;

- зарурати иваз намудани корҳои хонандагон таҳти назорати омӯзгор ва бе роҳбарии бевоситай ўтанзими раванди таълимро талаб мекунад;

- васеъ истифода бурдани ҳамаи намудҳои маводи тақсимшуда, ки кори мустақилонаи хонандагонро ташкил медиҳад.

Барои ин аз рӯйи нақшай тақвимии дарс бояд омӯзгорон на танҳо мазмуни маводи таълимиӣ ва шакли корро муайян намоянд, балки бештар вақтро барои гирифтани дониш тавассути омӯзгор ва кори мустақилона дар ҳар як синф мувофиқи мақсад тақсим намоянд.

Новобаста ба мушкилоти имрӯза омӯзгорони мактабҳои камбуфус бояд бо дониши кофӣ мусаллаҳ гашта, ҳачми донишҳоеро, ки стандарти таҳсилоти барои муассисаҳои таълимиӣ муқаррар кардааст, дар доираи соатҳои муайяншуда ба хонандагон дастрас намоянд. Онҳо метавонанд дар чунин ҳолат натиҷаҳои дилҳоҳро ба даст оранд. Омӯзгорро зарур аст, ки вобаста ба синфҳои ҷудошуда ҳар рӯз омодагӣ дида, ба дуруст тақсим намудани вақт диққат дидад ва мавзӯи навро пурра ба хонандагон фаҳмонад, супоришоти хонагиро дуруст муайян намояд, то ки онҳоро санҷида, ба дониши хонандагон дуруст боҳо дода тавонад. Ин коримконмедиҳад, кимаҳоратукурдонииомӯзгор низ муайяншавад.

Аз ин рӯ, барои омӯзгорон зарур аст, ки аз ҳамаи сарчашмаҳои илмию методӣ, усулҳои муосири таълим, аз таҷрибаи ҳаётии хеш ва маҳорати касбии худ самаранок истифода намоянд ва дар замери шогирдони худ инсондӯстӣ, хоксорӣ, меҳнатдӯстӣ, ростгӯйӣ, поквичдонӣ, ҳаётдӯстӣ, рафтори маданиӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, инсонгаройӣ, таҳаммулпазирӣ барин хислатҳои неки инсониро парвариш диҳанд.

## АДАБИЁТ

1. Арзёбии таълим. / Даствури методӣ барои муаллимони синфҳои ибтидой.– Душанбе, - 2010.
2. Батербиев, М.М. Психолого-педагогические основы разновозрастного обучения // Школьные технологии, – 2005. – № 4. – С. 22–25.
3. Гершунский, Б.С.- “Философия образования для XXI века”- М., - 1998.
4. Барномаи таълими фанни забони модарӣ дар синфҳои ибтидой. – Душанбе, 2016.
5. Джонмаҳмадова, Г.Ш. Использование инновационной технологии в преподавании русского языка в условиях учреждений с таджикским языком обучения.- Душанбе: «Сифат», 2015, . – 45 с.
6. Байзоев, А.М. Баъзе масъалаҳои назариявӣ ва амалии муносибати босалоҳият ба таълим. – Душанбе: Эр - Граф, 2018., - 40 с.
7. Лутфуллоев, М. Дарс. – Душанбе: Маориф, 1995.
8. Лутфуллоев, М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. - Душанбе, - 2007.
9. Лутфуллоев, М. Равиши дарси забони модарӣ дар синфҳои ибтидой. -Душанбе, - 1986.
10. Лутфуллозода, М., Бобизода, F, Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо. – Душанбе, 2018, - 88 с.
11. Малочисленная сельская школа: проблемы, поиски, решения /Под ред. Л.В. Байгородовой, А.П. Чернявской, И.Г. Харисовой. – Ярославль, 2000.
12. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, “Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” - Душанбе: “Шарқи озод”, 2018. - 48 с.
13. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020. - Душанбе, 2012.
14. Фролов, П.Т. Особенности педагогического процесса в малокомплектной школе. - М.: Просвещение. 1990.

**РИОЕВ А.М.** - унвонҷӯи *Пажсӯҳиигоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, E-mail: Akobir rioev@mail.ru, тел.: +(992) 918-27-42-43, +(992) 917-02-06-34*

Такмил додани технологияи педагогӣ маҳорати педагогӣ аст. Ҳамзамон як технологияро омӯзгорон метавонанд ба таври гуногун татбиқ кунанд, аммо ҳангоми татбиқи он маҳорати педагоги онҳо аниқ зохир мешавад.

Технология, донише ҳаст, ки нерӯи инсонро дар як системаи иҷтимоӣ, ҷиҳати расидан ба ҳадафи он ҷомеа тавсия медиҳад. Дар замони муосир яке аз ҷолибтарини мавзуот ин мавзӯи фавқ маҳсуб мейёбад. Аз ин нуқтаи назар, таърифу тавзех ва омӯзиши сайри таҳаввули технология омӯзишӣ аҳамияти мухимро барои рушди соҳаҳои мухталиф қасб мекунад. Коргириз аз технологияи омӯзишӣ тақозои замони муосир дар ҳама ҷанбаҳои зиндагист.

Дар мақола оид ба технологияҳои педагогӣ зимни таълими дарсҳои технология (таълими меҳнат), таҳқиқоти педагогони маъруф, истифодаи усулҳои инноватсионӣ, дидактикаи, методҳои интерактив тавсияҳо пешниҳод шудааст. Дар маҷмӯъ мақолаи илмии мазкур метавонад ба василаи маводӣ истифода шавад.

**Вожаҳои асосӣ:** технологияи педагогӣ, интерактив, дидактика, методҳо, самаранок, дарси муосир, меҳнат.

## ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

**РИОЕВ А.М.** - соискатель НИИРО имени Абдурахмона Джами АОТ, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: Akobir rioev@mail.ru, тел.: +(992) 918-27-42-43, +(992) 917-02-06-34

Квалификация педагогической технологии и есть навыки педагогики.

В то же время педагоги могут внедрять технологию в разных формах, но в этом случае их навыки будут отражаться конкретно. Технология - это знания, которые помогают достичь цели в социальной системе. В современном обществе данная тема является важнейшей. Поэтому апробировать её для развития соответствующих сфер своевременно. Одно из требований современного общества является изучение технологии.

Автор данной статьи изложил педагогическую технологию и её использование на уроках технологии (труда), исследовательские навыки учёных, использование интерактивных методов, дидактики. Так же автор предложил методические рекомендации для использования интерактивных методов и их виды на уроках труда. Данная научная статья может использоваться как методическое пособие для учителей по предмету «Технология» (труд).

**Ключевые слова:** педагогическая технология, дидактика, методы, эффективность, современный урок, труд.

## TYPES OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AND PLANNING THE EDUCATIONAL PROCESS

**RIOEV A. M.-** Applicant INIRO named after A. Jami, Dushanbe, 126 Ayni Str., E-mail: Akobir rioev@mail.ru, mob.: +(992) 918-27-42-43, +(992) 917-02-06-34

Improving pedagogical technology means the skills of pedagogics. Teachers can use one and the same technology differently and this can result in the identification of the concrete degree of their skills as well. Technology is a knowledge that recommends achieving the goals in the social system. The matter is considered to be the important one in the modern world. Thus, the exploring, making researches in the field of using newest technology in Education is considered to be up to date matter.

Factually, studying the newest technology of teaching is the most and the upper most demands of the modern society. Author of the article created pedagogical technology of teaching handicraft lessons, research work of scientists, interactive ways of using them at the lessons pointed out above, and the didactics as well.

Moreover, the creator of the article offered teachers of technology methodological recommendations on using several types of interactive methods of teaching the subject.

**Keywords:** pedagogical technology, didactics, methods, effectiveness, a modern lesson, technology.

Омӯзгор – шахсиятест, ки дигаронро меомӯзонад ва тарбия медиҳад. Ва табиист, ки омӯзгор бояд фанни худро хуб донад, зеро агар омӯзгор дониши кофӣ надошта бошад, ба дигарон ҳеч гоҳ фаҳмонида наметавонад. Барои он ки омӯзгорон дар рафти дарс аз воситаҳои компьютер ва барномаҳои компьютерӣ истифода бурда тавонанд, бояд захираи илми онҳо мувоғики талабот бошад ва талаботи хонандагонро қонеъ карда тавонанд, дар он ҳолат метавонанд компьютерро ҳамчун воситай ёридиҳонда ва ё аёният истифода баранд. Мутаассифона, омӯзгорон мусир технология (таълими меҳнат) дар муассисаҳои таҳсилоти миёна аксарияти онҳо мутахассиси соҳа нестанд, аниқтараш аз нозукиҳои бисёри ин фан бархурдор нестанд. Ин ҳолат боиси он мегардад, ки хонандагон дар рафти дарс ба байзе саволҳои худ ҷавоб гирифта наметавонанд. Бинобар ин дониши хуб доштани омӯзгор шарти аввалини дарсдиҳии фанни технология (таълими меҳнат) мебошад.

Дар айни ҳол омили асосии муайянкунанда дар таҳсилот ва инкишофи шахсият аз нуқтаи назари педагогика фаъолнокии дохилии шахсият, талабот ва қобилияти ў ба худинкишофдиҳӣ, ҳудтакмилдиҳӣ мебошад. Мотиватсия масъалаи асосӣ ва ҷиддӣ дар таълим мебошад.

Албатта, ҳар қадоме аз мо дар ёд дорад, ки чӣ хел ба осонӣ фанҳое аз худ карда мешуданд, ки ба онҳо шавқу ҳавас зиёд буд. Технология, ҳамчун яке аз фанҳои асосӣ ва мураккаб буда, на танҳо шавқу ҳавас, қобилият, сабру тоқат, бодиққатии хонандаро, инчунин сатҳи баланди дарсдиҳӣ, маҳорати пешкаш намудани донишҳои мушкилро аз омӯзгор ба тарзи осон ва фаҳмову дастрас талаб менамояд. Ба мо маълум аст, ки бештари хонандагон аз мушкилӣ меҳаросанд ва барои азҳуд намудани донишҳои канора мечӯянд. Аз ин сабаб дар шароитҳои мусир, дар фаъолияти таълими самтнигорӣ барои инкишофт додани фаъолнокии даркнамоӣ, ҳудмустақилии хонандагон, ташаккул додани маҳорати ҳал намудани мушкилотҳо ва фаъолияти тадқиқотӣ муҳим мебошанд. Барои амалӣ намудани фаъолнокии даркнамоӣ ва эҷодии хонанда дар раванди таълим технологияҳои таълими мусир истифода бурда мешаванд, ки барои баланд бардоштани сифати таълиму омӯзиш ва самаранок истифода бурдани вақти таълими имконияти фароҳам медиҳанд. [5.61-87.]

Вазифаи дигари омӯзгор дар он аст, ки шавқи хонандагонро барои омӯзиши бедор кунад ва ба онҳо тарзи омӯхтанро омӯзонад. Зеро омӯзиши илму дониш тафаккур ва тасаввуроти хонандагонро васеъ карда, ба инсондӯтиву nakӯkorӣ, инчунин донистани табиат ва истифодаи самараноки қонунҳо ва сарватҳои он раҳнамоӣ мекунад.

Технология (таълими меҳнат) фанне мебошад, ки ба қувваи дониш бевосита далолат карда, ҷаҳонбинии хонандагонро ба сатҳи баланд бардошта, шавқи онҳоро ба омӯзиши бештари корҳои амалӣ бедор мекунад. Технология ин фаннест, ки дар роҳи омӯзиши худ хонандагонро водор месозад, ки фанҳои математика, химия, физика, нақшакаширо омӯзанд, ҳамзамон барои ҷустуҷӯҳои мустақилона ҳидоят мекунанд ва ба дунёи мусир бо диди дигар нигоҳ карданро талқин месозанд. Вай ба хонандагон меомӯзад, чи гуна донишҳои назариявиро дар амал истифода бурда метавонанд.

Омӯзгор бояд мақсад, вазифа ва ҳусусиятҳои хоси фанни технология (таълими меҳнат) -ро донад, каме дар бораи соҳти табиат, таърихи инкишофи технология ва дастовардҳои охирини он маълумоти умумӣ дошта башад. Баъдан аз дарсҳои дигар ба омӯзонидани мавзӯъҳои аниқ ва мушахҳас гузарад. Хонанда дар асоси далелҳо ва қонуниятҳо оид ба олами атроф, табиат, соҳтори он маълумот мегирад.

Омӯзгор бояд роҳу усулҳои наверо ҷустуҷӯ намояд, ки хонанда нисбат ба омӯзгор фаъол шуда, дар раванди омӯзиш дар онҳо ҷунин арзишҳои иҷтимоии комилан арзишманд; дар хонанда серталабӣ ба донишандӯзӣ, мустақилона азҳудкунии донишҳо, интихоби

роххой нисбатан муносиб дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ, банақшагирӣ дар омӯзиш, худбаҳодиҳии мусбӣ ва гайра ташаккул ёбанд. [4.42-61.]

Дар муассисай таълимӣ бояд меҳнати бесамар, хунукназарӣ нисбати дониш кам гардида, ҳавасмандию дилгармӣ ба хониш афзун гардад.

Мутаассифона, имрӯз омӯзгорон ба ин падида кам эътибор медиҳанд. Раванди таълим имрӯз мутобики тамоюлоти ҷаҳони муосир ба дониш ва салоҳиятнокӣ асос ёфтааст. Салоҳият, ки маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои бо ҳам алоқаманде, ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (ичтимой, иқтисодӣ, сиёсӣ), маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешаванд доро аст.

Мактаби мусир аз омұзгор дониши васеъ, маҳорати баланди педагогӣ, салохияту маърифатнокиро тақозо мекунад. Хонандагонро омұхтану омұзонидан вазифаи муқаддаси ҳар як омұзгор аст. Аз ҳамин сабаб, таълимро бояд тавре ба роҳ монем, ки хонанда ба натицаҳо бештар ноил гардад ва ба монеа дучор нашавад. Дар он сурат нақши хонанда дар омӯзиш әчодкорона буда, натицааш барои ӯ самарабахш аст.

Фанни технология (таълими меҳнат) дар хонандагон фаҳмишҳои политехнико ташаккул дода, онҳоро бо техникаи нав, технологияҳои муосири коркарди масолеҳҳо шинос менамояд. Дар раванди омӯзиши ин фан, хонандагон касби ояндаи худро бошуурана интихоб намуда, ба меҳнати истехсолӣ шинос мешаванд. Меҳнат дар инкишофи худмустақилии хонандагон, ташаккули маданияти ахлокӣ, зебоипарастӣ ва экологиии онҳо нақши муҳимро мебозад. Дар айни ҳол зарурияти ташкил намудани раванди таълим дар асоси технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ, ки ба сифати сарчашмаҳои ахборотӣ бештар воситаҳои электронӣ, пеш аз ҳама шабакаи глобалии телекоммуникатсионии интернет истифода бурда мешавад. Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар дарсҳои технологияи (таълими меҳнат) на танҳо азхудкунии маводи таълимиро осон мегардонад, балки барои рушди маҳорати эҷодии хонандагон чунин имкониятҳоро ба вучуд меорад: масалан, омӯзгор дар раванди машгулият бо хонандагон метавонад, ки бо истифодаи компьютер дарси назариявии худро нишон дихаду ва ба таври амалӣ кор кунад. [7.78-98.]

Донистани технологияи иттилоотӣ дар шароити имрӯза яке аз салоҳиятҳои асосии омӯзгорони фанни технологияи (таълими меҳнат) мебошад, ки дар тайёр кардан ва ҳал карда тавонистани масъалаҳо, монеаҳои муосир, кумак расонад. [1.31.]

Хар як амале, ки хонанда аз рӯи идрок ва имкониятҳои чисмониаш барои ичро кардани он кӯшиш менамояд, ба ташаккулёбии ҷаҳонбии ӯ мусоидат мекунад. Лекин, дар хотир бояд дошт, ки агар малакаҳои нав дар асоси малакаҳои аллакай ба даст омада ташаккул ёбанд, пас аз ҷунун ташаккулёбӣ манфиати бештаре ба даст оварда метавонад.

Бинобар ин, истифодай воситаҳои аудио – визуалӣ, истифодай компьютер, наворҳои видеойӣ, слайдҳо, таҳтати электронӣ барои баланд бардоштани қобилиятҳои эҷодии хонандагон дар таълими мусоид мубдиҷадидӣ мебошанд.

Фанни технологияи иттилоотӣ имрӯзҳо яке аз фанҳои замонавӣ ва зарур буда, аз омӯзгор мунтазам такмил ва бозомӯзии касбиро талаб менамояд.

Дар замони мусир мартабай қонеъшавӣ ва талаботи ҳар инсонро инкишофи техника ва технология муайян мекунад. Ҳар қадар, ки онҳо мукаммал бошанд, ҳамон қадар маҳсулӣ боэътиимод ва босифат мумкин аст ба даст овард. Барои ҳамин мақсади асосӣ дар замони мусир инкишофи ҷамъият дар мукамалкунии техника ва технология ба шумор меравад.

Дар адабиёти педагоги истилоҳои зиёде мавҷуданд, ки технологияҳои муайянӣ педагогиро тавсиф мекунанд: технологияи таълимӣ, технологияи анъанавӣ, технологияи тарҳрези раванди таълим, технологияи таълими ба проблема асосёфта, технологияи муаллифӣ ва гайра.

Технология, донише аст, ки тавоноиҳои нерӯи инсонро дар як системаи иҷтимоӣ, ҷиҳати расидан ба ҳадафи он ҷомеа тавсия медиҳад. Дар замони муосир яке аз ҷолибтарини мавзӯот ин мавзӯи фавқ маҳсуб меёбад. Аз ин нуқтаи назар, таърифу тавзех ва омӯзиши сайри таҳаввули технология омӯзишӣ аҳамияти муҳимро барои рушди соҳаҳои муҳталиф қасб мекунад. Коргирӣ аз технологияи омӯзишӣ тақозои замони муосир дар ҳама ҷанбаҳои зиндагист.

Технология (аз калимаи юнонии техно-хунар, маҳорат, тавоной, санъат ва логос – илм) гирифта шуда - ин маҷмӯи қабул ва усул ё ин, ки бо дигар тавр намудҳои коре, ки инсон қабул мекунад ва барои соҳтани чизҳои лозимӣ ва самаранок истифода мегардад. [1.195-250.]

Гарчанде самараи истифодаи технологияи педагогии таълимро аксарияти омӯзгорони фаъолу эҷодкор, дарк намудаанд, вале төъдоди зиёди омӯзгорон машғулиятҳои худро аз усулҳои фаъоли таълим васеъ истифода мебаранд, ҳамзамон дар гузаронидани машғулиятҳои зарурияти чустучӯҳои эҷодӣ, истифодаи воситаҳои аёни, иттилоотию коммуникатсионӣ, интернет, аудио, диску воситаҳои гуногун зарур аст, ки дар истифодаи баъзе аз онҳо маҳорату малакаи омӯзгор сайдал дода шавад.

Истифодаи усулҳои инноватсионӣ дар ҷараёни таълиму тарбия заминай воқеии инкишоф ва истифодаи имкониятҳои ҳар як хонандаро фароҳам меоранд. Амалияи истифодаи технологияи коммуникатсионӣ мусоидат менамояд, ки хонандай навовар новобаста аз синну сол, мавқеъ, вазъи иҷтимоӣ, макони таҳсилу зист мавриди эҳтиром қарор гирад ва барои дарки арзишу мақоми худ шароит ва имконият пайдо намояд. Муҳимтар аз ҳама, истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар зинаи аввали зиндагии шахс дар ҷомеа, молик будан ба фаъолияти фикрронӣ, ташаккули маҳорати зеҳниу тафаккур, маърифатнокии илмию техниқӣ мусоидат менамояд. [2.120-137.]

Самимият, донишазхудкуни, озодандешӣ, эҳтироми шахсият ва ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, истифодаи имкониятҳои мавҷуда, ҳамкориу муносабати самимонаю инсондӯстона, сатҳи баланди камолоти маънавӣ, мустақилият, ошкор гардидани лаёқат, истеъдод ва адолатшиносӣ –ин аст номгӯй нотамоми он сифатҳое, ки шахсият аз овони ҳурдӣ тавассути истифодаи усулҳои инноватсионии таълим ва омилҳои асосии он ба даст оварда метавонад. [3.13-36.]

Дар корхонаҳои саноатӣ фаъолияти техникии шахс ба пайдокунии корхонаҳои маҳсулоти маҳсулотбарорӣ ва истехсоли маҳсулотҳо равона шудааст. Масалан аз мағзи чӯб маҳсулотҳои гуногуни конструксионӣ: таҳтаи синф, релс (солҳои оҳанини роҳи оҳан), зинҳо ва дигар ҷизҳои лозима барои инсонҳо тайёр мекунанд.

Бо пайдо кардани маъданӣ оҳан, нефт, газ коркард ва истехсол мекунанд, Аз нефт бензин ва равғанҳои гуногунро истехсол мекунанд. Аз газ бошад масолеҳи полимерӣ яъне пластмассаҳо истехсол карда мешавад.

Агар омӯзгори асил ҳоҳад, ки дарсро ба воқеъат наздик созад раванди машғулиятро хуб ба роҳ мемонад ва ин барои баланд бардоштани малака маҳорат ва сифати таълим хонанда бештар мавзӯъи дарсро аз худ карда метавонад.

Аз ин рӯ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва қасбиро зарур аст, ки ҷавононро барои зиндагӣ кардан дар шароити комилан нав тайёр намоянд. Аммо танҳо бо додани маҷмӯи донишҳо, ки вазифаи асосии таълими анъанавӣ ба ҳисоб меравад, он қодир нест, ки ҷавононро ба ҳаёт, дар ҷаҳони зудтағириёбанди технологияи иттилоотӣ дар сатҳи баланд тайёр намоем.

Аз ҳама шарти асосӣ ташкил кардани чунин раванди омӯзиш мебошад, ки хонанда барои ба даст овардани дониш ва таҷриба аз соҳаҳои муҳталифи зеҳни истифода бурда тавонад.

Мақсад аз он иборат аст, ки усулҳои таълимдиҳии омӯзгорон рангитару бойтар карда шаванд. Омӯзгорон бояд дар давоми як дарс ҳам аз усулҳои фаъол ва ҳам интерактивӣ дар ҳолатҳои мувоғиқ истифода бурда тавонад.

Ҳама чизе, ки омӯхта ва таълим дода мешавад, бояд бо таҷрибаи амалӣ алоқаманд бошад. Ин ба омадагӣ барои хондан мусоидат мекунад, зеро хонанда исботи зарурияти омӯзишро тавассути истифодабарии дониш дар таҷрибаи қасбӣ мебинад. Донишҳои назариявӣ бояд ҳамеша бо таҷрибаи қасбӣ алоқаманд бошанд, ҷуноне ки омӯзиши амалӣ бояд дар худ асоси дониши назариявиро доро бошад. [6.47.]

Айни ҳол дар муассиса аз усулҳои фаъоли таълим, аз ҷумла усулҳои интерактивии таълим дар курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми ва қасбӣ ба таври васеъ истифода карда мешавад. Аз ҷумла, усули интерактивии таълим (аз қалимаи юнонӣ ба маънои роҳ) – раванди бунёд кардани муносабати байнӣ омӯзгор ва хонанда, ки дар натиҷаи он ҳосил кардани дониш, маҳорат ва малака дар заминай мундариҷаи омӯзиши пешбинишуда ба амал меояд.

Калимаи интерактивӣ аз қалимаи англисии «*interact*» гирифта шуда, маънояш «*inter*» - «якчоя» ва «*act*» -«амал кардан»-ро мебошад. Яъне муошират кардан ва ҳамкорӣ бо қасе. Усулҳои интерактивӣ ба ҳамкории хонандагон на танҳо бо омӯзгор, балки байнӣ яқдигар ба фаъолнокии хонандагон дар раванди омӯзиш, ба мақоми омӯзгор дар машғулиятҳои интерактивӣ, фаъолияти хонандагон барои расидан ба мақсадҳои машғулият равона карда

шудааст. Тартиби асосии машғулиятҳои интерактивӣ, машқҳо ва супоришҳои интерактивӣ ба ҳисоб меравад, ки аз тарафи хонандагон ичро карда мешаванд. Муҳимияти фарқунандаи машқҳо ва супоришҳои интерактивӣ аз усули фаъоли таълим дар он аст, ки хонандагон онро на танҳо ичро менамоянд, балки маводи омӯхташавандаро мустаҳкам менамоянд. Усули таълим ва омӯзиши интерактивӣ аз омӯзгор фаъолияти баланд ва дарки эҷодкоронаи маълумоти пешниҳодшударо талаб мекунад. Усулҳои интерактивӣ яке аз усулҳои фаъоли таълим ба шумор мераванд.

Дар навбати худ, таълими интерактивӣ – ин шакли маҳсуси ташкили фаъолияти фикрӣ мебошад. Инкишофи гуфтугӯро тақозо мекунад, ки дар ниҳояти кор ба ҳамдигарфаҳмӣ оварда мерасонад. Дар якчоягӣ ҳалли масъалаҳоеро диде мебарояд, ки барои ҳар як хонанда муҳим буда, шавқи хонандагонро бедор мекунад. Ҳар як хонандаро барои иштироки фаъол дар раванди омӯзиш ҳавасманд мегардонад. Ба ҳиссиёти ҳар як хонанда таъсир мерасонад. Истифодаи усулҳои интерактивӣ қобилияти хуби азхудкуни маводи таълимиро дошта, ба хонандагон таъсири ҳамаҷониба мерасонад. Ҳангоми истифодаи усулҳои интерактивӣ дар таълими фанни технология (таълими меҳнат) робитай хуби мутақобила байни омӯзгор ва хонандагон, инчунин хонанда бо хонанда пайдо мешавад. Ҳамзамон, истифодаи усулҳои интерактивӣ дар таълими фанни технология (таълими меҳнат) ақида ва муносибати хонандагонро ба назар гирифта, малакаҳои ҳаётиро ташаккул дода, барои тағиироти рафтгури кирдори хонандагон мусоидат мекунад.

Мақсади ҳар як дарс муҳталиф буда, танҳо аз ҳавасманд кардан хонандагон иборат нест. Сабаби интихоби усулҳои фаъол аз он иборат аст, ки онҳо воситаи самараноки омӯзиш ба ҳисоб мераванд. Ҳамон усуле самараноктар ва хубтар ба ҳисоб меравад, ки бо истифода аз маводҳои таълимӣ ва вақти кам мақсадҳои хонандагонро амалӣ намояд. Бинобар ин, пеш аз интихоби усул, омӯзгор бояд аниқ донад, ки чиро таълим додани ҳаст ва шогирдон чиро бояд омӯзанд. Агар омӯзгор мақсад дошта бошад, ки шогирдон системай донишҳои амиқи муайянро аз худ кунанд, пас усули на он қадар фаъолро интихоб кардан лозим мешавад. Ва агар омӯзгор мақсади омӯзонидани малакаю маҳоратро дошта бошад (масалан бо забони ҳориҷӣ муюшират карда тавонистан), пас, интихоби усули фаъол мувофики мақсад мебуд. Одатан, интихоб ва истифодаи усули аз хама самараноктар барои шогирдон низ хеле шавқовар аст.

Баъзе малакаҳоро ба монанди ҳалли масъалаҳои технологӣ (таълими меҳнат) ба воситаи истифодаи усулҳои интерактивӣ аз худ намудан осонтар аст (зеро дар ин ҳолат назар ба ҷавоби пешниҳод шуда, раванди ҳалли он аҳамияти бештаре дорад). Аммо баъд аз он ки хонанда ичро кардан корҳои амалиро аз худ кард, ба вай барои ба таври инфириодӣ мустақилона фаъолият кардан, вақти бештареро бояд чудо намуд.

Зуҳуроти истифодаи усулҳои интерактивӣ дар таълими фанни технология (таълими меҳнат) дар он аст, ки ба кори мустақилона бояд ҳамаи иштирокчиён ҷалб карда шаванд. Лозим аст, ки технологияи ҷалб намудани ҳамаи иштирокчиён дар муҳокима истифода карда шавад. Зуҳуроти дигари усулҳои интерактивӣ, ҳавасмангардонии доимӣ барои иштироки фаъол дар корҳои амалӣ ва ба хонандагон имконият додан барои худамалкунӣ мебошад. Инчунин истифодаи усулҳои интерактивӣ дар таълими фанни технология (таълими меҳнат), шароити хуб барои маҳсулнокии кор дар гурӯҳҳои хурд меорад. Дар ин маврид хонандагон сабру таҳаммули худро аз нуқтаи назари дигарон нишон ҳоҳанд дод. Ҳуқуқу озодии сухан кардан ҳар як нафарро эътироф кардан ва ҳурмати ўро ба ҷо овардан зарур мебошад. Вақте меҳоҳем аз усулҳои интерактивии таълим истифода намоем, бояд дар вақти тақсимоти хонандагон ба гурӯҳҳо бодиққат бошем, дар навбати аввал – ихтиёри, сипас оҳиста-оҳиста усули интихоби тасодуфро истифода бурдан ба маврид аст.

Мақсад аз он иборат аст, ки усулҳо ва тарзҳои таълимдиҳии омӯзгор рангитару бойтар гардад. Омӯзгор мутахассис бояд дар давоми як дарс ҳолатҳои мувофики усулҳои интерактивӣ, фаъол ва анъанавиро истифода бурда тавонад, то ин ки хонандагон маводи таълимиро аз худ кунанд.

Бартарии усулҳои интерактивӣ ва фаъол аз ин иборат аст, ки дар он мо метавонем аз «Ангезиши зеҳнӣ», «Кор дар гурӯҳҳои хурд», «Энерҷайзер», «Асбобҳои аёни таълимӣ», «Маърӯзаи хурд», «Презентатсия», «Бозии нақшӣ», «Маводҳои тақсимотӣ», «Санъати фасалитаторӣ» ва гайра дар таълими фанни технология (таълими меҳнат) истифода барем.

Барои самаранок истифода бурдани усулҳои фаъоли таълим дар раванди дарсҳои технология (таълими меҳнат) ҷорабинҳои зеринро амалӣ кардан зарур аст;

- чиҳати омӯзиши таҷрибаи пешқадами омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбӣ, таъсис додани шабакаи ягонаи иттилоотӣ дар муассисаи таълимӣ;
- вайсеъ истифода бурдани воситаҳои техникаи таълим дар дарсҳои технология (таълими меҳнат) компүтер, видеопроектор, доскаи электронӣ ва гайраҳо;
- гузаронидани семинар - тренингҳо, конфронсҳои илмӣ-методӣ, оид ба низоми муосири таълим, аз ҷумла, усулҳои фаъол ва интерактивии таълим;
- истифодаи модулҳои таълимӣ дар дарсҳои технология (таълими меҳнат);
- вайсеъ кардани имкониятҳои омӯзиши омӯзгорони технология (таълими меҳнат);
- мунтазам доир намудани дарсҳои амалӣ сифати таълимро баланд мебардорад;
- таъмин намудани раванди таълим бо лексия, модул, маводи дигари ёрирасони таълимӣ (тест, анкета, супоришҳо ва бозихо);
- алоқамандии амалия ва назария бояд дар ҷойи аввал истад. Даствардҳои муосири илмҳои педагогӣ бояд дастраси ҳар як муассисаҳои таълимӣ ва ҳар як омӯзгор гардонида шавад.

Ҳамин тавр, дар замони муосир истифодаи маводи дидактикӣ, воситаҳои аудио – визуалӣ, истифодаи компүтер, наворҳои видиоӣ, слайдҳо, таҳтаи электронӣ, маводҳои тақсимотӣ, маводҳо метавонанд барои баланд бардоштани қобилиятҳои эҷодӣ, истифодаи супоришҳои кор дар гурӯҳҳои ҳӯрд, корҳои дунафара дар таълими муосир ва дигар воситай таълим, ки барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар курсҳои такмили ихтисос муғид ва самарабаш мебошанд.

Муассисаи таълимии имрӯза дар раванди гузариш қарор дорад. Омӯзгорро месазад, ки роҳу усулҳои наверо ҷустуҷӯ намояд, ки хонанда нисбат ба омӯзгор фаъол буда, дар раванди омӯзиш дар онҳо ҷунин арзишҳои иҷтимоии комилан арзишманд, ба монанда серталабӣ ба донишандӯй, мустақилона азхудкуни донишҳо, интихоби роҳҳои нисбатан муносиб дар ҳали масъалаҳои таълимӣ, банақшагирӣ дар омӯзиш, худбаҳодиҳии мусбӣ ва гайра ташакқул ёбанд. [8.16.47.]

Аз ҳамин сабаб, таълимро бояд тавре ба роҳ монем, ки хонанда ба натиҷаҳо бештар ноил гардад, ба монеа дучор нашаванд. Дар он сурат нақши хонанда дар омӯзиш эҷодкорона буда, натиҷааш барои ӯ самарабахш аст.

Омӯзгори фанни технология (таълими меҳнат)- ро зарур аст, ки ба технологияи инноватсионӣ шинос бошаду онро дар раванди таълим истифода барад. Ҷунки ин тавассути технологияи инноватсионӣ имкон медиҳад, ки тамоми ҳодисаҳои амалиётҳои раванди гузаришро нишон дода тавонанд.

Ҳулоса, зарур аст, ки ҳангоми таълим, омӯзгорони фанни технология (таълими меҳнат) аз пешравиҳои технологияи иттилоотӣ боҳабар бошанд ва онҳоро ба хонандагон фаҳмонида тавонанд, ин барои баланд бардоштани самараи кори омӯзгорон ва сифати таълим таъсири амиқ мерасонад ва сифати таълим дар муассисаҳо хуб ба роҳ монда мешавад.

## АДАБИЁТ

1. Учебни педагогика Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф, - Сысоева – гл. 1, 2, 4, 14-19; Т.А. Юзефовичус – гл.;
2. Алиев, Б.А. Асосҳои информатика. Қисмҳои I ва II. Душанбе, 1996.
3. Таълими босалоҳият ва моҳияти он (Мачмӯаи мақолаҳои омӯзгорони кафедраи «Методикаи таълими фанҳои гуманитарӣ»-и МД «ДҶТИБКСМ»). – Душанбе, 2018. -158.
4. Шарифов, М. Истифодаи технологияи информатсионӣ дар раванди таълимӣ фанҳои ҷомеъашиноси. //Илм ва инноватсия, 2013, - №3-4. (5-6) - 41с.
5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 № 416 «Дар бораи Барномаи давлатии компютериқунонии мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон».
6. Ильина, Т.А. Проблемное обучение // Вестник высшей школы. - 1976.
7. Казакова, А.Г. Современные педагогические технологии. - М.: ИПК СК, 1994.-42 с.
8. Назарова, Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции? // Педагогика, 1997. - № 3. С. 21-29.
9. Сангов, Н.Н., Фозиев, Х.Р., Алиев, А.Х. Роҳнамоии касбӣ. Даствури таълимӣ методӣ. – Душанбе, «Бебок»-2016 (11,8 ҷ.ҷ).

**АБДУЛЛОЗОДА Н.** – мудири бахши корҳои таҳлилию иттилоотии Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳурӣ ёни муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе к. Ҳабибулло С. 6. **E-mail:** snajibullo93@mail.ru, **тел.:** +(992) 98 857 52 59

Дар мақолаи мазкур ташаккул ва инкишофи салоҳияти иттилоотии донишчӯён дар раванди таълим мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дар ҷомеаи муосир раванди иттилооткунонӣ босуръат идома дорад, ки хусусиятҳои хеле васеъ дорад ва аз ин хотир пайдо кардани соҳаи алоҳидаи фаъолияти инсон, ки дар он таъсири иттилоот мушоҳида намегардад, гайриимкон аст.

Дар асоси таҳлили таснифотҳои муҳталифи салоҳияти иттилоотӣ, метавон қайд намуд, ки қобилият, маҳорат ва малакаи истифодаи самараноки технологияҳои компютерӣ дар фаъолияти қасбӣ, дар маҷмӯъ салоҳиятнокии иттилоотиро ташкил менамоянд. Илова бар ин дар доираи салоҳиятнокии иттилоотӣ доштани донишҳои назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ муҳим ва зарурӣ ҳисобида мешавад.

Мақсади таҳсилоти босалоҳият тайёр намудани мутахассиси босалоҳият аст, ки натанҳо дорои донишҳо, қобилият ва малакаву маҳорат, балки омодагии истифодаи онҳо барои ҳалли вазифаҳои қасбӣ ва иҷтимоӣ мебошанд. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳияти иттилоотии донишчӯён давра ба давра ташаккул меёбад, ки дар ин самт метавон марҳилаҳои мутобиқшавӣ, маҳсулнок ва эҷодиро чудо намуд.

Дар шароити бунёди ҷомеаи иттилоотӣ рушди муҳити ягонаи таълимиву иттилоотӣ вазифаи муҳими модернизатсияи маориф ба ҳисоб меравад. Субъекти баранда дар муҳити таълимии иттилоотӣ омӯзгор ба ҳисоб меравад, зоро маҳз омӯзгор ба қадом сифат, ҳаҷм ва барои қадом мақсадҳо истифода гардидани технологияи компютериро дар раванди таълим муайян менамояд, то ки салоҳиятҳои зарурӣ ташаккул дода шаванд.

Ҳамин тариқ, ташаккул ва инкишофи салоҳияти иттилоотии донишчӯён муҳим буда, ҳамчун салоҳияти қалидӣ баромад менамояд ва барои азхудкуни салоҳиятҳои дигар замина бунёд менамояд.

**Вожаҳои асосӣ:** салоҳият, салоҳиятнокӣ, салоҳияти иттилоотӣ, технологияҳои иттилоотӣ, технологияҳои муосирӣ компютерӣ, таълими электронӣ, раванди таълим, шароити педагогӣ, дидактика, соҳаи маориф, салоҳиятҳои қалидӣ.

## РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

**АБДУЛЛОЗОДА Н** – заведующий сектором аналитических и информационных работ Государственного учреждения «Республиканский центр дополнительного образования» Министерство образования и науки Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Ҳабибулло С., **E-mail:** snajibullo93@mail.ru, **тел.:** +(992) 98 857 52 59

В данной статье рассматриваются вопросы формирования и развития информационной компетентности студентов в процессе обучения. Автор отмечает, что в современном обществе процесс информатизации идет быстро и обладает очень широким спектром характеристик, и поэтому невозможно найти отдельную область человеческой деятельности, в которой влияние информации не наблюдалось бы.

На основе анализа различных классификаций информационной компетентности можно отметить, что умение и навыки эффективно использовать компьютерные технологии в профессиональной деятельности, в целом, составляют информационную компетентность. Кроме того, важно иметь теоретические знания об использовании информационных технологий в области информационной компетентности.

Целью компетентного образования является подготовка компетентных специалистов, которые обладают не только знаниями, навыками и умениями, но и готовностью использовать их для решения профессиональных и социальных задач. Следует отметить, что

информационная компетентность студентов постепенно формируется в этой области и ее можно разделить на этапы: адаптация, продуктивность и творчество.

В контексте построения информационного общества развитие единой образовательной и информационной среды является важной задачей модернизации образования. Ведущим предметом в информационной среде обучения является учитель, поскольку именно учитель определяет качество, объем и цель использования компьютерных технологий в процессе обучения для развития необходимых компетенций.

Таким образом, формирование и развитие информационной компетентности студентов важно, выступает в качестве ключевой компетенции и закладывает основу для развития других компетенций.

**Ключевые слова:** компетенция, компетентность, информационная компетентность, информационные технологии, современные компьютерные технологии, электронное обучение, учебный процесс, педагогические условия, дидактика, образование, ключевые компетенции.

## THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING

**ABDULOZODA N.** - Head of the sector of analytical and informational work of the State Established Republican Center for Continuing Education Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, 6 Habibullo S. Str. **E-mail:** snajibullo93@mail.ru, **mob.:** +(992) 98 857 52 59

This article discusses the formation and development of students' information competence in the learning process. The author notes that in modern society, the process of informatization is proceeding quickly, which has a very wide range of characteristics, and therefore it is impossible to find a separate area of human activity in which the influence of information is not observed.

Based on the analysis of various classifications of information competence, it can be noted that the ability and skills to effectively use computer technology in professional activities, in general, make up information competence. In addition, it is important to have theoretical knowledge about the use of information technology in the field of information competence.

The purpose of competent education is to prepare competent specialists who possess not only knowledge, skills and abilities, but also the willingness to use them to solve professional and social problems. It should be noted that the informational competence of students is gradually being formed, in this area it can be divided into stages of adaptation, productivity and creativity.

In the context of building the information society, the development of a unified educational and information environment is an important task of modernization of education. The leading subject in the educational information environment is the teacher, since it is the teacher who determines the quality, scope and purpose of using computer technology in the learning process to develop the necessary competencies.

Thus, the formation and development of students' information competence is important, acts as a key competency and lays the foundation for the development of other competencies.

**Keywords:** competence, competence, information competence, information technology, modern computer technology, e-learning, the educational process, pedagogical conditions, didactics, education, key competencies.

Дар марҳилаи мусоири рушди чомеа, ки марҳилаи иттилоотӣ номида мешавад, нақш ва мақоми итиллот барҷаста гардидааст. Аз ин хотир, интихоби иттилооти дуруст ва воқеӣ, истифодай он дар рушди қасбӣ ба яке аз масъалаҳои муҳим мубаддал гардидааст. Дар ин самт, ташаккул ва инкишофи салоҳиятҳои иттилоотӣ муҳимгардида, дикқати маҳсусро талаб менамоянд. Аз ин хотир, омӯзиш ва баррасии масъалаҳои муҳталифи ташаккул ва инкишофи салоҳиятҳои иттилоотии донишҷӯён муҳим ва сариваҳтӣ ба ҳисоб меравад.

Дар шароити имрӯза, мағҳуми “салоҳияти коммуникативӣ” категорияи қалидии стандартҳои таълимӣ ба ҳисоб меравад. Ба истифодай васеи ин мағҳум нигоҳ накарда, то ба имрӯз дар доираи педагогика таснифоти ягона ва умумӣ пешниҳод нашудааст, аз ин хотир масъалаи салоҳиятнокӣ ҳатто дар сатҳи дастгоҳи мағҳумӣ баҳсбарангез ба ҳисоб меравад. Аз ин хотир, дар педагогикай мусоир дар натиҷаи муҳталифии муносибатҳои мавҷуда ба

таснифоти моҳияти мағҳуми “салоҳияти иттилоотӣ”, муайяннамоиҳои гуногуни он пешниҳод карда шудаанд.

Дар таҳқиқотҳои О.Б.Зайтсева мағҳуми “салоҳитяноқии иттилоотӣ” ҳамчун маълумоти мураккаби инфиридӣ-психологӣ дар асоси ҳамгирои донишҳои назарияйӣ, қобилият ва маҳорати амалӣ дар соҳаи технологияҳои компютерӣ ва мачмӯи муайянни сифатҳои шахсӣ тасниф карда шудааст [4,19]. Мувофиқи ақидаи А.Н.Завялова салоҳиятнокии иттилоотӣ ин доштани донишҳо, қобилият, малакаву маҳорат ва таҷрибаи истифодаи онҳо дар ҳалли доираи муайянни вазифаҳои иҷтимоӣ-касбӣ тариқи воситаҳои нави технологияҳои иттилоотӣ, инчунин қобилияти мукаммал намудани дониш ва таҷрибаҳои худ дар соҳаи касбӣ аст [5,17].

Дар таснифоти А.Л.Семенов салоҳитяноқии иттилоотӣ ин як навъ саводнокӣ аст, ки ба таркиби он қобилияти коркарди фаъоли мустақили иттилоот, қабули қарорҳои нав дар вазъияти ғайримуқаррарӣ ва ногаҳонӣ бо истифода аз воситаҳои технологияҳои мусосири компютерӣ ворид мешаванд [9,12].

Ҳамин тарик, дар асоси таҳлили таснифотҳои мухталифи салоҳияти иттилоотӣ, метавон қайд намуд, ки қобилият, маҳорат ва малакави истифодаи самараноки технологияҳои компютерӣ дар фаъолияти касбӣ, дар мачмӯи салоҳиятнокии иттилоотиро ташкил менамоянд. Илова бар ин дар доираи салоҳиятнокии иттилоотӣ доштани донишҳои назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ муҳим ва зарурӣ ҳисобида мешавад.

Як қатор муҳаққиқон салоҳияти иттилоотиро ҳамчун яке аз салоҳиятҳои калидӣ, ки дорои ҷанбаҳои объективӣ ва субъективӣ мебошад, баррасӣ менамоянд. Дар ҷунин ҳолат ба вазифаҳои рушди салоҳиятҳои иттилоотӣ ғанӣ гардонидани донишҳо ва қобилият дар соҳаи информатика ва технологияҳои иттилоотиву коммуникативӣ; рушди қобилиятҳои коммуникативӣ ва зеҳнӣ; амалӣ намудани методҳои интерактивӣ дар фазои ягонаи иттилоотӣ дохил мешавад.

Мақсади таҳсилоти босалоҳият тайёр намудани мутахассиси босалоҳият аст, ки натанҳо дорои донишҳо, қобилият ва малакаву маҳорат, балки омодагии истифодаи онҳо барои ҳалли вазифаҳои касбӣ ва иҷтимоӣ мебошанд. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳияти иттилоотии донишҷӯён давра ба давра ташаккул меёбад, ки дар ин самт метавон марҳилаҳои мутобиқшавӣ, маҳсулнок ва эҷодиро чудо намуд.

Дар марҳилаи мутобиқгардии ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯён ҳанӯз самтирий ба худ амалинамоӣ ва худинкишофидҳии салоҳиятҳои касбӣ ҷой надоранд. Дар ин марҳила ҳамон вазифаҳо накши муҳим доранд, ки ба омӯзиши корҳои мустақилона бо иттилоот кӯмак менамоянд: ҳондани матнҳо аз рӯи ихтисос, гузаронидани конференсияҳо, бозиҳои нақшофаринӣ, мизҳои мудаввар, ҷустуҷӯи иттилоот дар шабакаи Інтернет ва ғайраҳо.

Дар асоси рушди салоҳиятҳо дар марҳилаи мутобиқгардӣ, марҳилаи маҳсулнокӣ оғоз мегардад, ки донишҷӯ дар доираи он бо истифода аз технологияҳои компютерӣ ба корҳои мустақилона машғул мешавад. Дар ин марҳила. Дар истифода намудани технологияҳои иттилоотиву компютерӣ, омӯзгорон бояд имкониятҳои дидактикаи барномаҳои амалиро донанд ва дар асоси таҷриба ва тавсияҳои худ, онҳоро дар раванди таълим ҷойгир намоянд.

Дар марҳилаи сеюм, дар асоси ташаккули салоҳиятҳои иттилоотӣ, донишҷӯбакорҳои эҷодӣ мегузарад. Бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ тасаввурот ва ҳаёлоти худро амалӣ менамояд. Метавонад, ки салоҳиятҳои худро дар самти фаъолияти касбӣ мавриди истифода қарор дигад.

Барои ташаккули самараноки салоҳиятҳои иттилоотӣ бунёд намудани шароити педагогӣ муҳим аст. Дар ҷунин ҳолат метавон ҷунин шароити педагогиро маҳсусан қайд намуд: рушди талаботҳо ба иттилоот; технологияҳои нави педагогӣ, ки ба ихтисос мувофиқанд; дастгирии самти инфиридории азҳудкуни барномаҳои касбиву таълимӣ аз тарафи донишҷӯён; тағиیر ёфтани мавқеи омӯзгор ба самти муюшир [1,19].

Муҳаққиқон, Т.С.Илина ва О.Н.Шилова қайд менамоянд, ки барои ворид намудани бомуваффаки технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ ба раванди таълим, баланд бардоштани фарҳангӣ иттилоотии омӯзгорон зарурати бунёди муҳите, ки бо таҷхизот ва воситаҳои барномавии технологияҳои иттилоотиву компютерӣ ҷамъ оварда шудаанд, зарур аст [8,120]. Имконияти ин муҳит бояд аз тарафи омӯзгорони фанҳои муҳсус барои рушди

салоҳияти иттилоотӣ ва фарҳанги иттилоотии донишҷӯён, барои рушди касбии худ истифода карда шавад. Ин амал муҳим аст, зеро салоҳияти иттилоотӣ ва компютерии донишҷӯён яке аз салоҳиятҳои калидӣ ба ҳисоб меравад, ки бояд дар муассисаи таълимӣ ташаккул ёбад.

Дар асоси таҳлили барномаҳои тайёрнамоӣ А.А.Андреев қайд менамояд, ки диққати асоси то ба имрӯз ба тайёр намудан дар соҳаи воситаҳо, технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ равона мегардад, ки он дар заминаи ба таври самаранок дар раванди таълим истифода гарданд, асос ёфтааст [3,114].

Омӯзгор дар муҳити таълимӣ бояд чунин тавассуротҳо дошта бошад:

- дар қадом системаи таълимӣ фаъолият менамояд;
- маводи таълимӣ-методиро чӣ тавр омода намояд;
- оид ба нақши нави омӯзгор, ки тамоми боигарии имкониятҳои дидактикий, барномавӣ-технологӣ ва дигар имкониятҳои системаро истифода менамояд.

Ҳамин тариқ, қайд намудан зарур аст, ки мағҳуми “муҳити таълимии иттилоотӣ” ҷанбаҳои зеринро таҷассум менамояд:

- афзалияти мақсадҳои таълимии педагогӣ дар ҳолати ворид намудани технологияҳои компютерӣ ба системаи маориф нисбат ба худи технологияҳои иттилоотӣ, ки дар аксарияти ҳолатҳо ҳамчун воситаи бадастории мақсадҳо хизмат менамоянд;
- аҳамияти таъсири субъектҳои муҳит ба инкишоф дар як қатор бо таъсири муҳит ба субъектҳои он.

Дар шароити бунёди ҷомеаи иттилоотӣ рушди муҳити ягонаи таълимиву иттилоотӣ вазифаи муҳими модернизатсияи маориф ба ҳисоб меравад. Субъекти баранда дар муҳити таълимии иттилоотӣ омӯзгор ба ҳисоб меравад, зеро маҳз омӯзгор ба қадом сифат, ҳаҷм ва барои қадом мақсадҳо истифода гардидан технологияи компютериро дар раванди таълим муайян менамояд, то ки салоҳиятҳои зарурӣ ташаккул дода шаванд.

Мақсади асосӣ дар ин марҳила рушди омодагии компютерӣ ҳамчун ташаккули салоҳияти иттилоотӣ дар шакли системаи донишҳои заминавӣ ва умумӣ муайян карда мешавад.

Истифодаи маҷмӯи мултимедиявии таълим мақсаднок аст, ки барои ҳалли вазифаҳои зерин равона карда шудааст:

- пурӯр кардани таълим дар шароити маҳдуд будани вакт;
- фароҳам овардани муҳити таълимии баланди технологиӣ ба воқеият монанд;
- баланд бардоштани фаъолияти коммуникативии субъектҳои ҷараёни таълим дар шароити фаъолиятҳои таълимӣ;
- самаранокии таҷдиди мундариҷаи таълим тавассути ворид кардани унсурҳои нав дар он, ба низом даровардан, ҷамъ овардан ва бунёд намудан;
- ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсияни педагогӣ ва воситаҳои дидактикий;
- рушди муҳторияти донишҷӯён, бунёди доираи инфириодии таълим;
- таҳия ва истифодаи назорати мувоғиқ ба натиҷаҳои таълим [6,62-71].

Тайёр намудани мутахассисони оянда дар асоси маҷмӯи мазкур имконият медиҳад, ки донишҷӯён ҷанбаҳои зеринро ба даст оранд:

- концепсияҳои асосӣ, донишҳои назариявӣ ва амалиро, ки барои фаъолияти касбӣ заруранд, азҳуд карда тавонанд;
- воситаҳои муоширати байнифарҳангӣ ва касбиро аз нигоҳи одobi касбӣ истифода барад;
- оид ба мавзӯъҳои касбӣ баҳс намояд, захираҳои интернетиро барои ҳалли масъалаҳои соҳибкорӣ истифода барад, ҳуҷҷатҳои корӣ тартиб дихад;
- азҳуднамоии таҳлили вазъияти мушаҳҳаси касбӣ бо истифода аз технологияҳои компютерӣ ва қабули қарорҳои ба он мувоғиқ [7,54].

Ба он хотире, ки маҷмӯи мултимедиявии таълим аз маводҳои таълимӣ, вазифаҳо, ки истифодаи интернетро талаб менамояд, инҷунин миқдори зиёди вазифаҳо ва лоиҳаҳои иловагиро дарбар мегирад, омӯзгор метавонад, ки ҳам коркардҳои тайёр ва ҳам маводҳои электронӣ ва ёрирасони худро истифода намояд.

Интихоби захираҳои таълимии электронӣ бояд боназардошти талабот ба баҳогузории сифат ва мутобиқати онҳо ба мақсадҳои таълим амалӣ карда мешавад. Нишондиҳандаҳои умумии баҳогузории захираҳои аслии навъҳои гуногун мутобиқат ба

таалоботҳои пешниҳоди иттилоот дар шакли электронӣ, инчунин мавҷудияти далелҳо, эътиомднокӣ ва аҳамияти иттилооти пешниҳодшавандаро тасдиқ менамояд, ба ҳисоб мераванд.

Захираҳои электронӣ, ки барои истифодаи пешниҳод мешаванд, бояд ба сатҳи омодагии донишҷӯён дар соҳаи иттилоотиву коммуникатсионӣ мувофиқ бошад. Илова бар ин, онҳо бояд қисми алоҳидай машғулият буда, мувофиқ ба навъи вазифа дар марҳилаи муайянни омӯзиши мавод ворид карда мешаванд.

Ҳамаи ин ба самаранок гардидани раванди таълим тавассути фароҳам овардани имкониятҳо барои раванди инфириодии таълим, истифодаи пешниҳоди иттилоот, фаъолсозии стратегияҳои маърифатӣ ва таълимии донишҷӯён, такмили малакаҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ва рушди малакаҳои муошират бо истифодаи ин технологияҳо мусоидат меқунад.

## АДАБИЁТ

1. Витковская, Н.Г. Формирование информационной компетентности студентов вузов / Н.Г.Витковская. - Нижний Новгород, 2004. - 152с.
2. Гершунский, Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы / Б.С. Гершунский, - М.: Педагогика, 1987. - 287с.
3. Горюнова, М.А. Образовательная информационная среда: Экскурс в терминологию и обоснование понятия / А.М. Горюнова // Развитие региональной образовательной информационной среды: сб. науч. ст. – Санкт-Петербург, 2006. -243с.
4. Зайцева, О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных технологий / О.Б.Зайцева-Брянск, 2002. - 167 с.
5. Завьялов, А.Н. Формирование информационной компетентности студентов в области компьютерных технологий / Завьялова, А.Н. - Тюмень, 2005. - 147с.
6. Иванов, В.Л. Структура электронного учебника / В.Л.Иванов // Информатика и образование, 2001. - № 6. – С. 62-71.
7. Иванов, Ю.А. Дидактические условия использования педагогических задач при изучении общеобразовательных и специальных предметов в педвузе / Ю.А. Иванов.– Волгоград, 2007. - 172 с.
8. Ильина, Т.С. Опыт развития информационной культуры учителей средствами образовательных технологий / Т.С.Ильина, О.Н.Шилова // Развитие региональной образовательной информационной среды: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2006.
9. Семенов, А.Л. Роль информационных технологий в общем среднем образовании / А.Л. Семенов. - М.: МИПКРО, 2000.

## АСОСҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШХИС ВА АРЗЁБИИ НАТИЧАҲОИ САЛОҲИЯТНОКИИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИЙ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ

**МИРЗОЕВ Ҕ.Ҳ** – ассистенти кафедраи технологияи иттилоотии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав, ш. Бохтар, к. Айнӣ-67, **E-mail:** immirzoev@mail.ru, **тел.:** (+992) 551005003.

**ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф.** – номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи технологияи иттилоотии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав, ш. Бохтар, к. Айнӣ-67, **E-mail:** faizalizoda.bakhrullo@mail.ru, **тел.:** (+992) 915444949, 988220033.

Дар мақола дар бораи асосҳои педагогии ташхис ва арзёбии натиҷаҳои салоҳиятнокии таълими технологияҳои иттилоотӣ сухан меравад. Муаллифон қушиш намудаанд, ки натиҷаҳои салоҳиятнокии таълими технологияи иттилоотиро дар такя ба таҷрибаҳои ҳосилгашта аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Ҳатлон мавриди баррасӣ қарор диханд.

**Вожаҳои асосӣ:** технологияи иттилоотӣ, салоҳият, муносабати босалоҳият, доши, маҳорат, малака, саводнокии компютерӣ, фарҳанги иттилоотӣ, мактаб, таҳсилот, тарбия, тафаккури иштиқодӣ, эҷодкорӣ.

## ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

**МИРЗОЕВ Д.Х.** – ассистент кафедры информационной технологии государственного университета им. Н. Хусрава, г. Бохтар, ул. Айни, 67, **E-mail:** immirzoev@mail.ru, **тел.:** (+992) 551005003

**ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф.** – кандидат педагогических наук, доцент, кафедры информационной технологии Бохтарского государственного университета им. Н. Хусрава, Таджикистан, 735140, г. Бохтар, ул. Айни, 67, **E-mail:** faizalizoda.bakhrullo@mail.ru, **тел.:** (+992) 915444949, 988220033.

В статье освещаются вопросы педагогических основ диагностики и оценки результатов компетентностного обучения информационных технологий. Авторы, опираясь на достигнутые эксперименты в средних общеобразовательных учреждениях Хатлонской области, старались рассмотреть результаты компетентности обучения информационных технологий.

**Ключевые слова:** информационные технологии, компетентность, компетентное отношение, знания, умение, навыки, компьютерные знания, информационная культура, обучение, воспитание, критическое мышление, креативность.

## PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DIAGNOSTICS AND EVALUATION OF THE RESULTS OF COMPETENCE-BASED TRAINING OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

**MIRZOEV D.H.** - Assistant Department of Information Technology, Bokhtar State University named N. Khusrav, Bokhtar, Ayni of 67, **E-mail:** immirzoev@mail.ru **mob.:** (+992) 551005003

**FAYZALIZODA B.F.** – Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Information Technology of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav, Republic of Tajikistan, Bokhtar, Ayni street, 67. **E-mail:** faizalizoda.bakhrullo@mail.ru, **mob.:** (+992) 915-44-49-49; 988-22-00-33

The article considers on pedagogical foundations of diagnostics and assessment of the results of competence-based training of information technologies. The authors rely on abstained experiments in secondary comprehensive school of Khatlon region, had tried to consider the competence results of informational technologies teaching.

**Key words:** information technology, competence, competent relationship, knowledge, skill, computer knowledge, information culture, school, training, education, critical thinking, creativity.

Асосҳои илмӣ-педагогии таҳсилоти ба салоҳиятнокӣ нигаронидашуда яке аз самтҳои фаъолияти мактаби илмии таҳсилоти инсонӣ мебошад. Масъалаи асосие, ки мо тавассути муносабати салоҳиятнокии коркарднамудаамон ҳал кардем, ин таносуби байни дарҳостҳои иҷтимоӣ ва шаҳсияти маълумот ба ҳисоб меравад. Дар доираи муносабати салоҳиятнокӣ ҳонандა на танҳо иҷроқунандай мақсадҳои аз берун додашуда, балки иштирокчии комилхуқуки дарҳост барои маълумоти шаҳсӣ буда метавонад.

Муносабати салоҳиятнокӣ ба таълими технологияҳои иттилоотӣ ба таҳсилоти мактабӣ аз тарафи олимони соҳа Комилиён Ф.С., Шарапов Д.С., Косимов И.С., Курбонов С., Файзализода Б.Ф., Давлатов Р.Ч., Саидов И.М.ва Тағоев Ш.Х.соли 2017-2018 зимни

омодасозии “Роҳнамои фанни технологияҳои иттилоотӣ барои синфҳои 5,6,7,8,9,10 ва 11” коркард шудааст.

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ёрии техникиву маблағузории «Барномаи дастгирии таҳсилоти босифат»-и Иттиҳоди Аврупо барои муаллифони стандартҳо, китобҳои дарсӣ, замимаҳо ба китобҳои дарсӣ, дастурҳои методии «Роҳнамои омӯзгор» ва мураттибони барномаҳои дарсӣ солҳои 2017-2018 дар шаҳри Душанбе якчанд конфоронсу семинарҳои омӯзишӣ оид ба зарурати татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим доир намуд. Дар ин ҳамоишҳои илмӣ-методӣ дар қатори дигар ҷабҳаҳои низоми таҳсилоти босалоҳият, ҳамчунин таъкид гардид, ки системаи маорифи Тоҷикистон новобаста ба шароити мураккаби иқтисодию иҷтимоӣ дастовардҳои қаблии худро нигоҳ дошта, барои рушди минбаъдаи соҳа бо истифода аз имконоти мавҷуда ва тибқи меъёрҳои таҳсилоти байналмилалӣ гузариш ба муносибатҳои нави таълимиро ихтиёر намудааст ва онро зина ба зина роҳандозӣ ҳоҳад намуд. Дар санадҳои ин ҳамоиш, аз ҷумла таъкид рафтааст, ки «Мутобики тамоюли ҷаҳони мусир раванди таълим на гирифтани донишҳои тайёр, балки ба муносибати босалоҳият нигаронида шуда, ба хонандагон имконияти аз худ намудани малакаҳои асосии таълимий ва тайёрии қасбӣ, маҳорати дар амал татбиқ намудани донишҳо, ба роҳ мондани тарзи ҳаёти солим ва гиromӣ доштани арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандиро ташаккул медиҳад» [4, с.15].

Зарурати тағирии муносибати хонанда ва омӯзгор ба мазмуну мундариҷа ва раванди таълим бевосита аз талаботи «Стратегияи милии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020» бармеояд. Дар ин санади муҳим ва тақдирсози рушди соҳаи маориф «навсозии мазмuni таҳсил, тағиироти соҳтории соҳаи маориф, таъмини дастрасии таҳсилоти босифат муайян гардидааст. Оид ба тағиир додани мазмуни таҳсил, таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои нави замонавӣ бо мақсади таъмини инкишофи қӯдакон, омодасозии ҷисмониву рӯҳии онҳо ба фаъолияти мунтазами маърифатӣ ва навсозии мазмуни таҳсилоти умумӣ дар асоси гузариш аз шакли донишандӯзӣ ба шакли салоҳиятнокии таълим вазифагузорӣ шудааст» [1, с.298; 2, с.167; 3, с.30].

Холо муносибати салоҳиятнокӣ, ки аз тарафи мактаби илмии мо коркард шудааст, дар ҷомеаи педагогии ватанӣ қобили қабул ҳисоб меёбад.

**Салоҳиятҳо ва салоҳиятнокӣ.** Дар доираи тадқиқот мо пешниҳод менамоем, ки мағҳумҳои муродифии “салоҳият” ва “салоҳиятнокӣ” ба тариқи зайл фарқ карда шаванд.

**Салоҳият** – талаботи ҷудогонаи қаблан додашудаи иҷтимоӣ ба омодасозии таълими хонанда мебошад, ки барои фаъолияти самараноку пурмаҳсули ў дар соҳаи муайян зарур аст. Салоҳиятнокӣ – аз тарафи хонанда азхудкуни салоҳияти мувоғик буда муносибати шахсии ўро ба он ва мавзӯи фаъолият дар бар мегирад.

**Салоҳиятнокӣ** – сифати аллакай ташаккулёфтai шахсият (маҷмӯи сифатҳо)-и хонанда ва таҷрибаи на ҷандон қалони фаъолият дар соҳаи додашуда мебошад. Салоҳиятнокӣ – маҷмӯи сифатҳои шахсияти хонанда (тамоюлҳои арзишноки донишҳо, маҳорату малакаҳо ва қобилиятаҳо) аст, ки бо таҷрибаи фаъолияти ў дар соҳаи муайянни иҷтимоӣ асоснок гардидааст. Салоҳиятнокӣ ҳамеша бо сифатҳои шахсии хонандai мушаҳҳас оро дода шудааст. Сифатҳои додашуда маҷмӯи томест – аз мазмунӣ ва ҷаҳонбинӣ (ин салоҳият ба ман чӣ лозим) то рефлексии баҳодиҳанда (то қадом андоза ман ин салоҳиятҳо дар ҳаёт бобарор татбиқ месозам). Салоҳиятҳоро аз салоҳиятҳои таълими, ки фаъолияти хонандаро барои ҳаёти пурарзиши ў дар оянда амсиласозӣ мекунанд, фарқ бояд намуд. Масалан, то синусоли муайян шаҳрванд ҳанӯз наметавонад ягон салоҳиятро татбиқ намояд, вале ин маънои онро надорад, ки мо онро дар хонанда набояд ташаккул дихем. Дар ин ҳолат мо дар бораи салоҳияти таълимий сухан меронем.

**Салоҳияти таълими** – талабот ба омодасозии таълими, ки бо маҷмӯи тамоюлҳои ба ҳам алоқаманди донишҳо, маҳорату малакаҳо ва таҷрибаи фаъолияти хонанда нисбат ба доираи муайянни объектҳои воқеӣ, ки барои амалигардонии фаъолияти пурмаҳсулдар ҷомеа ва шахсият арзишнок заруранд, ифода меёбад.

**Салоҳиятҳо барои хонанда** – тимсоли ояндаи ў, нишона барои азхудкуни. Аммо дар давраи таълим дар хонанда ин ё он салоҳияти “қалонсолон” ташаккул меёбад, то ин ки ў на танҳо ба оянда тайёри бинад, балки ин салоҳиятҳоро аз нуқтаи назари таълимий аз худ кунад.

Салоҳиятҳои таълимӣ на ба тамоми навъҳои фаъолият (ки дар он шахс, масалан мутахассиси калонсол иштирок меқунад), балки танҳо ба онҳое мансубанд, ки ба таркиби соҳаҳои маълумоти умумӣ ва фанҳои таълимӣ дохил мешаванд. Чунин салоҳиятҳо таркиботи фаннӣ-фаъолиятии маълумоти умумиро инъикос ва бадастории маҷмӯи мақсадҳои онро таъмин менамоянд. Масалан хонанда дар муассисаи таҳсилоти миёнай умумӣ (МТМУ) салоҳияти шаҳрвандро аз худ меқунад, аммо қисмҳои онро танҳо баъд аз ҳатми муассисаи таълимӣ ба пуррагӣ истифода менамояд, бинобар ин, дар вакти таҳсил дар МТМУ ин салоҳият чун салоҳияти таълимӣ муаррифӣ мегардад [6, с.57].

Масъалаи ташаккул (азхудкунӣ)-и салоҳиятҳо ногузир ба доираи идоракунии захири замонӣ мегузарад. Дар барномаҳои таълимӣ дар варианти идеалий мақсадҳои омӯзиши мавзӯъҳои фаннӣ бояд анику равшан ва муфассал ҷой дошта бошанд, салоҳиятҳои ташаккулебанд, инчунин тартиботи онҳо бояд ишора гарданд. Муҳлатҳои ташаккули донишу маҳоратҳои салоҳиятнокӣ ва таҷрибаи мувофиқи корбурди онҳо (баъд аз як моҳ, баъд аз ним сол, баъд аз як сол), инчунин маҷмӯи мувофиқи масъалаҳои вазъиятӣ доир ба бадастории мақсадҳои гузашташуда муайян гардидаанд. Дар номгӯи салоҳиятҳое, ки зимни омӯзиши фанҳои гуногун (мисол технологияҳои иттилоотӣ) ташаккул мейбанд, муаян соҳтани салоҳиятҳои асосӣ (калидӣ) муҳим аст. Маҳз онҳо салоҳиятҳои дохили фанниро ташаккул медиҳанд, аз фикри асосӣ дур намекунанд. Масалан, чунин ҳолате шуданаш мумкин аст, ки аз 10 салоҳияти интихобшуда танҳо дугоаш муҳим буда 90%-и муваффақиятро ташкил медиҳаду даҳтои дигараш – танҳо 10%-ро ташкил меқунад. Ташаккули охирин, ҷо тавре ки таҷриба нишон медиҳад, омили дуркунанда аз фикри асосӣ буда, вакту кувваи зиёди муаллиму хонандагонро мегирад.

**Салоҳиятҳо дар стандартҳои нау.** Тахлили матнҳои амалкунанда нишон медиҳад, ки истилоҳоти салоҳиятнокӣ дар онҳо дар қатори истилоҳоти донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ва қобилиятҳо бо хиссаи коғии тағйирдиҳии маълумотҳои додашуда корбурд мегардад. Номгӯи салоҳиятҳоеро меорем, ки дар матнҳои стандартҳо барои синфҳои 5-6, 7-8, 9-10 ва 11 вомехӯранд.

### Стандартҳо салоҳиятҳои зеринро зикр меқунанд

Иҷтимоӣ, шаҳрвандӣ (ба шакли ҷамъ); салоҳияти шаҳрванди Тоҷикистон (ба шакли танҳо) (синфи 5-6)

Салоҳиятнокии иртиботӣ дар муошират ва ҳамкорӣ бо ҳамсолон, хонандагони синни калону хурди мактабӣ, калонсолон (5-6)

Худидоракунии мактабӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ дар доираи салоҳиятҳои сину солӣ, салоҳиятнокӣ дар ҳалли масъалаҳои ахлоқӣ дар асоси интихоби шаҳсӣ, салоҳиятҳо дар соҳаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ, фаъолияти таълимӣ-тадқиқотӣ ва лоиҳавӣ (синфҳои 5-6)

### Салоҳиятҳои технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ

Муносабати салоҳиятнокӣ ба саломатии ҷисмонӣ ва психологии худу одамони дигар (синфҳои 10-11)

Салоҳиятҳо дар соҳаи фаъолияти таълимӣ-тадқиқотӣ ва лоиҳавӣ (синфҳои 5-9, 10-11)

Салоҳиятҳо, ки барои идомаи маълумот ва интихоби қасб (аз ҷумла тестиронии компьютерии қасбӣ ва тренинг дар марказҳои маҳсусгардонидашуда) заруранд (синфҳои 5-9)

Дар салоҳиятнокии психологӣ-педагогӣ нисбати таълимгирандагону омӯзгорон, ташакӯл ва рушди салоҳиятнокии психологӣ-педагогии таълимгирандагон, кормандони педагогӣ, маъмурӣ ва волидайн зирк карда шудааст.

Дар матнҳои стандартҳо ягон зинаи салоҳиятҳо вучуд надорад. Салоҳиятҳои калидӣ танҳо нисбати таҳсили бомуваффақият ва самтмуайянкуни касбӣ чунин зикр гардидааст: салоҳиятҳои калидӣ, ки асоси таҳсили минбаъдаи бомуваффақият ва самтмуайянкуни касбиро ташкил медиҳанд (синфҳои 5-9); салоҳиятҳои калидӣ, ки асоси маҳоратро ташкил медиҳанд: касби мустақилона ва якҷоясози донишҳо, иртибот ва ҳамкорӣ, ҳалли самараноки масъалаҳо, истифодай бошурунаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ, худташкилкунӣ ва худтанзимсозӣ (синфҳои 10-11).

Дар стандартҳо танҳо як қисми номи салоҳиятҳои касбӣ зикр меёбанд:

- салоҳиятнокии хонандагӣ (синфҳои 5-6);
- салоҳиятҳои ҳориҷии иртиботӣ (синфҳои 5-9 ва 10-11);
- салоҳиятҳои аввалии истифодай муносибати територриявӣ чун асоси тафаккури ҷуғрофӣ барои дарки мавқеи худ дар олам (синфҳои 5-9);
- салоҳиятнокӣ дар соҳаҳои фанӣ, фаъолияти таълимӣ-тадқиқотӣ, лоиҳавӣ ва иҷтимоӣ (синфҳои 10-11);
- салоҳияти иртиботии ҳориҷӣ, ки барои иҷтимоисозӣ ва худтанзикунии бомуваффақият чун воситаи муоширати байнифарҳангӣ зарур аст (синфҳои 10-11).

Мафхумҳои салоҳият ва салоҳиятнокӣ дар стандартҳо якҷоя мегарданд, масалан: “ташаккули салоҳиятҳо ва салоҳиятнокӣ дар соҳаи фанӣ”. Баъдан дар бораи “ташаккул ва рушди салоҳиятҳо” бе ишора ба он, ки ташаккул аз рушд бо чи фарқ мекунад, сухан меравад.

Ҳамин тариқ, муносибати салоҳиятнокӣ дар фарзияи хозира ба таври фирқавӣ инъикос ёфтааст, мафхуми салоҳиятҳо бо таври порчагӣ ва бенизом вомехӯрад. Номавҷудияти тафсирҳои илман асоснокшуда ва мақоми салоҳиятҳо нақш ва мавқеи онҳо дар стандартҳо истифодай онҳоро барои коркарди барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ, барои назорат ва ташхиси натиҷаҳои таълимӣ мушкил ва амалан имконнозазир мегардонад[8, с.68]. Дар ин ҳолат аз мураттибони барномаҳои таълимӣ, муаллифони китобҳои дарсӣ, методистон, омӯзгорон коркард ё дарёфти мустақилонаи дастгоҳи мафхумии салоҳиятнокӣ, муайянсозии маҷмӯи салоҳиятҳо барои фанҳои таълимӣ, интихоби васонти зарурӣ барои ташхиси рушд ва арзёбии салоҳиятнокии хонандагон инчунин ислоҳи ғалатҳои дигари дар стандартҳо чойдошта талаб карда мешавад.

**Зинаҳои салоҳиятҳо: калидӣ, метафанӣ, фанӣ.** Номгӯи ягонаи мувофиқшудаи салоҳиятҳои калидӣ мавҷуд нест.

Тибқи тақсимшавии мазмуни маълумот ба метафании умумӣ (барои ҳамаи фанҳо), байнифаний (барои сикли фанҳо ё соҳаҳои таълим) ва фанӣ (барои ҳар як фанни таълимӣ) мо се дараҷаи салоҳиятҳоро пешниҳод менамоем:

- калидӣ, ки ба мазмуни умумӣ (метафаний)-и маълумот мансубанд;
- метафанӣ, ки ба доираи муайяни фанҳои таълимӣ ва соҳаҳои таҳсилот мутааллиқанд;
- фанӣ, ҷузъӣ нисбат ба ду сатҳи қаблии салоҳиятҳо, ки тасвири мушаххас ва имконияти ташаккулро дар доираи фанҳои таълимӣ доранд.

Салоҳиятҳои калидии таҳсилот барои ҳар як дараҷаи таълим дар сатҳи соҳаҳои таҳсилот ва фанҳои таълимӣ тавсиф меёбанд. Масалан, салоҳиятҳои калидии таълимӣ-маърифатӣ дар салоҳияти умумифани рефлексивӣ, баъдан дар чунин салоҳияти фанӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ, чун қобилияти ҷудоқардани муборизаи манфиатҳои тарафҳои гуногун дар дилҳоҳ рӯйдоди таърихӣ-технологӣ таҷассум мегарданд.

**Салоҳиятҳои калидии таҳсилот.** Номгӯи дар поён пешниҳодшудаи салоҳиятҳои калидии таҳсилотро мо дар асоси мақсадҳои асосии маълумоти умумӣ дар Тоҷикистон, таҷрибаи иҷтимоӣ ва таҷрибаи шаҳсият, инчунин навъҳои асосии фаъолияти хонанда, ки ба ў дар азхудкуни таҷрибаи иҷтимоӣ, гирифтани малакаҳои ҳаётӣ ва фаъолияти амалӣ дар ҷомеаи муосир имкон медиҳанд, муайян намудем. Бо назардошти ин мавқеъ ва бо такя ба тадқиқоти гузаронидаамон [4, с.16] мо ҳафт гурӯҳи салоҳиятҳои калидиро муқаррар соҳтем.

1. **Салоҳиятҳои арзииш-мазмунӣ** – салоҳиятҳо дар соҳаи ҷаҳонбинӣ, ки бо самтҳои арзишҳои хонанда, қобилияти дидану фаҳмидани олами атроф, дарки нақш ва таъиноти худ

дар он, маҳорати интихоб кардани муқаррароти мақсаднок ва мазмундор барои амалу рафтори худ, барои қабули қарорҳо алоқаманданд. Ин салоҳиятҳо механизми худмуайянкуни хонандаро дар фаъолияти таълимӣ ва ғайритаълимӣ таъмин менамоянд.

**2. Салоҳиятҳои умумибашарӣ** – ин идрок ва таҷрибаи фаъолият дар соҳаи маданияти миллӣ ва умумибашарӣ; асосҳои маънавӣ-ахлоқии ҳаёти инсон ва инсоният, ҳалқҳои алоҳида; асосҳои маданияи ҳодисоту анъанаҳои оилавӣ, иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ; нақши илм дар ҳаёти инсон; салоҳиятҳо дар соҳаи матнӣ ва маданӣ-фароғатӣ, масалан азхудкуни тарзҳои самараноки ташкили вакти холӣ мебошад. Ба ин таҷрибаи аз тарафи хонанда азхудкуни манзараи илмии олам, ки то дарки маданӣ ва умумибашарии олам васеъ мегардад, мансуб аст.

**3. Салоҳиятҳои таълимӣ-маърифатӣ** – ин мачмӯи салоҳиятҳои хонанда дар соҳаи фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ аст, ки унсурҳои фаъолияти мантиқӣ, методологӣ, умумитаълимиро дарбар мегирад. Ба он тарзҳои ташкили мақсадгузорӣ, ба нақшагирӣ, таҳлил, рефлексия, худбаҳодиҳӣ дохил мешаванд. Дар муносибат бо объектҳои омӯҳташаванда хонанда малакаҳои креативии фаъолияти пурмаҳсулро ҳосил мекунанд. Масалан: гирифтани дониш бевосита аз воқеяят, азхудкуни усуљҳои масоили таълимӣ-маърифатӣ, амалҳо дар ҳолатҳои ғайристандартӣ. Дар доираи ин салоҳиятҳо талаботҳои зерин ба саводнокии функсионалӣ муайян мегарданд: маҳорати фарқ кардани фаннҳо аз таҳминҳои бесос, азхудкуни малакаҳои ченкунӣ, истифодаи методҳои эҳтимолӣ, оморӣ ва ғайраи идрок.

**4. Салоҳиятҳои иттилоотӣ** – малакаҳои фаъолият нисбат ба иттилоот дар фанҳои таълимӣ ва соҳаҳои таҳсилот, инчунин дар олами атроф азхудкуни воситаҳои мусоири иттилоот (тахтаҳои электронӣ, мониторҳои LCD, факс, компьютерҳои кисагӣ, компьютерҳои фардӣ, телевизор, магнитафон, принтер, модем, нусхабардор ва ғайра) ва технологияҳои иттилоотӣ (аудио ва видеосабт, почтаи электронӣ, ВАО, Интернет), ҷустуҷӯ, таҳлил ва интихоби аҳбори зарурӣ, таҷдид, нигаҳдорӣ ва интиқоли он аст.

**5. Салоҳиятҳои иртиботӣ** – донистани забонҳо, тарзҳои ҳамкорӣ бо одамону ҳодисоти атроф ва дур, малакаҳои кор дар гурӯҳ, колектив, азхудкуни нақшҳои гуногуни иҷтимоӣ. Хонанда бояд мактуб, анкета, ариза навиштан, савол додан, баҳс карда тавонад. Барои азхудкуни салоҳиятҳои мазкур дар ҷараёни таълим миқдори зарурӣ ва кофии объектҳои воқеи иртиботӣ ва тарзҳои кор бо онҳо барои хонандаи ҳар як зинаи таълим дар доираи ҳар фанни омӯҳташаванда ё соҳаи таҳсилот ба қайд гирифта мешавад.

**6. Салоҳиятҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ** – иҷро кардани нақши шаҳрванд, мушоҳидачӣ, интихобкунанда, намоянда, истеъмолқунанда, ҳаридор, мизоҷ, аъзои оила, ҳуқуку ӯҳдадориҳо дар масъалаҳои иқтисодиёт ва ҳуқуқ, дар соҳаи худмуайянкуни касбӣ. Ба салоҳиятҳои мазкур, масалан, маҳорати таҳлил намудани вазият дар бозори меҳнат, амал кардан мувоғики фоидай шаҳсӣ ва ҷамъиятӣ, азхудкуни этиқаи муносибатҳои меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ дохил мешаванд.

**7. Салоҳиятҳои худтакмилдиҳии шаҳсӣ** – азхудкуни тарзҳои худинкишофдиҳии ҷисмонӣ, маънавӣ ва зехнӣ, худтанзимкунӣ ва худдастгирӣ. Хонанда тарзҳои фаъолиятро барои манғиатҳо ва имкониятҳои хеш аз худ мекунад ва ин дар худшиносии муттасил, рушди сифатҳои шаҳсие, ки барои инсони имрӯза заруранд, дар ташаккули саводнокии психологӣ, маданияти тафаккуру рафтор ифода мейбад. Ба салоҳиятҳои мазкур қоидаҳои гигиенаи шаҳсӣ, ғамхорӣ оид ба саломатии шаҳсӣ, саводнокии ҷинсӣ, маданияти дохилии экологӣ, тарзҳои фаъолияти бехатари ҳаётӣ мансубанд.

Номѓӯи салоҳиятҳои калидӣ ба шакли умум пешниҳод гаштааст ва ба тағсилот ҳам аз рӯи зинаҳои синусолии таълим, хеле аз рӯи фанҳои таълимӣ ва соҳаҳои таҳсилот ниёз дорад. Коркарди стандартҳо, барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ аз рӯи фанҳои алоҳида бояд маҷмӯи мазмuni маълумоти дар онҳо пешниҳодшуда аз нуқтаи назари саҳмгузорӣ ба ташаккули салоҳиятҳои калидӣ ба ҳисоб гирифта шавад[7, с.33]. Дар ҳар як фанни таълимӣ (соҳаи таҳсилот) миқдори зарурӣ ва кофии объектҳои воқеи омӯҳташавандаи байнӣ худ алоқамандро, ки донишҳо, маҳорату малакаҳо ва тарзҳои фаъолиятро ташаккул медиҳанд ва мазмuni салоҳиятҳоро ташкил медиҳанд, муайян кардан лозим аст.

**Салоҳиятнокии фаннӣ.** Салоҳиятҳои фаннӣ ба объектҳои воқеӣ, ки дар фанҳои омӯҳташаванда баррасӣ мегарданду, аз як тараф ба ҷомеа (дарҳости беруна) ва аз тарафи дигар ба худи хонанда (дарҳости шаҳсӣ) лозиманд, мансуб мебошанд.

Моҳияти салоҳияти фаннӣ бояд дар номи он инъикос ёбад, ба фанни мушаххас мансуб бошад. Масалан, азхудкунии амалиётҳои мантиқӣ (таҳлил, таркиб, чамъбастиқунӣ ва ғайра) салоҳияти фанни математика нест, зеро ки дар тасвияти мазкур ба объекти мушаххаси математики, ки нисбати он амалиётҳои мазкур (тарзҳои фаъолият) ташаккул меёбанд, ишора карда нашудааст. Бо назардошти ин, салоҳияти фанниро, масалан, ба таври зайл бояд тасвият дод: азхудкунии амалиётҳои мантиқӣ (таҳлил, таркиб, чамъбастиқунӣ ва ғайра) нисбат ба фигураҳои геометрӣ.

Талабот ба аҳамиятнокии шахсияти ташаккули салоҳияти мазкур дар хонанда мазмуни онро маҳдуд мегардонад. Масалан, дар мисоли овардашуда аҳамиятнокии шахсияти азхудкунии амалиётҳои мантиқӣ нисбат ба фигураҳои геометрӣ ба тариқи зерин метавонад тафсир ёбад: барои баҳисобигӣ ва банизомдарории ашёҳои шаклҳои гуногундошта (масалан, дар коллексияҳо).

Ҳамин тариқ, зимни ташаккули салоҳиятҳои фаннӣ ва номгӯи онҳо хусусияти маҷмӯии онҳо, яъне дар соҳтори салоҳият мавҷудияти а) объекти воқеяят; б) аҳамияти иҷтимоии донишҳо, маҳорату малакаҳо ва тарзҳои фаъолият нисбат ба объекти мазкур; в) аҳамияти шахсияти ташаккули салоҳияти мазкур барои хонанда ва ғайра ба ҳисоб гирифта мешавад. Пешниҳоди салоҳиятҳои фаннӣ дар ҳар як фанни таълимӣ ба шакле иҷро мегардад, ки дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст.

#### *Ҷадвали 1. Салоҳиятҳои фаннӣ дар ҳар як фанни таълимӣ*

Номи салоҳият	Объектҳои воқеяят	Аҳамияти иҷтимоии салоҳият	Аҳамияти шахсиятии салоҳият
Азхудкунии амалиётҳои мантиқӣ (таҳлил, таркиб, чамъбастиқунӣ ва ғайра)	Фигураҳои геометрӣ. Ҷамъи математики	Зарурият ба баҳисобигӣ ва банизомдарорӣ (молҳо дар анбор ва ғайра)	Ҷойиршавии экспонатҳо дар коллексияҳои хонанда ва ғайра

Мақсади соҳтани “дараҳти салоҳиятҳо” банизомдарории зинавии се дараҷаи салоҳиятҳо (калидӣ, умумифаннӣ, фаннӣ) мебошад.

Маҳсули асосии ин давра коркарди салоҳиятҳои умумифаннӣ ҳисоб меёбад. Онҳо салоҳиятҳои фанҳои алоҳидаро якҷоя месозанд. Ҷамъбастиқунии салоҳиятҳои фаннӣ то дараҷаи умумифаннӣ а) аз рӯи объектҳои воқеии умумӣ; б) аз рӯи маҳорату малакаҳо ва тарзҳои умумии амалҳо рӯй медиҳад. Ҳар яке аз салоҳиятҳои умумифаннии таълимӣ дар се зинаи таълим - ибтидой, асосӣ, миёна (пурра)-и умумии муассисай таҳсилоти миёнаи умумӣ таҷассум мейбад.

**Соҳти салоҳият.** Барои муайянсозии мундариҷаи ҳар яке аз салоҳиятҳо соҳти он, ки бо вазифаҳои умумӣ ва нақши онҳо дар таҳсилот асоснок карда шудааст, зарур мебошад.

Барои таълими таносуби салоҳиятҳо бо ҷанбаҳои таҳсилоти анъанавӣ мазмуни мағҳуми “салоҳиятҳои таълимӣ”-ро кушода дода, қисмҳои соҳтории ҳар як салоҳиятро номбар мекунем:

- номи салоҳият;
- нағъи салоҳият дар зинаҳои умумии онҳо (калидӣ, умумифаннӣ, фаннӣ);
- доирави объектҳои воқеяят, ки нисбати онҳо салоҳият ворид карда мешаванд;
- асоснокунии иҷтимоӣ – амалӣ ва аҳамияти салоҳият (аҳамияти он барои ҷомеа);
- тамоюлҳои мазмунии хонанда ба объектҳои мазкур, аҳамияти шахсиятии салоҳият (ба хонанда салоҳиятҳо барои ҷӯзӣ монанданд);
- донишҳо дар бораи доирави объектҳои воқеӣ: -маҳорату малакаҳое, ки ба доирави мазкури объектҳои воқеӣ мансубанд;
- тарзҳои фаъолият нисбати доирави мазкури объектҳои воқеӣ: таҷрибаи ақҷали ҳатмии фаъолияти хонанда дар соҳаи салоҳияти мазкур (аз рӯи зинаҳои таълим);
- индикаторҳо, мисолҳо, намунаҳои масъалаҳои таълимӣ ва назоратӣ – баҳодиҳанда доир ба хонанда (аз рӯи зинаҳои таълим).

Қисмҳои номбаршуда маҷмӯи тавсифотро барои балоиҳагирий ва тасвири салоҳиятҳои таълимӣ дар хучҷатҳои меъёрий, адабиёти таълимӣ ва методӣ, инчунин дар ҷонкунандаҳои мувофиқи сатҳи омодагии таълимии хонандагон муқаррар менамоянд.

Натиҷаҳои салоҳиятнокии таълимӣ қадомхоянд? Нисбати хонандагон натиҷаҳои салоҳиятнокии таълими онҳо салоҳиятҳои ташаккулӯфта ё азхудшуда мебошанд. Дар сатҳи метафаний натиҷаҳои азхудкунии салоҳиятҳои калидӣ қарор доранд, дар сатҳи фаннӣ –

натицаҳои азхудкуни салоҳиятҳои фаннӣ. Ҳарду сатҳи азхудкунӣ дар сифатҳои мувофиқи дохилии шаҳсиятҳои хонанда таҷассум мейбад.

Хусусияти ташхис арзёбии натицаҳои азхудкуни салоҳиятҳои калидӣ дар он аст, ки онҳо на бевосита, балки тавассути салоҳиятҳои мувофиқи фаннӣ метавонанд санчида шаванд. Чунончӣ, салоҳияти калидии “мушоҳид” бо ёрии санчиши сатҳи азхудкуни чунин салоҳиятҳои фаннӣ, амсоли “мушоҳидаи табиӣ”, “мушоҳидаи таъриҳӣ”, “худмушоҳидаи рефлексивӣ” ва ғайра ташхис мегардад[2, с.164].

Мафҳуми салоҳияти калидиро чун қобилияти умумии хонанда дар сафарбар намудани донишу маҳорати худ ба иҷрои амалҳо, барои ҳалли масъалаҳои мушаххас шарҳ додан мумкин аст. Салоҳиятнокии калидӣ чун қоида, универсалий буда, имконияти аз тарафи хонанда интихоби варианти ҳалли масъалаи мушаххасро дар бар мегирад. Ҳуқуки интихоб боварии хонандаро ба худ, таҷрибаи қабули қарорҳо, таҷрибаи интихоб, таҷрибаи масъулият барои қарори худ ва ғайраро дар назар дорад.

Вазифаи интихоб дар доираи салоҳиятнокӣ маънои онро дорад, ки хонанда дар бораи вариантҳои гуногун, муносибатҳо ба ҳалли ин ё он масъала бояд тасаввурот дошта бошад, яъне ба иҷрои тарзҳои гуногуни амалҳо кодир гардад.

**Ду муносибат ба ташхис ва арзёбии салоҳиятнокӣ.** Муносибати якум. Ҳар як унсури салоҳиятнокӣ ташхис ва арзёбӣ мегардад. Барои ин методикаҳо, тестҳо, пурсишномаҳои мувофиқ мавриди истифода қарор мейбанд. Масалан, ташхиси қисми когнитирафтторро бо ёрии чунин методикаҳо амсоли тести психологии зехни иҷтимоӣ (Гилфорд)-арзёбии сатҳи умумии рушди зехни иҷтимоӣ ва қобилиятаи хусусии дарки рафтори одамон, ташхиси “зехни эмотсионалӣ” (арзёбии қобилияти инсон дар фаҳмидани муносибати шаҳсият, ки дар эмотсияҳо ифода мейбад, идорақуни соҳаи эмотсионалӣ дар асоси қарори қабулҳо), муқаррарсозии услуби когнетивӣ-фаъолияти (муқаррарсозии вижагиҳои гуногуни услуби идрок, тафаккур, муошират ва ҷараёнҳои дигари когнитивӣ), методикаи муқаррарсозии сифатҳои ташкилотчиғӣ ва иртиботӣ (санҷши як қатор сифатҳои ташкилотчиғӣ ва иртиботии шаҳсияти роҳбар), муқаррарсозии сатҳи иқтидори пешсафӣ (арзёбии сатҳи ифодаёбии иқтидори пешсафии роҳбар) муайян карда мешавад.

**Муносибати дуюм (аз тарафи мо пешниҳод мегардад).** Ташхис ва арзёбии сатҳи рушди салоҳиятнокӣ дар рафт ва натиҷаи татбиқи он рӯй медиҳад, бинобар ин, барои баҳо додан ба салоҳияти ташкилотчи кори гурӯҳӣ ба хонанда бояд имкон дод, ки ин нақшро иҷро намоед.

Бояд қайд кард, ки тариқи тест салоҳиятнокиро саҳҳ санҷидану арзёбӣ кардан мумкин нест. Масалан, зимни иҷрои тест хонанда метавонад ҷавоби дуруст дихад, яъне дар бораи салоҳияти мазкур маълумот доштани ҳудро нишон дихад, дар воқеият бошад онро амалӣ гардонида наметавонад.

**Салоҳиятҳо ва фаъолият (амалҳо)-и универсалии таълимӣ.** Стандартҳои амалқунанда бо мафҳуми амалҳои универсалии таълимӣ (АУТ) иҷро мегарданд. Ташаккул ё рушд додани амалҳои маърифатӣ, танзимӣ, иртиботӣ, шаҳсӣ начандон асоснок пешниҳод карда мешавад. Дар воқеъ, рушд додани амалҳо имкон надорад, онҳоро иҷро кардан мумкин аст. Маҳорати татбиқи амалҳо, малакаҳо ё қобилиятаи мувофиқ рушд ёфта метавонад.

Маҷмӯи амалҳо фаъолияте мебошад, ки онҳоро хонанда амалӣ мегардонад. Ба ин навъҳои амалҳо салоҳиятҳои мушаххас мувофиқанд. Ҳар як фаъолият мавҷудияти амалҳои муайянро дар назар дорад. Мо таърифоти заруриро, ки дар стандартҳои мавҷуда, мутаассифона, ҷой надоранд, ворид менамоем.

**Амал** – воҳиди соҳтории фаъолияти субъект, ки мақсади даркшавандаро таҷассум менамояд. Амалҳо идорақунанда, иҷроқунанда, мувофиқунанда, даркунанда, ақлӣ, иртиботӣ буда метавонанд.

Амал воҳиди хурдтарини фаъолият нест. Амалиётҳо мавҷуданд. Амалиёт – тарзи иҷрои амал, ки бо шароити вазъияти мавҷуда муайян мегардад.

Фаъолият, амал ва амалиёт дар асоси худ сабабҳои гуногун доранд. Фаъолият бо мотивҳои субъект, амал бо мазмуне, ки ба он субъект медиҳад, амалиёт бо шароити вазъияти мавҷуда муайян мегарданд.

**Амалҳои таълимӣ** – амалҳое мебошанд, ки ба фаъолияти муайяни таълимӣ мансубанд. Амалҳои универсалии таълимӣ ба фаъолияти сершумори таълимӣ мутаалиқанд.

Дар тафсири ҳозираи стандартҳои таълимӣ номгӯи амалҳои универсалии таълимӣ (шахсиятӣ, муназзамӣ, маърифатӣ, иртиботӣ) асоси умумӣ надоранд. Яқин аст (аммо на барои коркардкунандагони стандартҳо), ки тамоми амалҳои мазкури аз тарафи хонанда ичрошаванда шахсиятӣ мебошанд, яъне дар таснифоте, ки стандартҳо пешниҳод кардаанд, талаботи асосӣ ягона вайрон карда шудааст.

Аз мавқеи мактаб илми таҳсилоти ба инсон мувофиқ мо навъҳои фаъолияти таълимии зеринро муайян намудем:

Когнетивӣ; креативӣ; фаъолиятташкилкунӣ; иртиботӣ; арзишнокӣ-мазмунӣ (ҷаҳонбинӣ).

Дар ин фаъолиятҳо, фаъолияти таркибӣ, аз ҷумла унсурҳо-амалҳо мавҷуданд. Гурӯҳҳои зерини онҳо фаъолияти универсалии таълимӣ мебошанд:

1. *Когнетивӣ (маърифатӣ)* – маҳорати ҳис кардан амали атроф, додани саволҳо, ҷустуҷӯи сабабҳои ҳодисот, дарк кардан ё накардан ягон масъала ва ғайраро дар назар доранд;

2. *Креативӣ (эҷодӣ)* – рӯйдиҳандай чунин сифатҳо, амсоли илҳомдорӣ, таҳайюл, ақл, ҳассосӣ ба ихтилофот; озодии тафаккур, эҳсосот, ҳаракатҳо; пешгӯиунандагӣ; интиқоднокӣ; доштани фикри худ ва ғайра;

3. *Фаъолиятташкилкунӣ (методологӣ)* – ба рушди сифатҳои зерини шахсият равонааст: қобилият ба дарки мақсадҳои фаъолияти таълимӣ ва маҳорати фаҳмонидани онҳо; маҳорати гузоштани мақсад ва ташкили ноил гаштан ба он; қобилият ба эҷоди меъёрҳо; тафаккури рефлексивӣ, худтахлилкунӣ, худбаҳодихӣ ва ғайра;

4. *Иртиботӣ* – бакордарондаи сифатҳои хонанда, ки бо зарурати ҳамкорӣ бо одамони дигар, бо объектҳои олами атроф ва анбӯҳи иттилооти он, маҳорати ҷустуҷӯ, азнавсозӣ ва интиқоли иттилоот, ичрои нақшҳои гуногуни иҷтимоӣ дар гурӯҳ ва колектив, истифодаи технологияҳои муосири иртиботӣ (почтаи электронӣ, Интернет ва ғайра) асоснок гаштаанд;

5. *Арзишнокӣ-мазмунӣ (ҷаҳонбинӣ)* – муайянкунанда ва инкишофдиҳандай муқаррароти эҳсосӣ-арзишноки хонанда, қобилияти ў ба ҳудшиносӣ ва ҳудогоҳӣ, маҳорати муайян кардан мавқеъ ва нақши худ дар олами атроф, оила, колектив, табиат, давлат; кӯшишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, сифатҳои ватандӯстӣ ва ғайра.

Номгӯи гурӯҳҳои мазкури фаъолияти универсалии таълимӣ ба тасаввуроти томи хонанда чун шахсе, ки таркиботи ҷисмонӣ, эҳсосотӣ ва зеҳнӣ, инчуни ин асоси арзишноки маънавӣ-аҳлоқии фаъолияти ҳаётиро дорад, такя мекунад.

Бояд қайд қард, ки мақсади таҳсилот на азхудкунии фаъолияти таълимӣ, балки маҳз таҳлили натиҷаҳои таълим мебошад, ки натанҳо барои хонанда балки барои сотсиуми атрофи ў, олам, инсоният ва ғайра арзиш дорад. Бо ин он аз таълимӣ инкишофдиҳанда фарқ мекунад. Дар он мақсад-рушди хонанда, тафаккури назариявии ў, аз тарафи онҳо азхудкунии фаъолияти таълимӣ. Дар моҳудинкишофдии инсон барои натиҷаҳои маҳсулноки на танҳо таълим, балки натиҷаҳои дигар низ заруранд[3, с.31].

Гурӯҳҳои фаъолият (амалҳо)-ро аз мавқеи мактаби илмии ба инсон мувофиқ ва аз мавқеи коркардкунандагони стандартҳои ҳозираи муқоиса менамоем (нигаред ба ҷадвали 2):

Ҷадвали 2.

Муносабати ба инсон мувофиқ	Стандартҳои ҳозираи таълим
Когнетивӣ	Маърифатӣ
Креативӣ	Аён нест
Фаъолиятташкилкунӣ	Муназзамӣ
Иртиботӣ	Иртиботӣ
Арзишнокӣ-мазмунӣ	Шахсиятӣ

Ҳамин тариқ, гурӯҳҳои фаъолият (амалҳо)-и пешниҳоднамудаи мо бо гурӯҳҳои шабех дар стандартҳо, ғайр аз креативӣ мувофиқати муайянро доранд.

Аммо зимни тасвири муфассали амалҳо ва амалиётҳо фарқият бештар мегардад. Яке аз вазифаҳои мактаби илмии мокоркарди номгӯи асосноки амалҳои универсалии таълимӣ барои типи ба инсон мувофиқи таҳсилот мебошад. Барои ин зарур аст:

– низоми фаъолияти, принсипҳои таҳсилоти ба инсон мувофиқ ҷудо кардашаванда, (ин низомҳо ба фаъолиятҳои салоҳиятнокӣ, метафанӣ, эвристикӣ ва ғайра мансуб буда метавонанд);

– шаклҳои муайяни таълим ва машғулиятҳо (масалан, маҷмӯи махсуси АУТ барои иштирокчиёни олимпиадаҳои фосилавии эвристикӣ, лоиҳаҳо, конфронсҳои хонандагӣ, инчунин барои таълими рӯзона мавҷуд аст) ҳамчун фаъолият ба низом дароварда шаванд;

– барои ҳар як фаъолияте, ки ба ин ё он низом дохил мешавад, муқаррар намудани номѓӯи амалҳо (ҳар як фаъолияти таълими амалҳои алоҳидаро дарбар мегирад; ин амалҳоро муайян ва баъзан номбар карда зарур аст) ҳатмӣ мебошад;

– муқаррар намудани соҳтори амалҳо ба шакли амалиётҳо, таҳлил кардани он, ки чӣ тавр ҳар як амал дода мешавад, чӣ тавр амалӣ мегардад, санҷида мешавад, арзёби мегардад;

– коркард намудани методикаи татбиқи фаъолияти унверсалии таълими, ки низоми назорат ва арзёбии сатҳи ташаккулёбандагии онҳоро дар бар мегирад.

Ҳамин тариқ, коркарди фаъолият, ки мазмуни таҳсилотро ташкил мекунанд, чун талаботҳои комплексӣ ба фаъолияти таълими, ки дарҳости хонанда ва ҷомеаро ба таҳсили ў татбиқ месозад, пешниҳод мегардад.

## АДАБИЁТ

1. Комилов, Ф.С. Истифодаи технологияи бозихо дар шакли таълими проблемагаро ва таҳқими технологияҳои педагогӣ / Комилов, Ф.С., Мирзоев ,Ҷ.Ҳ., Тағоев, Ш.Ҳ., Файзуллоев, Ф.Р., Шарапов, Д.С. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2019. - №2. – С. 296-304.

2. Комилов, Ф.С. Андешаҳо перомуни муносабати босалоҳият дар таълими фанни технологияи иттилоотӣ барои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ / Комилов, Ф.С., Мирзоев, Ҷ.Ҳ., Тағоев, Ш.Ҳ., Файзуллоев, Ф.Р., Шарапов, Д.С. // Паёми Донишгоҳи давлатии Қўргонтиппа ба номи Носири Ҳусрав, 2018. - №1/1 (51). – С.162-169.

3. Комилов, Ф.С. Ҷанбаҳои омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ дар гузариши мактаб ба муносабатҳои босалоҳият ба таълим / Комилов Ф.С., Мирзоев Ҷ.Ҳ., Тағоев Ш.Ҳ., Файзуллоев, Ф.Р., Шарапов, Д.С. // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 2018. - №1 (73). – С.27-37.

4. Дастури методӣ оид ба таҳсилоти салоҳиятнок барои муаллифони стандарт, роҳнамо ва китобҳои дарсӣ. – Душанбе, 2017. – 32 с.

5. Комилов, Ф.С. Роль мультимедийных игровых технологий в образовательной среде виртуального общения / Ф.С. Комилов, Ш.Ҳ. Тағоев // Вестник педагогического университета. – Душанбе, 2015. – №6 (67). – С.60-66.

6. Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва концепсияи стандартҳои фанни таҳсилоти умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2013. – С. 60.

7. Стандарти давлатии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанни «Технология информационӣ» барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе, 2005. – С.58

8. Ниёзов, Ф. Муносабати салоҳиятнокӣ ба таълим (Модули таълим) / Ниёзов Ф., Алиев, А., Мухторӣ, Қ., Курбонов, С. – Душанбе, 2017. - С.140.

9. Стандарти давлатии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанни «Технология информационӣ» барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе, 2005. – С.58

10. Ниёзов, Ф. Муносабати салоҳиятнокӣ ба таълим (Модули таълим) / Ниёзов, Ф., Алиев, А., Мухторӣ, Қ., Курбонов, С. – Душанбе, 2017. - С.140.

11. Болотов, В. А., Сериков, В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – Маосква, 2003. -№10. – С.26.

12. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm> (Дата обращения: 12.09.2019).

13. Сафонова, О. Ю. Возможности реализации метапредметного подхода на уроках информатики // Интернет-журнал «Эйдос». 2011, № 11. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2011/1130-09.htm> (Дата обращения: 26.08.2019).

14. Черных, Н. П. Формирование ключевых компетенций по предмету «Информационные технологии». [Электронный ресурс] // Вопросы Интернет образования. URL: [http://vio.uchim.info/Vio\\_38/cd\\_site/articles/art\\_3\\_5.htm](http://vio.uchim.info/Vio_38/cd_site/articles/art_3_5.htm) (Дата обращения: 11.08.2019).

15. Чапаев, Н. К., Чошанов М. А. Креативная педагогика: проблемы, противоречия, пути их разрешения // Образование и наука. – Москва, 2011. – № 10. – С.3–12.

## **БА ТАВАЧЧУХИ МУАЛЛИФОН**

Дар мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» мақолаҳои олимони соҳаи педагогика, устодони муассисаҳои олии касбӣ, мушовирон, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнан умумӣ ва унвончӯёни ватанию хориҷӣ ба табъ расонида мешаванд.

Ба хотири беҳбуди фаъолияти мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» зарур медонем, ки мақолаҳо ба шакли зерин ба идораи мачалла пешниҳод карда шаванд: ҳатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, мақола дорои сарлавҳа бошанд, маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф (ному наслаб, унвони илмӣ, вазифа ва ҷойи кор), шарҳ - номгӯи мақола ва адабиёти истифодашуда ба шакли ҳаттӣ ва элекtronӣ (дар диск ё флешка) ва як нусха мақола ба таври чопи принтерӣ пешниҳод карда шавад.

Маводи мақола ҳаматарафа санҷида шуда бошад.

Мақола бояд ба шакли компютерии Times New Roman Tj – 14 таҳия шавад.

Андозаи коғаз: А - 4. Ҳошия: аз боло ва поён – 2, 5 см., тарафи чап – 3 см., рост – 1,5 см., андозаи хуруф – 14, фосилаи байни сатрҳо: 1,0.

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Ба мақола шарҳи мухтасари мухтаво ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ илова карда мешавад. Шарҳи мухтасари мухтаво дар оғоз ва адабиёти истифодашуда дар охири мақола оварда мешавад.

Ҳайати таҳририя ҳақ дорад мақоларо бо назардошти талаботи мачалла қабул ва кӯтоҳ қунад ва ё рад намояд. Мақолаҳо, ки пештар дар дигар нашрияҳо ба табъ расидаанд, қабул карда намешаванд. Дастхатҳо барои тақриз арзёбӣ мешаванд ва муаллиф дар мавриди зарурат ба мухтавои он ошно мегардад.

Ба мақолаҳои унвончӯёни ҳимоятгарони корҳои номзадӣ тавсияи роҳбаронашон зарур аст.

## **К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ**

В научном журнале «Вестник Академии образования Таджикистана» печатаются статьи учёных педагогов, преподавателей ВУЗ-ов, методистов, учителей средних общеобразовательных учреждений, аспирантов, местных и зарубежных соискателей, содержащие результаты исследований по педагогическим наукам.

При отправке статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском, и английском языках.

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman Tj 14, формат А-4, интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее -2,5 см, левое-3 см, правое -1,5 см), все листы статьи должны быть пронумерованы.

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес. Далее через строку следует основной текст.

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия статьи. Текст резюме приводится в начале статьи, список использованной литературы в конце.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются с рекомендациями научных руководителей.

## **NOTES FOR THE AUTHORS**

The scientific journal publishes “Bulletin of the Academy of Education of Tajikistan “articles by scientific educators, university professors, methodologists, teachers of educational institutions, graduate students of local and foreign applicants containing the results of research on pedagogical sciences.

When submitting articles to editorial board the following rules should be observed: the size of the article should not exceed 10 pages of computer text, including those tables bibliography drawings and annotation texts in Tajik Russian and English.

For the preparation of the article should be used the text editor Microsoft Word.

An electronic version remains simultaneously with the printout of the article. The manuscript must be printed on a computer font Times New Roman TJ 14, format A-4 single spacing upper and lower margins 2,5 sm, left 3 sm, right 1,5 sm and all the pages should be paginate.

At the top of the page in the center of the sheet is the little of the article below after one interval, the initials and surname of the author. Below is the name of the organization and address.

The main text follows through the given line. The article offers a summary in Tajik Russian and English with title of article. The text of the summary is given at the beginning of the article list of references at the end.

Editorial board reserves the right to make reductions and editorial changes to the article.

Articles do not comply with these rules are not accepted.

Articles of graduate students and applicants are accepted with the recommendations of supervisors.

**ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН /  
Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ, 2020 - №2, (35). – 119 с.**

Сармуҳаррӣ: *Бобизода F. M.*  
Муовини сармуҳаррӣ : *Аминов С.*  
Котиби масъул: *Муҳиддинзода Б.*  
Муҳаррири матни тоҷикӣ: *Гулмадов Ф.*  
Муҳаррири матни русӣ: *Чонмаҳмадова Г.Ш.*  
Муҳаррири матни англисӣ: *Абдулло-зода М.И.*  
Муҳаррири техникӣ: *Муҳиддинзода Б.*  
Саҳифабанд: *Хайдаров Р.*

**Муассис: Академияи таҳсилоти Тоҷикистон**

---

**ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА/  
Научно-просветительский и учебно-методический журнал, 2020 - №2, (35). – 119 с.**

Главный редактор: *Бобизода F. M.*  
Зам. главного редактора: *Аминов С.*  
Ответственный секретарь: *Муҳиддинзода Б.*  
Редактор таджикского текста: *Гулмадов Ф.*  
Редактор русского текста: *Джонмаҳмадова Г.Ш.*  
Редактор английского текста: *Абдулло-зода М.И.*  
Технический редактор: *Муҳиддинзода Б.*  
Верстка: *Хайдаров Р.*

**Учредитель: Академия образования Таджикистана**

---

**BULLETIN OF ACADEMY OF EDUCATION OF TAJIKISTAN/  
Scientific-educational and Educational Journal, 2020 - №2, (35). – 119.**

Chief Editor: *Bobizoda GH.M.*  
Deputy Chief Editor: *Aminov S.*  
Executive Secretary: *Muhiddinzoda B.*  
Tajik Text Editor: *Gulmadow F.*  
Russian Text Editor: *Djanmakhmadova G.Sh.*  
English Text Editor: *Abdullo-zoda M.I.*  
Technical Editor: *Muhiddinzoda B.*  
Verska: *Haidarov R.*

**Founder: The Academy of Education of Tajikistan**

---

*Ба матбаа 20.06.2020 супорида шуд. Ба чоп 25. 06. 2020 имзо шуд.  
Коғази оғсетӣ. Андоzaи 60x84 1/8 ҷузъи ч. ш. 11,5. Теъдод 100 нусха. Супориии №14  
Дар матбааи «Фасл-4», кӯчаи А. Навоӣ 13 чоп шудааст.*

*Сдано в печать 20.06. 2020. Подписано к печати 25.06.. 2020. Печать офсетная. Формат 60x84  
1/8 Условно-печатный лист - 12,5. Тираж - 100. Заказ№ 14.  
Издательство «Фасл-4», 7734024, улица А. Навои, 13*

---

*Download in Print 20.06. 2020. Posted on 25.06. 2020. Offset printing.  
Size 60x84 1/8 Printer's sheet - 11,5. Edition - 100. Assignment № 14.  
Publishing office "Fasl-4", 7734024, 13 A.Navoi Str.*